

ISSN 2710-4672

# ПАЁМИ ДОНИШГОҲИ ОМҶУЗГОРӢ БАҲШИ ИЛМҲОИ ФАЛСАФА, ҲУҚУҚ ВА СИЁСАТШИНОСӢ

*Наширии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  
ба номи Садриддин Айнӣ*



ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
СЕРИЯ ФИЛОСОФИЯ, ПРАВО И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

*Издание Таджикского государственного педагогического  
университета имени Садриддина Аини*

BULLETIN OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY  
SERIES AND PHILOSOPHY, LAW AND POLITICAL  
SCIENCES

Publication of the Tajik State Pedagogical University  
named after Sadriddin Aini

№ 3 (7)

Душанбе – 2022

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон аз 27 январи соли 2022 таҳти № 230/МЧ-97 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

**ISSN** 2219-5408

**Суроғ:** 734003, Чумхурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121, ҶДОТ ба номи С. Айнӣ

**Тел. :** (+992 37) 224-20-12

**Факс:** (+992 37) 224-13-83

**Почтаи электронӣ:**

vestnik.tgpu@gmail.com

**Сомонаи мачалла:**

<http://filosofiya.tgpu.tj>

**Сармуҳаррир: Ибодулло Аҳмаддин Ибодулло** – доктори илмҳои таърих, профессор, ректори ҶДОТ ба номи С. Айнӣ

**Муовини сармуҳаррир: Сангинзод Дониёр Шомаҳмад** – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, муовини ректор оид ба корҳои илми ҶДОТ ба номи С. Айнӣ

**Котиби масъул: Холов С.С.**

Мачалла шомили пойгоҳи иттилоотии «Шохиси иқтибосоварии илмии Русия» (ШИИР) шудааст, ки дар сомонаи Китобхонаи миллии машҳор ҷойгир аст. <http://elibrary.ru>

### **ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**

**Самиев Бобо Ҷураевич-** доктори илмҳои фалсафа, профессор, академики академияи илмҳои табииатшиносии Россия

**Назариеv Рамазон Зибучинович-** доктори илмҳои фалсафа, профессор

**Султонзода Соқӣ Аслон** – доктори илмҳои фалсафа, дотсент

**Хайдаров Рустам Ҷурабоевич-** доктори илмҳои фалсафа, профессор

**Меликов Умрилло Асадуллоевич-** доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

**Раҷабов Сайдумар Одинаевич-** доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

**Муҳаммад Абдураҳмон Навруз-** доктори илмҳои сиёсӣ, профессор, узвви вобастаи АМИТ

**Ҳакимов Раҷаб Муродович-** номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент

**Бедилзода Ҳусейн Қабут-** номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент

**Журнал основан в 2021 году**

*Журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан 27 января 2022 года за № 230/ЖР-97*

**ISSN 2219-5408**

**Тел. : (+992 37) 224-20-12**

**Факс: (+992 37) 224-13-83**

**Электронная почта:**

vestnik.tgpu@gmail.com

**Сайт журнала:**

<http://filosofiya.tgpu.tj>

**Главный редактор: Ибодулло Ахлидин Ибодулло** - доктор исторических наук, профессор, ректор ТГПУ им. С. Айни

**Зам. главного редактора: Сангинзод Дониёр Шомахмад** - доктор юридических наук, проректор по научной работе ТГПУ им. С. Айни

**Ответственный редактор: Холов С.С.**

Журнал включен в «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), размещенный на платформе Национальной электронной библиотеки. <http://elibrary.ru>

## **РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**Самиев Бобо Джусураевич** - доктор философских наук, профессор, академик РАН

**Назариеv Рамазон Зибуджинович** - доктор философских наук, профессор

**Султонзода Соки Аслон** – доктор философских наук, доцент

**Хайдаров Рустам Джусурабоевич** – доктор философских наук, профессор

**Меликов Умрилло Асадуллоевич** - доктор юридических наук, профессор

**Раджабов Сайдумар Одинаевич** – доктор юридических наук, профессор

**Мухаммад Абдурахмон Навруз** – доктор политических наук, профессор, член-корр. НАНТ

**Хакимов Раджаб Муродович** - кандидат политических наук, доцент

**Бедилзода Хусейн Каубут** – кандидат политических наук, доцент

© ТГПУ имени С. Айни, 2022

*The journal was founded in 2021*

*The magazine is registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan on January 27, 2022 for No. 230/ZhR-97*

ISSN 2219-5408

Phone: (+992 37) 224-20-12

Fax: (+992 37) 224-13-83

E-mail:

vestnik.tgpu@gmail.com

Journal website:

<http://filosofiya.tgpu.tj>

***Editor-in-chief: Ibodullozoda Ahliddin Ibodullo - Doctor of Historical Sciences, Professor, Rector of the TSPU named after S. Ayni***

***Deputy Editor-in-chief: Sanginzod Doniyor Shomahmad - Doctor of Law Sciences, Professor, Vice-rector on Scientific Affairs of TSPU named after S. Ayni***

***Executive Editor: Kholov S.S.***

*The Journal is included in the database of «Russian Science Citation Index» (RISC), placed on the platform of the National Digital Library. <http://elibrary.ru>*

#### **THE EDITORIAL BOARD:**

***Samiev Bobo Juraevich - Doctor of Philosophy, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences***

***Nazariev Ramazon Zibujinovich - Doctor of Philosophy, Professor***

***Sultanzoda Soqi Aslon - Doctor of Philosophy, Associate Professor***

***Khaydarov Rustam Juraboevich - Doctor of Philosophy, Professor***

***Melikov Umrillo Asadulloevch - Doctor of Law, Professor***

***Radjabov Saidumar Odinaevich - Doctor of Law, Professor***

***Muhammad Abdurakhmon Navruz - Doctor of Political Sciences, Professor, Corresponding Member. NAST***

***Khakimov Rajab Murodovich - Candidate of Political Sciences, Associate Professor***

***Bedilzoda Huseyn Kabut - Candidate of Political Sciences, Associate Professor***

© ***TSPU named after S. Ayni, 2022***

## ФАЛСАФА/ФИЛОСОФИЯ

<b>Самиев Б.Ч., Каримов Р.С.</b>	
Бозтоби ақидаҳои астрономӣ дар таълимоти Аҳмади Дониш	6
<b>Шамолов А.А.</b>	
Философия и современные достижения науки и техники	14
<b>Азимова М.М., Холов Ф.Н.</b>	
Человеческий капитал в период глобализации	23
<b>Кобилов М.З.</b>	
Народные ремесла как элементы культурного кода нации	27
<b>Сайфуддинова Р.С.</b>	
Современные концепции об отчуждение личности и их значение для науки	31
<b>Сафарова М.Дж.</b>	
Культурные и ценностно-рациональные направления национального образа жизни	36
<b>Ходжаева М. С.</b>	
Становление и развитие профориентации как социального феномена молодежного возраста	40
<b>Солидов С.Т.</b>	
Мушкюлот ва хусусиятҳои аввалини иҷтимоишавии шаҳс дар ҷомеаи Тоҷикистон	44
<b>Саидов А.С., Абдураупова Х.</b>	
Соотношение реальных событий общества и нравственные зависимости молодёжи в условиях современного Таджикистана	51
<b>Акромов Н.Б.</b>	
Учёные Самарканда и развитие науки в период правления Саманидов	56
<b>Саидова Н. Н.</b>	
Иҷтимоишавии ҷавонон ҳамчун падидаи сотсиологӣ	62

## ҲУҚУҚ/ПРАВО

<b>Ибодуллозода А.И., Назаров Д.К</b>	
Назаре ба соҳаи ҳуқуқи байнамилалии меҳнат	68
<b>Меликов У.А.</b>	
Санадҳои ҳуқуқии иҷтисадияти 16 - уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	76
<b>Аламов Ҳ. Н.</b>	
Характерный особенности правовой знание и правовой культуры	80

## СИЁСАТШИНОСӢ/ПОЛИТОЛОГИЯ

<b>Хидирзода М. У., Тағоймуров Ҳ.Р.</b>	
Нақши омили идеологии дар таъмини суботи сиёсии ҷомеа	85
<b>Бедилзода Ҳ., Нурализода С.</b>	
Соҳторҳои (иттиҳодияҳои) ҳамгироии фазои геосёсии авруосиёи бузург дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон	91
<b>Джураев Р.З.</b>	
Религиозно-политический радикализм: понятие, сущность и ее специфические особенности в молодёжной среде	103
<b>Наҷмиддинов А., Амирөв Т. Ш.</b>	
Нақши технологияи сиёсӣ дар низоми идоракунии давлат	112
<b>Шерматов Б.Г.</b>	
Ташаккули давлати соҳибистиколи Тоҷикистон (заманаҳои иҷтимоию таърихӣ)	117
<b>Истроилов И.Н., Истроилов И.И.</b>	
«Ҳақиқат-паррандаи нодир аст»	123
<b>Зиёёва К., Холиков Н., Олимиён С.</b>	
Подвиги и роль президента Республики Таджикистана, Лидер нации Эмомали Раҳмона в становление демократического общества в Таджикистане	127
<b>Назаралеев Ф.А.</b>	
Таъсири ҳаракатҳои террористӣ ба авзои минтақа ва инқишифёбии стратегияи давлат дар мубориза бо экстремизм ва терроризм дар солҳои 2010-2020	131
<b>Мирзоев У.И., Шарифов И. И.</b>	
Терроризм – яроқи нави глобализм	137
<b>Одилов Ф.Р.</b>	
Ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ дар замони истиқолият	144

**БОЗТОБИ АҚИДАХОИ АСТРОНОМӢ ДАР  
ТАЪЛИМОТИ АҲМАДИ ДОНИШ**

*Самиев Б.Ч., Каримов Р.С.*

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  
ба номи Садриддин Айнӣ*

Астрономия дар Юнони қадим ҳамчун илм инкишоф ёфта, вале рушди худро дар асрҳои миёнаи Шарқ ба даст овард. Он маҷмуи донишҳои космогонӣ ва космологии инсон дар бораи Коинотро дар бар мегирад. Космогония (kosmogonia) аз забони юнонӣ гирифта шуда, kosmos - олам, кайхон ва gone, goneia - тавлид мебошад. Ё худ кавншиносӣ, илмest, ки таърихи ташаккул ва таҳаввули ҷирмҳои осмонӣ сайдоҳо, аз ҷумла Замин, ситораҳо ва галактикаро меомӯзад. [11, с. 481] Космология бошад, аз қалимаи юнонӣ kosmos – олам, кайхон ва logos – таълимот, илм гирифта шудааст. Илмest, ки дар бораи соҳту низоми Коинот баҳс мекунад. [11, с. 483]

Дар бораи таърихи пайдоиши Коинот, масоили марбут ба тасвири манзараи Коинот, беинтиҳои Коинот, таҳлилу баррасии масъалаи низоми афлок ва мақоми инсон дар олам аз ҷониби донишманди тоҷик А.Турсунов тадқиқотҳои бунёдӣ анҷом дода, китобҳои арзишманде ба нашр расидаанд. Бинобар ин, мо ба таҳқиқи таърихи пайдоиш ва ташаккули донишҳои астрономӣ накарда, танҳо як нуктаро зикр менамоем, ки мусулмонон пеш аз аспи ҳилофати Аббосӣ бо илми нучум ошнӣ надоштанд. Он чӣ дар ин замина доштанд ҳамон танҷим буд. Мақсад аз танҷим нигаристан дар аҳволи қавоқиб, ҳаракат ва аҳкоми онҳо барои таъйини ҳусуф ва қусуф, иртиботи авзоъи қавоқиб бо ҳодисаҳои олам буд. Барои иттилоъ аз соати саъд, вазъи оянда ва ҷангу сулҳ, борону сойири бурзотҷӯй бо он ки дини ислом танҷиму ситорабиниро наҳӣ карда буд, қоил буданд. Махсусан, ҳалифаҳои аббосӣ ба он таваҷҷӯҳи ҳосса доштанд ва бо мунаҷҷимон «дар бисёре аз аҳволи идорӣ, сиёсӣ ва амалӣ, ки аз оқибати он бим доштанд машварат мекарданд ва аз онҳо меҳостанд то дар ҳалли фалак ва уқсуруноти қавоқиб назар қунанд. Ҳамчунин бемориҳоро бар муқтазои ҳоли фалак муолиҷа мекарданд ва пеш аз пардохтан ба ҳар коре ҳатто ғизои ҳурдан ва ба дидори дигарон рафтанд ба саъд ва наҳси қавоқиб менигаристанд». [10, с. 363] Маҳз баррасӣ ва рафъи ин мушкилот ҳулафои аббосиро ба тақвияти илми нучум водошт кард. Иллати дигаре, ки онҳоро ба ташуккули илми нучум ҷалб намуд, ин анҷоми фароизи динӣ ба ҳисоб мерафт.

Мусулмонон маълумоти нучумии худро аз китобҳои марбут ба илмҳои ҳандаса ва ирфон дастрас мекарданд. Дар аҳди Маъмун мухимтарин китоби нучумӣ чун китоби «Синди Ҳинд» - и бузург ва китоби «Мачастӣ»-и Батлимус ва бисёре ғайр аз ин ду ба арабӣ тарҷума шуд. Уламои исломӣ танҳо ба нақли осори гузаштагон напардохтанд, балки ҳатоҳои ононро низ ислоҳ карда ва матолиби бисёре бар он чӣ онҳо оварда буданд, афзуданд. Мусулмонон нахустин қасоне буданд, ки ба тариқаи илмӣ тавонистанд тӯли як дарacha аз ҳати ҳисфи анҳорро таъйин қунанд. Аввалин бор усули расм бар сатҳи қураро шинохтанд ва ба қурравӣ будани замин ва давроти он ба гирди меҳварашқоӣ шуданд ва инҳиноҳи қусуф ва майли фалак-ал-бурҷро сабт қаданд ва дар таҳияи тақвим низқадамҳои бузург бардоштанд.

Инчунин, барои анҷоми ин мақосид онҳо расадҳонаҳои ҷанде бино карданд ва барои шинохти қавоқиб олоти дақиқе ихтироъ намуданд. Машҳуртарини ин олоти дақиқ устурлоб аст, ки ба саъӣ ва диққати онон ислоҳ шудааст. Ва аз ин ҷо буд, ки илми фалак дар назди мусулмонон ба сурати илми истиқрайӣ даромад ва ҳол он қиқиболи назарӣ буд.

Расад чист ва чӣ нақш дар шинохти сайдоҳо ситораҳо ва ҷирмҳои муҳталифи осмонӣ, ташаккули донишҳои астрономӣ бозидааст? Бояд посух дод, ки дар сарҷашмаҳо ва фарҳангномаҳо расад аз лиҳози луғавӣ ба ду маъно фаҳмида мешавад. Аввалан, расад - он чӣ аз рӯи тақсим ба касе мерасад, ҳисса, саҳм, расама. Дуюм, маънои расад мушоҳида, таҳти назар ва мушоҳидақарор додани ситораҳо мебошад. Расадбанд касе аст, ки вазъияти сайдоҳа, ситорагон ва паймоиши масофаи байни онҳоро ҳисоб мекунад. Ба маънои дигар, мунаҷҷим,

ситорашинос ё ахтаршинос. Расадбандй маъни муайян кардани вазъ ва ҳолати ситораҳо, ситорашиносӣ, ахтаршиносиро ифода мекунад. Расадгоҳ бошад, ҷое дар баландӣ аст, ки мунаҷҷимон нишаста, вазъи сайёра ва ситорагонро мушоҳида мекардаанд, ё ба истилоҳи дигар, расадхона. Ҷое, ки аз он ҳолати ситора, сайёра ва дигар чирмҳои осмонӣ мушоҳида карда мешаванд.

Бинобар ин, расадхонаҳо ба унвони иттиҳодияи мушаҳҳаси илмӣ, ба он хотир таъсис дода шуданд, ки вазъи сайёраву ситораҳо ва дигар чирмҳои осмонӣ мавриди мушоҳида ва таҳти назарқарор дода шаванд. Саид Ҳусайн Наср дар таълифоти худ ба масъалаи таъсиси расадхонаҳо ва нақши расадхонаҳо дар омӯзишу таҳқики чирмҳои осмонӣ, сайёраву ситораҳо таваҷҷуҳ дода, ҷунин маълумот медиҳад, ки нахустин расадхона дар таърихи фарҳанги исломӣ расадхонаи Шимосия аст, ки Маъмун дар ҳудуди солҳои 213-828-и ҳичрӣ дар Бағдод бино кард. Ду мунаҷҷими номдор Фазл бинни Навбаҳт ва Муҳаммад бинни Мусо ал-Хоразмӣ бар он раёsat доштанд. Дар пайи ин расадхона як ришта расадхонаҳои дигар соҳта шуд, ки ҳар як бо номи мунаҷҷиме пайваст буд. Ҳамчун расадхонаи Баттонӣ дар Риқа ва расадхонаи Абдураҳмон Суфӣ дар Шероз. Пас азқарни чаҳорум/даҳуми мелодӣ расадхонаҳо рафта-рафта ҷанбаи умумитар пайдо карда, маъмулан ба шоҳон ва амирон вобастагӣ доштанд. Масалан, расадхонаи Ҳамадонро Алоуддавла дар ҳудуди 414/1032-и мелодӣ барои Абӯалӣ ибни Сино таъсис дод. Камтар аз яққарн баъд Маликшои Салҷуқӣ нахустин расадхонаи шоҳиро бино ниҳод, ки умри тӯлонӣ пайдо кард ва дар он ҷандин мунаҷҷим ва аз ҷумла Умарӣ Ҳайём тақвими ҷалолиро тарҳрезӣ кардааст. [7, с.60]

Рушд ва такомули расадхонаҳо бо таъсиси расадхонаи Мароға иртибот дорад. Бинои он дар соли 657/1261-и мелодӣ бо фармони Ҳаллоку, набераи Чингизхон оғоз шуд ва ин подшоҳ барои нигоҳдории он муқавфоти ҳосқарор дод. Китобхонаи муштамил бар 400 000 ҷилд китоб замимаи он буд ва (бинобар таҳқиқоти ҷадиди донишмандон ва билхоса Сойилий дар китоби англисии «Таърихи расадхона дар ислом») бо олоти нучумӣ муҷаҳҳаз буд. Азқабилий: зот-ал-рубъи деворӣ ба шуоъ 430 сантиметр, қураҳои зот-ул-ҳалқ, ҳалқаи инқилобӣ, ҳалқаи эътидолӣ ва ҳалқаи самут. Зичи Илҳонӣ ба соли 670/1374-и мелодӣ дар ин ҷо фароҳам шуд. Вале расадхонаи Мароға танҳо маҳсус расади ситорагон набуд. Як созмони муфассали илмӣ буд, ки дар он тақрибан ҳамаи шоҳаҳои илмҳо омӯзонида мешуд ва машҳуртарин донишмандониқуруни вустоӣ дар он ҷамъ омада буданд. [7, с.70]

Роҳбарии расадхонаи мазкурро файласуфи тоҷик Насириддини Тусӣ ба уҳда дошта, донишмандони дигар, аз ҷумла Кутбиддини Шерозӣ (кошифи иллати аслии ташкили рангинкамон (қавсиқазҳ), Муҳиддин-ал-Мағрибӣ, Начмиддин Дабирониқазвииӣ, Асируддини Абҳарӣ, ки ба ғайр аз илми нучум дар фалсафа низ ҷойгоҳи намоён доштанд, дар ин расадхона фаъолият мекарданд. Ба маълумоти Саид Ҳусайн Наср аз сабаби он, ки дар он давра замони мубодилаи иттилооти нучумӣ миёни Эрон ва Чин буд, донишманди чинӣ низ бо номи Фою-мун-ҷӣ дар миёни он ҷамъ дида мешуд. Файласуф ва доират-ул-маорифнависи масеҳӣ Ибн-ал-Мабрӣ низ дар Мароға ба тадриси усули Ӯқлидус ва ал-мақастии Батлимус иштиғол дошт. [7, с.70]

Шуҳрати расадхона дар шарқ, ба асри понздаҳуми мелодӣ рост меояд, ки Улуғбек, набераи Темур расадхонаи худро дар Самарқанд бунёд кард. Улуғбек, ки худ мунаҷҷими шоистае буд беҳтарин риёзидонҳои замонро дар расадхона ҷамъ оварда, барои муваффақ шудани олимон ба дастовардҳои назарраси нучумӣ онро бо олоти нучумӣ таъмин намуд. Қозизодаи Румӣ, Алӣкушҷӣ, Ғиёсиддини Кошонӣ, ки тасаллuti вай бар назарияи ададҳо ва роҳҳои фанни ҳисоб то ин авоҳир бе рақиб ба шумор мерафтааст аз зумрай олимони ин муҳити илмӣ ба ҳисоб мерафтанд.

Ҳусусан, дар расадхонаи Бағдод бори аввал дарозии 1°-и камони меридиани Замин ҷен карда шуд, ки аз ҳисобкуниҳои ҳозира тафовути ҷиддие надорад. Абӯрайҳони Берунӣ радиуси Заминро бо усули нав, аз рӯйи вобастагии дурии дидашавандагии уфук ба баландии ҷои мушоҳида (яъне, баландии қӯҳ ё теппа) муайян намуд, ки аз ҳисоби ҳозирақариб 110 км фарқ мекунад, қимати майли эклиптика нисбат ба экватор барои солҳои гуногун ва суръати пресессия ҷен карда шуда, дар ҳамин замина ҳодисаи камшавии майли эклиптика нисбат ба

экватор аз тарафи Собит ибникурра ва Абўмаҳмуди Хучандӣ маълум карда шуданд. Ҳамзамон, қимати камшавии асрии он аз ҷониби А.Берунӣ аниқ карда шуд, ки он аз ҳисобкуниҳои ҳозира фарки қуллие надорад. Умарӣ Ҳайём бошад, тақвими нисбатан мукаммал таҳия кард, ки дар таърихи илм беназир аст. Инчунин, мутафаккирони тоҷик дар соҳтани яққатор асбобҳои астрономӣ, аз ҷумла: сектант (аз ҷониби Абўмаҳмуди Хучандӣ), квадрант (аз ҷониби Ҳолиди Марварудӣ), шомила (аз ҷониби Абўмаҳмуди Хучандӣ), доираи ҳиндӣ (аз ҷониби А.Берунӣ), нониус (аз ҷониби Ибни Сино), устурлоби зарқола (аз ҷониби Абўмаҳмуди Хучандӣ ва ё Иброҳими Зарқола), глобуси осмонӣ (аз ҷониби Абдураҳмон Суфӣ) ва ғайра муваффақ буданд. Идеяҳои Иброҳими Нақош, Насириддини Тӯсӣ, Ибни Шотирро доир ба ҳаракати сайёраҳои Системаи офтобӣ, ки ба назарияи (модели) ҳаракати сайёраҳо тағйирот ворид намудаанд ба қашфи низоми гелиомарказии (офтобмарказии) олам таъсир гузоштанд.

Ба маълумоти Абӯубайди Ҷузҷонӣ дар Исфаҳон Ибни Сино китобҳои «Аш-Шифо», «Мантиқ» ва «Ал-Маҷистӣ»-ро ба анҷом мерасонад. Ҳусусан, дар «Ал-Маҷистӣ» оид ба ихтилоғи манзар даҳ шаклро дохил карда, дар оҳири он дар илми ҳайъат чизҳоеро ворид кард, ки пеш аз ин гуфта нашуда буданд. [2, с. 164-165]

Умуман, то замони зиндагӣ ва эҷоди маорифпарвари тоҷик Аҳмади Доњиш дастовардҳои илмии мутафаккирони асримиёнагии Шарқ дар соҳаи илми нучум асосан, таҳияи ҷадвалҳои ҳолатҳои Офтоб, сайёраҳо, ситораҳо, мавқеи географии маҳалҳо ва ғайра ба ҳисоб рафта, мазмуни асосии таълифоти онҳоро ташкил медоданд ва бо номи «Зичҳо» маъруф буданд. Аз ҷумла: «Зичи Маъмун» (марбут ба дастовардҳои олимони расадхонаи Бағдод); «Зичи Ҳикматӣ» (дастовардҳои олимони расадхонаиқоҳира); «Зичи Маликшоҳӣ» (дастовардҳои олимони расадхонаи Исфаҳон); «Зичи Элхонӣ» (дастовардҳои олимони расадхонаи Марғон); «Зичи ҷадиди Курагонӣ» (дастовардҳои олимони расадхонаи Самарқанд) ва ғайра. [1]

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки таҳияи ҷадвалҳои ҳолатҳои Офтоб, сайёраҳо, ситораҳо, мавқеи географии маҳалҳо ва ғайра мазмуни асосии таълифоти олимонро ташкил медоданд. Аз ин рӯ, зич гуфта ҷадвалеро дар назар доштанд, ки аз рӯи он ҳаракат ва вазъияти ситора ва сайёраҳо омӯхта мешуданд. Ё худ ҷӣ тавре муҳаққики тоҷик М.Холов мағассалтар баён кардааст: «Зич маҷмӯи ҷадвалҳои илми ситорашиносӣ ё китобест, ки дар он маълумот оид ба андозагирии вақт (тартиб додани тақвим, давомнокии рӯз, вақти адди намоз ва ғ.), муайянкунин координатаҳои ҷуғрофии маҳал (тӯлу арз), самтиқибли, ҳисоби вазъи наййирайн (Офтобу Моҳ) дар кураи осмон, лаҳзаи тулӯъ ва ғуруби сайёрот, гирифти Офтобу Моҳ (хусуфу қусуф) ва ғайра ҷамъоварӣ шуда, барои фаъолияти ҳаррӯзai мунаҷҷимон зарур буданд. Вожаи «зич» бақавли баъзе олимон, муарраби «зик», «зиг» ва бақавли Абурайҳони Берунӣ (дар «Қонуни Маъсӯдӣ») «зех»-и форсӣ буда, маънои он риштааст, ки дар соҳтмон бо он тарҳи иморат ва дар нассочӣ нақшу тасвири матоъро дуруст мекарданд. Билоҳира, ба муносабати шабоҳати ҳатҳои ҷадвали ададӣ ба ришта, ҷунин ҷадвалҳоро зич меномидагӣ шуданду дертар он ба забонҳои юнонию лотинӣ низ ворид гардид». [3, с. 5-6]

Муҳаққики эронӣ Аҳмад Ором бошад, дар тарҷумаи китоби Саид Ҳусайн Наср зери унвони «Илм ва тамаддун дар ислом» мағҳуми зичро ҷунин тавзех медиҳад: «Калимаи зич, ки асли санскритӣ дорад ва аз тариқи забони паҳлавӣ вориди забонҳои форсӣ ва арабӣ шудааст, ба маъни ҷадвали нучум аст. Вале амалан дар зичҳо, илова бар ҷадвали нучумӣ, баҳсҳои назарии нучум ва фусуле дар бораи ғоҳшуморӣ («нигоҳ доштани ҳисоби солу моҳу рӯз», «тақвим», «солиҳуморӣ» - Б.Самиев) ва усули комили риёзиёт марбут ба нучум ва соир, вузуъҳои вобаста низ вуҷуд дорад. Зичҳо, ки баҳши муҳимме аз осори нучуми исломиро ташкил медиҳанд, маъмулан ба номи мусаннифи онҳо ё ба номи амире, ки дар таҳти ҷамъияти ўзич таҳия шуда ё ба номи шаҳре, ки таълифи зич дар он сурат гирифтааст, номида мешаванд ва ғоҳҳо номгузории зич сурати дигаре пайдо мекунад». [7, с. 9]

Ақидаҳои космогонӣ ва космологии Аҳмади Доњиш дар асари арзишманд ва нодири ў «Манозир-ул-кавоқиб» баён ёфтаанд. Ба иттилои муҳаққики тоҷик М.Холов «Дастхати «Манозир-ул-кавоқиб»-и Аҳмади Маҳдуми Доњиш яке аз дастнавиштаҳои нодири асри XIX

буда, дар сабки анъанавии астрономияи классикии форсии точикии асримиёнагӣ - зичҳо навишта шудааст. Дар он маълумоти муфассал оид ба истилоҳот ва аломуату ишороти нучум, ҳисоби позитсионии шастӣ ё худ «ҳисоби мунаҷҷимон», ҳафт сайёра (кавокиби сабъа), бурҷҳои дувоздаҳгона, манозилиқамар, раъсу занаб, ситораҳои думдор (зузуввоба, зузанаб) дода мешавад». [3, с. 3]

Дар оғози китоби худ «Манозир-ул-кавокиб» Аҳмади Доңиш як масъалаи муҳимро таҳқиқ мекунад, ки аксари масъалаҳои фалсафӣ ваҳмӣ ва занӣ буда, вале баръакс масоили нучум тақрибӣ ва қашфӣ мебошанд. Тақрибӣ будани он аз ҳадди мавҷудияти мавод ва қашфи он аз истеъоди мунаҷҷим вобастагӣ дорад.

Фасли аввали китоб ба масъалаи маърифати истилоҳоти тақвим ва арқоме, ки дар изои бурҷу кавокиб, ки мутафаккирони гузашта то замони ў вазъ кардаанд, баҳшида шудааст. Ваҷҳаш он, ки чун дақиқа ба 59 расад ва ба 59 сония таҷовуз кунад, як дараҷа шавад. Ва дараҷа чун ба 29 расад ва ба 59 дақиқа таҷовуз кунад, як бурҷ шавад. Ва чун бурҷ ба 11 расад ва ба 29 дараҷаву 59 дақиқаб расад, як даври фалакулбуруҷ, ки иборат аз сесаду шаст дараҷа аст, тамом шавад ва боз давра аз сар, ки аввали Ҳамал аст муҳосиб гардад. [3, с. 18]

Маърифати мизоҷи бурҷи дувоздаҳгона ва интисоби маволиди сегона ба онҳо масъалаи дигари меҳварии асар ба ҳисоб меравад. Дар ин фасл Аҳмади Доңиш оид ба 12 бурҷе, ки аз онҳо Офтоб дар тӯли ҳаракати солонааш меғузараҷ ва онҳоро “бурҷҳои дувоздаҳгона” меноманд, маълумот додааст. Вобаста ба дараҷа ва хосиятҳояшон онҳоро ба таври зайл ба низом медарорад: ҳамал, савр, ҷавзо, саратон, асад, сунбула, мизон, ақраб, қавс, ҷаддӣ, далв ва ҳут. Масалан, бо тавсияи маорифпарвар «Ҳар гоҳ, ки яке аз ин буруҷ манхус гардад ба ҳулули наҳс, чун Зуҳал ва Мирриҳ ё субитаи наҳс ё ба вуқӯи Уторид ва наҳсе ёқирони наҳсайн ё ихроқи кавкабе дар он, хоса кавкаби наҳс ҳамҷу эҳтиroz Зуҳал ё Мирриҳ далели заъф ва оғати мавҷудоти он бурҷ бошад, бар тибқи он ҳукм бояд кард. Ва агар монеае бар зидди он бувад, яъне бо вуҷуди ин аҳвол кавкаби саъде нозир бувад ва дафъи заҳари ин нуҳус кунад, ҳукм бар заъфи мансуботи он бурҷ натавон кард, хоса агар монеақавӣ бувад, балки бо эътидол ҳукм кунад. Мирриҳ наҳсиқотеъ аст дар ҳар бурҷе, ки бувад. Мизоҷи мансуботи он бурҷро ноҷиз мегардонад, ҳамҷу оташ, ки дар найистон афтад ва хушку тар бисӯзад...». [3, с. 42]

Дар фасли мизоҷи раъс ва занаб (сар ва дум, дунб) маорифпарвар чунин андеша дорад, ки ҳар ҷо, ки мадори Моҳро бо мадори Офтобқатъ афтад ва баъд азқатъ афтодан дар шимоли минтақа гузараҷ, онро «раъс» гӯянд. Ва дар ҳар ҷо, ки баъд аз тақотуъ дар ҷануби минтақа гузараҷ, онро « занаб» гӯянд. Минтақаи васат фалакулбуруҷ аст. Ва минтақаи фалаки муаддилро «ҳати муаддилуннаҳор» гӯянд. Ва ҳати устуво, ки дар аввали ақолим ва васати кураи арз фарз кардаанд, ба изои он аст. Ва чун Офтоб аз муҳозии ин ҳат тулӯй кунад, шабу рӯз яқсон бошад. [3, с. 43]

Ба ақидаи Аҳмади Доңиш раъс ин саъд аст, яъне саодату хушнудиро ба бор меорад. Аммо занаб наҳс аст, ки ба заъфу ноумедӣ дучор мегардонад. қазияи аз як бурҷ ба бурҷи дигар гузаштани ситораҳоро маорифпарвар таҳвил меномад. Таҳвилиқамар дар бурҷро интиқол меҳонад. Дар як бурҷ, дар як дақиқа ҷамъ омадани ду ситорароқирон ва ё худ муқорана (ба ҳам наздишавии ду ситора ба як бурҷ) меномад.

Дар баробари ин, ба ҳам наздиқ шудани сайёраҳоро дар як бурҷ таҳлилу таҳқиқ карда, хосияти ҳодисаҳои руҳдодаро тавзеҳ медиҳад. Масалан, ба андешаи маорифпарвар агар Зуҳал ба бурҷи Ҳамал таҳвил ёбад, далел аст, ки ҷангӯ муҳорибаҳои салотин ба вуқӯу оянд, ҳаво сард гашта, боронгарӣ зиёд шавад, ки ин ҳол аҳволи раиятро бад кунад, шаҳрҳо вайрон гарданд ва ғайра. Ё худ таҳвили Зуҳал дар бурҷи Ҷавзо ба он мусоидат мекунад, ки бодҳои хушк пайдо шавад, беморӣ дар байни ҷавонон зиёд шавад, оғат дар меваҳо расад и ива боронгарӣ бештар гардад. Дар сурати таҳвил ёфтани Зуҳал дар бурҷи Саратон сармо саҳт шавад, бориши зиёд гашта, нуқс дар обҳо пайдо шавад, ба ҳайвоноти обӣ оғат раса два ғайра. Таҳвили Муштарӣ дар бурҷи Ақрабро далели ривоҷи ошӯбу фитна, ҷабру ситам ва талафи амвол меҳисобад. Умуман, таҳвили сайёраҳоро маорифпарвар дар 12 бурҷ таҳлил карда, бо далелҳо ҳолати ҳодисаҳои руҳдодаро дақиқ мекунад.

Маорифпарвари точик Аҳмади Дониш чисмҳоро ба дуқисм: басит (сода) ва мураккаб чудо мекунад. Зимни тавзехи ачсоми басит онҳоро низ ба дуқисм: афлоку аносируссақл ва аносир ирз ва чисмҳои мураккабро бошад, ба сеқисм: маъдан, наботот ва ҳайвонот тақсим карда, онро «маводи салоса» меномад. [3, с. 136]

Ба андешаи Аҳмади Дониш чор унсур асоси пайдоиши мавҷудот мебошанд. Замин дар васати афлок ҷойгир буда, шакли он қуравӣ аст. Қӯҳхову мағокҳо ва баландиву пастиҳое, ки дар вай аст шакли онро қуравӣ гардонидаанд. Як рӯбъ (чоряқ, яке аз чор ҳиссаи Замин - Б.Самиев) - и онро об ташкил медиҳад.

Маорифпарвар мавҷудият нуҳ фалакро эътироф карда, ҷойгиршавии онҳоро ба таври зайл нишон медиҳад: фалаки аввал мақарр (ҷой, ҷоиқароргирӣ, макон) - и Моҳ аст ва фалаки дуюм ҷои Уторид мебошад. Фалаки сеюм, мақоми Зухра аст ва фалаки ҷаҳорумӣ таҳтгоҳи Шамс (Офтоб) аст. Фалаки панҷум, Мирриҳ, шашум Муштарӣ, ҳафтум Зуҳал, ҳаштум маҳалли савобиту самои зотулбурҷи ўст. Қавоқиби марсуда дар ин фалак 1022 адад мебошанд. Фалаки нуҳумро маорифпарвар ба таври зайл тавзех медиҳад: ба забони шаръ «ақли кулл» ва «ҳақиқати Муҳаммадӣ» ва «аршулаҳмон» ва ба забони ҳукамо «фалакулафлок» ва «фалакулатлас» ва «ақли аввал» ва «муҳитулафлок» гӯянд, собиқан мазкур шуда, ки дар он ҷо на замон асту на макон, на пурӯ на холӣ ва илм ба кунҳи ин фалак мақдuri башарӣ нест. [3, с.141-143]

Ба ақидаи Аҳмади Дониш дар байни сайёрагон Офтоб бузургтарин ачсоми зери арш, сесаду шасту шаш баробари Замин ё ду донги ҷирми Замин аст. Дар мавриди ёфтани толеи вақт дар фасли “Дар ёфтани толеи авқот”-и асари мазкур қайд мекунад, ки бинои аҳқоми нуҷум вобаста бо толеиқироноту фусул ва толеи иҷтимоъи истиқбол ва толеи вақт аст. Аз ин рӯ, донистани толеъ ҷузъе аз фалакалбурҷ аст, ки дар вақти матлуба бар уфуки машриқ мунтабиқ бувад. Толеъ - далел аст бар нафсу тану ҷону зиндагонӣ ва ибтидои корҳо ва саодату шақоват ва қайфияти маош. [3, с. 145]

Манзур аз толеъ дидан тавассути қавоқиб ин муайян кардани наъсу хушнудиҳоест, ки бар сари ҳонавода, як инсон ё қишвар, соли меомада, ки чӣ баракату чӣ фалокатҳо дорад, мебошад. Дар робита бо ин Аҳмади Дониш толеъ дидани аҳволи мулку салотин ва раиятро вобаста ба соҳаи шуғл таҳқиқ карда, ҷунин маълумот медиҳад, ки аҳволи мулку подшоҳ, вазирону ашрофон, қозиу уламморо аз рӯи Муштарӣ, аҳволи умарову лашкариён аз рӯи Мирриҳ, аҳволи ҳавотину маҳрамони онҳо, занони оммаро аз рӯи Зухра, аҳволи раиятро аз рӯикамар, аҳволи тучҷору аҳли бозорро аз рӯи Уторид ва ғайра муайян мекарданд. [3, с. 147]

Ҳамин тавр, дар хулоса месазадқайд, кард, ки маорифпарвар дар манфиат ва фоидай илми нуҷум ибрози андеша карда, менависад, ки тавассути омӯзиши он мо бояд донем, ки ҳодисаҳое, ки рӯй медиҳанд базе аз онҳоқазияҳои мубрам мебошанд, ки ба ҳеч ваҷҳ тағири туబдил намеёбанд. Ба мислиқироноти тӯфон, интиқоли мулку давлат аз яке ба дигаре ва вабои омм. Дигареқазияҳои маҳкам мебошанд, ки аз сармову гармо, заъфу беморӣ тағири туబдил меёбанд. Дар ин маврид тавсия медиҳад, ки агар мо донем, ки фалон рӯз сармо шадид мешавад ва дар сафар бими ҳалокат аст, дар ҳона нишинем ё ба либосе, ки дафъи зарари сармо қунад ба тан гирен.

Манфиати дигари ин илм шинохтани вақт аст аз саъд (баҳосият) -у наҳс (бехосият). Дар ин маврид маорифпарвар ҷунин мисол меорад, ки агар подшоҳе дар ишғоли мулке ошуфтаҳол бошад ва дар ин вақт табъӣ ў эҳтимоли ҳеч амре накунаду шахсе надониста бо ў арзе қунад ва идроре талаб қунад, бе шак арзи ў ба иззиқабул нарасад, балки бими ғазаб бувад. Баръакс, вақте султоне дар пай додани инъому ҳадя ба раият машғул бошаду аз ў арзе талаб намоӣ, он бо хушнуди иҷро гардад. [3, с. 153]

Дигар фоидай он эътибори мавзухои он мебошад. Инчунин, Аҳмади Дониш як нуктаи дигарро равшан менамояд, ки ҳар як сайёра ҳоситяҳое, дорад, ки вобаста ба онҳо аносирни табиат тағири туబдил меёбанд. Масалан, дар ин маврид маорифпарвар ҷунин таҳқиқ кардааст, ки “Зуҳал далели сармову борони пайваста ва зилзила. Муштарӣ далели эътидоли ҳавову бодҳои ҳуш ва ҳавои соф. Мирриҳ далели гармиву ҳушкии ҳаво ва боди самум ва камоли ситаму зуҳури оташҳо дар ҳаво. Шамс далели сурхии ҳавову ғубори гармо. Зухра

далели гарму тарии ҳаво аст ва барчастани абрҳо. Уторид далели боду раъду барқу соиқа ва зулмату зилзила. қамар далели рутубати ҳавову борон ва гаштани ҳаво аз ҳоле ба ҳоле ало ҳазо. Иттисолиқамар ба Зухал, Зухра ба Миррих, Шамс бо Зухал далели борони саҳт аст, хосса ки буручу вакти мустаъид бувад». [3, с. 160] қавсикӯзах («Камони Рустам») - ро маорифпарвар акси шуъои Офтоб меҳисобад. Пешниҳод мекунад, ки агар он пеш аз борон бувад, далели борандагии шадид бошад. Ё худ «ҳола» (дар луғат маънои доираи ғуборолуд дар гирди Моҳро дорад – Б.Самиев) доирае мебошад, ки дар гирди Моҳ ё Офтоб ҳодис мешавад. [3, с.160]

Инчунин, дар баъзе маврид бар гирди ситорагони сибитаи бузург (ситораҳои беҳаракат) диди мешавад. Онро «хирмани Моҳ» низ гӯянд. Ҳодис шудани он далел аз боридани борон аст. Агар Моҳ дар паси он пинҳон шавад боридани борони шадид дар назар аст. Агар ҳангоми тулӯй ё ғуруби Офтоб дар ҳаво абрҳои тӯлонӣ падид оянд, он гоҳ он аломати бод аст.

#### **Адабиёт**

1. Абдуллоҳода Х.Ф. Абӯмаҳмуди Ҳучандӣ ва таърихи астрономияи ҳалқи тоҷик. - Ҳучанд: Нури маърифат, 2005. - 440 с.
2. Абӯалӣ ибни Сино. Рисолаи саргузашт. Осор. Ҷилди 1. - Душанбе: «Дониш», 2005. - С.164-165.
3. Аҳмади Дониш. Манозир-ул-кавокиб. Баргардони матн, пешгуфткор, тавзехоту шарҳи луғот аз ҷониби М.Холов. – Душанбе, 2017. - 432с.
4. Гуашон, А.М. Таъсири Сино ба Ғарб // Садои Шарқ. – 1967. - №1. - С. 126-134.
4. Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. – Душанбе: Дониш, 1985. - С. 237.
5. Дониш А. Наводиру-л-вақоєъ. (Мунтаҳаб). [Матн] /А. Дониш. – Душанбе: Адиб, 2020. – С. 340. – 480 с.
6. Муҳаммад Рашид. Фалсафа аз оғози таъриҳ. – Душанбе: Ирфон, 2002. – С. 347.
7. Сайд Ҳусайн Наср. Илм ва тамаддун дар ислом. Тарҷумаи Аҳмад Ором. - Техрон, 1384. - 412с.
8. Султонзода С. Проблема материи и её атрибутов в философии Ибн Сины. – Душанбе, 2019.
9. Таърихи нуҷуми исломӣ. Тарҷумаи Аҳмад Ором. - Техрон, 1371. - 285-286.
10. Фоҳури Ҳино. Таърихи фалсафа дар ҷаҳони исломӣ.- Техрон 1373. - С.363.
11. Энциклопедияи советии тоҷик. Ҷилди 2.-Душанбе, 1983. - С.481., 483.

## **БОЗТОБИ ДОНИШҲОИ АСТРОНОМИЙ ДАР ТАЪЛИМОТИ АҲМАДИ ДОНИШ**

*Муҳаққиқон таърихи пайдоии кайҳоншиносиро на кам аз се ҳазорсола ҳисобида, қайд мекунанд, ки идеяҳо дар бораи Коинот дар доираи донишҳои фалсафӣ ташаккул ёфта, аввалин гояҳоро дар бораи олам маҳз файласуфон баён кардаанд.*

*Дар мақолаи мазкур муаллифон доир ба пайдоии ва рушиди илми нуҷум, марҳилаҳои ташаккули афкори кайҳоншиносӣ таваҷҷӯҳ дода, қайд мекунанд, ки Аҳмади Дониш - мутафаккири барҷаста, файласуф, сиёсатмадор, муарриҳ ва дар маҷмуъ, асосгузори равияи маорифпарварӣ дар Осиёи Марказӣ дар баррасӣ ва баёни масъалаҳои нуҷум тақия ба таълимоти мутафаккирони гузаштаи тоҷику форс кардааст. Маорифпарвар дар тӯли зиндагии худ донииши кофӣ дар соҳаҳои илмҳои ҷомеашиносӣ, ҷуғрофия, муҳандисӣ, меъморӣ, маъданшиносӣ дошта, рассом ва ҳаттотӣ беҳамто буд. Бар замми ин ҳунарҳо ўз илми нуҷум низ баҳраи комил ба даст оварда, ақидаҳои космогонӣ ва космологии худро дар асараи «Манозир-ул-кавокиб» баён кардааст.*

*Мутолиаи асари «Манозир-ул-кавокиб»-и Аҳмади Дониш далолат аз он мекунад, ки ақидаҳои астрономии Аҳмади Дониш дар қолаби таълимоти нуҷумшиносии мутафаккирони пешина баён шуда, дар саҳифаи таърихи тошуравии мардуми тоҷик ҳамчун хотимабаҳии андешаҳои классикии нуҷумшиносӣ муаррифи мешавад. Асари мазкур дар сабки классикӣ аз рӯйи маълумотии кофии бардоштарда, мутолиаҳои пайдарпай, дақиқӯ воқеӣ ҳисоб кардани ҷирмҳои осмонӣ, мушиоҳидаву расад таълиф гардидааст.*

**Калидвоҷсаҳо:** космогония, космология, коинот, рушиди илм, илмҳои табиатшиносӣ, нуҷум, ҷомеашиносӣ, ҷуғрофия, маъданшиносӣ, афкори кайҳоншиносӣ, ҷирмҳои осмонӣ, расад, зиҷ ва гайра.

## ОТРАЖЕНИЯ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В УЧЕНИИ АХМАДА ДОНИША

Исследователи считают историю возникновения космологии не менее трех тысяч лет и отмечают, что представления о Вселенной формировались в рамках философских знаний, а первые представления о мире высказывались философами.

В данной статье авторы уделяют внимание зарождению и развитию науки астрономии, этапам формирования космологических представлений и отмечают, что Ахмад Дониш является выдающимся мыслителем, философом, политиком, историком и в целом основоположником просветительского направления в Средней Азии в обсуждении и изложении астрономических вопросов, опирался на учения таджикских и персидских мыслителей прошлого. Всю свою жизнь просветитель обладал достаточными знаниями в области социологии, географии, техники, архитектуры, минералогии, был уникальным фотографом и каллиграфом. В дополнение к этим искусствам он также в полной мере использовал науку астрономию и выразил свои космогонические и космологические идеи в своем трактате «Манозир-уль-Кавакиб».

Изучения труда Ахмада Дониша «Манозир-уль-Кавакиб» свидетельствует о том, что астрономические идеи Ахмада Дониша выражены в форме астрономических учений предшествующих мыслителей и представлены на странице истории таджикского народа как вывод классических идей астрономии. Эта работа написана в классическом стиле на основе достаточного количества собранной информации, последовательных чтений, точных и реальных расчетов небесных тел и наблюдений.

**Ключевые слова:** космогония, космология, вселенная, развитие науки, естествознание, астрономия, социология, география, минералогия, космология, небесные тела, масса, плотность и др.

### REFLECTIONS OF ASTRONOMICAL CONCEPTS IN THE DOCTRINE OF AHMAD DONISH

*Researchers consider the history of the emergence of cosmology to be at least three thousand years old and note that ideas about the Universe were formed within the framework of philosophical knowledge, and the first ideas about the world were expressed by philosophers.*

*In this article, the authors pay attention to the origin and development of the science of astronomy, the stages of the formation of cosmological ideas and note that Ahmad Donish is an outstanding thinker, philosopher, politician, historian and, in general, the founder of the educational trend in Central Asia in discussing and presenting astronomical issues, based on the teachings Tajik and Persian thinkers of the past. Throughout his life, the educator had sufficient knowledge in the field of sociology, geography, technology, architecture, mineralogy, and was a unique photographer and calligrapher. In addition to these arts, he also made full use of the science of astronomy and expressed his cosmogonic and cosmological ideas in his treatise Manozir-ul-Kawakib.*

*The study of the work of Ahmad Donish "Manozir-ul-Kavakib" indicates that the astronomical ideas of Ahmad Donish are expressed in the form of astronomical teachings of previous thinkers and are presented on the page of the history of the Tajik people as a conclusion of the classical ideas of astronomy. This work is written in a classical style based on a sufficient amount of collected information, consistent readings, accurate and real calculations of celestial bodies and observations.*

**Keywords:** cosmogony, cosmology, universe, development of science, natural science, astronomy, sociology, geography, mineralogy, cosmology, celestial bodies, mass, density, etc.

#### **Дар бораи муалифон:**

**Самиев Бобо Чураевич** - доктори илмҳои фалсафа, профессори кафедраи фалсафа ва фарҳангшиносӣ Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ. Тел.: (+992) 918670143. E-mail: [samiev.yeshab@mail.ru](mailto:samiev.yeshab@mail.ru);

**Каримов Раҳмиддин Саҳоббиддиновиҷ** - унвонҷӯи кафедраи фалсафа ва фарҳангшиносӣ Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ. Тел.: (+992) 900060622. E-mail: [rahm\\_din@mail.ru](mailto:rahm_din@mail.ru)

**Сведения об авторах:**

**Самиев Бобо Джураевич** - д.ф.н., профессор кафедры философии и культурыологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, e-mail: samiev.veshab@mail.ru

**Каримов Раҳмиддин Саҳоббиддинович** - соискатель кафедры философии и культурыологии Таджикского государственного педагогического университета им. Айни. Тел.: (+992) 900060622. E-mail: [rahm\\_din@mail.ru](mailto:rahm_din@mail.ru)

**About the authors:**

**Samiev Bobo Juraevich** - doctor of philosophy, professor of the Department of Philosophy of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini, e-mail: samiev.veshab@mail.ru, Tel.: (+992) 918670143

**Karimov Rakhmuddin Sakhobiddinovich** - postgraduate student of the Department of Philosophy, Tajik State Pedagogical University. Тел.: (+992) 900060622. E-mail: [rahm\\_din@mail.ru](mailto:rahm_din@mail.ru).

## **ФИЛОСОФИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ**

**Шамолов А.А**

*Российско-Таджикский славянский университет*

Эволюционный процесс развития науки и постепенное формирование новой научной картины мира получает особое значение благодаря тому, что он создал основу новой научной мысли социального человечества. Однако основная его задача, которая является введения сознательных и жизненных явлений в физическую картину мира, представляется весьма проблематичным. Ведь современный мир, переживая яркое вхождение в новую историю планеты, становится причиной интенсивного роста влияния молекулярных технологий на изменение цивилизации и духовно-материальной жизни. Под влиянием научной мысли и творческого труда расширяется человеческое существование в своих возможностях. Человечество закономерным движением, все усиливающимся в своем проявлении темпом, поэтапно охватывающим не только планету Земля, но и Космос, выделяется, отходит от других живых организмов с небывалой силой. Со скоростью выражаемой геометрической прогрессией в ходе времени, создается все растущее множество новых теорий, концепций и идей. На наших глазах мир резко меняется. Окружающий реальный мир становится менее определенным, его структуры все менее долговечными. И едва ли может быть сомнение в том, что проявляющаяся этим процессом наука может с ними не считаться.

В такие «переломные моменты истории», - пишет белорусский исследователь Я.С.Яскевич, - как это происходит в современную эпоху глобального кризиса, обостряется философско-методологическая рефлексия в различных ее измерениях: от повседневности - до науки, от локального - до глобальному, от национального - к мировому уровню, ибо возникает проблема радикального пересмотра системы ценностей, убеждений, исторически сложившихся стереотипов общепризнанного знания, социального действия, а значит, мировоззренческих приоритетов человека и человечества в целом. Без новых идей невозможно появление передовых социально-экономических отношений и стратегий выхода из кризиса» [1.3].

Исследователь прав в своих оценках, так как поиск критериев рациональности, которые-бы «в эпоху глобального кризиса» и грядущей эрой пробуждения человеческого разума работали на более широком «коммуникативном пространстве» и в меньшей степени подвергались критической рефлексии и сомнению, необходим наряду с пересмотром системы ценностей и убеждений, «исторически сложившихся стереотипов общепризнанного знания. Именно в контексте развития науки и философии, взаимодействия различных феноменов «социальной коммуникации» появляются альтернативные варианты решения взаимосвязи и взаимообусловленности науки, философии, морали, экономики, политики и т.д. В общем, мы можем констатировать тот факт, что в процессе нового этапа своего развития философия и наука задали вполне определенную онтологию ума. Собственно говоря, «эта онтология и есть «рациональность», или «идеал рациональности» [2.12].

Научное переосмысление этих переломных моментов современной истории человечества приводят не только к преобразованию смыслообразующих универсалий (доминант), но и к изменению и трансформацию «образа человеческого мира, производимых им типов личности, их отношения к действительности, их ценностных ориентаций и типа социальной коммуникации» [1.3-4].

Сущность такого антропологического поворота в современной науке и философии, так или иначе, связана с исключительными явлениями в ходе научной и философской мысли XXI столетия. Особенно темп науки становится совершенно необычным, небывалым в ходе многих десятилетий. Это представляет собой некий взрыв научного творчества. Можно определенно утверждать, что в двадцать первом веке человечество в ходе научного творчества и знания переживает такое необычное время, равное по значению, которому

можем найти только в его далеком прошлом. Это означает, что человечество переживает эпоху «цивилизационного поворота», так как известивший о себе общепланетарный хронический кризис, «динамичный процесс глобализации» означает фундаментальный «перелом всего мироустройства», необходимость переосмысление всей системы ценностей «техногенной цивилизации» с ее устремлённостью к силовому отношению к природе, человеку, обществу.

Хотя, на наш взгляд, время глобального - это время диалога, надежды и ответственности для ученых, однако, это и есть время пробуждения человеческого разума, поэтому научно, как считают многие ученые разных дисциплин, понять это большое, огромной научной и социальной значимости явление, пока еще невозможно, так как научно понять это, прежде всего значит установить это явление в рамках научной реальности. Осознавая суть данного процесса в контексте стратегии развития науки ученые, пытаются понять его и в тоже время использовать для установки основных вех истории научного знания, которая является одной из жизненно важных научных дисциплин современного человечества.

По справедливому замечанию В.И.Вернадского «взрыв научного творчества, происходя..., в определенной мере создает переход биосфера в ноосферу. Но, помимо этого, сам человек и в его индивидуальном, и в его социальном проявлении теснейшим образом закономерно и материальноэнергетически связан с биосферой; эта связь никогда не прерывается, пока человек существует и ничем существенным не отличается от других биосферных явлений» [3.6]. В.И.Вернадский глубоко осмысливая данный процесс, осознает, что он особенно сильно проявляется в связи с активным прогрессом человеческого познания и проникновением науки во все более и более глубинные структуры как микро- так и мегамира.

Тем самым В.И.Вернадский попытается довести до ума людей, что переосмысление и трансформация научной мысли через «организованный человеческий труд» не является случайным явлением, зависящем только от воли человека - он есть и природный процесс. Учитывая это, человек должен понять, что как только научная концепция мира его охватывает, становится ясным, что он не является случайным, независимым от окружающего и свободно действующего природного явления. Безусловно научное знание не может приводить к результатам, противоречащим тому процессу, созданием которого оно является.

Достижения современной науки показывает, что конвергенция нано-био-инфо-когно – (NBIS) технологий создает большие возможности во всех сферах жизни общества, вплоть до того, что «могут быть искусственно созданы неизвестные ранее продукты и технологии, способные радикально изменить жизнь всего человеческого сообщества» [4].

Модель NBIS – конвергенции была выдвинута в 2002 г. Национальным научным фондом США для совместного конвергентного развития, нано, - био, - информационных технологий и когнитивной науки с учетом их взаимного влияния и взаимного усиления (автопоэзис) этих областей путем транслирования достижений из одной области в другую. Модель широко используется в США, Германии и других странах на уровне правительства, парламентов и научных фондов [5.834].

По истине данная модель описывает рост технологических возможностей и перспективу манипуляции веществом на атомарном уровне, генной инженерии и контроля над живыми организмами, обработки и передачи информации, контроля над нейронами и нейронными сетями и тонкого моделирования всех перечисленных классов объектов. Иначе говоря, речь идет об изготовлении неизвестных материалов с заданными свойствами и «невидимых машин» (наномашин), о «ремонте» человеческого тела, преодолении отторжения донорских органов и продлении жизни человека на неопределенное долгое время, а также о многом другом [6.824].

Кстати, здесь велика роль нанонауки и нанотехнологий, которые так или иначе затрагивают сущность человеческого бытия и социума. Фактический, приходится говорить о надвигающихся новых условиях и способе жизни человека и общества, базирующихся не на

привычном макроскопическом веществе, а на нано-субстанции, способной порождать качественно иное вещество. По утверждению главного куратора нанотехнологического проекта России М.Ковальчука «гибрид живой и неживой материи на основе соединения новейших технологий – вот главный переворот, который несут человечеству нанотехнологии» [7]. Это чревато не просто большими рисками, но и фундаментальной опасностью, поскольку создается ситуация возможной несовместимости макроструктуры человеческого тела, а также социальной жизни, естественным образом сформировавшихся в соответствии со структурой остального мира, с ранее отсутствовавшим искусственно создаваемым наномиром [6.824].

Итак, что это за «субстанция» самодостаточного характера создающая качественно иное вещество? Философия требует прежде всего проявить понятия: что такое нанонаука? Каковы условия его возникновения, формирования, становления и структурирования?

Анализ первоисточников и литературы, которые написаны в основном на английском и другими западноевропейскими языками и частично переведены на русский язык, показывает, что первое упоминание о методах нанотехнологий связано с докладом Ричарда Фейнмана «Внизу полным-полно места», сделанным в 1959 г. в Калифорнийском технологическом институте. Во время своего выступления он предположил, что возможно механически перемещать одиночные атомы при помощи манипулятора соответствующего размера, по крайней мере, такой процесс не противоречил бы известным на сегодняшний день физическим законам [8].

Квантесценцией идеи Р.Фейнмана, является то, что при создании системы с электрическим управлением, используются изготовленные обычным способом «обслуживающие роботы» в виде уменьшенных в четыре раза копий «рук» оператора. Такие микромеханизмы смогут легко выполнять операции в уменьшенном масштабе. Р.Фейнман имел ввиду крошечных роботов, снабжённых серводвигателями и маленькими «руками», которые могли бы закручивать столь же маленькие болты и гайки, сверлить очень маленькие отверстия и т.д. Р.Фейнман считал, что эти роботы смогли бы выполнять все работы в масштабе 1:4. Для этого он предлагал прежде всего изготовить необходимые механизмы, инструменты и руки-манипуляторы в одну четвёртую обычной величины (на самом деле, ясно, что это означает уменьшение всех поверхностей контакта в 16 раз). На последнем этапе - необходимо эти устройства оборудовать серводвигателями (с уменьшенной в 16 раз мощностью) и присоединить к обычной системе электрического управления. После этого можно пользоваться уменьшенными в 16 раз руками-манипуляторами [7;10].

Говоря о манипуляторе Р.Фейнман имел ввиду создания такого механизма, который мог бы проявить и воспроизвести «свою копию», однако на порядок меньшую. Созданный меньший механизм в свою очередь должен опять создать свою копию, опять на порядок меньшую и так до тех пор, пока размеры механизма не будут соизмеримы с размерами порядка одного атома. При этом необходимо делать изменения в устройстве этого механизма, так как силы гравитации, действующие в макромире, будут оказывать все меньше влияние, а силы межмолекулярных взаимодействий и «Ван-де-Ваальсовы силы» будут все больше влиять на работу механизма. Последний этап в этом процессе является то, что полученный механизм соберёт свою копию из отдельных атомов. Принципиально число таких копий неограниченно, можно будет за короткое время создать произвольное число таких машин. Эти машины смогут таким же способом, по атомной сборкой, собирать макровещей. Это позволит сделать вещи на порядок дешевле. Таким роботам нужно будет дать только необходимое количество молекул и энергию, и написать программу для сборки необходимых предметов. До сих пор никто не смог опровергнуть эту возможность, но и никому пока не удалось создать такие механизмы [7;10].

Естественно, что после данного доклада в адрес учёного было сказано много положительных, но и отрицательных выводов. К примеру, в процессе научно-теоретического анализа теории, некоторые оппоненты Р.Фейнмана пришли к выводу, что эти роботы могут

поглотить всю биомассу Земли, выполняя свою программу саморазмножения (так называемая «серая слизь» или «серая жижа»).

Кстати, по мнению западных исследователей данного феномена Е.Джейлесса, Мак Клеллан и Харольд Дорна некоторые предложения о возможности исследования объектов на атомном уровне можно встретить в книге «Оптика» (Opticks) Иссака Ньютона, вышедшей в 1704 году. Учёный выражает надежду, что микроскопы будущего когда-нибудь смогут исследовать «тайны корпускул» [9.263], т.е. корпускулярного (атомного) бытия сущего.

Однако, несмотря на противоположные мнения оппонентов начиная с 70-х годов XX столетия среди западных учёных стали использовать термин «нано технология». В 1974 Норио Танигuti в «Словаре нанотехнологических и связанных с нанотехнологическим терминов» впервые употребил этот термин [10]. Он назвал этим термином производство изделий размером несколько нанометров. В 1980-х годах этот термин использовал Эрик К.Дрекслер в своих книгах: «Машины создания: грядущая эра нанотехнологий». Центральное место в исследовании Э.К.Дрекслера играли математические расчёты, с помощью которых можно было проанализировано на работу устройства размерами в несколько нано метров [11].

Согласно «Википедии» нанотехнологий, в самом расхожем понимании – это одна из областей фундаментальной и прикладной науки и техники, которая имеет «дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого

манипулирования отдельными атомами и молекулами» [12]. Это первое что мы подразумеваем под нанотехнологий. И второе: нанонаука (от греч. nanos - карлик, гном + англ. Science – наука, система знаний) - новая отрасль науки и производства, изучающая физические, физикохимические, биологические, фармакологические, токсикологические свойства наночастиц размером до 100 нанометров (нм), возможность их синтеза с помощью современных нанотехнологий и применения в различных отраслях народного хозяйства, медицины, фармацевтики. Наноразмерами считаются величины от 0,1 до 100 нанометров; от 100 до 1000 нанометров — микrorазмеры; величины более 1000 нанометров определяются как микrorазмеры. [1.182].

Иначе говоря, само слово «нано», т.е. «карлик» - во-первых, обозначает наименование дальних единиц, равных одной мили доля исходных единиц нм и м. Выход науки на такие раннее запредельные уровни познание окружающего мира фактически означает коренной научный переворот, описанный еще античной диалектики. Такое преображение может в дальнейшем означать решительный разрыв современной классической науки – науки XXI века с тем, что будет с ним происходит в дальнейшем [12]; во-вторых, это “значение и управление процессами, как правило, в масштабе 1 нм, но не исключающее масштаб менее 100 нм в одном или более измерениях, когда ввод в действие размерного эффекта (явления) приводит к возможности новых применений”; в-третьих, это «использование свойств объектов и материалов в нанометровом масштабе, которые отличаются от свойств свободных атомов или материалов, приборов, систем, реализующие эти свойства» [12].

Как исходит из самой сущности нанонауки и ее классификации в совокупности - она занимается изучением свойств наноматериалов и явлений в нанометровом масштабе. Нанотехнология, согласно данной классификации, работает над созданием наноструктур, наноинженерия в свою очередь поиском эффективных методов использования наноструктур, аnanoэтика как междисциплинарная наука – разработкой этических регулятивов и политики в сфере нравственно-гуманитарной оценки потенциальных преимуществ и опасностей использования нанотехнологий. Nanoэтика, исходя из своих функций как часть философии науки должна предварять научные наноисследования и завершать их для проведения нравственно-гуманитарной экспертизы, преимуществ и последствий использования различных наноматериалов и наноструктур. Кроме вышеназванных направлений, нанонаука включает также следующие различные направления: nanoэлектроника, нанофотоника,

нанофизика, наномедецина, нанохимия, нанобиотехнологии, биотехнологии, нанофармакология, наноформация и т.д.

Как было отмечено выше, поскольку нанонаука и нанотехнологии, вносят новое изменение и понимание современного мира, обусловливают необходимость разработки особой междисциплинарной области исследования - наноэтики, функции которой направлены на осмысление дискуссионных проблем, порождаемых новейшими достижениями нанонауки и нанотехнологиями, поиском и обоснованием морально-этических принципов и регулятивов наноисследований, оценкой социальных последствий практического внедрения и использования нанотехнологий. Для того, чтобы стало более ясной структура нанонауки считаем необходимым обратить внимание на этические (практическая философия) аспекты становления и развития нанонауки, нанотехнологий.

В качестве примера можно остановиться на появление наноэлектроники и её место в системе нанотехнологий. По определению специалистов это такая современная область науки техники, занимающая созданием и применением электронных приборов с нанометровыми и применением электронных приборов с нанометровыми размерами элементов, в основе функционирования которых лежат квантовые эффекты. Традиционной тенденцией в развитии электроники и её основой современной составляющей - микро- и наноэлектроники - является постоянное уменьшение размеров элементов, интегральных микросхем (ИМС), что позволяет усиливать их информационную мощность и повышать быстродействие. Реальным же является использование различных наноматериалов и нанотехнологий для существенного увеличения функциональных возможностей кремниевых интегральных микросхем при не обязательной их миниатюризации до предельных размеров [1.183].

В области наноэлектроники можно говорить о достижения квантового компьютера, который теоретически обладает сверхбыстрыми параллельными вычислениями и возможностями моделирования с, использованием принципа квантовой когерентной суперпозиции. Буквально недавно в апреле 2022 г. китайские ученые создали сразу несколько таких машин, которые по всем параметрам превосходят привычные компьютеры. Они нашли способ создать так называемую решетку «Майораны», которая представляет собой конкретные строительные блоки для построения квантового компьютера. Поскольку они давно бились над решением самой важной проблемы, которая стоит перед разработчиками квантовых компьютеров, это помехи. Так как окружающая среда влияет на такой компьютер, поэтому нужно было создать структуру, которая бы обеспечивала независимые вычисления [14].

Несомненно, квантовые компьютеры - это будущее человечество. Они, с одной стороны, способны выполнить расчёты, которые не по плечу обычному компьютеру. Традиционные компьютеры обрабатывают данные в виде двоичных битов - когда информация зашифровывается в виде нулей и единиц. С другой стороны, квантовые компьютеры имеют явное преимущество в том, что их биты могут быть как единицей, так нулём одновременно. Такое физическое явление называется квантовой суперпозицией. Это фундаментальный принцип квантовой механики, утверждающий, что подобно волнам в классической физике, любые два или более квантовых состояния могут быть сложнее вместе [14].

По мнению китайских разработчиков, такая «физическая сущность» увеличивает потенциальную вычислительную мощность в геометрической прогрессии, поскольку два квантовых бита (кубита) могут находиться в четырёх возможных состояниях, три кубита могут находиться в восьми состояниях и так далее. Соответственно скорость расчётов растёт. Милиарды лет могут пробежать за секунду.

Например, с помощью устройства под названием «Jiuzhang» за 200 секунд было произведено вычисление, на выполнение которых обычному суперкомпьютеру потребовалось бы 2,5 миллиарда лет. Вычислять квантовым компьютерам предлагают так называемую «выборку бозонов». Кстати, заметим, что бозоны Хиксона или «частица Бога» в

настоящее время являются самыми маленькими частицами. Это сверхсложная оптическая система. По сути, пучки света посыпаются в такую систему через множество ходов, а оказавшись внутри, они расщепляются отражаются зеркалами. Компьютер должен учитывать все эти переменные и вычислить возможный результат данного светового лабиринта. Безусловно, это невероятно сложная задача для обычного компьютера, с которым мы привыкли, однако очень легка – для квантового [14].

Необходимо отметить, что у китайского «Jiuzhang» условия задачки включали 50 фотонов, 100 входов, 100 выходов, 300 разделителей луча и 75 зеркал. На решение такой задачи «Sunway TaihuLight» - в настоящее время четвёртому по мощности суперкомпьютеру на Земле - понадобилось бы лишь вдвое меньше времени, чем существует наша планета.

Таким образом, пройдя определённое время нанотехнологии превращаются в одной из высокотехнологичных отраслей современной науки и техники. Данная отрасль занимаясь исследованием атомов и молекул, тем самым создали из них широкого спектра различных изделий. По мнению большинство исследователей достижения в области нанотехнологии в ближайшее время неизбежно ведут к революции в медицине, электронике, искусственном интеллекте, промышленности и других сферах человеческой деятельности [15]. Более того, они считают, что именно нанотехнологий открывают путь к созданию новой цивилизации с присущим ей набором ценностей и идеалов, так как развитие нанотехнологий определит облик XXI века, подобно тому как открытие атомной энергии, изобретение лазера и транзистора определили облик XX столетия. Они произведут такую же революцию в манипулировании материей, какую произвели компьютеры в сфере информации [16].

Акцентируя внимания на это российский исследователь П.Л.Карабушенко в частности заметить, что ученые «обращают особое внимание на то что нанотехнологий открывают огромные просто сказочные перспективы для развития медицины, а эта проблема касается всего человечества. Если верить всем этим обещаниям, то золотой век человечества уже не за горами и уже почти завтра сказка станет былью. Болезни будут не просто побеждены они будут полностью устраниены из человеческой жизни. Человечество частично вернётся в своё докрховое состояние, в котором пребывали наши библейские прародители Адам и Ева. Естественно возникает вопрос на сколько данный прогноз отражает реальность т.е. на сколько он адекватен. Сегодняшняя эйфория уже завтра может смениться тяжелым разочарованием. Такое бывало столько раз. Вправе ли наука давать обещания, не подкреплённые самим научным капиталом. Ответить на эти вопросы придётся уже в ближайшем будущем. Сегодня же наука строит грандиозные планы на ближайшее будущее и именно от того насколько эффективно ей удаётся осуществить эти замыслы будет зависеть и будущее самой наносистемы» [18]. Сомнение и скепсис, безусловно, хороши.

В связи с чем все более актуальной проблемой становится организация гуманитарной, этической экспертизы в области разработки инновационных проектов, оценки последствий использования нанотехнологий. Здесь важен принцип опережающего реагирования или принцип предосторожности, предусматривающий при гуманитарной экспертизе стремиться вырабатывать взвешенную оценку воздействия разного рода инноваций в области нанотехнологий на окружающую среду, человека, его физиологическую, эмоциональную, психологическую и духовно-нравственную конституцию. Этими вопросами, как уже отметили выше занимается наноэтика. Задача, которой является выявление и оценка, как позитивных эффектов новых технологий, так и возможных негативных последствий их применения. Широкое признание нанотехнологий обосновывается во многом на пропагандируемых средствами массовой информации будущих проектов, способов дать феноменальные практические результаты в сфере биомедицинских исследований, медицинской техники, автомобилестроении и т.п. Задача социальной коммуникации заключается в том, чтобы в тестовом союзе с учёными давать взвешенную информацию о возможностях и последствиях использования нанонаучных достижений и технологий.

Хотя проблема нанотехнологий нашла огромную поддержку со стороны многих учёных мира, однако в связи с морально-религиозными воздействиями на человека, и

социума, появилось также огромное количество критических антнанотехнологических статей и опровержения.

Ряд исследователей указывают на то, что негативное отношение к нанотехнологии у неспециалистов может быть связано главным образом с религиозностью, а также из-за опасений, связанных с токсичностью наноматериалов. Особо это актуально для широко рекламированного коллоидного серебра, свойства и безопасность которого находятся под большим сомнением и не без основания.

С учётом реакции мирового сообщества на развитие нанотехнологий, с 2005 г. функционирует организация CRN международная рабочая группа, изучающая социальные последствия развития нанотехнологий [19]. Более того в октябре 2006 г. Международным Советом по нанотехнологиям выпущена обзорная статья, в которой, в частности, говорилось о необходимости ограничения информации по нанотехнологическим исследованиям в целях безопасности. Первые научные статьи о безопасности наночастиц появилось только в 2001 году. В 2008 г. учреждена международная нанотоксикологическая организация (International Alliance for NanoEHS Harmonization), призванная установить протоколы для воспроизводимого токсикологического тестирования наноматериалов на клетках и живых организмах.

Данный процесс и социокультурные перспективы развития нанотехнологий во всем мире состоят в том, что независимо от воли людей, во-первых, переломе все ценности и социальную основу жизни появится новый образ жизни, во-вторых, полностью уничтожаются ценности периода классицизма, локальные культуры, искусство, духовности, ментальности, идентичности. Это приводит к тотальному истреблению «хомосапинса», в его классическом виде. В общественном сознании возникает феномен «секуляризованной вечности», который обусловлен значительным увеличением продолжительности жизни и отделением биологического старения от «кода социальной смерти», в-третьих, произойдёт кардинальное изменения смысла человеческой жизни, так как индивид будет выступать в форме идеала Р. Декарта, способен почувствовать себя как мечтал в своих прозах Ницше творцом природного и социального мира и обрести «практическое бессмертие».

Ученые считают, что очевидным проявлением этих перемен и даже их источником являются сегодня публичные коммуникации, где велика роль ненанотехнологий. Они расширяют свое влияние, включаясь практически во все сферы жизни, меняя и переорганизуя самые традиционные и незыблевые институты и отношения: семью, воспитание, соборность, бизнес, образование, дружбу, любовь. Публичные коммуникации давно уже перестали быть всего лишь новым, особым социальным феноменом, претендующим на основание изменившегося общественного устройства, его системообразующим началом. Технические средства, технологии, особенно нанотехнологий и форматы публичных коммуникаций претерпевают сверхбыстрые перемены [20. С. 814-815].

Данное обстоятельство требовало вмешательство философов, так как они ощущали большой недостаток в поисках онтологических оснований и идеальных объектов для такой работы. Иначе говоря, анализируя ситуацию в связи с новым надвигающимся условиями и способами жизни человека и социума, базирующихся не на макроскопическом веществе (привычном классическом образе), а наnano- субстанции, способной порождать качественно иное вещество. Как утверждает В.В.Кизима, это слишком опасно и «чревато не просто большими рисками, а и фундаментальной опасностью, поскольку создается ситуация возможной несовместимости микроструктуры человеческого тела, а также социальной жизни, естественным образом сформулировавшимся в соответствии со структурой остального мира, с ранее отсутствовавшим искусственно создаваемым наномиром» [5. 824].

Учитывая все «за» и «против» философы начали уделять внимание нанотехнологиям по мере их влияния на мировоззрение человека в совокупности, и в частности, по мере их влияния на мироустойчивости человека. По утверждению социалистов главная специфика нанотехнологий состоит в том, что она является не только практической технологией создания материальных объектов, обращенных на природный мир, но и нацелена на

конструирование, т.е. человеческого социального мира, что выражается в спектре возможностей ее применения. Как уже было отмечено выше кардинальное отличие нанотехнологии от всех остальных технологий существующих в современном мире состоит в том, что они в процессе преобразования мира на атомномолекулярном уровне всесторонне используют его ресурсы, следовательно социальное последствие развития нанотехнологии носят связанный с противоречивой природой социума двойственный (конструктивный и деструктивный) характер, проявляющийся в таких социально значимых областях, как военная и информационная сферы, экология, медицина, энергетика, этика и повседневная жизнь. Специфика двойственного характера развития нанотехнологии заключается в кардинальном преобразовании физического мира, а это требует учета возможных необратимых последствий.

Это такой длительный и необратимый процесс, который может провести не только к локальной, но и общемировой трансформации обществ, изменения социокультурных кодов, сакральных и сакраментальных сущностях. Ведь уже последние достижения нанотехнологий с очевидностью говорят о том, что антропологические и социокультурные эффекты развития нанотехнологий проявляются в модификации уровня чувствительности человека посредством наночипов, программирующих виртуальную реальность в его мозге. Учитывая эти данные процессы определяют новые отношения создания и технологически модифицированного бытия формирования культуры впечатлений, способствующей творческой деятельности индивида, в необходимости новых этических ценностей гуманизма, в трансгуманизме (т.е. мировоззрения), в кардинальном изменении значимости религии в жизни человека, в культурной идентификации человека при открывающейся перспективе слияния с машиной.

Хотя философы традиционно критикуют технократическую позицию в науки за механицизм и редукционизм, отдавая приоритет анализу социальных закономерностей, тем не менее «философское вопрошение» особенно актуализируются в переломные эпохи, выступая одной из специфических характеристик социальной коммуникации. Очевидно, что до сих пор продолжается «это вопрошение», погружая человека уже в наши дни, в открытий для бесконечного поиска мир порядка и хаоса, гармонии и абсурда, мир, где осуществляется прояснение сознания, где всегда по новому актуализируется задача «дойти до сути», разобраться в многообразии философских концепций, и найти свой ракурс мировосприятия. В постановке и поиске ответов просматривается соотношение вечного и сиюминутного. Круг охватываемых проблем, а в соответствии с этим их решение исторически изменились с развитием общества, науки, философско-гуманитарного знания. Во многом философская проблематика является экспликацией категориальной структуры определенной культуры.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Якеевич Я.С. Философские проблемы социальной коммуникации. – Минск. Важнейшая школа. 2017.
2. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. – Тбилиси, Мецниереба, 1984.
3. Вернадский В.И. Мысли о современном значении истории знаний: доклад, прочитанный на Первом заседании Комиссии по истории знаний. 14.X.1926//Тр. Комиссии по истории. – Л., Т.1, 1927.
4. Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный проект//МЭиМО. – 2006, №6. – С.3-4.
5. Рубанов В.П., Шелудяков А.В. Заметки о семантической топологии//Философия в диалоге культур: материалы Всемирного дня философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – С.824.
6. Кизима В.В. Сизигийность – условие развития конвергирующих технологий//Философия в диалоге культур: материалы Всемирного дня философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – С.284.
7. Ковальчук М. Счастливый человек - это ракета с разделяющимися головками. «Известия». 31.08.2007.
8. Фейнман Р. Внизу полным полно места// <http://www.chem.msu.su/rus/jivho/2002-5/4.pdf>
9. James E. VCClellan III, Harold Dorn. Science Technology in World History, Second Edition. Johns Hopkins university press, 2006. p.263.
10. Попов М. Танигучи Норио. «Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов». (<http://thesaums.rusnano.com/wiki/article24441>).
11. Дrexler Э., Мински М. Машины создания: Грядущая эра нанотехнологий = Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology/-2-е изд. - 2007. - ISBN 0-385-19973-2;

12. Википедия. Нанотехнологий. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/нанотехнология>)
13. ISO-Technical committees - TC 229 –Nanotechnologies (<http://www.iso.org/iso/technicalcommittee?commid=381983>).
14. Ольшанский К. Китай совершил прижок в квантовое будущее. Инженеры КНР участь человечество “думать” в миллиард раз быстрее.
15. Деффейс К., Деффейс С. Удивительные наноструктуры / пер. с англ.. – М.: Бином, 2011. - С.206; К.Жоаким Л.Плевер Нанонауки. Невидимая революция. - М.: Ко Либри, 2009. Глава из книги// (<http://elementy.ru/lib/430907>); Марк Ратнер, Даниэль Ратнер. Нанотехнология: просто объяснение очередной гениальной идеи = Nanotechnology. A Gentle Хартман У. Очарование нанотехнологии / пер. с нем. - 2-е изд.. -М.: Бином, 2010. - С. 173; Эрлих Г. Малые объекты - большие идеи. Широкий взгляд на нанотехнологии. - М.: Бином, 2011. - С. 254 и т.д.
16. Алфимова М.М. Занимательные нанотехнологии. - М.: Бином, 2011. - С. -96; Головин Ю.И. Наномир без формул. - М.: Бином. - С. 543; Гудилин Е.А. и др. Богатство наномира. Фоторепортаж из глубин вещества. – М.: Бином, 2009. – С.176.
17. Международный форму по нанотехнологиям ([http://www.wiciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/10196.html?no\\_cache=1&cHash=f40d2c9901](http://www.wiciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/10196.html?no_cache=1&cHash=f40d2c9901)).
18. Карабушенко П.Л. Философия нанотехнологии и пути формирования четвертой картины мира/Вестник Астраханского государственного технического университета. – 2007, №5 (40). Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-nanotehnologiy-i-puti/formirovaniya/chetvertoy-kartiny-mira/viwer>.
19. Center for Responsible Nanotechnology (<http://www.cmano.org/CTF.htm>): Нан обиотехнология (<http://ru-nanobiotech.livejournal.com/tag>): International Alliance for NanoEHS Harmonization;
20. Наумов С.А. Философия Ханны Арендт – как основание современных технологий публичных коммуникаций//Философия в диалоге культур. – С.814-815.

## **ФИЛОСОФИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ**

*В данной статье, впервые в Таджикистане, предпринимается попытка провести анализ проблемы создания, формирования, развития и применения нанонауки и нанотехнологий в современном мире. Выход науки, на такие ранние, запредельные уровни, познания реального мира равнозначен прорыву человечества в глубокий бесконечный и тайный Космос. Поскольку это связано с новой степенью познания человека, возникает и проблема философского осмысления этого феномена.*

**Ключевые слова:** философия, нанотехнологии, прогресс, новая научная картина мира, наука, нетехническое существование, мышление, техническая реальность, сознание, молекулярная технология, научные достижения, научноёмкие производства, материальная жизнь, межмолекулярные взаимодействия.

## **PHILOSOPHY AND MODERN ACHIEVEMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

In this article, for the first time in Tajikistan, an attempt is made to analyze the problem of creation, formation, development and application of nanoscience and nanotechnologies in the modern world. The exit of science to such early, transcendental levels of knowledge of the real world is tantamount to a breakthrough of humanity into the deep, endless and secret Cosmos. Since this is connected with a new degree of human cognition, the problem of philosophical understanding of this phenomenon also arises.

Key words: philosophy, nanotechnologies, progress, new scientific picture of the world, science, non-technical existence, thinking, technical reality, consciousness, molecular technology, scientific achievements, science-intensive industries, material life, intermolecular interactions, etc.

**Дар бораи муалиф:**

**Шамолов Абдулваҳид Абдуллоевич-** доктори илмҳои фалсафа, профессори Донишгоҳи славянӣи Русияву Тоҷикистон. Тел: 200175858.

**Об авторе:**

**Шамолов Абдулваҳид Абдуллоевич** - доктор философских наук, профессор Славянского университета России и Таджикистана. Телефон: 200175858

**About the author:**

**Shamolov Abdulvakhid Abdulloevich** - Doctor of Philosophical Sciences, Professor of the Slavonic University of Russia and Tajikistan. Phone: 200175858

# **ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ**

**Азимова М.М., Холов Ф.Н.**

*Государственное образовательное учреждение  
«Таджикский государственный медицинский университет  
имени Абуали ибни Сино».*

Современный человек является частью аудиально-визуальных моделей глобального мира и процесс принятия решения им основаны на виртуальных образах информационного характера [4,88-95]. Поэтому нельзя исключать взаимодействие человека и функции информационного общества, которые способствуют развитию человеческого капитала в глобальном информационном обществе.

В постиндустриальном информационном обществе, информационные структуры рассматриваются, как прибыль и источник человеческого капитала, а пользователь сети интернета существует для себя, как капитал. При этом человеческий капитал составляет форму существования самого интернета, одновременно являясь частью образа жизни личности, как потребителя продукции глобального общества.

Маркс утверждал, человеческий капитал, при капитализме является вторичной формой и является механизмом, при помощи которого создается основной капитал – прибыль общества. Он считал барьером для развития человеческого капитала частную собственность, который выражается в отношениях между основным и человеческим капиталом, при котором индустриальный капитал доминирует над человеком. Эти противоречия, по мнению Маркса, постепенно обретают политический характер, что приводит к новым качествам в отношениях между человеческим капиталом и властью в обществе [7,79]. Поэтому социальная структура, информационного общества это не что иное, как абстрактные выражения отношений человека и общества в информационном пространстве, которая отчасти становится капиталом в форме культурного общения [3,10].

При этом на развитие человеческого капитала помимо информационной системы, также влияет рост глобальных процессов, которые отражаются на культуре, характере, языке и в других элементах человеческого капитала.

Практически в каждом аспекте глобализации можно наблюдать определенный вызов, направленный против индивидуальности личности, но вместе с этим способствующий росту человеческого капитала [1,45]. Поэтому мы видим здесь противоречия между положительным и отрицательным влиянием глобализации на формирование и развитие человеческого капитала – оно склоняется в информационное поле интернета, уходя из реального механизма человеческого общества.

Таким образом, в результате интеграционных процессов и эволюции интернета сложились новые культурные общности в мировом пространстве, который можно назвать общества «информационного глобализма». Но если в экономике, глобализационные процессы прогрессивно влияли на общемировой порядок и создавали огромные производственные мощности по всему миру, то по отношению к человеческому капиталу эти процессы привели к кризису культурных ценностей и разрушению привычного уклада и образа жизни. Глобализационные процессы также отрицательно влияли на профессиональные традиции и обычаи обычного человека и стали причиной исчезновения некоторых профессий. Произошла культурная экспансия развитых народов против слаборазвитых стран, что привело к постепенному поглощению антропо-социальных целостностей и человеческого капитала в новые интеграционные формы [1,47].

Специфика глобализации на современном этапе является замена общественных социальных отношений на новые формы отношения, которые известны, как форма глобальной социальности, при которых человеческий фактор и человеческий капитал заменяется более глобальными единицами.

В частности такие элементы глобализации как культура, спутниковое телевидение, интернет, смартфон, одежда, и другие, отмечаются, как форма внешнего влияния и контроля человеческой деятельности.

В условиях техногенной глобализации поменялись формы свобод и, оставаясь формально свободным, тем не менее, человек попадает под влияние глобальной информационной системы контроля, которым управляют транснациональные корпорации. Некоторую долю напряженности в обществе также создают цивилизационные, социо-экономические и ценностные формы человеческого противостояния. Покушаясь на традиционализм и патриархальность, глобализация на долгие годы разрушило такую форму отношений, как человеческий капитал [5,135].

Высокие требования со стороны работодателей к профессиональным качествам работника приводят к усилению напряженности в коллективе и нарушению привычного климата коллектива. Из-за высокой планки требования и конкуренции для занятия рабочего места, работники становятся менее дружелюбными и более агрессивными по отношению друг к другу. Также требования роста производства приводят к дискриминациям работников по половому признаку.

В условиях глобальных отношений, такие формы человеческого капитала как механизмы, предоставления отпусков и льгот, в процессе труда особенно для уязвимых слоев общества становятся предметом манипуляций со стороны работодателей. В процессе глобализации прибыль компаний в некоторых странах становится преобладающим фактором для того чтобы создавать всевозможные препятствия для трудоустройства женщин, поскольку для них предусмотрено по закону предпочтительные налоговые выплаты, пособие по беременности, пособие по уходу за ребенком и ранний выход на пенсию, что идет в разрез с интересами компаний.

Основная функция развития человеческого капитала в условиях глобализации является борьба с бедностью и поэтому, такие формы, как организация профессионального обучения и освоение новых профессий могут рассматриваться, как выход из кризисного состояния для бедных слоев населения, которые потеряли работу вследствие исчезновения некоторых традиционных профессий связанных с ручным трудом.

В условиях рыночной экономики, предпочтительность при выборе работника отдается профессиональным навыкам и при этом все социальные стороны вопроса игнорируются со стороны работодателя. В частности растущий спрос на многие профессии технического характера требуют больше специалистов в таких отраслях, как компьютерные технологии, переводчики, финансисты, которые обычно представлены в сфере услуг и имеют хорошие позиции в современном обществе.

Трудная адаптация части населения на постсоветском пространстве к рыночным отношениям, требует усовершенствования национального законодательства, в котором бы находило для себя защиту уязвимая часть населения [6,122].

Согласно данным проведенных социологических опросов среди молодежи в возрасте с 18-ти до 35 лет, с общим охватом более 350 человек, были выявлены следующие результаты: так около 51,3% – мужского и 48,7 % – женского пола проводят своё свободное время в социальных сетях. Около 18,7 процента респондентов ответили, что это время они проводят – в кругу друзей, 11,7 процента проводят свободное время в кругу семьи и только 10,6 процента проводят своё время в одиночестве. [2,18]

Исходя из того, что человеческий капитал в период глобализации подвержен кризисным элементам, нами были выявлены вопросы влияния таких сторон этого процесса, как влияние информационного пространства, сети интернета, и других механизмов, при помощи которого создается новое мировое сообщество. Выделенные нами противоречия между положительным и отрицательным влиянием глобализации на человеческий капитал, с одной стороны имеет тенденции к росту мирового капитала, но с другой стороны оно превращает человека в инструмент достижения целей поставленных транснациональными корпорациями.

Создавая массовую культуру, глобальное общество наносит вред традиционным формам культуры и создает опасный прецедент для столкновения культур, которую мы сейчас наблюдаем в некоторых европейских странах, когда мигранты протестуют против культуры и против ценностей местного населения. Мы пришли к выводу, что глобализационные процессы на этапе информационного общества разрушают культурные границы и создает новые ценности, противоречащие традиционным ценностям национального общества, меняя тем самым характер человеческого капитала.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Гранин Ю.Д. Глобализация и национализм: история и современность. Социально-философский анализ. Saarbrücken, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011, 372 с.
2. Гуломова М.С. Социально-философское осмысление социо-культурного отчуждения молодежи в таджикском обществе. - Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 – социальная философия, Душанбе – 2021 – 165 с.
3. Гирц К. Ритуал и социальные изменения//Традиции и изменения, Душанбе,2008.-С. 9-37
4. Круль А.С. Типологический анализ как способ моделирования информационной структуры социальных систем // Вестник Карагандинского университета Серия «История. Философия». № 1(65)/2012 89 С.88-95
5. Международно-политическая организация глобализирующегося мира: модели на среднесрочную перспективу// Глобалистика и футурология, Косолапов Н.А.Общественные науки и современность,2001, № 6.- С.135-140
6. Марупова Н.Ш. Развитие системы социальной защиты населения в условиях рыночной экономики.- Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).- Душанбе-2021.- 167 с.
7. Энгельс Фридрих Происхождение семьи, частной собственности и государства, По изданию: Маркс К., Энгельс Ф.; Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. - М.: Политиздат, 1986, - 639с.

#### ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ

*В данной статье авторы рассматривают развитие институтов человеческого капитала в контексте социологической науки. В частности, авторы указывают на возникновение и развитие институтов человеческого капитала и дадут характеристику их деятельности в рамках общего понятия социального общества.*

*Авторы также рассматривают вопрос человеческого капитала и указывают на роль социальной системы в развитие институтов общества и дадут характеристику их деятельности в рамках современного глобального общества.*

**Ключевые слова:** развитие, государства, человеческий капитал, общества, противоречия, разделение, индивид.

#### САРМОЯИ ИНСОНӢ ДАР ШАРОИТИ РАВАНДИ ҶАҲОНИШАВӢ

*Дар мақолаи мазкур муаллиффон ташаккули институтҳои ҷомеаи глобалиро таҳлили намуда, проблемаи рушди сармояи инсониро мавриди таҳлилкарор додаанд. Аз он ҷумла дар мисоли инкишифи институтҳои иҷтимоӣ дар ҷомеа, муаллиффон таъсисёбӣ ва тақсими сармояи инсониро таҳлил мекунанд, ки он вазифаи асосии институтҳои ҷомеаи имрӯза маҳсуб мешавад.*

*Дар мақола масъалаи сармояи инсонӣ дар доираи ташкилотҳои ҷомеаи глобалий таҷассум ёфта муаллиффон роҳҳои баробарии иҷтимоиро барои институти сармояи инсонӣ низ маҳсусан қайд мекунад. Дар ин масир ташаккули институтҳои ҷомеа нақши калидиро бозӣ мекунанд.*

**Калидвожаҳо:** инкишиоф, давлат, сармояи инсонӣ, ҷомеа, тазод, тақсим, индивид.

#### HUMAN CAPITAL AND THE GLOBAL SOCIETY

*In this article authors analyze of the role of social organization and researches of sociology scientists, which contribute in research of the problem of human capital in the global society.*

*In this article authors discussed about the forms of the social policy and discussed about the role of human capital in the contemporary society. Also in the paper authors note the institution of human capital in the global society as profit component in the activity of the civil society structures.*

**Keywords:** development, society, human capital, state, contradiction, divide, individual.

**Маълумот дар бораи муаллиф:**

**Азимова Момокиз Миронна** – номзади илмҳои фалсафа, доцент кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ. Муассисаи давлатии «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино», Тел: (+992)907809066, E-mail: azimova. marijon@gmail.com.

**Холов Фарруҳ Нажмиддинович** – муалими кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино». Тел: (+992)552051177

**Сведения об авторе:**

**Азимова Момокиз Миронна.** - кандидат философских наук, доцент кафедры общественных наук ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Тел: (+992)907809066, E-mail: azimova. marijon@gmail.com.

**Холов Фарруҳ Наджмиддинович.** – преподаватель кафедры общественных дисциплин ГОУ «ТГМУ им. Абӯалӣ ибни Сино». Тел: (+992)552051177.

**About the authors:**

**Azimova Momokiz Mirovna**- candidate of philosophical sciences, associate professor of department of social disciplines SEI Avicenna State Medical University, Tel: (+992)907809066, E-mail: [azimova. marijon@gmail.com](mailto:azimova. marijon@gmail.com).

**Kholov Farrukh Najmiddinovich** – teacher of department of social disciplines SEI Avicenna State Medical University, Tel: (+992)552051177

## НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА КАК ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРНОГО КОДА НАЦИИ

**Кобилов М.З.**

*Международный Университет иностранных  
языков Таджикистана имени С. Улугзаде*

Изделия народных промыслов, можно считать духовными и материальными ценностями того или иного народа. Оформление жилищ и предметы домашнего обихода, орудие труда, одежда как эстетические ценности у каждого народа разные и имеют свои особенности. «Ремесло - это мелкое ручное производство промышленных изделий, господствовавшие до появления крупной машинной индустрии а затем частично сохранившиеся на ряду с ней» [4.1318].

В Энциклопедии культуры таджикского народа значение понятия «народные ремесла» истолковывается следующим образом: «Народные ремесла - один из областей деятельности людей города и частично сёл в традиционной сфере, которая связанны с производством разных бытовых товаров. Косибй-это общее название всех традиционных ремёсл, их также называют “хунармандӣ” или “пешаварӣ”.[6.579 с]

В 50-е годы 20 века искусство народных промыслов признали особой существенной частью народной культуры ещё Советском Союзе. «Большое внимание обращалось на сохранение и развитие народных художественных промыслов, на бережное отношение к традиции и её развитию» [5.3]

Сейчас многие ученые гуманитарии используют в своих работах такие термины как «культурный код», «политический код» и даже «геополитический код», стараясь как можно конкретнее выяснить особенности культур, менталитета, способа правления, место в мировой политики той или иной цивилизации, государства и народа. Понять другую культуру и традиции можно посредством культурного кода.

Культурный код – определяет уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков и, позволяющие идентифицировать культуру. Например, студентка Санкт-Петербургского Государственного Университета для понимания особенности культуры Запада и Востока разделила их на 7 базовых составляющих: внешний вид, трапеза, погребение, отношение к женщине, брак, вера и право. [1]

По нашему мнению, народные промыслы тоже можно отнести к факторам, определяющим культурный код той или иной народности или страны, так как народные промыслы представляют художественную ценность, отражают эстетические представления народа, дают сведения о религиозных верованиях людей. Некоторые орнаменты предметов даже имеют магическое значение в том или ином народе. Народные промыслы тесно связаны с другими видами народного творчества, с духовной культурой нации или народа и, потому некоторые учёные их считают частью фольклора. Кроме обладания свойствами эстетической ценности, народные изделия передают информацию жизнедеятельности народа в той эпохе, в которой они были изготовлены, они несут сведения о той или иной исторической эпохе. Например, русские ученые в книге «Народная культура в современных условиях» определили термины народная культура посредством народных промыслов таким образом: «Народная культура - это предметно-материальный мир традиционной народной культуры, как в прошлом, так и в современном толковании, объект многослойный и многозначный, посредством него на протяжении многих веков люди обращались с космосом, с природой, с социальным окружением и образовали нормы, правила, идеалы передавая их другим поколениям после себя».[2.22]

Народные промыслы таджикского народа чрезвычайно многообразно своими видами, формами и особенностями региона и местности. Из глубины веков от поколения к поколению и до наших дней пришли к нам народные изделия и способы их изготовления,

которые сформировались безусловно в народной среде. Народные прикладные искусства народов Центральной Азии получили мировое признание.

Ремесленники и мастера изготавливали посредством простейших приспособлений вручную, кустарным способом – посуду, утварь, детские игрушки, орудия труда, военные снаряжения, одежду, обувь, украшения, музыкальные инструменты и т.д. из различных материалов. Постепенно с развитием обработки разных материалов и изготовление различных предметов образовался их эстетическое осмысление среди отдельных личностей и самого народа. Со временем гончарство, ткачество и ковроткачество, кузнечное дело, резьба по дереву и. др виды ремесел становятся основой для формирования художественных ремёсел и благоустройства мастеров и самого народа. Свои изделия мастера стали выменять, на что-либо другое необходимое для жизни и трудовой деятельности. Со временем появились отдельные мастера, специалисты, а потом цеха, в которых работали целые коллективы. Промысел служил как средство для существования целой семьи или всего населённого пункта.

И сегодня в Таджикистане некоторые мастера обеспечивают свою семью за счёт определенного вида ремесленничества. Многие изделия, созданные народными мастерами гораздо качественнее, чем фабричные изделия такого рода. В последние годы интерес к возрождению народных промыслов взорос. Так, в Пенджикенте по-прежнему мастера владеют мастерством изготовления глиняных кувшинов с красивым красочным оформлением. Мастера Согдийской, Хатлонской и Горно-Бадахшанской областей известны своими изделиями ручной работы и шитью разных одежд и вещей, которые традициями уходят в глубину веков.

Большую поддержку правительство Республики Таджикистан и Президент страны оказывают промысловой отрасли народного хозяйства в 2018 году, освободив индивидуальных мастеров ремесленников и других людей, занимающихся народными промыслами от любых видов налогов и, объявив 2018 год – годом «развития туризма и народных промыслов».

Конечно, мастера-рукодельные своим талантом, трудом удостоены уважения односельчан, семьи и всего района, а некоторые известны в пределах всей области или республики. Вспоминается стихотворение выдающегося персидско-таджикского поэта НасираХусрава про ремесленников, которое по сей день не потеряло свою значимость:

Ремесленником быть – нет в мире лучшей доли,  
Не царь, но и не раб. Всегда на вольной воле.  
Стучит он или шьет на трудовой скамье.  
Пускай не каждый день по горло сътым ходит,  
Но умножает он всё то, что производит.  
Под молотом его златые искры мчатся...  
И видят лишь добро жена и домочадцы.  
Он в полночь сладко спит в куренье мирных снов,  
А на заре опять среди своих обнов.  
Тачает или шьет, варит или грохочет,  
Он низменных страстей не знал и знать не хочет...  
До смерти дни свои он знает наперёд,  
Доволен им господь. Доволен и народ.  
Трудолюбив. Шутлив. Общительного нрава.  
Осанна ремеслу! Ремесленнику слава!  
Нет! Равного ему не сыщете нигде:  
Ведь и самим царям нужда в его труде. [3]

Система ремесленничества или народных промыслов в Таджикистане многофункциональна и вариативна, представлена основной и дополнительной деятельностью народа и оценивается как, культурно-просветительской деятельность. Нет ограничений в вовлечении многонациональной молодёжи в развитие народных промыслов.

Особо развернулась сеть различных народных промыслов и творений мастеров – через фестивали, конкурсы, состязания. Это значит, что в системе народных промыслов сложилась и функционирует творческое соревнование, здоровая творческая конкуренция за упрочение культурного начала. В Таджикистане такие состязания базируются, главным образом на национальных формах, традиционных видах формотворчества.

Таким образом, сегодня, в условиях динамичных трансформаций во всех сферах жизни общества, чрезвычайно активны факторы взаимопроникновения и взаимопонимания между представителями различных культур и цивилизаций. В данном процессе особенно значительна роль народных промыслов и туристического сектора, посредством которых мировое сообщество знакомится с особенностями культурного наследия различных народов.

Анализ явлений и тенденций данного процесса приводит к выводу о том, что для современного Таджикистана развитие народных промыслов и туризма является актуальной задачей и приоритетным направлением деятельности государства по сохранению культурной самобытности и своеобразия таджикского этноса как хранителя и продолжателя славных традиций народного творчества.

#### Литературе:

1. Культурный код Востока и Запада. Понимание фундаментальных отличий. [электронный ресурс].URL: <http://lawinrussia.ru/content/kulturnyy-kod-vostoka-i-zapada-ponimanie-fundamentalnykh-otlichiy>. (Дата обращения 19.04.2021.)
2. Народная культура в современных условиях: Учеб. Пособие / О. Д. Балдина, Э. В. Быкова, Е. Э. Гавриляченко; Отв. Ред. Н.Г. Михайлова; Рос. ин-т культурологии. – М., 2000. – 219 с.
3. О ремесленнике. [электронный ресурс].URL::<https://www.ismaili-a.ru/стихи-насир-хусрав/> дата обращения 19.04.2018.
4. Российский энциклопедический словарь: В 2 кн. — / Гл. ред.: А. М. Прохоров — М.: Большая Российская энциклопедия, 2001, — Кн. 1: А-Н., Кн. 2: Н-Я. — 2015 с.: ил.
5. Художественные промыслы Нижегородской области: библиогр. указ. / Нижегор. гос. обл. универ. науч. б-ка. Отдел краевед, лит. Информ. - библиогр. отдел; сост. О. А. Кузнецова. Н. Новгород, 2000. 152 с. [электронный ресурс]. URL: <http://www.nounb.scinnov.ru/library/tus/struct/ethnogr/lists/hprom.php>.
6. Энциклопедия культуры таджикского народа (на тадж. языке): В 2 кн. - /гл.ред.: НурмухаммадАмиршохи – Душанбе: ЭнсеклопедияиМиллииТочик, - Кн.1: Н-Я. 2017.

### **НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА КАК ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРНОГО КОДА НАЦИИ**

*В статье речь идет о народных ремеслах и самопределении народа посредством нодных ремесл. Автор отмечает что сейчас многие ученые гуманитарии используют в своих работах такие термины как «культурный код», «политический код» и даже «геополитический код», стараясь как можно конкретнее выяснить особенности культуры, менталитета, способа правления, место в мировой политики той или иной цивилизации, государства и народа. Культурный код – определяет уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков и, позволяющие идентифицировать культуру.*

*Для современного Таджикистана развитие народных промыслов и туризма является актуальной задачей и приоритетным направлением деятельности государства по сохранению культурной самобытности и своеобразия.*

**Ключевые слова:** Народные промыслы, туризм, культурный код, ремесленники, мастера, идентификация, самобытность, рукодельный.

### **FOLK CRAFTS AS ELEMENTS OF THE CULTURAL CODE OF THE NATION**

*The article deals about folk crafts and self-determination of the people through nodal crafts. The author notes that now many humanitarians use terms such as "cultural code", "political code" and "geopolitical code" in their works, trying to define as concretely as possible the cultural characteristics, mentality, rules of government, place in world politics or other civilization, state and people. Cultural code - defines the unique cultural features inherited by peoples from their ancestors and allowing to identify the culture.*

*For modern Tajikistan, the development of folk crafts and tourism is an urgent and priority direction of the state's activities to preserve cultural identity and originality.*

**Keywords:** Folk crafts, tourism, cultural code, artisans, craftsmen, identification, originality, handicraft.

## **ХУНАРҲОИ МАРДУМӢ ҲАМЧУН ҮНСУРҲОИ РАМЗИ ФАРҲАНГИИ МИЛЛАТ**

Дар мақола сухан перомуни ҳунарҳои мардумӣ ва худшиносии мардум тавассутии ҳунарҳои мардумӣ меравад. Муаллиф қайд менамояд, ки дар олами муосир бисёр олимони соҳаи гуманистарӣ дар асарҳои худ истилоҳоте азқабили “рамзи фарҳангӣ”, “рамзи сиёсӣ” ва ҳатто “рамзи геополитикий”-ро истифода мебаранд ва кӯшиши мекунанд, ки ҳусусияти фарҳанг, шуурнокӣ, қонуну қоидаҳо, ҷойгоҳи ин ё он давлат ва ҳалқият дар ҷаҳонро тавассuti ин мағҳумҳо муайян кунанд. Сиёсат ё тамаддуни дигар, давлат ва миллатро тавассути рамзи фарҳангӣ муаян намудан мумкин аст. Рамзи фарҳангӣ ҳусусиятҳои беназири фарҳангӣ ба ҳалқҳо аз ниёғон мерос мондаро муайян намуда, имкон медиҳад, ки фарҳангӣ хешро муайян намоем.

Барои Тоҷикистони муосир рушди ҳунарҳои мардумӣ ва туризм ҳадафи мубрам ва самти афзалиятноки фаъолияти давлат оид ба ҳифзи фарҳангӣ мебошад.

**Калидвоҷсаҳо:** ҳунарҳои мардумӣ, сайёҳӣ, рамзи фарҳангӣ, косибон, ҳунармандон, таҳаммулпазирӣ, асолат, ҳунармандӣ.

### **Маълумот дар бораи муаллиф:**

**Қобилов Муҳаббатшо Замирович**- номзади имлҳои сиёсӣ, дотсенти кафедраи таърих ва робитаҳои байнифарҳангии Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳориҷии Тоҷикистон ба номи С. Улугзода. тел: 933011513

### **Сведение об авторе:**

**Қобилов Муҳаббатшо Замирович** - кандидат политических наук, доцент кафедры истории и межкультурных отношений Международного университета иностранных языков Таджикистана имени С. Улугзода. телефон: 933011513.

### **About the author:**

**Kobilov Muhabbatsho Zamirovich** - Candidate of Political Sciences, Associate Professor of the Department of History and Intercultural Relations of the International University of Foreign Languages of Tajikistan named after S. Ulugzod. phone: 933011513.

## **СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЛИЧНОСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАУКИ**

**Сайфуддинова Р.С.**

*Государственное образовательное учреждение «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино».*

Интенсивное исследование концепта отчуждения возобновляется в философской науке в середине 50-х и до конца 60-х годов, когда мир был освобожден от гегемонии идеи нацизма, и была создана мировая система социализма. В 1963 году, на XIII-ом Всемирном философском конгрессе в Мехико, посвященная проблеме человека, идея об отчуждении на основе философского учения Маркса была признана политическим постулатом дальнейших исследований по этому вопросу.

В 1984 году на Берлинской конференции философов проблема отчуждения в идеологическом противоборстве отошла в сторону, что позволило делать более реальные научные выводы по данному вопросу. Однако представители стран социализма в лице Х. Дрола, И. С. Нарского, Б. Н. Бёссонова, Р. Миллера и других ученых настаивали на принятия тезиса об отсутствии всякой формы отчуждения при социализме. [2,67]

В эпоху новых технологий, подверглось изменениям теория Маркса об экономических предпосылках отчуждения личности. В своей работе сочинении «Бытие и время» (1927) Мартин Хайдеггер ставит вопрос об онтологической основе человеческого существования, отчуждая при этом чистое бытие, как пространство вне времени. По отношению к отчужденному бытию, он употребляет термин «вслушивание» - полагая, что бытие нельзя видеть, ему можно только внимать. Мартин Хайдеггер отчуждает рациональное постижение бытия и провозглашает иррационалистический подход к отчуждению [1,90].

Теорию отчуждения и превращения также исследовали Алекс Хоннет (2008) и Рахел Джоэги (2014) [9,34]. Они преуменьшили влияние экономики и увеличивали ментальную сторону отчуждения личности. [14,56] Фергюссон и Лавалетт использовали форму отчуждения, как «эмансипация социальной работы» (Фергюссон и Лавалетт: 297)

Аасленд и Флоттен (2000) утверждали о том, что концепт социальное отчуждение, введенный в оборот с 1970 года, больше подходит к группе отчужденной части населения, чем слово «бедные». Они дали более расширенный список отчужденных и включили в него мигрантов, неблагополучных подростков, беспризорников и таким образом, создали концепт, который позже был распространен за пределами Франции. [3,34] Фитчер (1996) считал, что как особый вид человек развивался в процессе отчуждения от животного мира. В этом процессе Кокс (1998), как и классики марксизма считал труд наиболее важным фактором отчуждения человека от животного мира. [4,23]

Бинем и Роджерсон (1996), а также Браверман (1974) и Картер (2011) утверждали, что чем больше продукции производит работник, тем меньше становится его самого, как личности. Происходит экстернализация работника в его произведенной продукции. Его труд не только становится объектом – внешним экстерном, но и существует вне зависимости от него, но и враждебным по отношению к нему. Дровинг (1971), Костас и Флеминг (2009) описывали условия и ситуацию, при котором самоотчуждение появляется. Сам становится объект, подлежащий обмену, и опыт превращается в товар, как ресурс производства.

Викс (2007) Милс (2002) и Хотчилд (2003) привели свои аргументы в поддержку теории критики отчуждение труда, по отношению к духовному труду, отрицая отношение отчуждения в материальном производстве. В результате работа превращается из цели жизни в средство физического существования. Современные авторы критики Маркса приходят к выводу о том, что, если человек отчуждает себя от труда и продукта своего труда, он также

отчуждает себя и от других членов общества. В этой связи Воррел отмечает, что это нарушает логику отчуждения и приводит к обеднению самого себя и к деградации личности.

Моррис (2009) по отношению к социальному отчуждению утверждал, что люди находятся по отношению друг друга в состояние конкуренции. Адлер утверждал, что субъективные чувства отчуждения, являются неотъемлемой частью работника. Он показал противоречия в отчуждение личности – оно есть с одной стороны абстрактное и вместе с этим конкретное. Эти противоречия отражаются на отчуждение труда, продукта труда и на отчуждение общества со стороны личности. [4,24]

Доунинг (2008) обсуждая отчуждение продукта труда от процесса труда, приводит в качестве примера работников сферы компьютерных технологий применяя термин «сетьрабы» (netslaves). Работники отчуждают от себя продукт своего труда. Согласно его утверждению, чем больше работник внедряется в свою работу, тем больше увеличивается отчуждение. Объективный мир, который его окружает, становится против него и его внутренний мир становится беднее и перестает, принадлежать ему. Происходит самоотчуждение и все, что его окружает, принадлежит объекту. В условиях информационного общества Арчибалд (2009) исследуя теорию глобализма, пришел к выводу о том, что оно (глобализация) увеличило объективное бессилие и субъективное отчуждение.

Последовав за Арчибалдом, Футч продолжил разработку концепции влияния глобальности на отчуждения. Теория потери контроля в процессе отчуждения исследовал Кокс в 1998 году. Ериксон (2009) в исследование отчуждения ссылается на опыт древнего человека, когда на основе опыта они развивали свои навыки, отчуждая при этом лишнее и отчуждая в себе животные инстинкты. [4,25]

Кирхгард и Хайдеггер также основой отчуждения личности считали международную обстановку, которую Кирхгард назвал «головокружение от свободы» (dizzinessoffreedom, 2014), когда человек испытывает ужас, когда предстает перед свободой выбора. [10,67]

Фредерик А. Вейс определил три базовые формы отчуждения:

- самоанастезия (self-anesthesia);
- самоустраниние (self-elimination);
- самоидеализация (self-idealization). [11,23]

Эрнест Скетчел выделил четыре формы отчуждения: отчуждение от товарища, от природы, от труда на производства и от умственного труда, а также от самого себя. ЛюисФеюер отмечает шесть видов отчуждения:

- отчуждения конкуренции общества;
- отчуждение классового общества;
- отчуждение массового общества;
- отчуждение рас;
- отчуждение индустриального общества;
- отчуждение поколений. [11,24]

Марк Слоука (1995) и Лоренцо Симпсон в своей работе выдвинули теорию технофобии, согласно которому технология ограничивает возможности человека в общение, саморазвитие и отделяет его от природы. [6,24] Также за ограничение технологии в жизни личности выступили Кевин Роббинс и Франк Вебстер (1986 и 2000), теория которых получила название нео-луддизм.

В 1994 году, Хиллари выдвинула три парадигмы социального отчуждения: солидарность, специализация и монополия. Под солидарностью она понимала то, что наступила поломка единства и социальной солидарности. [12,74]

Также, по ее мнению, парадигма специализация есть форма дискриминации, когда индивидуум при смене места жительства или работы лишается части прав и свобод передвижения. По парадигме монополии она признает их власть, как причину увеличения социально отчужденных лиц, которые становятся жертвами увольнения со стороны крупных монополий. [13,67]

Как особая форма изоляции нужно отметить культурную изоляцию, при которой личность уходит от ценностей, принятых обществом. Такой тип отчуждения Францис (2000) определил, как социальное лишение. Он ставил вопрос о том, чем отличается бедность от лишения и, что понимается под термином «лишение» и как мы можем противостоять этому фактору отчуждения. [14,90] Геддес и Бенингтон (2001) и ОРейли (2005) [15,67] подразумевали под термином «лишение» потерю и лишение экономических прав отдельной личности.

Левитас (1998) признает источником отчуждения права работника, монополии, поскольку их картельные сговоры ограничивают возможности участия рабочих в борьбе за свои права. Социальное направление отчуждения также исследовали в ее разных аспектах представители западной социальной философии. Так, например, отчуждение по причине беспомощности, исследовали Хитлин и Лонг (2009), отчуждение в сфере образования и здоровья, было изучено Мировским и Росс (2005), политическое отчуждение исследовано со стороны Таммерса (2009), поведение личности и его влияние на отчуждение исследовано с точки зрения потребителя со стороны Мади (2011), безразличие, как форму отчуждение исследовали Смит и Бохм (2008).

В 2020 году группа ученых разработали теорию международных отношений (International Relations) в которую входили Кинвал, Митцен, Хом, Стил, Румели и другие. [16,34]

Таким образом, выявлено, что феномен отчуждения, как показатель человеческого поведения стал предметом политических противоборств, что привело к искажению результатов некоторых исследований в этой области. Однако, несмотря на все противоречия, ученые смогли определить конкретные теории отчуждения на производстве, отчуждения по расовым различиям, по гендерным вопросам, по вопросам оказания содействия в вопросах демографии и урбанизации в различных обществах.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Гайденкоп, П., Экзистенциализм и проблема культуры (критика философии М. Хайдеггера), М., 1963; Габитова Р. М., Человек и общество в немецком экзистенциализме, М., 1972.-С.90.
2. Дрола Х., Хеделер В. Конференция по проблеме отчуждения в Берлине // Филос. науки. 1984. № 6.
3. Aasland, A and T. Fløtten (2001). “Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia” in Europe-Asia Studies, Vol. 53, No. 7.(Nov., 2001), Pp. 1023-1049.
4. Alienation and Information Communications Technology De Montfort University, Leicester, UK. by Mike Healy March 2014, London, UK.
5. Copleston, Frederick. A History of Philosophy. 9 vols. New York: Image Books Doubleday, 1993.
6. Douglas Kellner, New Technologies and Alienation: Some Critical Reflections, <http://www.gseis.ucla.edu>
7. Faruk Yalvaç Alienation and Marxism: An Alternative Starting Point for Critical IR Theory, <https://www.e-ir.info/2022/01/27/alienation-and-marxism-an-alternative-starting-point-for-critical-ir>
8. Heidegger, Martin. 1962. Being and Time. Translated by J. Macquarrie and E. Robinson. Oxford, Blackwell.
9. Honneth, A. 2008. Reification: A New Look at an Old Idea. Edited by M. Jay. Oxford: Oxford University Press.
10. Kierkegaard, S. 2014. The Concept of Anxiety. New York: Liverlight.
11. Muhammad Iqbal Shah, Marx aspect of alienation / Associate Professor, Govt. College ShorKot. Ph. D. Scholar, Philosophy Department, University of the Punjab, Lahore, Pakistan. Al-Hikmat Volume 35 (2015) pp. 43-54
12. Silver, H. (1994). “Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms” in International Labour Review, 133 (5-6) Pp. 531–578.
13. NabinRawal , Social Inclusion and Exclusion: A Review1 Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology Vol.2 –P.1 161- 162
14. Francis, P. (1997). “Social Capital, Civil Society and Social Exclusion” in Kothari, Uma and MatinMinouge (eds) “Development Theory and Practice: Critical Perspectives” Hampshire: Palgrave.- P.46
15. O'Reilly, D. (2005). ‘Social Inclusion: A Philosophical Anthropology’ in Politics Vol. 25 (2), Pp.80-88
16. Kinnvall, C. and J. Mitzen. 2020. “Anxiety, fear, and ontological security in world politics.” International Theory, 12, no.2: 240-256.

## **СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБ ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАУКИ**

*В данной статье автор проводит анализ современных концепций об отчуждение личности и их значение для науки категории «отчуждения» и их социально-философский аспект в науке. Автор приводит основные характеристики данного феномена социальной философии и отмечает их особенности и принципиальные отличия.*

*В статье приводятся также смысловые значения данного феномена и автором выделяются основные значения концепций отчуждения личности в современном обществе. Автор анализирует ход исследований социально-философского направления, перед которыми были поставлены задачи социально-философского анализа проблем отчуждения личности современного общества. Автор не ограничивается рассмотрением только социологических исследований, а учитывает также междисциплинарные исследования, которые также способствовали развитию данного направления науки.*

**Ключевые слова:** отчуждение, само-отчуждение, социально-культурный, философия, общество, концепция, социально-культурное отчуждение, социально-философский анализ.

### **КОНСЕПСИЯҲОИ БЕГОНАШАВӢ ШАХСИЯТ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР ВА АҲАМИЯТИ ИЛМИИ ОНҲО**

*Дар мақолаи мазкур муаллиф ба консепсияҳои илмии замони муосирро ба таври илмӣ ба муҳокима мегузорад. Муаллиф аз нуктаи назари фалсафаи иҷтимоӣ ин масъаларо дидар баромада ҷанбаҳои асосии он ва фарқиятҳо ва ҳусусиятҳои хоси ин проблемаро аз нуктаи назари гуногун мавриди таҳқиқ қарор медиҳад. Консепсияҳои бегонашавии шахсият дар замони муосир ва аҳамияти илмии онҳо ҳамчун. Феномени фалсафаи иҷтимоӣ пурра дар мақола баррасӣ мешаванд.*

*Дар мақолаи мазкур муаллиф рафти тадқиқотҳои соҳаи таҳлили иҷтимоӣ-фалсафиро дар мисоли корҳои илми олимон дар самти таърифи ин феномен дидар мебарояд ва қайд мекунад, ки тадқиқотҳои сотсиологӣ ҳамчун соҳаи таҳқиқи ҷомеаи муосир дар миёни илмҳои ҷомеашиносӣ нақши муҳимро пайдо мекунанд. Дар давоми солҳои охир, зумраи тадқиқотҳои илмӣ навишта шуданд, ки дар назди худ вазифаи таҳлили бегонашавии иҷтимоиро дар ҷомеаи муосир гузоштаанд.*

**Калидвоҷсаҳо:** бегонашавӣ, худ-бегонашавӣ, фарҳангӣ-иҷтимоӣ, фалсафа, ҷомеа, консепсия, бегонашавии иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, таҳлили фалсафии иҷтимоӣ,

### **CONTEMPORARY CONCEPTION OF «ALIENATION» AND ITS SIGNIFICANCE FOR SCIENCE**

*In the article author discuss the problem of the contemporary conception of «alienation» and its significance for science and its social-philosophy aspect sociocultural alienation in society. Article is devoted to the notion, conception in socially philosophical study of the sociocultural alienation. The features of the new forms notion of this conception influenced the socio-cultural alienation in a socially- philosophical analysis of this point of view.*

*The author in article note differences of conception the problem of social and cultural alienation in sociology. In article author give analyses of the fact of science research in sociology in example of alienation in a socially- philosophical analysis analyses trends. Sociological researches as a category of social sciences more and more to be subject of researches in difference form, including more social direction of contemporary society. By efforts of scientists were realized researches with tasks of social and philosophy analyses of problem of alienation in a socially- philosophical analysis in contemporary society.*

**Keywords:** alienation, self-alienation, socio-cultural, philosophy, society, conception, socio-cultural alienation, socially- philosophical analysis.

**Маълумот дар бораи муаллиф:**

**Сайфуддинова Рухсора Садриддиновна**-ассистенти кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино. Тел: 933669303

**Сведение об авторе:**

**Сайфуддинова Рухсора Садриддиновна** - ассистент кафедры общественных наук Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино. Тел: 933669303

**About the author**

**Saifuddinova Rukhsora Sadriddinovna**-Assistant of the Department of Social Sciences of the Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino.Tell: 933669303

## **КУЛЬТУРНЫЕ И ЦЕННОСТНО-РАЦИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ**

**Сафарова М.Дж.**

*Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино*

Формирование этнокультуры в системе национального образа жизни происходит при широком использовании различных видов национальной культуры и искусства, которые позволяют формировать чувство национального образа и вместе с тем открывают перед ними дорогу к ценностям мировой культуры. Долгое время связь между образом жизни и сферой культуры игнорировалась, и последняя отделялась от повседневной жизни общества. Теперь стало ясно, что образ жизни людей в массовом обществе в значительной мере формируется под воздействием массовой культуры. Влияние ее не следует преувеличивать, но необходимо иметь в виду, что социально-экономическая природа современного образа жизни сама нуждается в подобной культурной опоре и основе. [1,8]

По мнению П. Сорокина, социальное взаимодействие - это взаимный обмен коллективным опытом, знаниями, понятиями, высшим результатом которого является возникновение "культуры". На социальном уровне социальное взаимодействие можно представить в виде социокультурного процесса, в ходе которого коллективный опыт передается от поколения к поколению. [6,126-129]

Культура в качестве социального явления может быть определена в самом общем виде, как «образ жизни» человека и общества. И в этом своем статусе культура представляет собой важнейший компонент и показатель уровня развития человеческой цивилизации. [7,56]

Но вместе с этим мы под термином культура имеем в виду весь спектр передовых достижений общества, которые могут способствовать развитию национального образа жизни. Сегодня, для того чтобы разнообразнее провести своё свободное время и досуг люди объединяются по своим интересам.

Образ жизни этнического социума является частью национального культурного самосознания. В своей жизни и трудовой деятельности, связи, взаимодействие и сотрудничества с другими людьми, возможно среди иностранцев, в поступках, деяниях и так далее человек всегда должен поступать осознанно, при этом осознавать, какую нацию он представляет, чем она отличается от других, достоин ли он своей нации. Национальное самосознание обогащает восприятие человеком окружающего мира, определяет национальную сущность и демонстрирует менталитет человека. [4,150-154]

Связь между властью и культурой почти повсеместно игнорируется теми, кто утверждает, что универсальная цивилизация существует или вот-вот должна возникнуть, а также теми, кто заявляет, что вестернизация является необходимой предпосылкой модернизации. [8,545-548]

Так, например, у китайцев наиболее развита наука и работоспособность и их национальный образ жизни большей мере связано с трудолюбием. У индов национальный образ жизни связан с духовностью и религией. Посещение кинотеатров и храма для индов является неотъемлемой частью национального образа жизни, Бодрийар утверждает, что «особое очарование Америки состоит в том, что за пределами кинозалов кинематографична вся страна. Вы смотрите на пустыню так же, как смотрите вестерн, на метрополии — как на экран знаков и формул. То же самое ощущение возникает, когда выходишь из итальянского или голландского музея и оказываешься в городе, который кажется отражением этой живописи, словно она породила его, а не наоборот. Американский город тоже, кажется, получил жизнь от кино. И надо идти не от города к экрану, а от экрана к городу, чтобы узнать тайну последнего. В городе, где кино не облачается в форму чего-то необыкновенного, а окружает улицу и весь город мифической атмосферой, она становится

подлинно захватывающим... Культура здесь - это пространство, это скорость, это кино, это технологии... В Америке кино - настоящее, поскольку все пространство, весь образ жизни - все кинематографично. Разрыв и абстракция, которые мы оплакиваем, здесь не существуют: жизнь - это кино».[5,5]

У таджиков и персов краеугольным камнем национального образа жизни является национальная поэзия. Поэтому чтение книг, красноречие и изучение стихов является частью нашего образа жизни. Таким образом, общие требования для общества, как центра притяжения собирают вокруг себя интересантов данного общества.

Кризисное состояние людей и пороки их образа жизни в современном мире большинство западных и отечественных ученых, так или иначе, связывают с появлением и влиянием массовой культуры. [1,8] Воспитание эстетической культуры в человеке создают различные чувства прекрасного, воспитывают в нем эстетическую культуру личности и соответственно изменяют его образ жизни. Посещение театра, выставок, библиотек, картинных галерей является результатом именно эстетической культуры личности.

Источниками прекрасного могут быть природа, различные пейзажи, различные картины, портреты, фотографии, скульптуры, монументы, художественные произведения, музыка, вокал и хореография, произведения драматургии, представления театров, экспонаты различных музеев и галерей, цветы, одежда, орнаменты, различные украшения, различные сооружения, памятники истории и культуры, и т.п.

Воспитание эстетической культуры представляет собой важную часть духовной культуры человека и поэтому для формирования общей культуры человека играет существенную роль в формирование национального образа жизни. [4,150-154]

Вышеназванные формы проведения досуга и содержания образа жизни присущи больше жителям городов. Современный город объективно - средоточие культуры: материальной (архитектура, промышленность, транспорт, памятники материальной культуры), духовной (образованность жителей, учреждения культуры, учебные заведения, памятники духовной культуры и др.). Благодаря этому, а также количеству и многообразию слоев и групп населения город - средоточие информации, потенциально доступной его жителям.[2,120]

Согласно теории стадий экономического роста У. Ростоу, единого индустриального общества Р. Арина, постиндустриального общества Д. Белла, где достижения науки и техники рассматриваются, как главные достижения современной культуры, однако все чаще стали раздаваться тревожные голоса ученых-специалистов и философов о целях существования современной культуры, пределах ее роста.

Широкое распространение влияния массовой культуры на национальный образ жизни открывает реальные возможности всем слоям общества путь к культурным ценностям и тем самым благотворно воздействует на их образ жизни. А. Хаузер считает массовую культуру результатом и основным продуктом примитивизации и деэстетизации культуры вообще, превращения последней в культуру ширпотреба, обслуживающую потребительское массовое общество. С его точки зрения, в настоящее время нет ни народного искусства, ни народа как его творца и исполнителя, а есть лишь массовое общество с его массовой культурой. [1,9]

В современном Таджикистане государством организовано четкая стратегия по повышению уровня культурного досуга в образе жизни населения. Особенно важным это является по отношению к подрастающему поколению. В связи с этим при Комитете по делам молодежи с 1999 года действует Республиканский молодежный культурный центр «Ориёно», который в 2006 году преобразован в государственное унитарное предприятие, в котором созданы надлежащие условия для полноценного творчества и досуга молодежи. В центре открылась молодежная творческая студия, оснащенная современной техникой, музыкальным оборудованием и звукозаписывающей аппаратурой. Увеличилось количество молодежных центров в городах и районных центрах по всему Таджикистану.

Только в 2004 году в Хатлонской области функционировало 12 молодёжных центров, то уже к концу 2013 года в Хатлонской области функционировало 22 молодёжных центра, в

Согдийской области 10 центров, в ГБАО 3 центра и в районах республиканского подчинения 20 центров. [3,34]

В 2020-2021 годах при помощи инвесторов было заново построено молодежный центр в городе Хороге. Значительно выросла и посещаемость театров по всей республики. В 2018 году в городе Хороге сдано в эксплуатацию новое здание Хорогского театра имени М.Назарова, что изменило образ жизни сотни жителей этого региона.

Таким образом, в ходе анализа социальных функций культуры и ее влияния на национальный образ жизни, мы установили, что ее функциональность в современном обществе многообразна, поскольку ее охват и влияние на повседневные сферы поведения качественно изменяет национальный образ жизни.

Массовая культура, субкультура и национальная культура утверждает понятные и стереотипные представления о человеческих отношениях, не требуя от человека усилий на преодоление самого себя. Культура, выполняя идеологическую, информационно-познавательную, рекламно-коммерческую, эстетическую, психологическую, эскейпистскую, развлекательную функции непосредственно формирует и сопровождает национальный образ жизни

Завершая исследование вопроса соотношения культурно-духовного развития и его связи с национальным образом жизни, стоит отметить, что пространство культуры, в которую входит город, село, государство и другие административные единицы имеют отличительные культурные особенности, влияющие на национальный образ жизни. Также культура составляет важную основу развития микрообщества, на основе которого сохраняются основные базисные ценности регулирования образа жизни.

### **Литература**

1. Маркова Г.И. Массовая культура, - 24.00.01 - теория культуры.-Москва 1996.- С.8
2. Мудрик А. В.Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 200 с.-С. 120
3. Муинзода М.М. Участие молодежи в процессах социально-экономического преобразования РТ в годы независимости (1991-2016гг.),-специальность: 07.00.02 - Отечественная история.- Душанбе-2019.- С. 34
4. Необходимость внесения изменений в систему составных элементов гражданского воспитания// Зиёзода Т.Н. / Вестник ТНУ.- №3/1(194), 2016.-С.150-154
5. Пронькина А. В.Национальные модели массовой культуры США и России: культурологический анализ.- Монография, Рязань 2009.-С.5 Литрес. ру. - Режим доступа: 3 июля 2021 года.
6. Социальное действие, взаимодействие, поведение и социальный контроль //Г.И.Козырев /Социологические исследования, № 8, 2005. - С. 126-129
7. Сигаров В. А., Пустовойтов В. В.С 41 Социальная экология: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 280 с. С.56
8. Хантингтон С., Столкновение цивилизаций, М.: ООО «Издательство ACT», 2003. – С.545-548

## **КУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ**

*В данной статье автор выносит на обсуждение проблему национального образа жизни с точки зрения общенациональной культуры общества. Автор отмечает роль таких культурных элементов, как театр, музыка, фольклор, музей и другие предметы культуры и их влияние на национальный образ жизни. Статья посвящена особенностям использования понятия религии, традиций и обычая как части культуры и их влиянию на национальный образ жизни. Эта концепция использовалась как дополнительный инструмент для изучения критических моментов в исследованиях Соловьева, Бодриара и других исследователей культуры и национального быта. Значительное место в статье уделено роли национальной таджикско-персидской литературы в культуре и их влиянию на национальный быт современного периода. На основе этих исследований автор провел сравнительный анализ культурных процессов с традициями народов и отметил причину их положительной роли в экономической и культурной жизни Республики Таджикистан.*

**Ключевые слова:** национальный быт, национальная культура, общество, театр, музыка, фольклор, музей, религия, национальные ценности, традиции, национальные обычаи.

## РАВИЯҲОИ ФАРҲАНГӢ ВА АРЗИШҲОИ АҶЛОНӢ ТАРЗИ ҲАЁТИ МИЛӢ

Дар мақолаи мазкур муаллиф тарзи ҳаёти миллиро аз нуқтаи назари фарҳанги милӣ ва фарҳанги умумии ҷомеа ба муҳокима мегузорад. Муаллиф ба ҷанбаҳои фарҳангии ҷомеа ба монанди театр, мусиқӣ, осорхонаҳо ва дигар объектҳои фарҳангӣ ва нақши онҳоро дар таъсиси тарзи ҳаёти милӣ нишон медиҳад. Дар мақола инҷунин ҷиҳати маънавии тарзи ҳаёти ҷомеа, нақши дин, арзишҳои милӣ, анъанаҳои милӣ, урғу одати ҷомеа ҳамчун омилҳои таъсиррасони тарзи ҳаёти милӣ ёдрас мешаванд. Муаллиф афкори олимон П. Сорокин, Бодрийар ва дигаронро доир ба фарҳанги милӣ ва тарзи ҳаёт таҳлил намуда, алоқамандии кино ва тарзи ҳаётро дар мисоли ИМА нишон медиҳад. Вобаста ба тарзи маданини ҳаёти тоҷикон муаллиф нақши адабиёти форрсу тоҷикро хотиррасон менамояд. Ҳамчунин муаллиф тарзи ҳаёти сокинони ҷомеаи Тоҷикистони имruzaro дар доираи равандҳои маданий мӯқонса карда, таъсири мусбии онро ба иқтисодиёт ва фарҳанги давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ёдрас мешавад.

**Калидвоҷаҳо:** тарзиҳаёти милӣ, фарҳанги мусбат, театр, мусиқӣ, осорхонаҳо, дин, арзишҳоимилӣ, анъанаҳоимилӣ, урғуодат.

## THE CULTURAL TRENDS AND RATIONAL VALUES OF NATIONAL LIFE STILE

In this article the author gives to discussion the problem of national life stile from point of view of national an common culture of society. Author note the role of cultural elements like theater, music, folklore, museum and other subject of culture and their influence to national life style. The article is devoted to the peculiarities of the use of the concept of religion, traditions and customs as a part of culture and their influence to national life style. This concept was used as an additional tool for studying critical moments in the research of Soloviof, Bodriar and other scholars of culture and national life style. A significant place in the article is given to the role of national Tajik –Persian literature in the culture and their influence to national life style in current period. By the base of this researches author made comparative analyses of ccultural processes with people traditions and note the cause of their positive role in economic and cultural life of Republic of Tajikistan.

**Keywords:** national life style, national culture, society, theater, music, folklore, museum, religion, national values, traditions, national customs.

### Маълумот дар бораи муаллиф:

**Сафарова Матлуба Ҷунайдовна-** ассистенти кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино. Тел: 907 97 23 63

### Сведения об авторе:

**Сафарова Матлуба Джунайдовна** - ассистент кафедры общественных наук Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино. Тел: 907 97 23 63

### About the author Safarova:

**Matlyuba Dzhunaidovna** - Assistant of the Department of Social Sciences of the Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino.Tell: 907 97 23 63

# **СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА**

**Ходжаева М. С.**

*Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино*

Критерии молодости и зрелости при исследовании социальных групп связано в первую очередь с тем, что оно отражает различные мнения по этому вопросу. В связи с этим отдельные исследователи проблемы профориентации создали систему периодизации развития института профориентации. Так, например Таточенко Е.В. указывает на следующие этапы становления этого направления:

1. Начало 20-х - конец 30-х годов XX века. В этот период организованы первые бюро по профориентационной работы и внедрены уроки подготовки по избранному уклону;

2. Второй этап охватывает период конца 30-х до конца 50-х годов XX века. В этот период становится заметным ослабление деятельности по организации профориентационной работы в школах;

3. Третий период занимает 60- 80-е годы XX века. Это был периодом активного поиска задач по развитию профориентации, которая отразилась и на научной деятельности ученых данного периода развития страны. В этот период был создан Научно-исследовательский институт трудового обучения и профориентации при Академии педагогических наук во главе с А.М. Голомштоком, открывается лаборатория профориентации в НИИ психологии в Киеве под руководством Б.А. Федоршина;

4. В 80-90-е годы XX века в СССР создается более 60 региональных Центров профессиональной ориентации молодежи, ведётся активная подготовка профконсультантов, а в школах вводится курс «Основы производства. Выбор профессии». В результате этого в 1986 г. была создана реальная государственная служба профориентации молодежи с перспективой дальнейшего совершенствования. [6,12]

Исследование по профориентации и самоопределение впервые в рамках отдельного направления можно отнести к XIX веку, когда в 1849 году, во Франции вышла книга под названием «Руководство по выбору профессии». В этом сборнике были концептуализированы все существующие на то время профессии. К концу XIX века (1883 год), английский исследователь Ф. Гальтон разработал свод критерий интеллектуальных и физических способностей личности и их соответствие профессии. В частности он указал такие данные как вес, рост, сила кисти, острота зрения, сила удара и другие качества, необходимые для профессионального роста человека. В этот же период, в США исследователь Дж. Дэвис в городе Детройт открыл консультационный пункт по выбору профессии. В 1903 году в городе Страсбург во Франции был организован первый кабинет по профориентации. [8, 26] Отдельные исследования начало XX века, отразили состояние рабочих различных профессий и их связь с образом жизни и физическими свойствами личности. Интересным является теория Рота (1907 год), который связывает количество несчастных случаев вследствие переутомления работника на производстве с физиологическими особенностями работников. Он предложил провести профориентацию работников, чтобы определить соответствие работника занимаемой профессии или должности. [8,14] При этом ученые социологи США первыми обратили внимание на отделение этого направления в социологии, которая привела к открытию сети организаций по профессиональному консультированию молодежи. Научная концепция профориентации, которую Парсонс назвал «черта – фактор», стала основой для более поздних исследований Д. Сьюпера, А. Маслоу, С. Гинсбурга и других исследователей. [4,67]

Впервые организация профессиональной ориентации молодежи получило развитие в США в начале XX века и на ее основе Т.Парсонс создал свой «трехфакторный модель». [3,78] Парсонс в 1908 году открыл в городе Бостон «Бюро по выбору профессий», в рамках которого Парсонс помогал молодым своим клиентам определиться с выбором профессии и

создания эффективной карьеры. Он также издал книгу (1909 год) под названием «Выбор профессии», в котором он изложил основные принципы самопознания, критерии успеха, важность знания и навыков для выбора профессии. Парсонс сформулировал направления профориентации и сравнивал выбор профессии с выбором супруга. [8, 56] Он выступил против теории «случайного выбора» и надежды на удачу при выборе профессии, отмечая необходимость консультации, чтобы не допустить ошибку с выбором профессии. [1,56] Парсонс категорией мотивации при выборе профессии считал «удовлетворение», частью которого является «самоуважение». Третий ступень действия Парсонс определил таким образом: «из него что-то извлечь» - интерпретация значения денежной прибыли, с помощью которого добываются средства удовлетворения. Четвертый мотивационный элемент Парсонс считал «удовольствие». Важным мотивом «хорошей работы» может быть дружеские отношения связанные с этой работой. [9, 245]

В 1911 году, в Англии начался процесс совместной деятельности школ и биржи труда, по организации работы по профориентации. В 1922 в Германии был принят закон об организации работ отделов услуг консультации и профессиональной ориентации населения. [8, 46] Хабермас Ю. в теории коммуникативного действия рассматривает самоопределение с точки зрения «интерсубъективности» - в рамках взаимодействия между членами общества вне идеологии. [10, 56]

На развитие мысли по изучению профориентации молодежи заметно влияли теории единого индустриального общества Р. Арана и постиндустриального общества Д. Белла, в которых е достижения науки и технологии рассматривались как достижения современной культуры. [7,10] Раймон Арон в своих произведениях «18 лекций о индустриальное общество» (1962) и «Три очерка о индустриальную эпоху» (1966) изложил суть нового общества как общества накопления капитала и концентрации рабочих. По мнению Арана социализм и капитализм отделяет разница индивидуальных доходов, главным источником которой является разная заработка платы. Белл возлагает принцип знаний и квалификации и выделяет в соответствии четыре основных класса: специалисты (ученые, инженеры, экономисты), техники, служащие, рабочие, занятые физическим трудом. Центральным элементом «постиндустриального общества» по теории Белла, является господство научных знаний, центрами которого станут научные институты, университеты и научно-исследовательские организации. В процессе научно-технической революции возрастает роль науки, спрос на квалифицированную рабочую силу, повышается квалификация специалистов. [2,7]

Социальное направление институционализма за последние годы стремительно меняет парадигмы общественного строя, который прошел этапы «индустриального общества» (Дракер, Ростоу) и перешел к информационному обществу. [2,8] Вместе с этими изменениями соответственно изменяется подход к работе по профориентации населения, поскольку появляются новые направления экономики, требующие кадрового обеспечения. Согласно теории Ростоу, развитие общества проходит этап традиционного общества с подъемом и движением к зрелости с наступлением эры массового потребления. Если на этапе традиционного общества примитивный труд с ручной техникой и преобладанием сельского хозяйства ограничивает количества профессий, то на пятой стадии роста, меняются приоритеты общества и на первый план выходит не производство, а потребление, для которого характерно преобладание семейных и интеллектуальных ценностей над потреблением. [2,9] На этом этапе рост профессий достигнет высшей точки разделения, что позволяет обеспечить работой новое поколение молодежи. Жак Еллюль в парадигме «технологического общества», снижает роль человека и возвышает роль технологии. Технические профессии не ограничиваются машинами, а охватывают экономику, управление, быть, культуру и т.д. Дж. Гэлбрейт выступил за «синтетическое индустриальное общества», которую он изложил в книге «Новое индустриальное общество» (1967). В своей работе «Общество изобилия» (1958) он пришел к выводу о том, что благодаря применению все более сложной и все более совершенной техники вопрос потребления решен, и остается

решить лишь проблему распределения. В «индустриальном обществе» по мнению Гелбрейта важное место занимает наука, на основе которой система должна готовить специалистов. Но по отношению к верховенству человека на производстве, Гэлбрейт держался мнения о том, что контроль над корпорацией осуществляется не предприниматель и не его личные способности я, а капитал. Группа людей обладающих специальными знаниями, талантом или опытом группового принятия решений рассматривается в качестве управленцев в форме коллектива. Мотивация обучение новым профессиям по теории Гэлбрейта вызвано тем, что новый конфликт между классами произойдет на почве образования, в котором сталкиваются образованные и необразованные и малообразованные индивидуумы. При этом решающая роль в «индустриальном обществе» принадлежит «классу образованных». Однако Гэлбрейт не мог игнорировать реальных противоречий капитализма, не мог не видеть бедности, безработицы и т.д. И если во втором издании «Общества изобилия» (1969) он называет бедность «пережитком», «остаточным явлением», то в книге «Новое индустриальное общество» он заявляет, что эти недостатки присущи только той части экономики, которая находится вне «индустриальной системой», то есть сфере мелкого производства. Что же до «индустриальной системы», то она руководствуется общественными интересами, а значит, не приводят к нищеты, бедности и классовых антагонизмов.

Гэлбрейт рассматривает в качестве преобладающей профессии «индустриального общества» интеллегенцию. Однако концепция «индустриального общества» вскоре была заменена новой концепцией - «постиндустриальное общество», введенный в научный оборот английским социологом А. Пенти в начале XX века.

Важное место в теории действия автора при выборе профессии, занимают труды Ханса Йоаса, который отметил в действие человека «креативность». Его акцент на креативном характере действия отражала все стороны жизни, в том числе и выбор профессии. Он отказался от рациональной теории действия Макса Вебера и схемы «цель - средство» добавив в него «ситуацию». Йоас обратил внимания на то, что действия человека не укладываются в предложенные схемы рациональности, нормативности и коммуникативности.

Таким образом, исследование вопроса становление и развития профориентации как социального феномена молодежного возраста показало, что его истоки были в основном заложены западными социологами, которые положили основу исследования данного направления науки.

### Литература

1. Бюро профориентации.- Электронный вариант текста.- [www. http://prof-buro.ru](http://prof-buro.ru) Режим доступа:20.04/22 года.
2. Будущее индустриального человека» (1942), «Идея корпорации» (1946), «Большой бизнес» (1947), «Новое общество. Анатомия индустриального строя» (1949).- <http://banauka.ru/9895/>
3. Гриншпун С.С. Профессиональная ориентация школьников в США //Педагогика. – 2005. – № 9. - С.65.
4. Дементьев И.В. Профориентация: зарубежный опыт, РИВШ, 2020 [www.http//dissertcat.ru/proforientacion/2020](http://dissertcat.ru/proforientacion/2020)
5. Йоас Х. Макс Вебер и происхождение прав человека. Исследование культурной инновации // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. 14. N 1 (54).
6. Татченко Е. В. Специфика организации профориентационной работы в старших классах в системе школа-вуз,- автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, 13 00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования,- Ставрополь – 2005.-С.12
7. Маркова Г.И. Массовая культура,- дисс. 24.00.01. Москва 1996.С.10
8. Нугаева Л.А.Мониторинг становления и развития профориентационной деятельности на этапе начального образования, диссертация 44.04.01 Педагогическое образование Мониторинг качества образования (направленность (профиль) 2019 г. – С.14
9. Парсонс Т. О структуре социального действия. — М.: Академический Проект, 2000. — 880 с. СР: <http://soc.lib.ru>
10. Резник Ю.М. Жизненный выбор человека: сущность и стратегии / Человек и его бытие// Личность, культура, общество 2012. Том XIV. Выпуск 2 (№№ 71–72) С.123-135

## **ТАЪСИСЁЙ ВА РУШДИ КАСБИНТИХОБКУНӢ ҲАМЧУН ФЕНОМЕНИ ИҼТИМОЙ ДАР БАЙНИ ҶАВОНОН**

*Дар мақола муаллиф мағұхуми «касбнитихобкунӣ»-ро таҳлил мекунад ва мавқеи онро дар самти иҷтимоии шахсият нишон медиҳад. Инчунин дар мақола самти таъсисёй ва рушди касбнитихобкунӣ ҳамчун феномени иҷтимоӣ дар байни ҷавонон дар доираи равандҳои иҷтимоӣ омӯхта мешавад. Дар мақола муаллиф самти касбнитихобҷуиро дар мисоли давлатҳои гуногун ва назарияҳои мухталиф таҳлил мекунад. Мақола фарогири самти таъсисёй ва рушди касбнитихобкунӣ ҳамчун феномени иҷтимоӣ дар байни ҷавонон дар доираи равандҳои иҷтимоӣ омӯхта мешавад, қайд карда мешавад, ки ҷалби ҷавонон ба раванди интихоби касб кори душвор буда, хусусиятҳои хосро дорад, мебошад. Дар асоси далелҳо инчунин фактҳои таъсиррасони ин раванд аз тарафи муаллиф дар шакли омилҳои манғӣ ва мусбӣ нишон дода шудаанд. Маводҳои дар мақола овардашуда, барои омӯзгорон ва колективҳои меҳнатии мактабҳои умумӣ ҳамчун маводи таълимӣ хизмат хоҳанд кард.*

**Калидвоожаҳо:** интихоби касб, худмуайянкунӣ, илм, ҷомеашиносӣ, кори иҷтимоӣ, ихтиосос, назария.

### **СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА**

*В статье акцентируется внимание на определении понятия «профессиональная ориентация», раскрывается ее значение с точки зрения социологии личности. Привлечение молодежи к самоопределению связано с большими трудностями связанные с профориентацией. В статье рассмотрены направления профориентационной работы и представлен материал о начале организации самостоятельной работы профориентационной работы в разных странах мира. Отмечается, что в ходе реализации профориентационных мероприятий в современных реалиях, наряду с позитивными результатами, были выявлены факторы, препятствующие успешному взаимодействию школы и производства. Материалы статьи могут представлять интерес как для преподавателей высших учебных заведений, так и для педагогических коллективов общеобразовательных школ.*

**Ключевые слова:** профориентационная работа, профессиональное самоопределение, наука, социология, социальная работа, профессия, теория.

### **FORMATION AND DEVELOPMENT OF CAREER GUIDANCE AS SOCIAL PHENOMENA IN YOUTH AGE**

*The article focuses on defining the concept «career guidance», and reveals its importance in terms of domestic science and practice, universal culture, social relations and personality. The main factors impeding professional self-determination of the youth are determined as formation and development of career guidance as social phenomena in youth age. The sociological research results on professional intentions and attracting applicants in modern conditions is quite an important and difficult task for development of career guidance as social phenomena. The article discusses the main directions of career guidance work of the modern society. The author presents an experience of organizing and conducting research circles in sociology of proforietation as social phenomena in youth age. During the implementation of career guidance measures in modern conditions, along with positive results, the authors have identified the factors that hinder the successful interaction of schools and universities such as the lack of involvement in this process of all subjects of the educational space, insufficient attention of the school administration to the social needs of graduating departments. To solve these problems, the authors have developed and proposed a model for organizing research circles based on schools, which can qualitatively improve the social partnership of all interested participants. The basic ideas and theses of the*

*article may be of interest both for teachers of higher educational institutions and for pedagogical staff of secondary schools.*

**Keywords:** career guidance work, professional self-determination, science, sociology, social work, profession, theory.

**Маълумот дао бораи муаллиф:**

**Хочаева Махлиё Садуллоевна**- асистенти кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абули ибни Сино. Тел: 908002301

**Сведения об авторе:**

**Ходжаева Махлие Садуллоевна** - ассистент кафедры общественных наук Таджикского государственного медицинского университета имени Абули Ибни Сино. Телефон: 908002301

**About the author:**

***Khodzhayeva Makhlie Sadulloevna*** - Assistant of the Department of Social Sciences of the Tajik State Medical University named after Abuli Ibni Sino. Phone: 908002301

## **МУШКИЛОТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ АВВАЛИЯИ ИҼТИМОИШАВИИ ШАҲС ДАР ҶОМЕАИ ТОҼИКИСТОН**

**Солиҳов С.Т.**

*Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи  
ба номи А. М. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон*

Дар шароити дигаргунсозии ҷамъият яке аз омилҳои асосии иҼтимоишавии аввалия, ки ба ташаккули шаҳс таъсир мерасонад, оила мебошад. Оила ҳамчун институти иҼтиможи дар тӯли таърихи инсоният қадимтарин ба ҳисоб рафта, дар давраҳои гуногуни низоми муносибатҳои ҷамъияти вазифаи мушаххасро ичро мекунад. Дар баробари азnavsозии ҷамъият шаклҳои оила, меъёру қоидаҳои муносибатҳои оилавӣ тағйир ёфтанд ва табиист, ки раванди иҼтимоишавӣ тобишҳои нав пайдо кард. Махсусан дар он ҷомеаҳое, ки рушди тамоми соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ бо усули аграрии истехсолот алоқаманд аст, шаклҳои анъанавии оила, меъёрҳои рафтор ва қоидаҳое устувор шуданд, ки ба ташаккули тарзи ҳаёти кӯҳнапарастӣ (консервативӣ) мусоидат карда, ба шаклҳои васеи такрористехсолкунӣ дар оила таъсир мерасонанд.

Вобаста аз ҳайати оила, муносибати нисбати аъзоёни он ва умуман одамони гирду атроф, новобаста аз он ки инсон ба дунё муносибати мусбат ё манғӣ дорад, нигоҳи он ба ҳаёт ва муносибати ў бо муҳити ихоташуда чӣ тавр ташкил шудааст, ташаккул мейбад. [16, с.45] Омилҳои мусбату манғии оилавӣ ҳамеша дар ташаккули шаҳс, самти интиҳоби роҳи ҳаёт, муайян кардани мавқеи шаҳсӣ дар ҷомеа таъсири аниқ мегузорад. Шаҳс маҳз дар оила таҷрибаи аввалини ҳаётро мегирад, бинобар ин муҳим аст, ки кӯдак дар қадом оила ба воя мерасад ва тарбия мейбад: дар оилаи солим ё дар оилаи носолим.

Муддати тӯлони ҳаёти кӯдаки дар фазои оилавӣ ҷорӣ мегардад ва вобаста ба тарзи ҳаёти оилавӣ, кӯдаки хурдсол тадриҷан ба узви мустақили ҷомеа табдил мейбад. Т.Парсонс, ба нақши оила дар раванди иҼтимоишавӣ ишора карда қайд кардааст, ки «дар ҷараёни зиндагӣ кӯдак ба оилаи волидайн эҳтиёҷ дорад, ки ин дар навбати ҳуд омили муҳимтарин ва таъсиргузор ба иҼтимоишавии шаҳс мебошад. Давраи тӯлонии нотавонии кӯдак, волидайнро водор мекунад, ки ҳам ба нигоҳубини кӯдакон ва ҳам ба ҳифзи онҳо диккат диханд».

Моҳиятан оила шомили ҳусусият ва ҳосиятҳои ташкилоти иҼтимож, соҳтори иҼтимож, умумияти иҼтимож, як гурӯҳи муташаккили хурдро муттаҳид намуда, имкон медиҳад, ки дар он равандҳои назорати иҼтимож, ҳаракатҳои иҼтимож, раванди муҳоҷират ва дигаргунҳои

демографиро беҳтар дарк намояд». [14, с.107] Бо ёрии оила раванди тақрористехсолкуни аҳолӣ ба амал меояд, ки ба соҳтори иҷтимоии чомеа таъсири мерасонад. Дар оилаҳои пасошӯравӣ, ба хусус дар шароити гузариши чомеаи Тоҷикистон ба иқтисоди бозорӣ таркиби оила тағиیر ёфтааст, ки ба мушкилоти истеҳсолот, истеъмол, рафтори иҷтимоии наслҳо ва самти интиҳоби қасбии ҷавонон таъсири манғӣ мерасонад. Вобаста ба анъанаи миллии оила ва тафаккури мардумони гуногун таърифҳои зиёди оила мавҷуданд, ки дар онҳо ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти оилавиро ҳамчун муносибатҳои ташкилкундандаи оила, аз содатарин то васеътарин чудо мекунанд. Оила як ғурӯҳи одамоне мебошад, ки якдигарро дӯст медоранд ва ё ғурӯҳи одамоне, ки аҷдодони умумӣ доранд ё дар як чомеаи мушаххас зиндагӣ мекунанд ва бо номгӯи васеи аломатҳои оилавӣ хотима мебанд.

Дар байни таърифҳои оила бо назардошти меъёрҳои тақрористехсолии аҳолӣ ва якпорчагии иҷтимоӣ-психологӣ мағҳуми оила ҷунин шарҳ дода мешавад: «оила системаи таърихии хоси муносибатҳои байни зану шавҳар, байни падару модар ва фарзандон, ҳамчун ғурӯҳи ҳурди одамон, ғурӯҳе, ки аъзоёнаш бо муносибатҳои никоҳӣ ё хешу таборӣ, ҳаёти умумӣ ва масъулияти маънавии тарафайн ва зарурати иҷтимоии ба он вобастаро, ба эҳтиёҷоти чомеа ба таҷдиид ҷисмонӣ ва маънавии аҳолӣ вобастаро, якҷоя ба сар мебаранд. [14, С.108] Барои пурра дарк кардани моҳияти оила, пеш аз ҳама бояд маҳалли ҷойгиршавии оила, манзил, моликияти ва асоси иқтисодии оила, фаъолияти умумии оилавии падару модар, фарзандон ва ҷанбаҳои истеъмолиро бояд дар назардошт.

Чомеашиноси рус Л.П.Буева «Оиларо ҳамчун омили иҷтимоии ибтидой ҷамъияти одамоне меҳисобад, ки ба фаъолияти ягонаи умуми оилавӣ асос ёфтааст, ки бо риштаҳои ақди никоҳ; ҳамсарон, волидайн, хешутаборӣ ва ба ин васила амалӣ намудани тақрористехсолии аҳолӣ ва раванди идомаи наслҳои авлодӣ, инҷунин иҷтимоишавии фарзандон ва нигоҳ доштани мавҷудияти аъзоёни оила алоқаманд аст». [6, С.103] Аз ин нуқтаи назар бармеояд, ки иҷтимоишавии аввалини шаҳсрӯ дар якчанд вазифаҳои оила баррасӣ кардан мумкин аст: насл, тақрористехсолкуни оила ва иштироки аъзоёни онҳо дар раванди тақсимоти меҳнат дар ҷамъият ва гайра. Инҷунин бояд дар хотир дошт, ки сухан дар бораи оқибатҳои иҷтимоии ҳаёти аксар оилаҳо мөравад, ки дар сатҳи умумии чомеа ба назар мөрасад ва оқибатҳои назаррас дошта, нақши оиларо ҳамчун институти иҷтимоӣ тавсиф менамояд. Ба ибораи дигар, соҳторҳои маҳсусгардонидашуда барои амалӣ намудани вазифаҳои оила дар чомеа бунёд шуда, вазифа ва равияҳои хос ба онҳо voguzor карда мешаванд, ки аз рӯйи он хусусият, намуди ин ҳарфи иҷтимоӣ муайян гардида, метавонанд бо амалҳои муайян ҳамроҳ шаванд. Дар ҳаёти иҷтимоии чомеа вазифаҳои оиларо ба асосӣ ва дуюминдарача тақсим кардан мумкин нест, тамоми вазифаҳои оилавӣ асосӣ мебошанд, ки дар байни онҳо хусусиятҳои хосеро нишон додан лозим аст, ки танҳо ба оила мансуб буда, барои фарқияти оилаҳо аз дигар ҳарфиҳои иҷтимоӣ имконият медиҳад, ки боиси тақсим шудани вазифаҳои мушаххас дар оила бошад. [15, С. 279] Ба андешаи мо вазифаҳои мушаххаси оила, дар навбати ҳуд, аз моҳияти оила бармеоянд ва вазифаҳои онро инъикос мекунанд ва ё вобаста ба шароитҳои муайянни таъриҳӣ ба онҳо мутобиқ карда шудааст. Дар робита ба ин, бояд қайд кард, ки вазифаҳои мушаххаси оила, ки аз таваллуд (вазифаи тақрористехсолкуни оила), нигоҳдории фарзандон (вазифаҳои мавҷудият), таълиму тарбияи фарзандон (вазифаҳои иҷтимоӣ) иборатанд, бо тамоми дигаргуниҳои ҷамъият, гарчанде ки хусусияти муносибатҳои оила ва ҷамъият дар рафти ҳаёти ҷамъияти тағиир ёфта метавонанд, ҷунин боқӣ ҳоҳанд монд. Вобаста ба ин зикр мекунем, ки муҳити иҷтимоие, ки дар он ҳаёти насли наврас сурат мегирад, ба раванди мутобиқшавӣ ё иҷтимоишавии онҳо таъсири якхела расонда наметавонад.

Тадқиқоти сотсиологие, ки мо соли 2019 дар байни донишҷӯёни ҷаҳор макотиби олии шаҳри Душанбе анҷом додем, гувоҳӣ медиҳад, ки дар ташаккули шаҳс ва ҳудшиносии он на танҳо омилҳо, аз қабили муносибатҳои дӯстон ва муҳити корӣ, балки вазъи иқтисодии қиҷвар низ таъсири назаррас дорад. Вобаста ба ин ба донишҷӯён ҷунин савол гузашта шуд: «Қадом омилҳои муҳити зист ба мутобиқшавии шумо таъсири мерасонанд?» Нисбати ин савол ҷавобҳои мусоҳибон гуногун аст. Нигаред ба ҷадвали 1.

Омилҳои мухити зист, ки ба мутобиқшавии чавонон таъсир мерасонанд. N=329

	Чавобҳо		Фоиз мушоҳида
	N	Фоиз	
Дӯстонихуб	314	42,6%	95,4%
Мухитифаъолиятимехнатӣ	74	10,0%	22,5%
Мухитиоила	280	38,0%	85,1%
Шароити иқтисодӣ	69	9,4%	21,0%
Ҳамагӣ	737	100,0%	224,0%

Маълум аст, ки инсон ҳамеша дар зери таъсири мухити атрофе мебошад, ки тамоми давраи фаъолияти ҳаётӣ дар он сурат мегирад. Дар ин маврид мухит аз он шароитҳои иҷтимоӣ- иқтисодӣ иборат мебошад, ки мухити оила ва фаъолияти меҳнатӣ ба онҳо вобаста аст, ки ба раванди мутобиқшавии чавонон таъсири бевосита мерасонанд. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳад, ки омили асосии мутобиқшавии чавононро дӯстони хуб – 42,6%, дар чойи дуюм мухити оилавӣ – 38,0% ташкил медиҳанд. Омилҳои дигар, аз қабили мухити корӣ (10,0%) ва шароити иқтисодӣ (9,4%) ҳангоми пурсиш барои ин гуруҳҳо омилҳои нисбатан мухим барои мутобиқшавӣ дар мухити иҷтимоӣ мебошанд. Мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ангезаи асосии муносибатҳои оилавӣ, таҳсил ва шуғл ба меҳнат, дар шароити дигаргунсозии чомеа мухим мебошанд.

Чавобҳои пурсидашудагон нишон медиҳад, ки барои мутобиқшавии шахс ба мухити мавҷуда, омилҳои зикр шуда аҳамият доранд, аммо ду омили аввал барои аксари пурсидашудагон мухим мебошад. Гарчанде ки интихоби доираи дӯстон дар давраи ба воярасӣ аз мухити тарбия, ҷаҳонбинӣ ва дарки арзишҳои ҷамъиятӣ вобаста бошад ҳам, бо вуҷуди ин аз нигоҳи чавонон ҳар ду омил дар ташаккули шахс таъсири бештар доранд ва бартари ба омили доираи дӯстон дода мешавад. Бинобар ин, чавонон вақти бештари худро дар байни дӯстон мегузаронанд, на дар доираи оила. Ин ду омил – дӯстон ва оила – ба иҷтимоишавии аввалия дар ташаккули шахс ва равандҳои мутобиқшавии онҳо, дар марҳилаи муосири масъалаҳои иҷтимоӣ тақрибан якҳел таъсир мерасонанд.

Хусусияти оила аз интиқоли таҷриба, мақом, ташкили истеъсолот ва истеъмол, ҳоҷагидорӣ, истироҳат ва фароғат, ки бо нигоҳубини саломатӣ ва некӯаҳволии аъзоёни оила алоқаманд аст, бо эҷоди микрофазое, ки барои рафъи фишор ва худмуҳофизаткунии аъзоёни оила лозим аст, мусоидат мекунанд. Ҳамаи ин омилҳо робитаи оила ва ҷомеаро инъикос мекунанд, ки дорои хусусияти таъриҳӣ мебошанд, манзараи таъриҳан ба вуҷуд омадаро ошкор мекунанд, ки маҳз таваллуд, нигоҳдорӣ ва тарбияи фарзандон дар фазои оила ҷӣ тавр сурат мегирад. Объективона институтҳои иҷтимоӣ вазифаҳои худро бо оила торафт бештар муттаҳид карда, дар ин бобат вазифаҳои таълиму тарбия, низоми маориф (муассисаҳои бачагона, мактабҳо, таълимгоҳо), мудофиаю муҳофизат (қисмҳои ҳарбӣ, милитсия, армия ва гайра) матлубот – таъминнамоӣ бо ҳӯрокою либос, истироҳатро (соҳаи хизматрасонӣ), вазифаҳои таъминот ва гузаштани вазъи иҷтимоӣ, (музди меҳнат дар шароити аграрисаноатӣ) ба зимма доранд.

Шароити оилавӣ, шомили намудҳои фаъолият шудан, таъминоти моддӣ ва сатҳи маърифатнокии падару модар, то ба андозаи муайян роҳи зиндагии чавононро пешакӣ муайян мекунанд.

Натиҷаи таҳқиқот дар байни чавонон нишон медиҳанд, ки баҳодиҳии таъсири мухити оила ба ташаккули шахс, ба хусусиятҳои синнусолии посуҳдиҳандаҳо вобаста аст. Нигар бачадвали № 2.

Таъсири оила ба ташаккули шахсии чавонон. N=329.

	Синну сол		Ҳамагӣ
	18-24	25-30	
На он қадар таъсири хуб мерасонад	113	2	115
	37,2%	66,7%	37,5%
На он қадар таъсири бад мерасонад	144	0	144

	47,4%	,0%	46,9%
Умуман таъсир намерасонад	47	1	48
	15,5%	33,3%	15,6%
Ҳамагӣ	304	3	307
	100,0%	100,0%	100,0%

Тавре аз ҷадвал бармеояд, 37,2% пурсидашудагони синнашон аз 18 то 24 сола ва 66,7% пурсидашудагони синнашон аз 25 то 30 сола қайд кардаанд, ки тафовути синнусол дар муҳити оилавӣ на ҳамавақт ба иҷтимишавии шаҳс таъсири мусбат мерасонад. Аз шуморони умумии ҷавонони пурсидашудаи синну соли аз 18 то 30, 48,8% қайд кардаанд, ки муҳити оилавӣ барои ташаккули шаҳсии онҳо «умуман таъсир намерасонад». Тафовут дар арзёбии таъсири оила ба раванди иҷтимишавии шаҳс вобаста ба синну сол нишон медиҳад, ки ҷавонон дар синни баркамол таъсири мусбати муҳити оиларо дар раванди иҷтимишавӣ нисбат ба синну соли ҳурдтар бештар дарк мекунанд.

Дарки вазифаҳои хеш, ҳам волидайн ва ҳам фарзандон дар робита бо ҳамдигар, ҳамчун воситай мутақобила нақши муҳим дошта, муносабати онҳоро дар тӯли ҳаёт муайян мекунанд. Агар дар аввал оила барои тарбия, солимии равонӣ ва ҷисмонии қӯдакон, ташаккули шаҳсии онҳо, ҳамчун ҷониби фаъоли раванди иҷтимиои аввалия масъул бошад, пас баробари ба камолрасӣ ва балогати қӯдакон худи онҳо ҳамчун як субъекти фаъол дар ин муносабатҳо, ё ҳуд ҷониби фаъоли раванди иҷтимишавии аввалия амал мекунанд.

Ҳамин тавр, иҷтимишавӣ дар оила, пеш аз ҳама, муносабатҳои байни волидон ва фарзандонро, ки бо тамоми гуногуни ва муҳталифии онҳо бо ҳусусиятҳои муайян зохир мешаванд, ифода мекунад. Гуногуншакли дар услуби тарбияи оилавӣ, интизориҳои волидайн, муносабатҳо, муҳити зист, арзишҳои оилавӣ ва муҳабbat дар ин муносабатҳо аён мегардад. Аз ҷумлаи ҷунин омилҳо, ки ба ташаккул ва динамикаи иҷтимишавӣ таъсири мерасонанд, муҳаққиқон: низоми оилаи умумӣ, ҳусусиятҳои фаъолият ва инкишофи он; ҳусусиятҳои фардии аъзоёни оила ва ҷамъиятро ҷудо менамоянд. Робитаҳои оилавии байни наслҳо имкониятҳои номаҳудди тарбиявӣ доранд, зеро фазои ҷоҳи мухабbat, эҳтиром, иззати қалонсолон, асолати муносабатҳо, ки ба манғиатҳои умумӣ, ғамхорӣ нисбат ба ҳамдигар дар ҳонавода ба вучуд меоянд, шуури қӯдаконро фаро мегиранд, хиссииёти ҳудмуайянкуй, ҳамдигарфаҳмӣ, дастгирӣ ва эътиmodro нишон медиҳанд.

Бар асоси як пажӯҳише, ки миёни ҷавонон анҷом дода шудааст, муайян шуд, ки баҳаше аз онҳо ҳарчанд вакти ҳудро дар миёни дӯстон мегузаронанд, вале бештар ҳонавода, ба ҳусус ба падару модар ва наздиқонашон бартарӣ медиҳанд. Дар маҷмуъ, муҳити муайяншуда барои онҳо аз нуқтаи назари тамоюли иҷтимоӣ бештар қобили қабул аст. Нигар ба ҷадвали № 3.

Баҳогузорӣ аз тарафи пурсидашудагон ба муҳити оилаи ҳуд. N=329.

	Шумора	Фоиз	Фоизи воқеӣ	Фоизи ҷамъшаванд
Хеле ҳуб	274	83,3	83,5	83,5
Нисбатан ҳуб	46	14,0	14,0	97,6
Хеле бад	1	,3	,3	97,9
Нисбатан бад	2	,6	,6	98,5
БҶММ	5	1,5	1,5	100,0
Ҳамагӣ	328	99,7	100,0	
Иштирокнакардагон	1	,3		
Ҳамагӣ	329	100,0		

Муҳити оилаҳо дар шароити иқтисодӣ бозорӣ гуногунранг буда, вобаста ба шуғл, даромади оила ва сатҳи зиндагӣ фарқ мекунад ва тасодуфӣ нест, ки баҳодиҳии посухдиҳандагон ба муҳити оилавӣ гуногун аст. Тавре ки нишондиҳандаҳои ҷадвали се нишон медиҳад, баландтарин баҳодиҳии муҳити оила, ки аз муҳити мусоиди оила гувоҳӣ медиҳад-83,5%-ро ташкил медиҳад. Дар маҷмуъ, маълумоти ҷадвал нишон медиҳанд, ки аксарияти оилаҳо, ки донишҷӯён намояндаи онҳо мебошанд, тарзи ҳаёти комилро пеш мебаранд.

«Ба ғайр аз тарбияи бошуурона, мукаммал ва мақсаднок, — қайд мекунад Л. П. Буева, ки волидайн ба онҳо медиҳанд, тамоми муҳити оила ба қўдак таъсир мерасонад ва асари ин таъсирот бо мурури гузашти синну сол, дар соҳтори хислатҳои шахс вокуниш медиҳад. Тавре ки маълум аст: «падарон ва модарон дар оила вазифаҳои гуногунро ичро мекунанд, мутаносибан, аксар вақт тарбияи падарии фарзандон аз модар фарқ мекунад. Чун анъана падар сарвари оила буда, дар раванди муносибаташ бо фарзандон осори худро нагузошта наметавонад. Ва ин аст, ки нуфузи бесобиқаи падар дар оила қувваи асосӣ буда, муассиртарин воситаи тарбияи мардона мебошад. Модар дар баробари падар дар оила муҳофизи оташдон ва меҳвари асосии хонавода аст». [15, С. 280] Пайвастагии хоси тарбияти волидайн шарти муҳимтарини инкишофи мұтадилии оила мебошад. Тавре ки бе падар ё модар хонаи комил вучуд надорад, пас чун шахси комил низ қўдак бе омӯзиши мутаносиби тарбияи марду зан дар оила ташаккул ёфта наметавонад. [13, С. 10]

Ҳамин тарик, метавон ба хулосае омад, ки иҷтимоишавии аввалияи шахс аз микромуҳити иҷтимоии атроф, фазои психологӣ дар оила, шароити таълим, муносибат бо волидон ва шахсияти худи волидон ҳатман дар қўдак инъикос меёбад ва дар навбати аввал ба хислатҳои шахсӣ ё ҳарактериу таъсир мерасонад. Агар фазои оилавӣбарои муҳити зист, барои рушди руҳии қўдак номусоид бошад, эҳтимол дорад, ки хислатҳои ташаккул ёфтаи шахсии ў низ дар оянда ғайримуқаррарӣ мешавад. [13, С. 11] Ба фикри мо, дар чунин ҳолат қўдак метавонад барандаи алномати бемории муайяне гардад, ки дар оила дар шакли ошкор ё пинҳонӣ вучуд дорад ва ин бешубҳа ба хусусиятҳои шахсии ў таъсир мерасонад. Дар баробари он, ки бешак шахсияти волидайн дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва эътиқоди ахлоқии фарзандон нақши оянда дорад, набояд фаромӯш кард, ки худи волидайн аксар вақт вазъияtero, ки фарзандон дар он тарбия ёфта истодаанд фаромӯш мекунанд ва фазои дар оила ба вучуд омадаро аз даст медиҳанд, ё идора карда наметавонанд, ки ба инкишофи қўдак таъсири номусоид мерасонад. [6, С. 96] Дар педагогика он хислатҳои мушаххасеро, ки дар онҳо муносибати байни волидон ва фарзандон сурат мегирад, ҳудуди қурдат, озодӣ ва масъулиятро, ки ба меъёр табдил ёфтаанд, тавзеҳ медиҳад. Дар баробари ин, дар ҳаёти воқеӣ, махсусан баъди гузаштан ба шаклҳои нави воқеияти ҷамъиятӣ, дар муносибатҳои оилавӣ дар асоси масъалаҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ аксар вақт вазъияти низоъӣ ба амал меояд.

Нигар ба ҷадвали № 4.

Низоъҳои оилавӣ ва омилҳои он

Низоъи оилавӣ	Шумораи пурсидашу дагон	%	Омилҳои асосии низоъҳои оилавӣ	Шумораи пурсидашудагон	%
Дар оилаи мо низоъ вучуд надорад	163	49,5	Норасоии молиявӣ дар оила	326	45,7
Низоъ кам ба вучуд меояд	145	44,1	Баҳам мувоғик наомадани ҳарактери аъзоёни оила	281	39,4
Низоъҳои оилавӣ тез-тез ба вучуд меоянд	5	1,5	Дар заминаи рашқ	24	3,4
Аз ҷавоб ҳуддорӣ мекунанд	4	1,2	Дар оилаи мо низоъҳо мушоҳида намешаванд	72	10,1
Ба ҷавоб додан мушкилӣ мекашам	11	3,3	Ба ҷавоб додан мушкилӣ мекашам	11	1,5
Ҳамагӣ	329	100,0	Ҳамагӣ	714	100,0

Маълумоти ҷадвали 4 нишон медиҳад, ки аз шумораи умумии пурсидашудагон 49,5% дар оила мавҷуд набудани вазъияти низоъиро қайд кардаанд, ба андешаи 44,1%-и пурсидашудагон вазъияти низоъӣ дар оила онҳо хеле кам аст. Аз ин лиҳоз, баҳши аъзои хонаводаҳои ҷавонони пурсидашударо метавон дар ин масъала хуб арзёбӣ кард. Дар байни

пурсидашудагон танҳо 1,5% қайд карданд, ки аксар вақт мунокишаҳои оилавӣ “дар заминаи рашк” ба вуҷуд меоянд. Мусоҳибон омилҳои асосии низоъҳои оилавиро бо нарасидани молиявӣ барои таъмини моддии оила рабт медиҳанд - 45,7%. Боз як омили муҳими мунокиша дар оила, ба гуфтаи афроди пурсидашуда, дар заминаи номувофиқ будани табииати аъзои оила ба вуҷуд меояд - 39,4%. Ин омилҳо дар оила ба раванди иҷтимоишавии қӯдакон ва ташаккули шахс таъсир мерасонанд. Ин проблема асосан ба ҳалли самаранокӣ мушкилотҳои иҷтимоӣ- иқтисодии камъият алоқаманд мебошанд.

#### АДАБИЁТ

1. Бельский В. Ю. Социология - М.: 2002. 304 с.
2. Бергер, П. Личностью ориентированное социология / П.Бергер, Б. Бергер, Р. Коллинз. – М.: Академ. Проект, 2004. – 608 с.
3. Бергер, П. Социальное конструирование реальности / П.Бергер, Ч. Лукман. М.: – 1995. 323 с.
4. Бехтеров В.М. Личность и условия ее развития и здоровья. / В.М. Бехтеров – СПб.: 1905. – 423 с.
5. Богданов, А.А. Вера и наука. Падение великого фетишизма. / А.А.Богданов – М., 1910. – 231 с.
6. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. / Л.П. Буева - М.: Мысль, 1978. - 216 с.
7. Буева, Л. П. Социальная среда и сознание личности. // Л.П. Буева – М., 1968. – 268 с.
8. Буева, Л.П. Социокультурный опыт и механизмы его освоения человеком. Культурный прогресс: философские проблемы. / Л.П. Буева – М.: – 1984. 326 с.
9. Вагапова, Р.Р. Вечные ценности и болонский процесс / Р.Р.Вагапова, А.И.Синюк. – Альметьевск: Закамское отделение, 2008. – 14 с.
10. Введение в философию. Учеб. пособие для вузов/Авт. колл.: Фролов И.Т. и др.-3-е изд., прераб. и доп.–М.: Республика, 2005. – 673 с.
11. Вебер М. Избранное. Образ общества. / М.Вебер – М.: Юрист, 1994. 704 с.
12. Весна Е.Б. Социализация и индивидуализация. Закономерности и механизмы. Монография. / Е.Б. Весна - М.: Петропавловск-Камчатский, 1997. - 200 с.
13. Гончарова Т. Неблагополучные семьи и работа с ними//Народное образование. 2002.
14. Парсонс Т. Система современных обществ / – М.: 1997. - 270 с.
15. Харлова, О. Н. Семейные отношения и их влияние на формирование личности ребенка / О. Н. Харлова. — Текст: непосредственный // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). — Самара: ООО "Издательство АСГАРД", 2016. — С. 279-283.
16. Целуйко В. М. Вы и ваши дети. Психология семьи. – Ростов н/Дону, 2004.

### МУШКИЛОТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ АВВАЛИЯИ ИҼТИМОИШАВИИ ШАХС ДАР ҶОМЕАИ ТОҼИКИСТОН

Дар мақолаи мазкур оила, ки яке аз омилҳои асосии иҷтимоишавии аввалия ба ташаккули шахс таъсир мерасонад, мавриди таҳлил қарор гирифта шудааст. Бинобарин ҳам оила ҳамчун институти иҷтимоӣ дар тӯли таърихи инсоният қадимтарин ба ҳисоб меравад, ки дар давраҳои гуногуни низоми муносибатҳои камъиятий вазифаи мушаххасро иҷро мекунад. Дар баробари азnavsозии камъият шаклҳои оила, меъёру қоидаҳои муносибатҳои оилавӣ низ тағиیر ёфтанд.

Вобаста аз ҳайати оила, муносибати нисбати аъзоёни он ва умуман одамони гирду атроф, новобаста аз он ки инсон ба дунё муносибати мусбат ё манғӣ дорад, нигоҳи он ба ҳаёт ва муносибати ў бо муҳити иҳоташуда чӣ тавр ташкил шудааст, ташаккул меёбад. Омилҳои мусбату манғии оилавӣ ҳамеша дар ташаккули шахс, самти интихоби роҳи ҳаёт, муайян кардани мавқеи шахсӣ дар ҷомеа таъсiri аниқ мегузорад. Шахс маҳз дар оила таҷрибаи аввалини ҳаётро мегираад. Бинобар ин хеле муҳим аст, ки қӯдак дар қадом оила ба воя мерасад ва тарбия меёбад: дар оилаи солим ё дар оилаи носолим.

Калидвоҷсаҳо: иҷтимоишавии аввалия, омилҳои иҷтимоӣ, фазои оила, низоми муносибатҳои камъиятий, намунаҳои рафткор, муҳити атроф, муносибати мусбат, муносибати манғӣ, мавқеи шахс, раванди иҷтимоишавӣ, иқтисоди бозаргонӣ, интихоби қасб, мағҳуми оила, волидайн, фарзандон.

## ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ТАДЖИКСКОМ ОБЩЕСТВЕ

В данной статье анализируется семья, которая является одним из основных факторов первичной социализации, влияющих на формирование личности. Поэтому семья как социальный институт считается древнейшим в истории человечества, выполняющим специфическую функцию в разные периоды системы общественных отношений. Вместе с перестройкой общества менялись и формы семьи, нормы и правила семейных отношений.

В зависимости от состава семьи, отношения к ее членам и окружающим людям в целом, независимо от того, положительно или отрицательно человек относится к миру, формируется его взгляд на жизнь и его отношения с окружающей средой. Положительные и отрицательные семейные факторы всегда оказывают яркое влияние на формирование личности, направление выбора жизненного пути, определение его личностного положения в обществе. Первый жизненный опыт человек получает в семье. Поэтому очень важно, в какой семье растет и воспитывается ребенок: в здоровой или в нездоровой.

**Ключевые слова:** первичная социализация, социальные факторы, семейная среда, система социальных отношений, модели поведения, окружающая среда, позитивное отношение, негативное отношение, позиция личности, процесс социализации, рыночная экономика, выбор профессии, понятия семьи, родители, дети.

### PROBLEMS AND MAIN FEATURES OF HUMAN SOCIALIZATION IN TAJIK SOCIETY

*This article analyzes the family, which is one of the main factors of primary socialization that affect the formation of personality. Therefore, the family as a social institution is considered the oldest in the history of mankind, performing a specific function in different periods of the system of social relations. Along with the restructuring of society, the forms of the family, the norms and rules of family relations also changed.*

*Depending on the composition of the family, the attitude towards its members and people around them in general, regardless of whether a person has a positive or negative attitude towards the world, his outlook on life and his relationship with the environment is formed. Positive and negative family factors always have a strong influence on the formation of a person, the direction of choosing a life path, determining his personal position in society. The first life experience a person receives in the family. Therefore, it is very important in which family the child grows and is brought up: in a healthy or in an unhealthy one.*

*Key words: socialization of the saint, social factors, family environment, system of social relations, behavior patterns, environment, positive attitude, negative attitude, personality position, socialization process, market economy, profession choice, family concept, parents, children.*

#### **Маълумот дар бораи муаллиф**

**Солихов Саймурод Тагоймурадович** - унвончӯи шуъбаи сотсиологии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. М. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Адрес: ш. Душанбе хиёбони Рӯдакӣ 33, Тел: (+992) 981062353

#### **Сведения об авторе**

**Солихов Саймурод Тагоймурадович** - аспирант кафедры социологии Института философии, политологии и права им. М. Баҳоваддинов, Национальная академия наук Таджикистана, Адрес: Ш. г. Душанбе, проспект Рудаки, 33, тел: (+992) 981062353

#### **About the author**

**Solikhov Saymurod Tagoymurodovich** - Post-graduate student of the Department of Sociology of the Institute of Philosophy, Political Science and Law. M. Bahovaddinov, National Academy of Sciences of Tajikistan, Address: Sh. Dushanbe, Rudaki Avenue, 33, Tel: (+992) 981062353

# **СООТНОШЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ОБЩЕСТВА И НРАВСТВЕННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА**

**Саидов А.С., Абдураупова Х.**

*Таджикский государственный медицинский университет  
имени Абуали ибн Сино*

Как исторический, так и повседневный жизненный опыт показывает, что фундаментом регулирующий поведение людей, особенно молодежи в обществе являются социальные нормы, которые охватывают в целом упорядоченную систему ценностей любого современного социума. Структурные изменения происходящие в обществе в определенном смысле имеют негативные влияние на сложившиеся ценностные ориентиры общества и в конечном счете приведут к дисбалансу всей системе в целом.

В таком промежуточном и переходном периоде молодое поколения оказывается в самом сложном положение, поскольку мировоззренческий и интеллектуальный потенциал этих слоев общества находится в стадии становления, а сама общества и ее трансформирующие ценности не могут предоставить значимые направление и ориентиры поведения. Такая сложившиеся ситуация существенное негативное влияние оказывает на развитие культуры и духовной сферы жизни молодых людей не зависимо от место нахождения и климатических условий. Трансформация это прежде всего, как внедрение, так и переоценка ценностей, а это в свою очередь приводит к разложению значимости определённых нравственных норм. Не оспорим тот факт, что молодое поколение является самым восприимчивым частью общества, которые наиболее подвержены любым изменениям, происходящим в нем, в том числе и негативным. Как отмечает Н.А. Ильинова «Возрастающий интерес современной социологической науки к молодежной проблематике объясняется тем, что молодежь – это необходимая для нормального функционирования социума группа, содержащая «код» преемственности поколений, обеспечивающий самовоспроизводство общества» Продолжая эту мысль можно констатировать, что любые кризисные явление и ситуации в обществе происходят в разгар взаимного непонимание и отчуждения между поколениями, поскольку они детерминированы тенденциями общественной жизни и целиком зависят от него. Расслоение таджикского общества, причиной которого стал глобальные трансформации современного мира привело к существенным неравенствам в использование своих возможностей со стороны молодёжи. Это прежде всего, неравенства возможностей в получении образования, жилья, служба в рядах вооруженных сил и т.д., еще более обостряют проблемы, связанные с молодёжью.

Зависимость нравственности молодежи от реальных условий общества, природно-географические и социально-экономические особенности региона носят абсолютный характер и этот фактор требует особого изучения в ходе данного исследования. Так нравственное сознание маленьких горных общин в корне отличается от нравственности мегаполиса. Соответственно и подходы к изучению категории морали и нравственности этих обществ должно отличаться. При высоком уровне урбанизации и смены населения в большом городе, нравственное сознание общества замыкается на уровне личности, и нравственные отношения уступают своё место управляемым правилам общежития и законам общества.

Напротив, же в маленьких высокогорных селениях, поведения молодежи регулируются при помощи норм морали и вмешательства закона и государства ограничена его традиционными функциями. Поведение молодежи во многом соответствует именно тем требованиям, которые к нему предъявляет общества.

Как сказано: «Справедливый человек по самому роду справедливости не будет отличаться от справедливого города, а будет подобен ему». [11.126] Исходя из этого стоит отметить влияние данных факторов и условий на формирование нравственности молодежи.

С этой целью нами были исследованы поведение больших и малых городов, а также влияние небольших поселков, селений и кишлаков на нравственное сознание молодежи. Изучая общественное сознание города и поведение молодежи, стоит отметить его закрепощенность по отношению к нравственному сознанию. Сохраняя сущность и оценочную функцию, и содержание, нравственное сознание жителей города, относятся к этим ценностям скорее всего, как к экзотике. Например, сейчас в городах можно встретить молодых людей, которые не уступают место старшим в общественном транспорте, грубо разговаривают со старшими или вовсе игнорируют наставления старших. Такие случаи происходят потому, что в городах отсутствует общественное мнение и порицание, которое бы использовалось по отношению к тем, кто не соблюдает нравственные требования. Такое поведение вместе с тем, происходит под влиянием «распространенности интенсивного вне семейного общения, многообразие стилей жизни, культурных стереотипов, ценностных ориентаций, неустойчивого социального статуса горожанина, анонимность личности и других отрицательных факторов. Кроме этого преобладание общественной жизни над частной, приводить к тому, что молодежь начинает мыслить в общих категориях не уделяя внимания саморазвитию.

Разрушение традиционного образа социальной справедливости особенно по отношению к молодым, чревато социальными катаклизмами. Критика молодых за ее «потребительские настроения, инфантилизм, отсутствие деловой инициативы верна лишь частично». Можно согласится с выводами Н. А. Ильинова, что «Общество – своеобразная социальная среда, которая должна обеспечивать молодого человека защитой привилегиями, гарантиями, иначе общество не вправе ожидать гражданского поведения от молодежи...». Такая трактовка вопроса касаемо и нашего – таджикского общества, поскольку процветание любого государства связана с процветанием всех социальных групп особенно, и молодежи в частности.

Рост преступности среди молодежи наталкивает нас на мысль о недостаточной работе по нравственному развитию той части молодежи, которая замешана в совершение преступлений. Поэтому сегодня наиболее важным вопросом является профилактическая функция морали по отношению к преступлениям со стороны молодежи. В этом плане стоит уделять некоторое внимание правовому аспекту морали и его роли по предотвращение преступлений. Исследования, проводимые среди преступников показывают высокий уровень читимости норм морали со стороны преступников. Всякий совершающий преступления молодой человек в том или ином виде оправдывает свои преступления, ссылаясь на «кодекс чести», которую он для себя создал. Идя против закона, преступник «вооружается» законами морали.

Подобная самовольная субъективная трактовка морали – как главного регулятора нравственных отношений, приводить к коллизиям прав и морали. Опасность такого рода толкования моральных и нравственных норм состоит в том, что идеи оправдания преступлений и их прикрытия моральными нормами приводить к росту преступлений среди молодежи. Таким образом допускается разделение норм права от нравственных норм, что в принципе противоречит общественному сознанию и нравственным отношениям, поскольку и нравственные ценности, и права вызваны выполнять функцию регулирования поведения граждан в обществе. Но несмотря на общность задач и целей, а также единство объекта влияния, мораль и права действуют автономно друг от друга.

Являясь свободным выбором индивидуума, нравственные нормы являются свободным выбором общества. Но понятие свободы в этом случае носит относительный характер, поскольку человек и его поведение не могут быть абсолютно свободными и соответственно выбор формы поведения зависит от господствующего в обществе нравственного сознания и нравственных норм регулирующих поведение членов общества. Хотя сегодня не в моде цитировать классиков марксизма, но тем не менее актуальность этих высказываний диктуется самой жизнью общества. Как отмечает по этому поводу Ф.Энгельс: «было твердо установлено положение, что человек только в том случае несет полную ответственность за свои поступки, если он совершил их, обладая полной свободой воли, и что нравственным

долгом является сопротивление всякому принуждению к безнравственному поступку». [12. 30]

Аномальные явления, которые происходят в жизни общества в период кризисных ситуаций, является соотношение и дисбаланс между законами общества и морально – нравственными ценностями. Проведенный социологический тестирование по данной проблеме выявил суть происходящего жизни общества. На вопрос что является для общества важнее: мораль или закон? Ответ был более всего удивительным: нравственные ценности для общества представляют большее значение, чем государственные законы. Причиной этому является разница частоты, с которыми нарушаются эти нормы. Опросы общественного мнения показывают, что люди в повседневной жизни как в городе, так и в деревне, часто встречают на своём пути такие отрицательные явления как грубость, хамство, неуважение, унижение, но очень редко становятся свидетелями преступлений. Поэтому они больше заинтересованы в обществе, где соблюдаются нормы морали, но при этом они не против строгих государственных законов.

Нравственные качества молодежи являются составной частью его системно-социального качества. Кроме нравственных качеств, необходимыми факторами поведения молодежи являются его ценностно-мировоззренческие качество человека, отражающее ценностные ориентации, тип и доминанты мировоззрения, его целостность, исповедуемые общественные идеалы личности; ценностно-мировоззренческое качество является социально-потенциальным качеством, влияющим на проявления системно-социального качества человека через поведение и поступки личности.

Духовно-нравственное качество человека, связано с ценностно-мировоззренческим и проявляется через систему духовности и нравственности личности, фиксирующую уровень освоения ею а своем «внутреннем мире» духовно-нравственных регуляторов поведения: совесть, стыдливость, любовь к природе, любовь к богу, коллективизм, освоение личностью заповедей нравственного поведения и т.п.; при этом духовность личности понимается не только в религиозном толковании, связанном с любовью к богу, но и в светском, как форма саморефлексии личности по поводу смысла жизни, ответственности ее перед обществом, человечеством, природой и т.п. Уже сформированное нравственное сознание молодежи, в свою очередь способствует развитию чувства ответственности у молодежи, когда любое поведение человека исходить от главного принципа нравственности - «как должно быть», что в конечном итоге приведет к господству порядка в обществе.

Становление нравственного сознания общества и формирование нравственных ценностей подобно тому как ведется возведение величественного здания. «Каждый строитель, каждый творец знает тот особенный, прекрасный миг в работе, когда однажды из нагромождения досок, камня, железа — из всего рабочего, будничного, привычного вдруг приступает четкий контур выросшей громады — всегда немного неожиданный и непохожий на тот, который много раз рисовало воображение, но уже реальный, близкий, существующий».[15.7]

В целом нужно отметить тот факт, что на формирование нравственности молодежи одновременно влияют много различных аспектов. В их числе можно назвать институт семьи, соседи по улице, учреждения образовательной системы, место работы, различные группы по интересам, общественные, религиозные и политические организации. В числе вышеназванных факторов особое место уделяется тем, лицам с которыми непосредственно общается молодой человек – так называемые агенты социализации. Именно в названных институтах общества происходит процесс оценочной нравственной ориентации молодежи и формирования нравственного сознания.

Исследование специфики формирования основ нравственности молодёжи как социального слоя, (на примере таджикского общества) показало, что своевременное реагирование на нравственные ценности, правильная оценка поведения, правильное применение норм морали способствует формированию общественного сознания. Вместе с этим, стоит отметить то, что невозможна сохранить нравственный порядок в обществе без

учета характерных особенностей в системе нравственности каждого слоя общества. Анализ специфики формирования основ нравственности молодёжи выявило взаимосвязанность объективных условий и субъективных факторов, целенаправленно воздействующих на процесс становления и развития личности. В результате исследования доказана значение таких факторов влияния как экономический кризис, безработица, гражданская война, стихийные бедствия и другие техногенные катастрофы на поведение молодежи.

В завершение данного анализа приведем те существенные меры которые были приняты Правительством Таджикистана по отношение к молодёжи и включение этого в активной социальной жизни. «Национальная программа молодёжи Таджикистана», «Государственная программа патриотического воспитания молодежи Таджикистана», «Программа развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан», «Национальная программа социального развития молодежи в Республике Таджикистан на 2013-2015 и 2016-2018 годы», «Государственная программа по выявлению и развитию талантов на 2015-2020 годы», «Национальная концепция государственной молодежной политики в Республике Таджикистан», «Стратегия государственной молодежной политики до 2020 года». Эти и другие программы принятие за последние годы независимости если не в полной объеме, то частично создали благоприятные условия для молодежи в сфере реализации своих возможностей.

### **Адабиёт**

1. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы,-М., 2005.- С.156
2. Психическое развитие ребенка. М., «Просвещение», 1967. Ответственный редактор А. Н. Леонтьев .-С.33 (194 с.) Онлайн библ. [WWW.http://koob.ru](http://koob.ru)
3. Панов В.Г. Опыт революционной борьбы рабочего класса и всех трудящихся за социальное освобождение, строительства социализма и коммунизма, развития науки и культуры. –Лингво.ру.-версия 2012
4. Томас Гоббс, Сочинения.- М., 1989г. 622 с
5. Шкарбанов Д.М. Технология как зависимость. 25 с.
6. Результат полевого исследования в высших учебных заведениях Республики Таджикистан, -апрель 2019 год.
7. Лукашева Е.А. Права человека. – М.,- 1999г.573 с.
8. Мудрик А. В. Социальная педагогика,- М.,- 2000г. 200 с.
9. Булгаков С.Н. Труды по социологии и теологии, т.2 М., 1999г. 826 с.
10. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государство.-По изданию: Маркс К., Энгельс Ф.; Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. - М.: Политиздат, 1986г.639 с.  
по тексту Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, изд. 2, т. 21, с. 28-178.
11. Андреев А.А. Педагогика высшей школы.- М., 2002г. 264 с.
12. Эвандро Агацци, - Человек как предмет философии,- Вопросы философии № 2, 1989.- С.- 30
13. Сластенин В.А, Исаев И.Ф., — Педагогика. — М.,- 2000г. 512 с.
14. Мудрик А. В. Социальная педагогика,- М.,- 2000г. 200 с.
15. Психология менеджмента: Учебник /Под ред. проф. Г. С. Никифорова – П 86 СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2000г. 572 с.

## **СООТНОШЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ОБЩЕСТВА И НРАВСТВЕННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА**

*В данной статье автор рассматривает проблему нравственного зависимости молодежи от реальных условий существующей в обществе. Вопросы, которые отмечаются в статье, приводят к такому заключению, что человек не зависим от возраста не может быть абсолютно независим от проблем социума. Что касается молодежи, то здесь по мнению автора географические и климатические условия на равне с социальными катаклизмами определяют позиции молодых людей как по отношению к самому себе, так и окружающей и существующей проблем социума.*

**Ключевые слова:** социум, молодежь, нравственность, поведения, мораль, урбанизация, общественное сознание.

# **МУНОСИБАТИ ҲОДИСАҲОИ РЕАЛИИ ҶАМЬИЯТ ВА АХЛОҚИ ҶАВОНОН ДАР ШАРОИТИ ТОЧИКИСТОНИ МУОСИР**

*Муаллиф дар мақола мушкилоти вобастагии маънавии ҷавононро аз шароити воқеии дар ҷомеа мавҷудбуда мавриди баррасӣ қарор додааст. Муаллиф нисбати масъалаҳое, ки дар мақола зикр ёфтаанд, ба ҷунин ҳулоса меояд, ки одам сарфи назар аз синну сол, аз проблемаи ҷамъият комилан мустақил буда наметавонад. Дар мавриди ҷавонон бошад, ба қавли муаллиф, шароити ҷуғроғию иқтимоӣ дар баробари камбудӣ ва норасаиҳои иҷтимоӣ мавқеъи тафаккури ҷавононро ҳам нисбат ба худ ва ҳам нисбат ба мушкилоти гирду атроф ва мавҷудаи ҷомеа муйян мекунанд.*

**Калидвоҷсаҳо:** ҷомеа, ҷавонон, ахлоқ, рафткор, одоб, шаҳрнишини, шуури ҷамъияти

## **CORRELATION OF REAL EVENTS OF SOCIETY AND MORAL DEPENDENCES OF YOUTH IN THE CONDITIONS OF MODERN TAJIKISTAN**

*In this article, the author examines the problem of the moral dependence of young people on the real conditions that exist in society. The issues that are noted in the article lead to the conclusion that a person, regardless of age, cannot be absolutely independent of the problems of society. As for young people, according to the author, geographic and climatic conditions, along with social cataclysms, determine the position of young people both in relation to themselves and to the surrounding and existing problems of society.*

**Keywords:** society, youth, morality, behavior, morality, urbanization, public consciousness.

### **Дар бораи муаллифон:**

**Абдураупова Ҳусноро Нуралиевна** - асистенти кафедраи фанҳои ҷомеашиносии МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино». Tell: 93-963-00-05.

**Сайдов Абдуманон Сатторович** - доктор илмҳои фалсафа, профессори кафедраи кафедраи фанҳои ҷомеашиносии МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино»

### **Об авторах:**

**Абдураупова Ҳусноро Нуралиевна** - асистент кафедры общественных наук наук «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино». Тел: 93-963-00-05

**Сайдов Абдуманон Сатторович** - доктор философских наук, профессор кафедры общественных наук «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино». Тел: 93-963-00-05

### **About the authors:**

**Abduraupova Khusnoro Nuralieva** - Assistant of the Department of Social Sciences "Tajik State Medical University named after Abuali ibn Sino". Tel: 93-963-00-05

**Saidov Abdumanon Sattorovich** - Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Social Sciences "Tajik State Medical University named after Abuali Ibsni Sino". Tel: 93-963-00-05

**УДК: 1**

**УЧЁНЫЕ САМАРКАНДА И РАЗВИТИЕ НАУКИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ  
САМАНИДОВ**

*Акромов Н.Б.*

*Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни*

Как свидетельствуют исторические факты, в период правления династии Саманидов (875-999гг.) вся территория Моваро-ун-нахра была освобождена от арабских завоевателей и других кочевых племён, что способствовало стабильному развитию всех сфер жизни населения в городах. В этом плане в особо развитый и процветающий город превратился Самарканд, где получили развитие все области ремесел, ирригации, земледелия, торговли, ткачества, науки и образования, а также производили бумагу и стекло, которые славились в дальних и ближних странах. К тому же, самаркандинские ремесленники изготавливали и такие товары, как седло, шнурки, ремни, медные горшки и другие предметы быта. В связи с этим на рынках восточных и западных стран купцы продавали шерсть, симгунскую ткань, красные (мумарджал), синие, царские сукна, шатры, стекло, медные горшки, орехи и изюм. Наряду с процветанием ремесленничества, развивались наука, культура, литература и таджикско-персидский язык.

То есть в этот период быстрыми темпами развивались такие отрасли науки, как арифметика, астрология, география, химия, медицина, история, философия, поэзия и др. В период правления династии Саманидов в Самарканде и Бухаре искусство градостроительства, архитектуры и декоративно-прикладного направления эволюционировало достаточно быстро: строились дворцы, караван-сараи, рынки, общественные мечети, сады и т. д.

Следует отметить, что в вышеупомянутых городах мечети, где получили образование такие мыслители, как видный ученый IV века Абу Мансур Матуриди, автор «Савад-уль-Азам», великие правоведы и муҳадисы Абу Ҳаким Самаркандинский, Абу Амр Мухаммад ибн Мухаммад ибн Сабир, Абульфазл Ахмед ибн Али Сулеймани и другие, в основном играли роль современных высших учебных заведений [3, 97-98]. Резьба по потолочной колонне крыш зданий, лепка в стенах комнат, украшение керамических и металлических сосудов выполнялись с особым изяществом и мастерством. Например, мавзолей Шаха Исмаила Самани в Бухаре удивляет зрителя и сегодня.

Безусловно, пик развития и расцвета города Самарканда относится к IX-X векам нашей, когда к власти в Моваро-ун-нахре пришло династии Саманидов. Во времена правления Исмаила, сына Ахмада Самани, Самарканд был одним из центров управления государством, большим, процветающим и богатым городом. Многие летописцы в своих трактатах отмечают, что город был настолько хорошо виден с вершины замка, что даже был чётко заметен, как он покрыт деревьями и зеленым насаждением.

Как справедливо отмечают исследователи, IX-X века считаются временем расцвета науки, литературы и культуры таджиков. Династия Сомониев поддержала и развивала традиции, каллиграфию, родной язык и литературу. Довольно таки стало быстро развиваться такие науки, как математика, астрономия, география, химия, медицина, история, литература и др. В крупные культурные центры того времени превратились города Бухара, Самарканд, Гургандж, Балх, Марв, Нишапур, Герат, Худжанд, Бунджикат, Хулбук, Терmez и другие [10, с.83].

Большое количество учёных из многих мусульманских стран того времени стекались в культурный центр Востока - Бухару, где была построена очень богатая по количеству книг библиотека под названием «Саванэ-уль-хикмат». Более того, редкие трактаты и ценные произведения того же периода можно было найти на бухарском книжном рынке.

Стоит подчеркнуть, что в культурной жизни IX-X веков в период правления династии Саманидов наука достигла больших успехов. В области истории и литературы Ибн Кутайба

(828-889гг.) - автор трактата «Китаб-уль-маариф» (Книга о просвещении), Абу Бакр Наршахи (умер в 959 г.) - автор книги «Истории Бухары», Абуль Муайяд Балхи - автор произведения «Аджаиб-уль-булдан» (Чудеса городов), Абу Али Мухаммад Балами и другие стали очень знаменитыми.

Всё население Средней Азии, включая жители Самарканда, до распространения религии Ислам следовало зороастризму. Однако после прихода религии Ислама и завоевания арабами Средней Азии, в частности Моваро-ун-нахра, под воздействием халифов вера жителей региона приобрела монотеистическое содержание.

В Самарканде периода правления Саманидов особо процветали таджикско-персидский язык и литература. Там родились и выросли поэты, мыслители и врачи мирового значения, оставившие в наследство ценные научные и литературные труды, имена которых золотыми буквами вписаны в историю человечества. К такой плеяде великих личностей самаркандского происхождения относится поэт Абу Абдуллах Рудаки (885-941гг.), который в молодости приехал из Пенджикента в Самарканд, где учился и вырос до вершин выдающегося мастера персидско-таджикской поэзии.

Молва о его незаурядном литературном таланте дошла до правителя Самани Насра II, сына Ахмеда, который был главой Хорасана, и он пригласил мастера к своему двору. Рудаки становится близким другом и советником Насра II, который относился к поэту вызывает с большим уважением.

Сначала Рудаки был приглашён ко двору Самани Насра I, который являлся правителем Самарканда в 864-892 гг. Великий поэт также занимался пением, музикованием и поэзией как в домах крестьян, так и богатой знати, и крупных землевладельцев. Рудаки был приглашен в Бухару, столицу Саманидов, по инициативе Абульфазла Балами, который был министром с 892 по 938 год. Он принял приглашение Балами в то время, когда начало формироваться самосознание таджикского народа, и участие Рудаки в этом процессе было очень важным. Он поддержал тесную связь с передовыми людьми - придворных Исмаила Самани в период 892-907гг. и Ахмада, сына Исмаила в 907-914 годы. При дворе Насра, сына Ахмада Самани, то есть Насри II (914-943гг.), Рудаки получает высокое положение.

Несомненно, Абу Абдуллах Рудаки был одним из самых талантливых и плодовитых поэтов эпохи Саманидов. Он начал писать стихи, когда ему было 8 лет, и это продолжалось почти 70 лет. Кроме того, он обладал таким особым талантом, что за короткое время мог создавать великолепные литературные произведения. Среди его произведений шедеврами считаются такие работы поэта, как поэмы «Модари май» (Мать вина), «Шикоят аз пирй» (Жалоба на старость), «Калила ва Димна» (Калила и Димна), «Рубоиёт» (Четверостишья) и многое другое, не терявшее своё значение и для современности.

Другим, очень видным мастером художественного слова периода правления Саманидов в Самарканде был Абу Мансур Мухаммад ибн Ахмад Дакики, год рождения которого историки считают примерно 317 год хиджры (929-930гг. н.э.). Место его рождения неизвестно, хотя в тазкирах (трактатах) упоминаются города Самарканда, Балх, Бухара и Тус. Ахмад Дакики пришел в литературный круг Бухары во время правления Нуха ибн Мансура Самани, но не понравился некоторым доносчикам халифата, турецким ханам и фанатичным ханафитским исламским священнослужителям. Поэтому он был убит их посланниками в одну из ночей в вечеринке, и его смерть датируется примерно 977 годом. Реакционные силы скрыли истинный характер случившегося, и обвинили Дакики в «безнравственности», и будто он был убит своей рабыни из ревности [9]. Его творческая деятельность началась с участием в литературных кругах правителей Чагани (Гиссарско-Сурхандарьинская долина), центром которого был город Терmez. Литературное наследие Абу Мансур Мухаммад ибн Ахмад Дакики составляют в основном оды, газели, рубаи, ханкан, двустишия и рассказы. В содержание его стихов входят темы любви, восхваления, скорби, совета, описания природы, патриотизма и др.

Известной личностью эпохи Саманидов был Абухафси Самарканди (ум. 832г.) - таджикско-персидский поэт, музыкант и музыковед. Он изучал основы науки и знаний в

Самарканде, и имел особый вкус к поэзии и музыке. Уникальный талант он проявил в игре на музыкальных инструментах, в сочинении песен на различные темы. Абухафси Самарканди считается одним из первых авторов песен дари-персидской (новой) поэзии. Он способствовал развитию нового этапа жанров и форм поэзии, музыки и песни. Согласно утверждениям Абу Насра Фараби и Шамси Кайса Рази, Абухафс имел много изобретений в музыке своего времени, и изобрёл музыкальный инструмент «Шахруд». Он также был очень успешным в науках о языкоизнании (особенно лексике), и ему приписывают трактат «Культура Абухафси» [13, с.35].

Абумухаммад ибн Мухаммад Рашиди Самарканди также считается талантливым учёным и поэтом периода правления Саманидов. Хотя год его рождения и смерти неизвестен, сведения о нём очень немногочисленны и неполны, он является одним из известных персидско-таджикских мыслителей, который изучал официальные науки своего времени в Самарканде, и жил там в XI и начале XII веков.

Относительно полные сведения о нём дал Герман Этте, автор книги «История персидской литературы». После окончания медресе и завершения учебы, Рашиди, совершившись своё поэтического мастерства, служил в литературных кругах караханидов и сельджуков. О том, что он был придворным поэтом Хизр-хана Карабани (начало XII в.) и об уровне его мастерства в науке и поэзии свидетельствует рассказ Низами Арузи «Четыре статьи о относительно его отношения к Аамаку Бухари». В конце жизни Рашиди оставил придворную службу и вообще мирские занятия, стал отшельником. Он умер в городе Табрез, и его могила находится на кладбище «Макбарат-уш-шуар» в Сохрабе.

Говоря об учёных Самарканда периода правления династии Саманидов, нельзя упустить из виду Хакима Шамсиддина Мухаммад ибн Масуд - одного из известных поэтов XII века, родившийся между 1091-1093 годами в Насафе (ныне называется Карши), и умерший в 1173г. в Самарканде, а также Сузани Самарканди, отставивший в наследие большое количество стихов, полный экземпляр которых, содержащий почти 12 тысяч стихов, хранится в Калькутте (Индия). Несколько уменьшенных экземпляров книги поэта хранятся в библиотеках России и Ирана. В этой цепи следует упоминать и видного исламского правоведа Алауддина Самарканди - автора книги «Тухфат-уль-фукахо». Он умер в 539 году по хиджре, что соответствует 1144 году нашей эры.

Наджибуддин Самарканди или Наджибуддин Абухамид Мухаммад ибн Али ибн Умар (год рожд. неизвестен - ум. 1222г.) - персидско-таджикский врач и учёный. По историческим источникам о его работах установлено, что 8 научных трудов являются относительно популярными. Среди них его трактаты «Аль-Агзия валь-ашриба лил-марза» («Виды пищи и вина для больных»), в которой рассматриваются диета, виды пищи и их целебные свойства, а также «Ассаб ва аламот фит-тиб» («Причины и симптомы болезни») пользовался большим спросом среди врачей Востока. Эта книга была переведена на персидский язык Мухаммадом Акбаром ибн Мирхаджи.

В трактате учёного «Усул-ут-таракиб фи-тиб» («Способы приготовления комплексных лекарств») приведены сведения о видах лекарств (порошковое, таблетированное, жидкое, отхаркивающее и слабительное). Такие известные книги того времени, как «Аль-Адвият-уль-муфрада», «Аль-Агзия валь-ашириба лил-асихх» («Виды пищи и напитков для здоровья»), «Аль-Акрободин-ус-сагир», «Аль-Акрободин-уль-кабир», «Рисола фи мудават ваджил-мафасил» также относятся к произведениям Наджибуддина Самарканди. Согласно утверждению исследователей биографии Наджибуддина Самарканди, он был убит монголами в Герате [14, 64].

Один из известнейших историков эпохи Саманидов - Камолиддин Абдураззак Самарканди родился в 816 года в Герате и умер в 887 году. Его перу принадлежат достаточное количество трактатов, посвящённых истории предков таджикского народа до завоевания арабами их территории, а также истории первых столетий их нахождения в составе Халифата.

Год рождения известнейшего мыслителя IX-X веков Абу Мансура Матуриди точно неизвестен, но можно предположить, что он родился между 850-870 годами нашей эры. Период получения образования Мотуриди прошла в окружении ученых и наставников научной и культурной среды города Самарканда, а такие видные учёные того времени, как Абу Бакр Ахмад ибн Исхак Джузджани, Насир ибн Яхья и Абу Наср Язи считаются его непосредственными учителями. Как известно, имам Абу Наср Язи Самарканди являлся одним из внуков Саида ибн Убадаха, который был одной из известных личностей исламского мира того периода. Наряду с изучением своего родного языка и арабского языка, Матуриди также освоил Коран и хадисы и другие науки своего времени, такие как поэзия, литература, арифметика и математика. Этим наукам его также обучали лучшие учителя Моваруннахра.

Согласно существующим источникам, когда Матуриди достиг совершеннолетия, под руководством своего отца и покровительством выдающихся ученых, в том числе шейха Абу Бакра Ахмада ибн Исхака Джузджани, Абу Насра Ахмада ибн Иязи, известного как Самарканди Факехи, Насир ибн Яхья Балхи усвоил науки о хадисах, методах и спорах, юриспруденции, мудрость и др. Вышеназванные известные ученые эпохи Саманидов считались последователями и учениками Имама Азам - Абу Ханифы [14, 254].

Как утверждают источники, по происхождению отец Матуриди считалось выходцем из одного арабских племен жителей Медины. Он пришёл в землю таджиков в качестве военного и религиозного лидера во время завоевания территории Хорасана и Моваро-уннхара. Нет сомнений в том, что мать Матуриди является выходцем из таджикского народа, так как, согласно историческим источникам и научным исследованиям, коренные жители Самарканда изначально были таджиками, где родился Мотуриди [14, 250].

Вне всякого сомнения, Матуриди Самарканди является одним из великих мыслителей восточного средневековья, оставивший после себя огромное наследство, и по выражению Абулхасана Надави, он - «эталон человеческой мысли, одаренный изобретательностью и интеллектуальным гением во всех различных науках» [14, 263]. В его произведениях также обсуждаются мнения последователей Сунны и общины, юриспруденция, толкование Корана, этика, методы и политические вопросы, в том числе имамат и правления государством. Из большинства трудов мыслителя, дошедших до наших дней, небольшая их часть опубликована и доступна исследователям. Большинство из них хранятся в рукописных фондах библиотек мира. Это - «Тавилоту ахл-л-сунна или Тафсиру-л-Матуриди», «Китабуль-Таухид», «Шарх-уль-Фикх-аль-Акбар» и др. Согласно трудам большинства биографов Матуриди, он скончался в городе Самарканде в 333 году хиджры, что соответствует 944 году нашей эры [10, 103].

Самым известным мыслителем Самарканда периода правления династии Саманидов был Абулайс Наср ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Ибрагим, по прозвищу Имам Худа и Факех [1, 311-313]. В дошедших до нас исторических источниках нет сведений о дате его рождения, и древнейшим источником его биографии является книга «Фазали Балх» Абдулла Ваизи Балхи (1305-1379). В этом источнике написано, что Абулайс получил начальное образование в Самарканде, затем отправился в путешествие, и в Балхе присоединился к кругу великого ханафитского правоведа Абу Джрафара Мухаммада ибн Хиндувани (умер в 362 г. н.э.), который считается его первым учителем [1, 68]. Единого мнения о смерти Самарканди нет, но оно высказывается со многими разногласиями в 375, 376, 382 и 383 годах хиджры. Точно не указано, в каком городе Абулайс получил образование 60-е и 70-е годы хиджры. Ваизи Балхи на основании повествования шейхульислама Юнуса ибн Таджхири Насири отмечает, что Абулайс Самарканди умер в городе Балхе, и был похоронен рядом со своим учителем Хиндувани [5, 311-312].

Абулайс Самарканди начинает писать свои научные трактаты после изучения множества естественных наук. Существует немало печатных работ и рукописи, которые приписываются ему. Язык жителей Самарканда при Абулайсе, как и сегодня, был фарсидари, поэтому особое внимание он уделял персидскому языку в своих произведениях. Его

главными трудами являются «Шархи ақида-уль-Усул», «Шархи фикхи Ақбар», «Маариф фи шархи сахоиф», «Ан-Навазиль или Фатава Навазиля», «Танбех-уль-Гафилин», «Бустан-уль-Арифан» [5, 312].

Несомненно, Абулайс Самарканди является одним из выдающихся мыслителей эпохи Саманидов, он внес огромный вклад в развитие науки и этики персидско-таджикского народа. Однако он, как и некоторые другие мыслители средневекового Востока, знаком далеко не всем, поэтому, на наш взгляд, необходимо провести специальное исследование, чтобы представить широкому кругу людей его бесценные идеи и учение. К сожалению, большинство его произведений, за исключением небольшого их количества, нет в Таджикистане, что усложняет проведению детального анализа жизни и творчества Абулайса Самарканди.

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдуллоҳ Воизи Балҳи. Фазоили Балҳ. – Тегеран, 1350х. (на перс. яз). - 410с.
2. Абдулкодир Багдоди. Ал-Фарқу байна-л-фирак. – Табрез, 1333х. (на перс. яз). - 243с.
3. Абисаъд Абдулкарим Самъони. Ал-Инсоб. В 6-и тт., Т. 1. – Каир, 1980 (на араб. яз). - 394с.
4. Айюб Али. Мотуридия - таърихи фалсафа дар Ислом. Т.1. – Тегеран, 1362х. (на перс. яз). – 268с.
5. Абулайс Самарканди. Фатовои навозил. – Тегеран, 2004. - 464с.
6. Абумансури Мотуриди. Китобу-л-тавхид. – Бейрут, 1971 (на араб. яз). – 471 с.
7. Ибни Катлубиго Абуабдуллоҳ Зайниддини Косим. Тодж-ул-тароджим. – Багдад, 1962 (на араб. яз). - 508с.
8. Лакнави Мухаммад Абдулхай. Ал-Фавоиду-л-бахия фи тароджими-л-ханафийя. – Каир, 1906 (на араб. яз). – 442 с.
9. Мухсин Хайдарниё. Таърихи фарҳанги ва илмии Самарқанду Бухоро дар даврони исломи. - Тегеран, 1419х. (на перс. яз). – 308 с.
10. Насафи Абдулмуин Маймун ибн Мухаммад. Табсирату-л-адилла. Т 1. – Багдад, 1996 (на араб. яз). – 290 с.
11. Паздави Абулюср Мухаммад. Усул-ул-дин. – Каир, 1963 (на араб. яз). – 186 с.
12. Таджикская советская энциклопедия. Т 1. – Душанбе, 1978.
13. Ходжихалифа. Кашф-уз-зунун ан асоми-ил-кутуби вал-фунун. - Лубнон, 2007 (на араб. яз). - 706 с.
14. Шамолов А.А. Каломи Мовароуннаҳр. – Душанбе, 2014 (на тадж. яз.). - 569 с.

### УЧЁНЫЕ САМАРКАНДА И РАЗВИТИЕ НАУКИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ САМАНИДОВ

Эпоха правления династии Саманидов считается периодом расцвета литературы, науки и искусства в истории таджикского народа. Это особо было заметно в крупных городах Моваро-ун-нахра – в Балхе, Бухаре, Самарканде и др. Учёные и поэты Самарканда того времени, по праву, занимали ведущее место в социокультурном пространстве саманидского государства. Они создавали значимые литературные, научные и религиозные произведения, которые занимают в истории мировой культуры достойное место.

В данной статье нами осуществлена попытка в краткой форме и конкретно рассмотреть творчество некоторых выдающихся учёных Самарканда периода существования государства Саманидов, и оценить их вклад в развитие науки и сокровище духовной культуры таджикского народа.

**Ключевые слова:** учёные, Самарканد, наука, династия Саманидов, таджики, язык, Рудаки, Дақики, Матуриди, Абулайс Самарканди.

### ОЛИМОНИ САМАРҚАНД ВА ИНКИШОФИ ИЛМ ДАР ЗАМОНИ ҲУКМРОНИИ СОМОНИЁН

Давраи ҳукмронии сулолаи Сомониён дар таърихи ҳалқи тоҷик замони шукуфоии адабиёт, илм ва санъат маҳсуб мешавад. Ин маҳсусан дар шаҳрҳои қалони Мовароуннаҳр - дар Балх, Бухоро, Самарқанд ва гайра муҳоҳида мешуд. Дар фазои иҷтимоию фарҳангии давлати Сомониён олимону шоирони Самарқанди он замон ба таври ҳаққ мавқеи асосиро

ишигол мекарданд. Онҳо асарҳои барҷастаи адабӣ, илмӣ ва динӣ оғариданд, ки дар таърихи маданияти ҷаҳон мавқеи сазоворро ишигол менамоянд.

Мо дар ин мақола талош намудем, ки фаъолияти бархе аз донишмандони барҷастаи Самарқандро дар замони мавҷудияти давлати Сомониён ба таври муҳтасар ва мушаҳҳас баррасӣ намуда, саҳми онҳоро дар рушиди илм ва ганҷинаи фарҳанги маънавии халқи тоҷик арзёбӣ кунем.

**Калидвоҷаҳо:** илм, сулолаи Сомониён, тоҷикон, забон, Рӯдакӣ, Дақики, Мотуридӣ, Абулайси Самарқандӣ.

## **SCIENTISTS OF SAMARKAND AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF THE SAMANID RULE**

*The era of the Samanid dynasty is considered the heyday of literature, science and art in the history of the Tajik people. This was especially noticeable in the large cities of Movaro-un-nahra - in Balkh, Bukhara, Samarkand, etc. The scientists and poets of Samarkand of that time, by right, occupied a leading place in the socio-cultural space of the Samanid state. They created significant literary, scientific and religious works that occupy a worthy place in the history of world culture.*

*In this article, we have made an attempt to briefly and specifically consider the work of some outstanding scientists of Samarkand during the existence of the Samanid state, and evaluate their contribution to the development of science and the treasure of the spiritual culture of the Tajik people.*

**Keywords:** science, Samanid dynasty, Tajiks, language, Rudaki, Dakiki, Maturidi, Abulais Samarkandi, etc.

### **Маълумот дар бораи муаллиф:**

**Акромов Нуриддин Бузургҳоҷаевиҷ** — унвончӯи кафедраи фалсафаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон. С. Айни. Сурога: 734003 Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121, Тел.: (+992) 985 681 366, E-mail: [nuriddin20.90@mail.ru](mailto:nuriddin20.90@mail.ru)

### **Сведение об авторе:**

**Акромов Нуриддин Бузургҳоджасаевиҷ** - соискатель кафедры философии ГОУ Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни. Адрес: 734003 г. Душанбе проспект Рудаки 121, Тел.: (+992) 985 681 366, E-mail: [nuriddin20.90@mail.ru](mailto:nuriddin20.90@mail.ru)

### **About the author:**

**Akromov Nuriddin Buzurgkhodzhaevich** - Applicant of the Department of Philosophy of the State Educational Institution of the Tajik State Pedagogical University. S. Aini. Address: 734003 Dushanbe, Rudaki avenue 121, Tel.: (+992) 985 681 366, E-mail: [nuriddin20.90@mail.ru](mailto:nuriddin20.90@mail.ru)

# ИЧТИМОИШАВИИ ҶАВОНОН ҲАМЧУН ПАДИДАИ СОТСИОЛОГӢ

**Сайдова Н. Н.**

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Дар замони мусир, ҳамаи тағиироту дигаргуниҳо, ки дар ҳаёти рӯзмарраи инсон зуҳур менамоянд ва ўро маҷбур ба мутобиқнамой талқин медоранд, мавзуи меҳварии омӯзиши илми фалсафаи иҷтимоӣ қарор доранд. Дар робита бо ин, дар баробари мавзузъҳои марбут ба ҳаёти ҷамъиятӣ, фалсафаи иҷтимоӣ дар бахши омӯзиши ҷавонон ва масъалаҳои вобаста ба онҳо заминаи ғании назариявию методологӣ дорад. Аз ҷумла, фаҳмиши сотсиологии ҷавонон ва сохтори иҷтимоии ҷомеа дар охири асри XIX ва ибтиди асри XX ба вучуд омад ва онро пайваст шудани соҳти иҷтимоии ҷомеа, бухрони иҷтимоисозии анъанавии оила, инкишофи низоми таълими оммавии қасбӣ, аз таъсири оила озод шудани насли наврас ва аз ҷониби давлат ба сифати як оила таъсис додани объекти иҷтимоишавӣ, ба рушду нумӯй мувоҷех соҳт.

Масъалаҳои иҷтимоии ҷавонон тавассути тарбия ва таълим дар консепсияҳои сотсиологии ҷомеашиносони маъруф Э.Дюргейм, М.Вебер, П.Сорокин ва дигарон инъикос ёфтаанд. Фаҳмиши назариявии ҷавонон бошад, дар солҳои 20-30-юми асри XX, дар якчанд самт коркард гардид. Масалан, аз ҷониби ҷомеашиносон Б.Малиновский, М.К.Манхайм давраи ҷавонӣ бо ҳосиятҳои зиёди фарҳангӣ ва вазифаҳо, ки ба он ҳамчун объект ва субъекти раванди давомдор ва тағиирёбии наслҳо ҳос аст, мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Ҳусусияти шавқу ҳавас ба омӯзиши проблемаҳои ҷавонон бошад, дар илми шӯравӣ пеш аз ҳама дар гузаронидани тадқиқоти муайяни сотсиологӣ оид ба меҳнат ва ҳаёти ҷавонон, фаъолияти ҷамъиятӣ, ҷамъиятию сиёсии онҳо, мавқеъ ва нақши онҳо дар таракқиёти ҷамъият мӯҳим буд [1, с.21-32].

Ҳамин тавр, муайян намудани афзалиятҳои арзишманди наврасону ҷавонон барои муайян намудани самтҳои таъсири равонӣ ва дастгирии психологӣ барои рушди ҷавонон дар шароити мусир, аҳамияти хосса қасб мекунад.

Дар бораи падидаи иҷтимоию фалсафии шаҳс ҷомеашиноси рус В.Н.Кузнецова чунин ибрози андеша кардааст, ки категорияи иҷтимоӣ-фалсафии шаҳсият ҳамчун фардият ба мо имкон медиҳад, ки шаҳсро иштирокии фаъоли ҳаёти ҷамъиятӣ ҳисоб кунем, вале ў, инчунин бо дарки шаҳс будани ҳуд, нақши дар муносибати дохилӣ, озодӣ ва ё баръакс, маҷburӣ ва расмӣ иҷро кардани амале манфиатдор ва алоқаманд аст. Новобаста аз шаҳс будан ё ин ки сода ё соҳибтаҷриба, шаҳсияти муаррифишуда ё шаҳси оддӣ будан, ҳамеша душвор аст, зоро ҳатто як нақши ҳурде, ки ҷиддӣ ва абадӣ интихоб карда мешавад, як қатор уҳдадориҳоро дорад. Ба ақидаи И.Кант кас ба воситаи тарбия, ҳудтanzимкунӣ, қобилияти дарк кардани моҳияти ҳудро пайдо мекунад [4,с.19-20].

Ҷомеашиноси аврупой Гидденс Энтони бошад, дар бобати фаҳмиши иҷтимоишавӣ андеша баён карда, менависад: «Иҷтимоишавӣ равандест, ки ба воситаи он тифли нотавон тадриҷан, ба як мавҷуди зеҳнӣ, ҳудшинос табдил мейбад... Як навъ "барномасозии фарҳангӣ" нест, ки дар он кӯдак таъсири он ҷизеро, ки ба тамос меояд, ғайрифаъол дарк кунад. Кӯдаки навзод аз лаҳзаҳои аввали ҳаёти ҳуд ниёзҳо ва талаботҳоро эҳсос мекунад, ки дар навбати ҳуд ба рафтори шаҳсоне, ки бояд ўро нигоҳубин кунанд, таъсир мерасонад [8,с. 44-45]

Аз таҳлил ва муқоисаи нуқтаҳои назари гуногуни олимон оид ба проблемаи омӯзиши иҷтимоишавии инсон маълум мегардад, ки ҷанбаҳои гуногуни назариявӣ методологии он таҳқиқ карда шудааст, аммо ҳанӯз паҳлуҳои норавшан мондаанд, ки ба ҳаллу баррасӣ ниёз доранд. Аз ҷумла, масоили марбут ба зуҳури шаклҳои нави муносибатҳои иҷтимоӣ дар байни ҷавонони Тоҷикистон; вуруди тағиирот ба арзишҳои суннатӣ, интихоби самтҳои таҳассусӣ ҷиҳати ба қасби муносиб ноил гардидан, муайян кардани дурнамо ва имкониятҳои иштироки ҷавонон дар сохторҳои нави созмонҳои иҷтимоии ҷомеа, иттилоотикунӣ ва таъсири он ба тафаккури миллӣ ва қасбии ҷавонон ва ғайра, ба таври кофӣ омӯхта

нашудаанд. Ҳамаи ин дар маҷмуъ, интихоби мавзуъ, ҳадафи таҳияи мақолаи мазкурро ба миён овард.

Ба андешаи донишманди тоҷик К.А.Абулхонова тағйироте, ки дар соҳаи таҳсилот, таълим ва идеология ҳамчун натиҷаи табиии пешрафт рӯх медиҳанд; дигаргуниҳое, ки дар ташкили ҳаёти ҷамъиятию иқтисодӣ ба вуқӯъ меоянд, тамоми ҷомеа; падидаҳои ҳаракати иҷтимоӣ, амудӣ ва уфуқӣ, ки инсонро аз муҳите, ки ўро дур карда, бо дигар қоидои таъини арзишҳо тарбия кардааст; даҳолати фарҳангӣ, ки бо тавсееи доираи робитаҳо бо ҷомеаҳои дигар ба воситаи сафар, воситаҳои аҳбори омма ва мубодилаи фарҳангӣ алоқаманд аст, принсипҳои муҳимми иҷтимоишавӣ мебошанд. [5, с.8-9]

Имрӯз, тибқи маълумоти оморӣ ҷавонон тақрибан 70%-и аҳолии ҷомеаи Тоҷикистонро ташкил медиҳанд, ки аксари онҳо дар дехот умр ба сар мебаранд. Сарфи назар аз намояндагии демографии худ, ҷавонон аксар вақт эҳсос мекунанд, ки онҳо барои иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷомеа имконият надоранд. Дар баррасӣ ва ҳалли ин масъалаи рӯзмарра Бахши муҳимми кори дафтари барномаҳои САҲА дар Душанбе таваҷҷӯҳ дода, як қатор ҷорабиниҳо гузаронид. Ҷорабиниҳо марбут ба ин ташаббусҳо ба ҷавондуҳтарон ва ҷавонписарони кишвар қӯмак карданд, ки малакаҳои суханронӣ, мубоҳисаҳо, тафаккури интиқодӣ, тадқиқот, таҳлил ва гуфтушуни худро тақмил диданд. Инчунин, ба иштирокчиёни лоиҳа имконият дода мешавад, ки ба муколама машғул шаванд, аҳамияти ҳамкориҳои байналмилалӣ, муносибатҳои дипломатӣ ва фаъолияти созмонҳои минтақавию байналмилалиро омӯзанд ва баррасӣ кунанд.

Сафари омӯзишии ахир ба Котиботи САҲА дар Вена, Австрия аз 27 ноябр то 1 декабря соли 2018 барои шаш узви Шабакаи қабули қарорҳои консенсус ва инчунин ҷавононе, ки дар ҷорабиниҳои САҲА фаъолона иштирок намудаанд, имкон дод, ки шоҳиди воқеии бевоситаи ташкилоти байналмилалӣ бошанд, ки он чӣ гуна кор мекунад? Онҳо омӯхтанд, ки чӣ гуна принсипҳои САҲА, муносибати ҳамаҷонибаи он ба амният ва муколамаи сатҳи баланд оид ба амният дар амал татбиқ мешаванд.

Сафари омӯзишии аз ҷониби Дафтари барномаҳои САҲА дар Душанбе дар ҷаҳорҷӯби талошҳои он барои дастгирии равандҳои сиёсии демократӣ дар Тоҷикистон ташкил шудааст. Ҳусусан, сенати ШМА проблемаэро муҳокима кард, ки системаи маорифи шуравӣ дар ҷаҳон нодиртарин буд. Америкоиҳо бо мақсади дар ин соҳа ба собиқ Иттифоқи шӯравӣ расида гирифтанд ва аз он пеш гузаштан системаи тадбирҳои амалиро фавран кор карда баромаданд. Аммо системаи маорифи шӯравӣ ва баъдан, Русия дар давраи аз солҳои 70 то 90-уми асри 20 хеле суст ташаккул ёфт. Дар байни тайёрии назариявии донишҷӯён ва малакаи амалии мутахassisони ҷавон фосилаи ҷиддӣ ба амал омад. Истеҳсолот ҳатмкунандагонро бармalo кам истифода мебурд: дар корхонаҳое, ки технологияи пешқадам доранд, мутахassisони бо маълумоти умумии таълимӣ намерасид, дар он ҷое, ки бо таҷҳизоти кӯҳна кор мекарданд, дониши аз ҳад зиёд мавҷуд буд. [3, с. 450.]

Маориф дар ҷаҳони муосир муҳимтарин манбаи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишварҳо, баланд бардоштани некӯаҳволӣ ва рушди фардии шаҳрвандон мегардад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи маориф ва татбиқи барномаҳои ислоҳоти соҳаи маориф таваҷҷӯҳи ҳосса дода, қайд мекунад, ки дар ин раванд як ҳақиқатро бояд дар назар дошт: дар ҷаҳони муосир мамлакате, ки барои ба баланд бардоштани савияи маорифи ҷамъият диққати зарурӣ медиҳад, ба муваффакиятҳои қалон ноил мегардад, техникии нав ва технологияи ҳозиразамонро дар ҳаёт ҷорӣ менамояд.

Системаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳсилоти томактабӣ, ибтидой, асосии умумӣ ва миёна, таҳсилоти ибтидоии қасбӣ, миёнаи қасбӣ ва олии фаъол, таҳсилоти қасбии баъд аз муассисаи олии қасбӣ, инчунин таҳсилоти махсус ва иловагиро дар бар мегирад. Дар системаи таҳсилоти миёнаи умумӣ муассисаҳои мавҷуданд, ки ба қӯдакони эҳтиёҷоти гуногун нигаронида шудаанд - муассисаҳои таълимӣ, ки аз ҳисоби стандарти таълим дар сатҳи баландтар таълим медиҳанд, (литсейҳо, гимназияҳо) ва муассисаҳои таълимии қӯдакони имкониятшон маҳдуд.

Бояд қайд кард, ки тарбияи насли наврас ва ояндаи ҳар як миллат ба донистани таъриху меъроси ғанӣ ва гузаштаи пурифтиҳори худ вобаста аст. Барои ҷавонон тарзи зиндагӣ, кирдор ва дарки ҳувияти миллӣ бояд ҳисси ватандӯстӣ бошад. [7, с. 322.]

Дар баробари ин низом нақши интернет дар ҳаёти инсони мусоир бузург аст. Он паҳлӯҳои мусбат ва ҳам ҷанбаҳои назарраси манғӣ низ дорад. Барои волидайн ва қӯдакон сайтҳо бо сабтҳои афсонавӣ, бозиҳои онлайни таълимӣ, китобҳои интерактивӣ, дарси расмкашӣ, дарси забони англисӣ ва ғайра мавҷуданд. Аксар вақт, наврасону ҷавононе, ки ҳоло раванди иҷтимоиро аз сар мегузаронанд, ба паҳлӯҳои манғии ҳаёти иҷтимоӣ дучор мешаванд, таъсири ноҳуби Интернет аст. Ба ҷои пайвастан ба институтҳои иҷтимоӣ, баъзе ҷавонон мунтазам ба «воқеяти виртуалӣ» ғарқ мешаванд. Яъне, ҳангоми омӯзиши таъсири иҷтимоии интернет бояд аз қазовати категорӣ ва барҳӯрдҳои яқҷониба ҳуддорӣ кард. Интернет дар соҳтори фароғатии ҷавонони мусоир ҷои намоёнро ишғол мекунад. Омӯзиши паҳлӯҳои гуногуни рафтори интернетии ҷавононро бояд идома ва инкишоф дод, то ҳатари эҳтимолии Интернет ба насли ҷавони аҳолии моро муайян кунад. [6, с. 55-39]

Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Стратегияи миллӣ) тибқи вазифаҳои ба миён гузаштаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф таҳия гардида, дар доираи он Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Стратегияи миллӣ) тартиб дода шудааст, низ мутобиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои асосии Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2015 таҳия шудааст. Дар Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 афзалиятҳои асосии Ҳадафҳои рушди ҳазорсола, ҳадафу вазифаҳои «Маориф барои ҳама» ва дигар санадҳои муҳими стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта шудаанд. Ҳуҷҷати мазкур бояд ба ҳалли мушкилоти мавҷуда, таъмини ҳамоҳангзории амали Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои манфиатдор ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самтҳои афзалиятноки рушди маориф ва татбиқи ҳадафҳои дарозмуддати ислоҳоти соҳаи маориф мусоидат намояд. Ҳуҷҷати мазкур, инчунин барои бештар оқилона тақсим кардани захираҳои давлатӣ ва ҷалби маблағҳои донорҳо барои ҳалли мушкилоти мавҷуда дар соҳаи маориф асос мебошад. Стратегияи миллӣ ба таҷдиди системаи маориф нигаронида шудааст, то он рисолати манбаи асосии баланд бардоштани некӯаҳволии ҷомеа ва шаҳрвандонро пурра иҷро карда, инчунин ба ҷолишҳои иқтисодӣ қишвари рӯ ба тараққӣ ва ҷаҳонишавӣ посуҳи муассир расонад. Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 бо дарназардошти таҷрибаи матлуби ҷаҳонӣ ва мутобиқсозии он ба шароити воқеӣ ва дурнамои рушди қишвар таҳия шудааст.

Ҳукумати ҷумҳурӣ ба ҳалли масъалаҳое, ки бо некуаҳволии иқтисодиёт ва муваффақиятҳои сотсиалии ҳалки Тоҷикистон алокаманданд, дикқати маҳсус медиҳад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти Конститутсия давлати иҷтимоӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, назди худ вазифа гузаштааст, ки ба ҳар як инсон шароити зиндагии шоиста ва рушди озодонаро муҳайё созад. Аз ин рӯ, яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати дохилии давлати Тоҷикистон ҳалли тадриҷии мушкилоти иҷтимоии қишвар мебошад. Вақте ки сухан дар бораи ҳифзи иҷтимоии одамон, рушди маориф ва тандурустӣ, васеъ намудани шабакаи технологияҳои мусоир, тарғиби тарзи ҳаёти солим, тарбияи ҷавонон ва тарбияи мутахassisони ҷавобғӯ ба талаботи замон меравад, пеш аз ҳама, хеле муҳим аст, ки барои онҳо шароити мусоид муҳайё кунанд.

Таҷрибаи байналхалқӣ, пеш аз ҳама таҷрибаи мамлакатҳои тараққиёбанда нишон медиҳад, ки захираи асосии тараққиёти босуръати сотсиалию иқтисодии мамлакат ташаккули миллат мебошад. Сармоягузорӣ ба иқтисодиёти дорои сатҳи пасти маърифати аҳолӣ ё таҳсилоте, ки ба талаботи мусоир ҷавобғӯ нест, метавонад танҳо ба бунёди истехсолоти бесамари аз ҷиҳати технологӣ кӯҳнашуда, қафомонии рӯзафзуни қишвар аз тамоюлҳои ҷаҳонии рушди дониш мусоидат намояд.

Ҳамин тавр, ҷойгоҳ ва масъулияти маориф барои тараққиёти ҷаҳонии сотсиалию иқтисодӣ, бозсозии демократӣ меафзояд, ташаккули системаҳои одилонаи ҷамъиятӣ ва

муваффақиятҳои миллии давлат аз рушди он вобастагӣ дорад. Нақши муҳимми маориф дар рушди иҷтимоиу иқтисодии Тоҷикистони мусир омилҳоеро муқаррар мекунад, ки ояндаи қишинвар аз онҳо вобаста бошанд, системаи маорифи миллӣ то чӣ андоза самаранок нерӯи зеҳниро ҳамчун асоси рушди қобилияти аксари шаҳрвандон ва таъмини неруи ақлонӣ ба вуҷуд оварда метавонад.

Дар Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 нақши маориф ҳамчун манбаи асосии рушди иҷтимоиу иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандони он муайян гардида, вазъи имрӯзаи соҳаи маориф, мушкилот ва инҷунин мақсаду вазифаҳои инкишофи маорифро тартиб медиҳад.

Дар такмили низоми маориф Қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олӣ ва баъди дипломии касбӣ», «Консепсияи миллии таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ», «Консепсияи миллии таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» нақши муҳим бозиданд. «Консепсияи миллии таҳсилоти фарогир барои кӯдакони имконияташон маҳдуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015», Нақшай татбиқи ислоҳоти системаи маориф барои солҳои 2004-2009, Консепсияи гузариш ба низоми нави таҳсилоти умумии миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон «Барномаи давлатии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015», «Барномаи давлатии соҳтмон, таъмир ва азnavsозии мактабҳо барои солҳои 2008-2015, ки дар хонаҳои шаҳсӣ, вагонҳо, биноҳои маъмурӣ», «Барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таълимӣ ва илмӣ бо синфҳонаҳо, иншооти илмӣ-тадқиқотӣ», «Барномаи давлатии таҳия ва нашри китобҳои дарсӣ барои солҳои 2007-2010», «Барномаи давлатии рушди таҳсилоти касбӣ-техникӣ барои солҳои 2008-2015», «Барномаи давлатии компютеркунонии муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015», «Барномаи давлатии омӯзиш ва таълими забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001-2014» ва ғайра, ки ҳамагӣ ба рушди иҷтимоии ҷомеа ва ҷавонон нигаронида шудааст.

Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини шароити риояи ҳуқуқҳои асосии иҷтимоӣ тадриҷан дар амалия муассисаҳои иҷтимоии тобеи онро ҷорӣ намуда, шаклҳои нави хизматрасонии давлатиро тавассути марказҳои рӯзона барои кӯдакони имконияташон маҳдуд таҳия менамояд. Айни замон, дар ҷумҳурӣ 4 маркази рӯзона барои кӯдакони имконияташон маҳдуд мавҷуд аст: «Офтобак» дар ноҳияи Ҳисор (аз 3-14 - сола; 20/7 кӯмаки хонагӣ аз барқарорсозӣ мегузарад / 5 машварат / Маҳзани марказ - 468); «Ситора» дар ноҳияи Восеъ (аз 0 то 18-сола; фарогирии 20/5 базаи кӯмаки хонагии Марказӣ - 460); «Нур» дар Ҳоруғ (20/10 дар хона); «Умед» дар Кӯлоб (аз 0-18 сола; фарогирии 22/5 дар хона/24 гирифтани машварат/маҳзани маълумот - 520).

Дар Тоҷикистон ба рушди таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбӣ дикқати маҳсус дода мешавад. Шумораи муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ 66 ададро ташкил дода, дар онҳо 22316 нафар донишҷӯён таҳсил мекунанд, ки 3398 нафарашон дуҳтарон мебошанд. Дар 49 муассисаи таълими миёнаи касбӣ (аз он 20651 нафарашон дуҳтарон) 37550 нафар хонандагон таҳсил мекунанд.

Дар фароварди ин матлаб метавон ба ин натиҷа ноил шуд, ки иҷтимоишавӣ раванди ногузир ва падидай нодири сотсиологи он тамоми афроди ҷомеаро ба суи худ мекашад. Дар ин миён наврасону ҷавонон ки қишири ҳассосу тарбиятёбандай ҷомеаанд, бештар ба иҷтимоишавӣ моил мебошанд. Барои он ки иҷтимоишавии онҳо ба маҷрои дурусту пурманфиат равона гардад, ниҳодҳои расмӣ ва байналмиллалӣ бо қонунҳо, консепсияҳо барномаҳо сӯхбату машваратҳо кӯмаки бевоситаю бавоситаи худро мерасонанд. Умуман раванди иҷтимоишавӣ дар байни наврасону ҷавонони мо мӯтадилу меъёрӣ арзёбӣ мешаванд.

#### Адабиёт

1. Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1992. - С. 21-32;
2. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Д55 Социология: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 624 с. - (Серия “Высшее образование”). Стр. – 450.

3. Д юркгейм Э. Социология. - М ., См.: 1996. - С. 254;
4. В.Н. Кузнецова. С69 проф., чл.-корр. РАН Социология молодежи: Учебник / Под ред. социол. наук, М.: Гардарики, 2007. стр.19-20.
5. Психология личности в социалистическом обществе: Активность и развитие личности.-М.: Наука. 1990. (Раздел 1. личность в социалистическом обществе: марксистская методология стр. 8-9).
6. Секция 24. Социология молодёжи. Андреева А. А., Габдулина Г. К., Саратов. Досуг как фактор социализации современной молодежи. Стр. 55-39.
7. Тарбияи Ватандустии чавонон дар мисоли зиндагиномаи Нусратулло Махсум.Ф41. Офтоби тарбият. Душанбе: Маориф, 2020. Сах. 322.
8. Энтони Гидденс СОЦИОЛОГИЯ Москва: УРСС, 1998 первое издание на русском языке Глава 3. (Социализация и жизненный цикл - стр. 44-45).

## СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

*Термин «социализация» хорошо распространен в социальной философии, общественной психологии и социологии. Под термином социализацией понимается процесс усваивание человеком тип действия, психических систем, общие социальных мер и ценностей, нужных для его прогресса деятельности в данной области обществе. Кроме того предполагает под собой множество проходящих развития изучении, нарастание и взаимообогащения опыта прежних поколений с целью передачи его поколениям, воплощаемой человеком и социальном слоем в процессе их финансовой и душевной деятельности, в глубоком порядке психических и совместных отношений. Личность социализируется в течении всей своей жизни, исследуя разнообразные собственные общественной значительности и направление работы, при помощи ее естественной характера начиная с самого детства и до последних своей мгновений жизни.*

*Процесс социализации молодежи с необходимостью предполагает наличие цели, то есть идеальной модели ожидаемого результата, следствий реализации социализирующих функций деятельности и общения, политического воспитания. Важной целью политической социализации молодежи является создание высокого уровня политической и правовой культуры. Эта цель имеет объединительный характер. Она представляет собой не что иное, как совокупность составляющих ее частей (особенностей целей), связанных с формированием тех или иных сторон государственно-правового сознания (политических знаний, убеждений и т. д.), политического поведения.*

**Ключевые слова:** Социализация, молодёжь, личность, политика, психология, образование, отношение, поколение, учёба, поведение, развития, экономика, воспитание, общества.

## ИЧТИМОИШАВӢ ҲАМЧУН ПАДИДАИ СОТСИОЛОГӢ

*Истилоҳи "иҷтимоишавӣ" дар фалсафаи иҷтимоӣ, психологиии иҷтимоӣ ва ҷомеашиносӣ васеъ паҳн шудааст. Мӯҳлати ҷамъбастӣ ҳамчун ҷараёни азхудкуни шаҳс, системаи равонӣ, системаҳои ҷамъиятӣ, меъёрҳо ва арзишҳои ҷамъиятӣ барои пешрафти фаъолият дар ин соҳаи ҷомеа заруранд. Гайр аз он, он дар нобаробарӣ ва ҳамбастагии таҷрибаи насли қаблӣ, ки ба насл интиқол дода мешавад, ба наслҳо ва қабати иҷтимоӣ дар ҷараёни фаъолияти молиявӣ ва равонӣ, ки ба нақша гирифта шудааст, интиқол дода мешавад тарзи амиқи муносибатҳои рӯҳӣ ва муштарак. Шаҳсият дар таомоми умри худ иҷтимоӣ аст ва аҳамияти корҳои иҷтимоӣ ва роҳнамоии кор бо ёрии табиати табии аз кӯдакӣ аз кӯдакӣ ба лаҳзаҳои охирини ҳаёт омӯхта мешавад.*

*Раванди истифодавӣ ҷавонон ҳатман ҳузури ҳадафро дар натиҷаи интизорӣ, оқибатҳои интизории фаъолияти иҷтимоии фаъолият ва коммуникатсия, маърифати сиёсӣ бо мақсади муҳими иҷтимоии сиёсии ҷавонон ташкил карданӣ сатҳи баланди сиёсӣ ва ҳуқуқӣ мебошад.*

**Калидвоҷсаҳо:** Иҷтимоишавӣ, ҷавонӣ, шаҳсият, сиёсат, психология, маориф, муносибат, насл, омӯзии, рафтор, рушид, иқтисод, идрок, ҷомеа.

## **SOCIALIZATION AS A SOCIAL PHENOMENON**

*The term "society" is widely used in social philosophy, social psychology and sociology. The period of generalization as a process of assimilation of personality, mental system, social systems, social norms and values is necessary for the promotion of activities in this area of society. In addition, it is transmitted to generations and the social stratum in the process of financial and psychological activities planned in the inequality and solidarity of the experience of the previous generation, which is transmitted to descendants. a deep way of mental and collaborative relationships. A person is sociable throughout his life, and the importance of social work and work management with the help of nature is studied from childhood to the last moments of life.*

*The process of use by young people necessarily presupposes the presence of a goal as a result of expectations, expected consequences of social activity and communication, political education. An important political and social goal of youth is the organization of a high political and legal level*

**Keywords:** Socialization, youth, personality, politics, psychology, education, attitude, generation, study, behavior, development, economics, perception, society, etc.

### **Об авторе:**

**Сайдова Нигора Нематуллоевна** - соискатель кафедры философии, Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни. Тел: 938210880

### **Дар бораи муаллиф:**

**Сайдова Нигора Нематуллоевна** - Унвонҷуи кафедраи фалсафаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.

### **About the author.:**

**Saidova Nigora Nematulloevna** - applicant of the Department of Philosophy of Tajik State Pedagogical University named after S. Ayni.

### НАЗАРЕ БА СОҲАИ ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МЕҲНАТ

Ибодулло зода А.И., Назаров Д.Қ.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ

Ҳуқуқи байналхалқӣ ҳамчун низоми мустақили ҳуқуқ асосан дар нимаи дуюми асри XX, яъне бо таъсиси СММ, ки таҳавуллоти азимеро дар низоми муносибатҳои байналхалқӣ ба вучуд овардааст, ташаккул ёфта, аз маҷмӯи меъёр ва приисипҳое иборат аст, ки танзимгари муносибати байни субъектҳои ҳуқуқи байналхалқӣ мебошад. Омӯзиши ҳуқуқи байналхалқӣ ҳамчун фани таълимӣ аз қарни XIX ибтидо мегирад, ки дар шароити имрӯза барои Тоҷикистони соҳибистиклол аҳамияти хосса дорад. Низоми ҳуқуқи байналхалқӣ ҳамчун фанни таълимӣ ба ду қисм - умумӣ ва маҳсус тақсим мешавад. Дар қисми умумии ҳуқуқи байналхалқӣ мавзӯъҳои мағҳуму предмети ҳуқуқи байналхалқӣ, сарчашмаю принсипҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ, таносуби ҳуқуқи байналхалқию миллӣ, қаламраву аҳолӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ, ҳуқуқи шартномаи байналхалқию ташкилотҳои байналхалқӣ, ҳуқуқи дипломатию консулӣ, конференсияҳои байналхалқӣ, ҷавобгарӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ ва танзими баҳсҳои байналхалқӣ ба таври осоишта, муассисаҳои суди байналхалқӣ омӯхта мешавад. Қисми маҳсуси ҳуқуқи байналхалқӣ дарбаргирандаи мавзӯъҳои ҳуқуқи байналхалқии инсондӯстӣ, ҳуқуқи байналхалқии бехатарӣ, ҳуқуқи байналхалқии чиноятӣ, ҳуқуқи байналхалқии иқтисодӣ, ҳуқуқи байналхалқии баҳрӣ, ҳуқуқи байналхалқии ҳавоӣ, ҳуқуқи байналхалқии қайҳонӣ, ҳуқуқи байналхалқии муҳити зист, ҳуқуқи байналхалқии атомӣ мебошад [15].

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлили асрарои илмӣ ва методӣ гувоҳи он аст, ки оид ба ҳуқуқи байналмилалии меҳнат мушаххасу мукаммал таҳқиқоте нашудааст [10].

Мутахассиси соҳаи ҳуқуқи байналмилалии меҳнат, олими маъруфи рус С.А. Иванов (1924–2008) такид намуда буд, ки сабабҳои пайдоиши танзими ҳуқуқии байналмилалии меҳнат бо сабабҳои пайдоиши ҳуқуқи меҳнат (қонунгузории миллии меҳнат) мувофиқат мекунанд. Ин муборизаи якравонаи пролетариат ва қушиши доираҳои ҳукмрони мамлакатҳои капиталистӣ барои нигоҳ доштани қобилияти рақобати худ, қушиши ягонагии қонунгузории меҳнат мебошад. Дар баробари сабаби асосии ба вучуд омадани танзими байналхалқии меҳнатро муборизаи синфии пролетариат номид, ки дар зери фишори он «капиталистон маҷбур буданд гузашт кунанд» [9, с. 102-103].

Тайи солҳои охир оид ба ҳуқуқи байналмилалии меҳнат дар аксарият кишварҳои пасошуравӣ, аз ҷумла Россия як қатор тадқиқоти пурмазмуни илмӣ ва нашрияҳои таълимӣ таълиф гардидаанд [2].

Л.Ю. Бугров хеле бамаврид қайд кардааст, мағҳуми «ҳуқуқи байналмилалии меҳнат» тафсири ягона надорад. Ба он табииати ҳуқуқии ҳуқуқи байналмилалии меҳнат: оммавӣ, ҳусусӣ ё ҳусусио оммавӣ будани он монеъ мегардад [6, с. 21].

Баъзе муаллифон фанни (предмети) ҳуқуқи байналмилалии меҳнатро бо муносибатҳои оммавии байнидавлатӣ маҳдуд менамоянд. Ҳамин тарик, Д.Қ. Бекяшев соҳаи мазкурро ба сифати соҳаи ҳуқуқи байналмилалии меҳнат баррасӣ менамояд, ки он маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқии танзимкунандай муносибатҳои байни субъектони ҳуқуқи байналмилалиро вобаста ба ҳуқуқи инсон ба меҳнат, шуғл, шароити меҳнат, шарикии иҷтимоӣ, таъминоти иҷтимоӣ дар бар мегирад [5, с. 13].

Зимнан, айни ҳол дар байни олимони соҳаи байналмилаӣ ў воқеан ягона олими назариявӣ мебошад, ки ақидаи мустақилияти соҳаи ҳуқуқи байналмилалии меҳнатро талқин менамояд. Зикр намудан бамаврид аст, ки дар назарияи илмии даврони шӯравӣ, ҳам табииати сирф оммавию ҳуқуқии ҳуқуқи байналмилалии меҳнат ҳамчун ҳақиқат баён мейфт ва ҳам назарияи илмии ба истилоҳ «буржуазии» тақсимоти ҳуқуқ ба ҳуқуқи оммавӣ ва ҳусусӣ танқид карда мешуд.

Ҳамин тариқ, С.А. Иванов хуқуқи байналмилалии меңнатро ҳамчун соҳаи маҳсуси хуқуқи байналмилалӣ баррасӣ менамуд, ки мақсади он таъмини ҳамкории байни давлатҳо оид ба беҳтар намудани шароити меҳнати шаҳрвандон ҳисоб мейфт [9, с. 102-103]. Мутахассиси дигари машҳури соҳаи мазкур Э.М. Аметистов аллакай нуқтаи назари худро оид ба хуқуқи байналмилалӣ меҳнат ҳамчун зерсоҳаи хуқуқи байналмилалӣ баён намудааст, ки он барои танзими муносибатҳои байнидавлатӣ бо мақсади хифзи хуқуқ ба меҳнат пешбинӣ гардидааст [3, с. 10].

Дар назарияи илмии даврони шӯравӣ аввали асрҳои XX–XXI олими машҳури дигар, И.Я. Киселев фанни хуқуқи байналмилалии меңнатро ба сифати зерсоҳаи хуқуқи оммавии байналмилалӣ бо стандарти байналмилалии меҳнат пайваста маънидод намуда, ҷавҳари меъёрии хуқуқи байналмилалии меңнатро стандарти байналмилалии меҳнат ҳисоб карда, натиҷаи фаъолияти давлатҳоро оид ба ворид намудани арзишҳои иҷтимоӣ ба иқтисоди бозаргонӣ, бо қӯшишҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳия намудани воситаҳои сиёсати иҷтимоии барои давлатҳои аъзои он дастрас инъикос менамуд [7, с. 448].

Олимони муосири дигар ба хуқуқи байналмилалии меҳнат на танҳо муносибатҳои байнидавлатӣ, балки боз муносибатҳои ҷамъиятиро оид ба ташкили меҳнат дар сатҳи байналмилалӣ, яъне муносибатҳои байналмилалии меҳнатиро бо иштироки унсури хориҷӣ нисбат медиҳанд. Ҳамин тариқ, Л.Ю. Бугров чунин қайд кардааст, ки «набояд инкор намуд, ки хуқуқи байналмилалии меҳнат предмети худро дорост (муносибатҳо оид ба ташкили меҳнат дар сатҳи байналмилалӣ, муносибатҳо оид ба меҳнат ва муносибатҳои бевосита ба онҳо алоқаманд, ки бо «унсури хориҷӣ» мураккаб гардонида шудаанд) [6, с. 23].

Зикр намудан бамаврид аст, ки назарияи илмии «хуқуқи байнал-милалии интегративӣ», ки ҳам меъёрҳои хуқуқи байналмилалии оммавӣ ва ҳам хуқуқи байналмилалии ҳусусиро муттаҳид мегардонад, аз ҷониби муҳаққиқони соҳаҳои алоҳидаи хуқуқи байналмилалӣ, ки дар ҳусуси табиити мураккаби маҷмӯии оммавию ҳусусии ин гуна соҳаҳои байналмилалӣ мақолаҳои илмӣ навиштанд, ба таври маҳсус дастгирӣ ёфт [8, с. 36-44].

Ҳанӯз дар оғози солҳои 20-уми асри XX чунин назарияи илмӣ аз ҷониби профессори Донишкадаи ҳочагии ҳалқи шаҳри Харков В.М. Коретский таҳия гардида буд. Олими номбурда назарияи илмии хуқуқи байналмилалии ҳочагиро, ки он меъёрҳои байналмилалии хуқуқӣ ва меъёрҳои миллии хуқуқиро муттаҳид сохта, муносибатҳои байналмилалии иқтисодиро танзим менамуд, асоснок намуд [12]. Соли 1956 профессори амрикӣ Ф. Чессон тадқиқоти илмиро дар мавзӯи «Хуқуқи фаромиллӣ» анҷом дод. Назарияи илмии ў ба мақоми баробарии давлатҳо ва шаҳсони хуқуқӣ дар соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ асос мёфт [19]. Дар шароити муосир назарияи илмии мазкур дар самти хуқуқи байналмилалии иқтисодӣ бештар ривоҷ ёфт. Ҳамин тариқ, хуқуқи фаромиллӣ ҳамчун соҳаи хуқуқии маҳсуси синтетикӣ баррасӣ мегардад, ки дар он ҳам субъектони хуқуқи байнал-милалӣ ва ҳам субъектони хуқуқи дохилий якҷоя амал менамоянд [17].

Мусаллам аст, ки чунин назарияҳои илмӣ дар назарияи муосири хуқуқи байналмилалии меҳнат низ пайравони худро пайдо кард. Л.Ю. Бугров чунин пешниҳод намуд, ки хуқуқи байналмилалии меҳнат ба сифати соҳаи маҷмӯии хуқуқ баррасӣ гардад [6, с. 24]. Д.В. Черняева дар навбати худ хуқуқи оммавии байналмилалиро ҳамчун зерсоҳаи маҷмӯии хуқуқи меҳнат (хуқуқи байнидавлатӣ) ва хуқуқи оммавии байналмилалӣ муайян менамояд [14, с. 21]. Дар натиҷа сухан дар бораи таълими маҷмӯии хуқуқие меравад, ки меъёрҳои хуқуқи байналмилалӣ ва меъёрҳои хуқуқи дохилидавлатии меңнатро дар худ фаро мегирад.

Мувофиқан, дар доираи чунин ибораи соҳаи маҷмӯӣ ба предмети хуқуқи байналмилалии меҳнат на танҳо муносибатҳои байни давлатҳо оид ба муқаррар намудани стандарти байналмилалии меҳнат (муносибатҳои оммавӣ), балки боз муносибатҳои бо унсури хориҷӣ мураккабгардондашуда нисбат дода мешаванд, ки дар онҳо фард аз салоҳияти хуқуқии байналмилалӣ бархурдор аст. Ба тарзи дигар гӯем, ба предмети хуқуқи байналмилалии меҳнат дар ин сурат инҷунин муносибатҳое нисбат дода мешаванд, ки дар байни давлат ва шаҳс (фард) бинобар амалисозии хуқуқу озодихо оид ба меҳнат аз ҷониби шаҳс пайдо мешаванд. Чунин хуқуқу озодихо бо ҳимояи хуқуқи байналмилалӣ таъминанд.

Бо вучуди ин, ҳамчун соҳаи хусусию оммавии маҷмуй муйян кардани ҳуқуқи байналмилиалии меҳнат ба фикри мо, беасос мебошад.

Аз рӯи тахмини мо ташаккули сунъии хусусию оммавӣ маҷмуи ягонаро ташкил намекунад. Меъёрҳои ҳуқуқи байналмилиалии хусусии меҳнат ва ҳуқуқи байналмилиалии омавии меҳнат дар сарчашмаҳои гуногун: сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилаӣ ва сарчашмаҳои ҳуқуқи дохилидавлатӣ тақвият мейбанд. Онҳо низоми гуногуни ҳуқуқ мебошанд: низоми байналмилаӣ ва миллӣ. Мавҷудияти як мавзуи умумии танзими ҳуқуқии муносибатҳои меҳнатӣ ва иҷтимоиву таъминотии дорои үнсури хориҷӣ барои алоҳида гардондани низоми ҳуқуқии чудогона ё ҳуд соҳаи алоҳида ҳуқуқ, бигзор ҳатто муттаҳид шуда бошад ҳам, асоси кофӣ нест. Меъёрҳои ҳуқуқие, ки чунин муносибатҳоро танзим менамоянд, ҳамчун меъёрҳои низоми ҳуқуқии дорои хусусиятҳои гуногун боқӣ мемонанд.

Ин предмети танзими ҳуқуқӣ метавонад барои ташаккулёбии қонунгузории маҷмуй, мураттабсозии маҳсуси сарчашмаҳои танзими ҳуқуқӣ ҳамчун асос хизмат кунад. Ба ғайр аз ин, ҳуқуқи байналмилиалии меҳнат танзимкунандай бевоситай муносибатҳои меҳнатӣ, аз ҷумла бо үнсури хориҷӣ, ҳисоб намеёбад. Муносибатҳои меҳнатие, ки ба истифодай малакаҳои кории корманд (аз ҷумла корманди хориҷӣ) вобастаанд, бо ҳуқуқи дохилидавлатӣ танзим карда мешаванд. Ҳатто дар он ҳолатҳое, ки мо дар хусуси иҷрои мустақим ва бевоситай меъёрҳои байналмилаӣ сухан меронем, он дар ҳар сурат аз ҷониби ин давлат эътироф гардидани чунин меъёрҳо ва мутобиқсозии онҳоро бо қонунгузории миллӣ дар назар дорад. Барои асоснок кардани хусусияти оммавии муносибатҳои байналмилиалии меҳнат ин далели ягона нест.

Ҳамин тариқ, ба ақидаи мо, дар муносибати баррасишаванда нисбат ба муйян намудани ҳуқуқи байналмилиалии меҳнат моҳиятан сухан дар бораи соҳа (зерсоҳаи) ҳуқуқ не, балки дар хусуси соҳаи маҷмуии қонунгузорӣ меравад, ки дорои предмети ягона мебошад. Чунин қонунгузории маҷмуй меъёрҳои ду низоми ҳуқуқиро муттаҳид мегардонад: низоми ҳуқуқии байналмилаӣ ва низоми ҳуқуқии миллӣ. Мо пайравони ҷудо намудани соҳаҳои маҷмуии ҳуқуқ неstem. Ба ақидаи мо, танҳо соҳаи қонунгузорӣ маҷмуй буда метавонад.

Муаллифи назарияи соҳаҳои маҷмуии ҳуқуқ С.С. Алексеев онҳоро ҳамчун муттаҳидшавии ниҳодҳои гуногуни заминавӣ (конституционӣ, гражданиӣ, ҷиноятӣ, маъмурӣ ва мурофиавии ҳуқуқ) ва соҳаҳои маҳсус (ҳуқуқи меҳнат, ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи замин ва ғайра) баррасӣ менамуд. Чунин пайвастшавии соҳаҳо то ба соҳаи алоҳида мубаддал гаштан хусусияти интиқолӣ, муваққатӣ доранд [1, с. 45-46].

Ба ақидаи мо, Л.С. Явич бо тасдиқи он ки дар сурати ҷоиз ва зарур будани соҳаҳои маҷмуии қонунгузорӣ, соҳаҳои маҷмуй ҳуқуқ вучуд дошта наметавонанд, ниҳоят бамаврид бар зидди соҳаҳои маҷмуии ҳуқуқ эътиroz баён мекард. Ӯ аз ҷумла чунин қайд менамуд, ки соҳаҳои қонунгузории ба соҳаҳои ҳуқуқ номувофиқро, ки принсипу меъёрҳои ҳуқуқи байналмилаӣ ва ҳуқуқи миллиро дар бар гирифта, бо предмети умумии танзим муттаҳид карда шудаанд.

Баррасӣ намудани боз як муносибат оид ба муйянсозии моҳияти ҳуқуқи байналмилиалии меҳнат, ки мувофиқи он ҳамчун соҳаи “маҳдуд ва васеъ” муқаррар шудани соҳаи мазкур дар назар аст, аз аҳамият ҳолӣ нест. Эҳтимол чунин мағҳумҳо хусусияти зоҳирпастӣ дошта бошанд. Ҳамин тариқ, К.Л. Томашевский ҳуқуқи байналмилиалии меҳнатро ба маъни васеи он баррасӣ менамояд - он мағҳуми ҷомеъ мебошад, ки ҳам ҳуқуқи байналмилиалии оммавӣ ва ҳам ҳуқуқи байналмилиалии хусусиро дар бар мегирад. Чунин мағҳум яке аз фарзияҳои «маҷмуи бисёрнизиомиро» ба хотир меорад. Ба ақидаи муаллиф, ҳуқуқи байналмилиалии меҳнат ба маъни маҳдуд ҳуқуқи байналмилиалии оммавии меҳнатро мефаҳмонад. Лекин баъдтар муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки он соҳаи алоҳида нест,

балки зерсоҳаи маҷмуист, ки дар саргаҳи соҳаи ҳуқуқи созмонҳои байналмилалӣ ва ҳуқуқи инсон қарор дорад. Бар замми ин, бо маъни “маҳдуд ва васеъ” зуҳороти гуногунсоҳти “мағҳуми чомеъ” ва зерсоҳаи маҷмӯй муқоиса карда мешаванд [11, с. 48]. Ба муаллифи чунин фарзия савол пайдо мешавад: чаро то ҳол ҳуқуқи байналмилалии меҳнат ҳамчун соҳаи алоҳида мустақил нашудааст, лекин соҳае, ки нисбатан дертар пайдо шудааст, соҳаи ҷавони ҳуқуқи байналмилалӣ ин “ҳуқуқи инсон” аст, ки дар саргаҳи ҳуқуқи байналмилалии меҳнат қарор гирифтааст? Инчунин саволи зерсоҳаи қадом соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ будани ҳуқуқи байналмилалии меҳнат бечавоб боқӣ мемонад.

Олимони дигар, ки пайравони фарзияи ҳамчун мағҳуми “маҳдуд ва васеъ” баррасӣ гардидан ҳуқуқи байналмилалии меҳнат мебошанд, аз ҳаммонандқунии соҳавии ҳуқуқи байналмилалии меҳнат даст мекашанд. Масалан, К.Н. Гусов ва Н.Л. Лютов бар он ақидаанд, ки ҳуқуқи байналмилалӣ соҳаи ҳуқуқӣ не, балки низоми ҳуқуқӣ мебошад [14, с. 9]. Бешубҳа, ҳуқуқи байналмилалиро соҳаи ҳуқуқ ба маъни умумии он ҳисобидан мумкин нест, лекин ба низоми ҳуқуқ нисбат додани он низ кори хеле шубҳаовар мебошад. Ёдовар мешавем, ки низоми ҳуқуқ соҳтори дохилии ҳуқуқиро инъикос намуда, маҷмуи муназзами меъёрҳои ҳуқуқиро дар бар мегирад, ки қисмати асосии он маҳз соҳаи ҳуқуқ мебошад. Ба фикри мо, ҳуқуқи байналмилалиро ҳамчун низоми ҳуқуқӣ шарҳ додан лозим аст. Ва ин ҷо гап сари “сұханбозӣ” нест, балки таносуби мағҳумҳои ҳуқуқӣ мебошад. Низоми ҳуқуқӣ танҳо аз меъёрҳои ҳуқуқ иборат нест, балки боз муносибатҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва баъзе унсурҳои дигарро дар бар мегирад [14, с. 38].

Ба табииати ҳуқуқии ҳуқуқи байналмилалии меҳнат шарҳи муаллифи он ба маъни маҳдуд ва васеъ равшанӣ намеандозад. Агар маъни маҳдуди ҳуқуқи байналмилалии меҳнат ба соҳаи ҳуқуқи байналмилалии оммавии меҳнат нисбат дода шавад, ҳуқуқи байналмилалӣ ба маъни васеи он зуҳороти ҳуқуқии комилан номуайян мебошад. Тибқи ақидаи К.Н. Гусов ва Н.Л. Лютов, ҳуқуқи байналмилалии меҳнат ба маъни васеи он зуҳороти маҷмуии ҳуқуқиест, ки унсурҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳуқуқи меҳнатро дар бар мегирад. Бар замми ин, тавре муаллифони болозикр қайд менамоянд, фанни (предмети) ҳуқуқи миллӣ ва байналмилалии меҳнат (ба маъни васеъ) ба ҳам мувофиқанд. Онҳо фарогири муносибатҳои меҳнатӣ ва муносибатҳои дигари бевосита ба онҳо алоқаманд мебошанд.

Ба гумони мо дар соҳтори фанни (предмети) ҳуқуқи байналмилалии меҳнат ду гурӯҳи асосии муносибатҳои байналмилалиро ҷудо кардан мумкин аст:

муносибатҳои байналмилалӣ оид ба қабул намудани (муқаррар қардани) санадҳои меъерии ҳуқуқӣ оид ба меҳнат, ки дорои стандартҳои байналмилалии меҳнат мебошанд;

муносибатҳои байналмилалӣ оид ба назорати байналмилалии риояи санадҳои байналмилалии зикргардида, баррасии баҳсҳои байналмилалии ҳуқуқӣ дар соҳаи меҳнат.

Муносибатҳои байналмилалӣ ҳамчун фанн (предмет)-и ҳуқуқи байналмилалии меҳнат на танҳо бо объект ва мазмуни маҳсус, балки бо таркиби субъектӣ низ тавсиф меёбанд.

Ҳамин тарик, муносибатҳои байналмилалӣ, ҳамчун фанн (предмет)-и ҳуқуқи байналмилалии меҳнат, бо нишонаҳои зерин тавсиф меёбанд:

1) Онҳо муносибатҳои оммавие мебошанд, ки яке аз тарафҳо ҳамеша субъекти оммавии ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад, ки меъерҳои ҳуқуқи байналмилалиро қабул менамояд ва риояи онҳоро бо ёрии воситаҳои байналмилалии ҳуқуқӣ таъмин мекунад. Ишора ба ҳусусияти оммавӣ доштани ин гуна муносибатҳои соҳавии байналмилалӣ, аз ҷумла субъектон (иштироқдорон)-и танзими байналмилалии ҳуқуқӣ шахсони дигар, аз ҷумла иттиҳодияҳои байналмилалии иттифоқҳои касаба, корфармоён шахсони воқеӣ ва ғайраро истисно намекунад. Лекин, дар баробари ин, тарафи дигари муносибатҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ҳамеша бояд субъекти оммавии ҳуқуқи байналмилалӣ бошад, ки меъерҳои ҳуқуқи байналмилалиро қабул мекунад ва бо ёрии воситаҳои ҳуқуқии байналмилалӣ риоя намудани онҳоро таъмин менамояд.

2) Онҳо муносибатҳои мебошанд, ки объекташон стандартҳои байналмилалӣ-ҳуқуқии меҳнат ба ҳисоб меравад. Чунин муносибатҳо вобаста ба муқаррар намудани стандартҳои

байналмилалии меҳнат, меъёрҳои байналмилалии коллизионӣ ва таъмини (хифзи) онҳо тавассути воситаҳои байналмилалии ҳуқуқӣ ба миён меоянд.

Талаботи ҳатмии чудо намудани соҳаҳои ҳуқуқ дар низоми ҳуқуқӣ на танҳо предмет, балки боз усули танзими ҳуқуқӣ мебошад.

Дар назарияи ҳуқуқи байналмилалӣ усули ягона доштани танзими байналмилалии ҳуқуқӣ, ҳамчун ҳақиқат қабул мешавад. Баъзе муаллифон дар ин самт бештар муваффақ шуда, чунин ақида баён мекунанд, ки барои соҳаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ мавҷудияти усули соҳавӣ ҷиҳати мустақил кардани соҳа талаботи ҳатмӣ нест [4, с. 102]. Агар нишонаи мавҷудияти усули соҳавиро ҳамчун усули соҳаофар баррасӣ кунем, дар ин сурат дар соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ бешубҳа барои ҳама унсурҳои соҳтории он усули ягонаи танзими ҳуқуқӣ хос аст, ки он ба ягонагии иродай иштироқдорони ҳамкории байналмилалӣ асос меёбад. Лекин мавҷудияти чунин усули ягона хусусиятҳои соҳавии онро истисно намекунад.

Ҳамчун соҳа ҳуқуқи байналмилалии меҳнат хусусиятҳои усули соҳавии танзими ҳуқуқиро низ шарҳ медиҳад. Асоси усули соҳавии танзими ҳуқуқро мақоми ҳуқуқии тарафҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ ташкил медиҳад. Дар соҳаҳои баррасишаванд “мувофиқа намудани иродай иштироқдорони муносибатҳои ҳуқуқии байналмилалӣ” дар асоси принсиби шарикӣ иҷтимоӣ: кормандон, корфармоён ва давлат сурат мегирад, вале дар миқёси муколамаи иҷтимоии байналмилалӣ.

Усулҳои соҳавӣ бо иштироки шарикони иҷтимоӣ (иттиҳодияҳои байналмилалии кормандон ва корфармоён) ҳангоми қабул ва татбиқ намудани меъёрҳои байналмилалии меҳнат ва таъминоти иҷтимоӣ ва назорати риояи онҳо тавсиф мейбанд. Мисоли равшани он соҳтор ва тартиби фаъолияти СБМ мебошад.

Таснифоти меъёрҳои ҳуқуқии байналмилалиро дар ҳуқуқи байналмилалии меҳнат мутобиқ ба талаботи зерин чудо намудан қобили қабул мешуморем:

1) Вобаста ба эътибори ҳуқуқӣ меъёрҳои зерин чудо мешаванд:

а) меъёрҳои омиранаи (императивӣ) ҳуқуқи байналмилалӣ, ки дорои хусусияти уҳдадоркунанда ва маҳдудкунанда мебошанд. Масалан, Конвенсияи СБМ, №90 (1948 с.) истифодаи меҳнати кудакони ба синни 18 нарасидаро дар вақти шабона дар корхонаҳои саноатии давлатӣ ва хусусӣ манъ менамояд;

б) меъёрҳои ихтиёрии (диспозитивӣ) ҳуқуқи байналмилалӣ, ки метавонанд салоҳиятдиҳанда ё тавсиявӣ бошанд. Мутобиқ ба Тавсияномаи СБМ, №95 (1949 с.) оид ба хифзи музди меҳнат, қонунгузории кишвар, шартномаҳои колективӣ ва қарори судҳои ҳакамӣ метавонанд ба қисман пардоҳт намудани музди меҳнат дар шакли натуравӣ дар соҳаи саноат ё қасбе иҷозат диҳанд, ки дар он чунин намуди пардоҳт муқаррарӣ ё қобили қабул мебошад. Конвенсияҳои СБТ, чун қоида, бо тавсияҳои даҳлдори СБТ таҳқим мейбанд, ки онҳо меъёрҳои тавсиявии ҳуқуқи байналмилалии меҳнат ва ҳуқуқи таъминоти иҷтимоиро дар бар мегиранд.

Вобаста ба соҳаи фаъолияти меъёрҳои байналмилалии ҳуқуқӣ меъёрҳои зерин чудо карда мешаванд:

а) меъёрҳои байналмилалии универсалӣ, ки аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ дар умум истифода ва эътироф мешаванд. Ба онҳо, пеш аз ҳама, принсибу меъёрҳои умумиэътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалии меҳнат мансубанд, ки дар Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (с.1948), ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид қабул шудааст, Эъломияи СБМ оид ба принцип ва ҳуқуқҳои асосӣ дар соҳаи меҳнат (1998 с.) дарҷ гардидаанд.

б) меъёрҳои байналмилалии минтақавӣ (байниминтақавӣ). Масалан, чунин меъёрҳо дар Хартияи иҷтимоии Аврупо (аз соли 1961, соли 1996 таҷдиди назар шудааст), ки онро Шуруи Аврупо қабул кардааст, мавҷуданд.

в) меъёрҳои байналмилалии маҳалӣ (партикулярӣ) меъёрҳои байналмилалие, ки иштироқдорони гурӯҳи маҳдудро фаро мегиранд. Ба чунин меъёрҳо бештар шартномаҳои дутарафаи байналмилалии давлатҳо дохил мешаванд, масалан дар соҳаи танзими меҳнати коргарони муҳочир.

вобаста ба хусусияти меъёрҳо ва вазифаи онҳо дар механизми танзими ҳуқуқӣ меъёрҳои зерин ҷудо қарда мешаванд:

а) меъёрҳои моддию ҳуқуқӣ, ки қоидаҳои рафтори субъектони ҳуқуқӣ байналмилалиро муқаррар менамоянд;

б) меъёрҳои мурофиавии ҳуқуқии байналмилалӣ, ки тартиби фаъолияти ҳимояи ҳуқуқӣ, баррасии баҳсу шикоятҳои байналмилалиро аз ҷониби мақомоти байналмилалии судӣ ва назоратӣ (масалан, муроҷиати шахсони воқеӣ ба Суди Аврупо оид ба ҳуқуқи инсон, баррасии шикоятҳои ташкилотҳои иттифоқи қасаба ва иттиҳодияҳои соҳибкорон ба СБМ ва ғайра) муайян мекунанд;

в) меъёрҳои мухолифӣ (коллизионӣ)-и ҳуқуқи байналмилалӣ, ки ба он ишора мекунанд, ки ҳуқуқи қадом давлат бояд нисбат ба муносибатҳои ҳуқуқии бо унсури хориҷӣ мураккабгардондашуда истифода шаванд.

Меъёри мухолиф меъёри дорои хусусияти ҳаволавӣ мебошад, он якҷоя бо меъёри моддию ҳуқуқӣ истифода мегардад, яъне ин меъёр бевосита ҳуқуқу ӯҳдадориҳои субъектони муносибатҳои ҳуқуқиро танзим намекунад, балки дорои принсипи мухолиф мебошад, ки дар асоси он интиҳоби ҳуқуқи барои истифода ҷоизи ин ё он давлат имконпазир мегардад. Масалан, дар Конвенсияи СБМ, №157 (с. 1982) «Оид ба муқаррар намудани низоми байналмилалии ҳифзи ҳуқуқ дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ» ба сифати меъёри мухолиф принсипи “маҳалли истиқомат” интиҳоб шудаанд: “шахсоне, ки ба гуруҳи аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол доҳил намешаванд, таҳти амали қонунгузории он давлати узв қарор мегиранд, ки дар ҳуҳуди он зиндагӣ мекунанд”.

Хулоса ҳуқуқи байналмилалии меҳнат ба сифати ҳуқуқ ба ҳифзи байналмилалии меҳнат, ҳифзи ҳуқуқ ба меҳнат бо қӯшишҳои байналмилалӣ пайдо шудааст. Дар асри XXI ҷунин ҳуқуқҳо таъиноти иҷтимоӣ ҳудро аз даст намедиҳанд ва вазифаи онҳо танзими муносибатҳои байналмилалӣ бо иштироки давлатҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва субъектҳои дигари ҳуқуқи байналмилалӣ бо мақсади ҳифзи ҳуқуқи инсон ба меҳнат бо воситаҳои байналмилалии ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад. Барои ноил шудан ба мақсадҳои гузошташуда субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ бо роҳи созиш меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, принсипҳоро дар соҳаи меҳнат ва таъминоти иҷтимоӣ қабул мекунанд. Аммо тавре маълум аст “*Ibi jus, ibi remedium*” (Ҳар ҷо ки ҳуқуқ ҳаст, восита ҳимояи он ҳам ҳаст), бинобар ин, субъектҳои зикр гардида инчунин воситаю усулҳои таъмини татбиқи меъёру принсипҳои байналмилалиро дар таҷриба давлатҳо, шарикони иҷтимоӣ ва шаклҳои назорати байналмилалии риояи онҳоро муқаррар менамоянд.

#### АДАБИЁТ:

1. Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. - М.: Статут, 1999. – 712 с.
2. Аметистов Э.М. Международное право и труд. – М., 1982; Гусов К.Н., Курилин М.Н. Международно-правовое регулирование труда (в конвенциях и рекомендациях МОТ). – М., 1992; Лушникова М.В., Лушников А.М. Международное трудовое право и международное право социального обеспечения: введение в курс. Учебное пособие. Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2010; Международное, российское и зарубежное законодательство о труде и социальном обеспечении: современное состояние (сравнительный анализ) / под ред. К.Н. Гусова. – М.: Проспект. 2011; Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право. Учебник. - М.: Проспект. 2014; Лютов Н.Л. Эффективность норм международного трудового права: Монография. – М.: Проспект, 2014.
3. Аметистов Э.М. Международное трудовое право и рабочий класс. - М.: Международные отношения, 1970. – 183 с.
4. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права. - М., 2002. - 214 с.
5. Бекяшев Д.К. Международное трудовое право. Публично-правовые аспекты. - М.: Проспект, 2013. – 280 с.
6. Бугров Л.Ю. О содержании термина «международное трудовое право» // Международное российское и зарубежное законодательство о труде и социальном обеспечении: современное состояние (сравнительный анализ). - М.: Проспект, 2011. – 248 с.
7. Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право. - М.: Проспект, 2013. – 592 с.; Гусов К.Н., Курилин М.Н. Международно-правовое регулирование труда (в конвенциях и рекомендациях МОТ). - М., 1992. – 280 с.

8. Ершов В.В. Проблемы в национальном и международном праве с позиций юридического позитивизма, синтезированного и интегративного правопонимания // Российское правосудие. - 2017. - № 2 (130). – С. 36-44.
9. Иванов, С. А. Проблемы международного регулирования труда / С. А. Иванов; отв. ред.: С. Л. Зивс. – М.: Наука, 1964. – 343 с.
10. Идиева З.Ф. Роль международных норм в повышении трудовых прав женщин Таджикистана // В сборнике: Актуальные проблемы общественных наук в России и за рубежом. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. 2016. – С.34-36; Партика П.С. Общепризнанные принципы и нормы международного права и их влияние на правовую систему Республики Таджикистан // Вестник университета (Российско-Таджикский (славянский) университет). 2009. № 4. – С.31-39; Кодиркулов Х.Р. Содержание и место основных принципов международного права в системе нормативно-правовых актов Республики Таджикистан // В сборнике: Актуальные проблемы международного права и внешнеэкономической деятельности. материалы IX международной научно-практической конференции преподавателей и студентов. ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых». – Владимир, 2018. – С.60-69; Сайдов И. Некоторые теоретические аспекты имплементации норм международных документов по правам человека в законодательстве Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. - 2014. - № 3-5. – С. 92-97.
11. Козик А.Л., Томашевский К.Л., Волк Е.А. Международное и национальное трудовое право (проблемы взаимодействия). Минск: Амалфея, 2012. – 244 с.
12. Корецкий В.М. Избранные труды. - Киев, 1989. Кн. 1. – 344 с.
13. Лившиц Р.З. Теория права. - М.: Бек, 1994. – 224 с.
14. Лушникова М.В., Лушников А.М. Международное трудовое право и международное право социального обеспечения: введение в курс. Учебное пособие; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2010. – 248 с.
15. Ҳуқуқи байналхалқӣ. Китоби дарсӣ / Муҳаррири масъул профессор Менглиев Ш.М. – Душанбе, 2010. – 512 с.
16. Черняева Д.В. Международные стандарты труда (международное публичное право). – М.: Кнорус, 2010. - 248 с.
17. Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. - М., 2003. – 287 с.
18. Явич Л.С. Социализм: право и общественный прогресс. – М., 1990. - 212 с.
19. International economic theory and international economic Law // The structure and progress of international law. The Hague. 1986. P. 251.

## **НАЗАРЕ БА СОҲАИ ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАИИ МЕҲНАТ**

*Дар мақолаи мазкур масъалаҳои баҳсбарангези назарияи ҳуқуқи байналмилалии меҳнат мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Муаллиффон равишҳои гуногуни муайян кардани моҳияти ҳуқуқии ин соҳа ва таъсирни онро ба ҳуқуқи байналмилалии оммавии меҳнат ва ҳуқуқи байналмилалии хусусии меҳнат таҳлилу муқоиса намуда, хусусиятҳои соҳтории фанн (предмет), усул ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии меҳнатро шарҳ додаанд.*

*Қобили қайд аст, ки дар Чумхурини Тоҷикистон мақолаи мазкур оид ба омӯзиии ҳуқуқи байналмилалии меҳнат ҳамчун фанн, таҳқиқоти аввалинаст. Дар ин мақола андешаи олимони соҳа ва осори нашриудаи онҳо доир ба пайдоии, таҳавулот ва дурнамои ҳуқуқи байналмилалии меҳнат дарҷ гардидааст ва дар асоси таҳлили андешаҳои зикришуда нуқтаи назари муаллиф доир ба ҳуқуқи байналмилалии меҳнат ҳамчун фанни таълимӣ пешниҳод гардидааст.*

**Калидвоожсаҳо:** ҳуқуқи байналмилалии меҳнат, стандартҳои айналмилалии ҳуқуқи меҳнат, муносабатҳои байналмилалий, меъёрҳои байналмилалий, назорати байналмилалий, унсурҳои хориҷӣ, СММ, СБМ

## **ВЗГЛЯД НА ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА**

*В статье рассматриваются спорные вопросы теории международного трудового права. Авторы анализируют и сравнивают различные подходы к определению правовой сущности данной сферы и ее влияния на международное публичное трудовое право и*

*международное частное трудовое право, а также разъясняют структурные особенности дисциплины (предмета), метод и нормы международного трудового права.*

*Стоит отметить, что в Республике Таджикистан данная статья является первым исследованием о изучению международного трудового права как предмета.*

*В данную статью включены мнения ученых отрасли и опубликованные ими работы о происхождении, эволюции и перспективах международного трудового права, и на основе анализа указанных мнений сформулирована авторская точка зрения на международное трудовое право как представлена учебная предмета.*

**Ключевые слова:** международное трудовое право, международные стандарты трудового права, международные отношения, международные нормы, международный контроль, иностранные элементы, ООН, МОТ.

## A LOOK AT THE FIELD OF INTERNATIONAL LABOR LAW

*Controversial issues of the theory of international labor law are discussed in this article. The authors analyzes and compares different approaches to determining the legal essence of this field and its impact on international public labor law and private international labor law, and explains the structural features of the discipline (subject), method and norms of international labor law.*

*It should be noted that in the Republic of Tajikistan this article is the first study of international labor law as a subject.*

*This article includes the opinions of industry scientists and their published works on the origin, evolution and prospects of international labor law, and based on the analysis of these opinions, the author's point of view on international labor law is formulated as a subject.*

**Keywords:** international labor law, international standards of labor law, international relations, international norms, international control, foreign elements, UN, ILO.

### **Маълумот дар бораи муаллиффон:**

**Ибодулло зода Аҳлиддин Ибодулло** – доктори илмҳои таърих, профессор, Ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. E-mail: [ahliddinholov@mail.ru](mailto:ahliddinholov@mail.ru)

**Назаров Давлатхон Курбонмурадович** – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, доценти кафедраи ҳуқуқи факултети таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. E-mail: [davlatxon-1986@mail.ru](mailto:davlatxon-1986@mail.ru)

### **Сведения об авторах:**

**Ибодулло зода Аҳлиддин Ибодулло** – доктор исторических наук, профессор, Ректор Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. E-mail: [ahliddin\\_holov@mail.ru](mailto:ahliddin_holov@mail.ru)

**Назаров Давлатхон Курбонмурадович** – кандидат юридических наук, доцент кафедры права факультета истории и права Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. E-mail: [davlatxon-1986@mail.ru](mailto:davlatxon-1986@mail.ru)

### **About the authors:**

**Ibodullozoda Ahliddin Ibodullo** – doctor of historical sciences, professor, rector Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini. E-mail: [ahliddin\\_holov@mail.ru](mailto:ahliddin_holov@mail.ru)

**Nazarov Davlatkhon Qurbonmerodovich.** – candidate of juridical sciences, associate professor of the Department of Law, Faculty of History and Law of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini. E-mail: [davlatxon-1986@mail.ru](mailto:davlatxon-1986@mail.ru)

# САНАДХОИ ҲУҚУҚИИ ИЧЛОСИЯИ 16 - УМИ ШЎРОИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

**Меликов У.А.**

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ*

Ба ҳамагон маълум аст, ки нооромиҳои солҳои 1992-1997 ба давлат ва миллати мо зарарҳои зиёди сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ овардааст. Дар ин ҷараён аз таърихи 16 ноябр то 2 декабря соли 1992, Ичлосияи 16-уми Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шудааст, ки он аҳамияти бузурги таъриҳӣ барои миллати мо дорад. Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ” аз 21.12.2021 ҷунин зикр шудааст, ки “Дар ҷунин шароити ниҳоят мураккабу душвори ҷамъиятиву сиёсӣ, яъне дар вазъияте, ки дар пойтаҳти кишвар ташкил ва баргузор намудани ягон ҷорабинии сиёсӣ ғайриимкон буд, Ичлосияи тақдирсози 16-уми Шўрои Олии Тоҷикистон дар шаҳри бостонии Ҳуҷанд баргузор гардид, ки дар ҷараёни он нахустин қарорҳо ҷиҳати қатъи ҷангу ҳунрезӣ, таъмин намудани суботу оромӣ, сарҷамъ соҳтани миллати тоҷик ва барқарорсозии соҳти конститутсионӣ қабул карда шуданд” [1].

Сиёсатмадорон, файласуфон, ҷомеашиносон ва дигар мутахассисон ҷандин паҳлӯҳои аҳамиятноки ин Ичлосияро мавриди баррасӣ қарор додаанд. Мо қӯшиш менамоем, ки дар бораи санадҳои ҳуқуқии дар Ичлосия қабулшуда ва таъсири он ба низоми ҳуқуқии тоҷикон дар замони истиқлолият баъзе андешаҳои ҳудро баён намоем.

Муҳаққиқон Усмонҷон Ғаффоров ва Фарҳод Каримов дар китоби “Ичлосияи тақдирсози миллат” зикр кардаанд, ки дар ин Ичлосия 74 санади ҳуқуқӣ қабул шудааст. Номгӯи ин санадҳо дар китоби мазкур оварда шудааст [1, с. 75-81].

Вобаста ба мазмун агар санадҳои мазкурро тасниф намоем, онҳоро ба 5 гуруҳ чудо намудани мумкин аст:

- ✓ қарорҳои ҳусусияти ташкилию ҳуқуқӣ дошта (яъне қарорҳое, ки тарзи тартиб ва баргузории рафти ичлосияро ба танзим даровардаанд);
- ✓ қарорҳое, ки барои интиҳоб намудани шаҳсони мансабдори қалидии мақомоти ҳокимияти давлатӣ қабул шуда буданд;
- ✓ қарорҳое, ки барои андешидани ҷораҳо ҷиҳати барқарории оромӣ ва сулҳ нигаронида шуда буданд;
- ✓ қонунҳое, ки масъалаҳои муҳими ҳамон замонаро ба танзим даровардаанд;
- ✓ санадҳое, ки равона шуда буданд ба робитаҳои байнамилалӣ.

Санадҳои ғурӯҳи якум аз он шаҳодат медиҳанд, ки ташкил намудани Ичлосияи 16-уми Шўрои Олий дар ҳамон шабу рӯз ниҳоят барои миллату давлати тоҷикон муҳим будааст. Таҳлили сарчашмаҳо нишон медиҳад, ки дар шароити ноороми кишвар ҷамъ овардани вакилон ва дигар масъулон дар ин Ичлосия заҳмати зиёдро талаб кардааст. Аммо новобаста ба ҳамаи мушкилотҳо Ичлосияи 16 -уми Шўрои Олий бо таври даҳлдор баргузор шуда, тавассути санадҳои даҳлдор ифодаи ҳуқуқии ҳудро ёфтааст.

Санадҳои ғурӯҳи дуюм равона шуда буданд, ба интиҳоби Раиси Шўрои Олий, муовини Раиси Шўрои Олий, Раисони комиссия ва кумитаҳои Шўрои Олий, доир ба Сарвазир ва дигар шаҳсони мансабдори қалидии ҳамон замон. Дар ҳамин Ичлосия, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун Раиси Шўрои Олий интиҳоб гардид ва тасмимҳои ҷиддӣ барои барқарор қардани ҳокимияти давлатӣ ва мұтадил гардонидани вазъи сиёсию иҷтимоии ҷумҳурӣ ба вуҷуд омаданд.

Санадҳои ғурӯҳи сеюм барои андешидани ҷораҳо ҷиҳати барқарории оромӣ ва сулҳ нигаронида шуда буданд. Аз ҷумла, қарори Шўрои Олий дар бораи тасдиқи Фармони и.в. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷорӣ қардани вазъияти фавқуллода ва қоидаҳои шабгардӣ дар ҳудуди шаҳри Ҷӯшанде”, Қарори Шўрои Олий дар бораи Муроҷиатномаи Шўрои Олий ба азҳоби сиёсӣ, ҳаракату созмонҳо, ба тамоми шаҳрвандони

чумхурӣ, Қарори Шӯрои Олӣ дар бораи гуфтушунид бо тарафҳои мухолиф ва ба посёлкаи Айвач фиристодани гурӯҳи депутатҳои халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Гурӯҳи чоруми санадҳо қонунҳоеро дар бар мегирад, ки масъалаҳои муҳим ва мураккаби ҳамон замонаро ба танзим овардаанд, аз ҷумла:

- ✓ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳусуси даровардани тағиирот ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи статуси депутатҳои халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон”;
- ✓ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳусуси дохил кардани тағиирот ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи андози даромади шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаа” аз 6 январи соли 1922;
- ✓ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи аз андози иловашуда озод кардани роҳҳатҳо ва табобатгоҳҳои санаторию курортӣ, истироҳатгоҳҳо ва лагерҳои солимгардонии тобистона»;
- ✓ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар ҳусуси дохил кардани тағиирот ба Кодекси никоҳ ва оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
- ✓ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гурезагон»;
- ✓ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи аз ҷавобгарии ҷиноятӣ, интизомӣ ва маъмурӣ озод кардани шахсоне, ки дар давраи аз 27 март то 25 ноябрини соли 1992 ҷиноят ва амалҳои ғайриқонунӣ содир кардаанд»;
- ✓ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Рӯзи сулҳ ва ризоияти миллии халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кардани 26 ноябрини соли 1992»;
- ✓ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар ҳусуси даровардани тағиироту иловаҳо ба баъзе санадҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
- ✓ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ба узвияти захирай арзи байналхалқӣ, Бонки байналмилалии таҷдиду тараққиёт, Ассотсиатсияи байналмилалии тараққиёти корпоратсияи байналмилалии молия ва Агентии бисёрҷабҳаи замонати пасандозҳо дохил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
- ✓ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи даровардани тағиирот ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
- ✓ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Низомномаи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
- ✓ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Низомномаи Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
- ✓ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар ҳусуси тадбирҳои пурзӯр намудани ҷавобгарии ҷиной барои содир кардани ҷиноятҳои вазнине, ки бар зидди саломатӣ ва ҳаёти шаҳрвандон, ҳуқуқҳои амволии онҳо ва барои ҳароб кардани пояҳои иқтисодию сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст».

Дар гурӯҳи панҷум санадҳои ҳуқуқиеро дохил кардан мумкин аст, ки робитаҳои байналмилалии Тоҷикистони тозаистиклолро бо дигар давлатҳо муайян мекард. Аз ҷумла, Қарори Шӯрои Олӣ дар бораи муроҷиат ба давлатҳои ИДМ оид ба дохил кардани қувваҳои сулҳҳоҳ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қарори Шӯрои Олӣ дар бораи тасдиқи шартнома оид ба бехатарии колективонаи давлатҳои иштирокӣ ИДМ.

Олимони соҳаи ҳуқуқ Иҷлосияи мазкур ва санадҳои ҳуқуқии қабулкардаи онро, барои давлатдории навини тоҷикон муҳим арзёбӣ кардаанд [2, саҳ. 43-46].

Ҳамин тавр тавассути ин санадҳо як қатор навигариҳои ҷиддӣ дар низоми ҳуқуқӣ ворид шуд, аз ҷумла:

- ✓ Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ бо таври даҳлдор баргузор карда шуд;
- ✓ як қатор шахсони мансабдори калидӣ аз вазифа озод карда шуд ва ба ҷойи онҳо шахсони нав интихоб гардид;
- ✓ тавассути ворид кардани тағиирот ба Конститутсия аз идоракунии президентӣ даст қашида, идоракунии парламентӣ қобили қабул дониста шуд. Роҳбари давлат Раиси Шӯрои Олӣ ҳисобида шуд;

- ✓ масъалаи хифзи хукуки гурезагон тавассути қонуни алоҳида ба танзим дароварда шуд;
- ✓ санадҳое қабул гардид, ки тамоми қишрҳои чомеаро ба сулҳу оромӣ ҳидоят намуд;
- ✓ як қисме аз чинояткорон ва хукуқвайронкардаҳо тавассути қонуни авф бахшида шуданд;
- ✓ диққати чомеаи ҷаҳонӣ барои ҳалли мушкилоти Тоҷикистон ҷалб карда шуд.

Ҳамин тавр санадҳои хукуқии зикршуда, заминаи асосии хукуқиро барои сулҳу субот ва мустаҳкам кардани давлатдории миллии тоҷикон гузошт. Натиҷаҳои он буд, ки давра ба давра вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва хукуқии қишвар хуб шуданд ва умедворем, ки ҷараёни рушди самтҳои зикршуда солҳои минбаъда босуръат меафзояд.

#### Адабиёт:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ” аз 21.12.2021.(речан дастрасӣ: [www.president.tj](http://www.president.tj))
2. Усмонҷон Faффоров, Фарҳод Каримов. Ичлосияи Тақдирсози миллат. – Душанбе, “Адиб”, 2012, саҳ. 75-81.
3. Холиқзода А.Ғ., Шарифзода М.М., Шосаидзода Ш.Ш. Пешво ва мактаби давлатдорӣ (Пешво-поягузори давлати миллӣ). – Ҳуҷанд. Ношири: 2022. –С. 43-46.

## САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ ИЧЛОСИЯИ 16 - УМИ ШӮРОИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

*Дар мақола 74 санади ҳуқуқие, ки дар Ичлосияи 16 - уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида буданд, мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Муаллиф санадҳои зикршударо вобаста ба мазмун ва моҳияташон ба 5 гурӯҳ таҳсими намуда, нақши онҳоро дар таҳқими давлати муосири тоҷикон муҳим арзёбӣ кардааст. Дар мақола таъсири санадҳои ҳуқуқии зикршуда баён гардида, натиҷаҳои муҳими онҳо дар 7 банд зикр шудааст.*

**Калидвоҷсаҳо:** ичлосия, санад, ҳуқуқ, қонун, авф, давлат, истиқолият, ҳуқуқбунёд, конститутсия, гуреза.

## ПРАВОВЫЕ АКТЫ 16-Й СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

*В статье анализируются 74 правовые акты, которые были приняты в 16 Сессии Верховного совета Республики Таджикистан. Автор исходя из сущности и содержании этих актов, их разделет на 5 групп. Данные правовые акты играли важную роль при формировании современного таджикского государства. В статье также в 7 пунктах подчеркиваются правовые результаты этих актов.*

**Калидвоҷсаҳо:** сессия, акт, право, закон, помилование, государство, независимость, конституция, беженцы.

## LEGAL ACTS OF THE 16TH SESSION OF THE SUPREME COUNCIL REPUBLIC OF TAJIKISTAN

*In the article analyzed 74 legal acts that were adopted in the 16th session of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan. Based on the essence and content of these acts, the author will divide them into 5 groups. These legal acts played an important role in the formation of the modern Tajik state. The article also emphasizes the legal results of these acts in 7 paragraphs.*

**Keywords:** session, act, law, state, independence, constitution, refugees.

**Дар бораи муллиф:**

**Меликов Умрилло Асадуллоевич**-доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. Почтаи электронӣ: [m.umrillo@gmail.com](mailto:m.umrillo@gmail.com)

**Об авторе:**

**Меликов Умрилло Асадуллоевич**-доктор юридических наук, профессор кафедры права Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. Электронная почта: [m.umrillo@gmail.com](mailto:m.umrillo@gmail.com)

**About the author.**

**Melikov Umrillo Asadulloevich**-- Doctor of Law, Professor of the Department of Law of the Tajik State Pedagogical University named after Sadreddin Aini.. Email: [m.umrillo@gmail.com](mailto:m.umrillo@gmail.com)

## **ХАРАКТЕРЫ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ЗНАНИЕ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ**

**Аламов Х. Н.**

*Таджикский государственный педагогический университет имени Саддриддина Айни*

В современных условиях ведется острый дискуссии вокруг различных областях понятия правового воспитания говорить о многозначности понятия «правовых знаний», ибо часто она вносятся состав других терминов. Данное понятия выступает в виды «элемента», «составная часть» «направление», или же «правовое воспитание». Поэтому для исследования данной темы считаем необходимым, прослеживать, истории понятий «правовых знаний» и ее уточнение в правовой литературе. Начиная, с 60-х годов прошлого столетия исследуется вопросы «Правосознание и правовое воспитание масс», «Правовое воспитание трудящихся масс», «Правовая педагогика», «Правовая культура», «Правовая пропаганда», «Правовое просвещение». и.т.п.

Для освещения данной понятия нами переведется точки зрения ученых педагог И.Ф. Рябко которые рассматривая понятие и содержание правового воспитания подчеркивает, что «правовое воспитания – это определенное целеустремленное и систематическое влияние на сознание, психологию воспитуемых (индивидуов и общественных групп) всего уклада общественной жизни, и идеологических факторов с целью формирования у них глубоких и устойчивых представлений, убеждений и чувств, привития им высокой правовой культуры, навыков юридического общения, отвечающих уровню и требованиям современного правового развития общества...» [7. с.135].

Следовательно отличает основной задачей в области правового воспитания является формирования и совершенствование в избранном направлении правового сознания индивидов и общественных групп... соответственно Вместе с тем нельзя сводить правовое воспитание только к решению этих задач, ибо на основе и в зависимости от состояния, развивающегося в обществе правосознания совершается ряд процессов: продвижение в массу населения элементов правовой культуры, обращаться с правовым материалом, реализовать свои правомочия, уважительно относиться к исполнению обязанностей и.т.д.

Таким образом, одной из важных процессов состояния развивающего правосознания в обществе, является «продвижения в массу населения элементов правовой культуры». Проблемы, совершенствование форм правового знания широких масс трудящихся к правовой воспитательной работы среди населения, которые играет решающее роль для формирования и совершенствования коллективного и индивидуального правового сознания. Усовершенствование иногда используются пути и форсирование вести Пропаганда юридических знаний воспитание правовых взглядов и чувств, возможностей творческих организаций и учреждений искусства радио и телевидения, хорошо организованная служба доведения требований в рыночных аспектах и законодательство до различных слоев населения.

Понятие правовой пропаганды ее принципы в системе социологическом обществе была изучено со стороны ученик педагог В. В. Тищенко отмечает что «в процессе правового воспитания широко используется такие важные его средства, как правое обучение и правовая пропаганда»[9.с.42]. Анализируя соотношение между правовым воспитанием, правовой пропаганды он приходит к следующему выводу. «...Правовая пропаганда» будучи одним из средств правового воспитания, представляет собой вид общественной деятельности, специально организованной и направленной на достижение определенных целей» [9. с.42].

Посредством определение данной вопросы уточняет отличие понятие «правовое обучения», от «правовой пропаганды». Нами представляется что правового обучения, являющегося педагогическим приемом передачи и усвоения знания, умения и навыков в области прав, наиболее массовой форм право воспитательной деятельности, широко

использует художественные средства, каналы массовой информации, а также культурно-просветительное учреждения.

Таким образом, выдвинутом все авторы характерной особенности и отличает правовое обучения от правовой пропаганды, существу значению эти категории правовой пропаганды идентично к правовых знаний. Изучая вопросы теории правовое культуры В. П. Сальников дает, несколько определение понятия правовой культуры, где и касается «правосознанием» и «правовых знаниях» и «знания права». По его мнению, правовая культуры прогрессивного толка и умения использовать ее в своей деятельности .

Когда мы говорим о правовых знаниях и потом «знания права» в данном случае предполагает лишь представления о его принципах , важнейших и их задачах [8. с.198].

В данном случае автор, на наш взгляд, говорят о правовых значениях, рассматривает ее самостоятельно от деятельности профессиональных юристов, он определяет сферу распространения правовых значений.

Иной подход к исследуемому вопросу имеет коллективная книга автор под названием «Правовая пропаганда: В помощь идеологической работнику» [6. с.208].

В книге раскрывается значения правовой пропаганды как одного из важнейших направлений гуманного форм воспитания. Согласно концепции автор правовой пропаганде присущие все черты идеологической деятельности; она соединяет в себе функцию изучения правовой действительности. Соответственно разработано теоретических Положения правовой науке со своей основной функцией – распространением теоретических идей правовых знаний опыта правовой практики с целью гуманных правосознаний масс. Здесь правовые знания выступают в качестве распространителя теоретических положений правовой науки. При рассмотрении правовой обучений как форма правовой пропаганды в книге дается определения дефиниций «правовое обучение» и «правовое просвещение».

Далее правовое обучения, просвещения и правовая пропаганда могут рассматриваться как относительно самостоятельные средства воспитательного воздействия. Правовое обучения – это такая совместная деятельность обучающих и обучаемых, при которой происходит планомерное овладение правовыми знаниями, умением и навыками правильно их использовать. Разумеется Правовое просвещение – это процесс распространения правовых знаний. Соответственно правовое обучения и просвещения – важные пути повышения общей юридической образованности и культуры граждан, правового воспитания.

В исследуемые монографии термин «правовое просвещении» правильно используется в качестве «распространения правовых знаний». Не останавливаясь, на этом авторы книги идут намного дальше и вводят нас к поставленной цели. При определение те возможности, которые имеют средства убеждают, что «правовая пропаганда служит важным и наиболее массовым каналом, через который миллионы трудящихся овладеют правовыми знаниями и навыками правового поведения, осуществления своих прав и обязанностей, или иначе говоря, являются средством правового посвящения масс» [6. с.99].

Вопросы «правовое обучение» и «правовое просвещения» в таком ракурсе характеризуется что высокий уровень уважения, отношения к закону... необходима опираться на твердые правовые знания каждого гражданина. Поэтому целенаправленное правовое воспитание непосредственно опираться на правовое обучения и просвещение подрастающего поколения. Задача, которого состоит в том, чтобы каждый гражданин овладел знание своих прав и обязанностей, основных требований советского законодательства, умением применять и осуществлять их на практике. В данном случае также «правовое просвещение» выполняет те задачи, которые поставлены перед «правовым знанием» и между тем являясь опорой в их «целенаправленное правовое воспитание».

Здесь, пожалуй, прав Е.А.Зорченко определить, что цель правового воспитания является формирование правовой культуры личности. Он под правовым воспитанием личности в коллективе понимает целенаправленную, организованную деятельность по формированию правовых знаний, убеждений и установок на правомерное и социально-активное поведение, осуществляющую как посредством правового просвещения и обучения,

так и в процесс социально-правовой практике в форме участия в право творчестве, право – применение и провинции правонарушений [2.с.11]. По нашему мнению формирование «правовых знаний» относить к «целенаправленную организованную деятельность» правового воспитания личности, а «правовое просвещение» как средства осуществление этих задач.

Основной цель правовое знания и правового просвещения выступает «распространения правовых знаний»

Данная проблема детально рассматривается в работе С. Н. Акопян в отличие от других авторов, она раскрытие культуры. Для этого автора потребовалось анализировать содержания таких понятий, как «правосознание» и «правовая культура» и показать те же черты. Вместе с тем выявлены процессы их взаимодействия с правовым воспитанием. На основе этого исследователи делят ряд вывода, один из которых гласит: правосознание – результат правового воспитания, характеризующая соответствием урегулирования правом общественных отношений требованиям закона и иных нормативных актов.

Правосознание приводит к реализации этих требований в процессе общественной жизни. Другой вывод исследователя заключается в следующем: правосознание, правовое воспитание, правовая культура, - явление взаимообусловленное, взаимосвязанные друг друга. Не случайно они именно вместе взяты, выступают как важнейшее средство обеспечения правового воздействия [1. с.11].

По нашему мнению авторы не исключают в «правовой воздействие» и роль «правовой пропаганда», которые роднит с «распространением правовых знаний».

Касаясь проблемы правовое воспитания Е.М.Ефременко имеет иное мнение. Ему обосновывается понятый «правовое воспитание» и «Формирование правосознания», первое из которых обозначает целенаправленное воздействие на субъектов с целью передачи позитивного юридического опыта, второе предполагает создание соответствующих условий социально-культурного взаимодействия, что позволяет говорить о развитии правосознания в процессе целенаправленной и стихийной правовой социализации в условиях функционирования различных социальных институтов [3. с.12].

Если С.Н. Акопян считает правосознание правовое воспитание и правовую культуру - «Явление взаимообусловленные, взаимосвязанные и явление взаимодополняющие друг друга», а Ефременко имеет противоположное точки зрения, что отдельно даёт трактовке о невозможности понятия «правовое воспитание» и «формирование правосознания» определяет отдельно функции каждого из этих явлений, по нашему мнению эти авторы делают акцент именно на правовое воздействие на субъектов. И последнее знаний в условиях функционирования различных социальных институтов.

Изучаемы интерпретации правовая культура в ракурсе рыночных отношениях который исследовано с стороны ученый педагог А. С. Ибраевой по ее мнению в условиях рынка и рыночных отношений, демократизации общества необходимо по новому осмыслить понятийные аппараты правового воспитательного процесса, также категории, как «правовое воспитание», «правовой всеобуч», «правовая пропаганда», «государственно-правовая идеология».

В обществе существую мнения, что эти понятия ныне потеряли свою актуальность, свое первоначальное значение, и не могут быть совместимы с рыночной идеологией [4. с.36].

Нами предоставляется что проблема правовая воспитания, правовая знания некогда не потеряет своих значение наоборот в современных условиях зависимо от упрощенности законов частично усиливается роль воспитании и в низовых звена учебных заведении и соответственно повышается роль воспитания в образовательных системе особенно средних до высших учебных заведении или наряду заведении по усиления проблема воспитание на местах образуется различные родительский коллектив особенно в Республики Таджикистан, существует закон об ответственности родителей за обучение и воспитание детей.

## ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акиян С. Н. Правовое воспитание: понятие, формы, методы, пути совершенствования: Автореф..., дис. канд. юрид. наук. – Ереван, 2001. с. 11
2. Зорченко Е. А. Формирование правовой культуры личности в трудовом коллективе: Автореф ..., дис. Канд. юрид. наук. – М., 1982. с. 11.
3. Ефременко Е. М. Правосознание учащейся молодежи: теоретические основы и особенности формирования: Автореф..., дис. канд. юрид. наук. – Минск, 2004. с. 12.
4. Ибраева Н. С. Правовая культура: проблемы теории и практики: Автореф..., дис. доктора юрид. наук. – Бишкек, 2005. с.36
5. Правовая пропаганда: В помощь идеологическому работнику. – М., Юридическая лит.. 1981.- с. 208.
6. Правовая пропаганда: В помощь идеологическому работнику. – М., Юридическая лит.. 1981.- с. 99
7. Рябко И. Ф. Правосознание и правовое воспитание масс в советском обществе. – Ростов, 1969 – с. 135.
8. Сальников В. П. Правовая культура и поведение советских граждан (вопросы теории): Автореф..., дис. канд. юрид наук. – Л., 198
9. Тищенко В. В. Правовая пропаганда: понятие, функция проблемы // Правовое воспитание трудящихся (вопросы теории и практики) Сб. ст. – Фрунзе, 1978 – с. 42
10. Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» от 02 августа 2011 года, №762.

## **ХУСУСИЯТҲОИ МАХСУСИ ДОНИШҲОИ ҲУҚУҚИ ВА ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚӢ.**

*Дар мақола оиди донишҳои ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқӣ маълумот дода шудааст. Дар мақолақаид гардидааст, ки яке аз равандҳои муҳими ҳолати ташаккулёбии шуури ҳуқуқӣ дар чомеа таблиги унсурҳои тарбияи ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқӣ ба оммаи аҳолӣ мебошад. Такмил додани донишҳои ҳуқуқӣ дар байни а ҳолӣ, колективӣ коргарон ва муассисаҳои таълимӣ маҳсусан дар зинаҳои поёни муассисаҳои таълимӣ дар ташаккул ва такмили шуури ҳуқуқии онҳо нақши ҳалкунанда дорад.*

**Калидвоожаҳо:** Ҳуқуқ, тарбияи ҳуқуқӣ, фар ҳанги ҳуқуқӣ, шуури ҳуқуқӣ, донии ҳои ҳуқуқӣ.

## **ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ЗНАНИЕ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ**

*В статье представлена информация о юридических знаниях и правовой культуре. В статье отмечается, что одним из важнейших процессов формирования правосознания в обществе является популяризация элементов правового просвещения и правовой культуры в обществе. Повышение правовых знаний населения, коллектива работников и образовательных учреждений, особенно на нижних уровнях образовательных учреждений, играет решающую роль в формировании и повышении их правосознания.*

**Ключевые слова:** право, правовое образование, правовая культура, правовое сознание, правовые знания.

## **THE CHARACTER FEATURES OF LEGAL KNOWLEDGE AND LEGAL CULTURE**

*In this article provides information on legal knowledge and legal culture. The article notes that one of the most important processes of the formation of legal consciousness in society is the popularization of elements of legal education and legal culture in society. Raising the legal knowledge of the population, the collective of workers and educational institutions, especially at the lower levels of educational institutions, plays a decisive role in the formation and improvement of their legal awareness.*

**Keywords:** law, legal education, legal culture, legal consciousness, legal knowledge.

**Сведения об авторе:**

**Аламов Халимжон Нематович** – кандидат исторических наук, заведующий кафедры право, Таджикский государственный педагогический университет им. С. Аини. Адрес: 734003, Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 121. E-mail: [info@tgpu.tj](mailto:info@tgpu.tj), [alamov\\_141618@mail.ru](mailto:alamov_141618@mail.ru) Телефон +992(37)2241383, 907678282.

**Маълумотнома дарбораи муаллиф:**

**Аламов Ҳалимҷон Нематовиҷ** – номзади илмҳои таърих, мудири кафедраи ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. Суроға: 734003, Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рудаки 121. E-mail: [info@tgpu.tj](mailto:info@tgpu.tj), [alamov\\_141618@mail.ru](mailto:alamov_141618@mail.ru) Телефон +992 (37) 2241383, 907678282.

**About the author:**

**Alamov Halimjon Nematovich**-Candidate of Historical Sciences, Head of the Department of to the Law, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini address: 734003, Tajikistan, Dushanbe, Rudaki avenue 121.. E-mail: [info@tgpu.tj](mailto:info@tgpu.tj), [alamov\\_141618@mail.ru](mailto:alamov_141618@mail.ru) telephone +992 (37) 2241383, 907678282.

### НАҚШИ ОМИЛИ ИДЕОЛОГЙ ДАР ТАЪМИНИ СУБОТИ СИЁСИИ ЧОМЕА

**Хидирзода М. У.  
Тагоймуродов Н. Р.**

*Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон*

Чомеаи муосир ва равандҳои сиёсии дар он идомадошта аз ҳарвақта дида ба масъалаи суботи сиёсӣ ва хосияти созандагии муносибатҳои ҷамъиятӣ диққати ҷиддӣ медиҳад. Ин бесабаб нест, зеро шиддатикудратталабӣ, авҷ гирифтани манфиатҳоҳӣ, талош барои ба даст овардани захираҳои нави табии ва тағйирёбии таносубиқувваҳои сиёсӣ дар ҷаҳон инсониятро дар вазъияти мураккабу печидақарор додааст. Вобаста ба ин дарёфт ва коркарди механизмҳои таъмини суботи ҷомеа яке аз вазифаҳои асосии давлат ва ҷомеа буда, фаъолияти ҳамоҳангӣ онҳо дар ин соҳа метавонад муқовимати самаранокро таъмин намояд. Барои ноил шудан ба ин мақсад истифодаи василаҳои гуногуни ниҳодӣ, ташкилӣ, меъёри ва идеологию иттилоотӣ зарур мебошад. Зеро раванди инкишофи воқеа ва зухурот нишон медиҳад, ки маҳз ҳамин василаҳо айни замон дар муборизаҳо истифода шуда истодаанд. Вобаста ба ин меҳостем маҳз ба истифодаи василаҳои идеологӣ тамаркуз намоем, зеро он ҳам ба сифати таъминкунандай суботи ҷомеа ва ҳам василаи муқовимат истифода шуда метавонад.

Идеология ҳамчун муборизаи сиёсӣ таърихи дурударози истифода дорад. Дар давру замонҳои гуногун барҳӯрдҳои ғоявию арзишӣ борҳо боиси сар задани ихтилофу зиддиятҳо гашта, таҳавуллоти ҷиддиро дар ҷомеаҳо ба вучуд овардаанд. Аз ин рӯ, метавон таъкид намуд, ки таҳдидҳои идеологӣ, ки моҳияти арзишию ғоявӣ ва меъёридоранд, кодиранд суботи ҷомеаҳоро осебпазир гардонанд.

Таҷрибаи сиёсӣ нишон медиҳад, ки таҳавуллоти мазмuniро ки идеологияҳо аз диidi назариявию амалий тули муддати дурударози таъриҳӣ аз сар гузаронидаанд, аслан дар се маънӣ ифода мейбанд: «идеология ҳамчун илм дар бораи идеяҳо, қиқонунияти ташаккули давлат ва ҷомеааро инъикос мекунанд, идеология ба сифати мағҳуме, ки тамоюли иҷтимоию сиёсӣ ва аҳаммияти ақидаҳо, назарияҳо ва консепсияҳои гуногунро меомӯзад, инчунин идеология ҳамчун предмети таҳқиқот ва мағҳуми инструменталӣ дар илмҳои иҷтимоӣ»[2, 56]. Маъниҳои ифодашуда ҳамзамон моҳияти бисёрҷанба доштани идеологияҳоро низ сабит месозад. Вале умумияти онҳо дар мақсади истифодаи он аён мегардад. Яъне он ба сифати василаи иҷтимоию сиёсии аз ҷониби давлату ҷомеа васеъ истифодашаванда баррасӣ карда мешавад. Аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин аст, ки идеология ба сифати василаи муҳим дар фаъолияти давлат баромад намуда, тавассути ифодаи манфиатҳои гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ, муборизаҳои сиёсиро шакл медиҳад. Ҳамин аст, ки давлатҳо кӯшиш мекунанд аз идеология ҳамчун василаи муттаҳидсозанда истифода баранд.

Воқеяияти таъриҳӣ нишон медиҳад, ки суботи сиёсӣ ҳамчун омили муҳиммӣ таъмини рушди давлат бо таҳдидҳои дорои ҳусусияти гуногун рӯ ба рӯ шуда истодааст. Раванди муосири рушди муносибатҳо байни қишварҳо дар минтаҳа ва ҷаҳон то як дараҷа ҳусусияти зудтағийрёбанда ва пешгӯйинашавандақабул намуда истодааст. Тамоюле, ки солҳои охир ба таври рӯйирост ҷараён гирифта истодааст, ин водорсозии давлатҳо аз ҷониби баъзе азқудратҳои ҷаҳонӣ ба тағири мавқеъ вобаста ба масъалаҳои муайянӣ сиёсии дорои ҳусусияти байналмилалӣ мебошад. Дар ҷунин шароит масъалаи интиҳоби масири ба манфиатҳои миллии давлатҳо мувоғиқ баъзан боиси ноғаҳмиҳо низ шуда метавонад. Вобаста ба ин, дар ҷунин шароити мушкилу мураккаб таъмини суботи сиёсӣ ба сифати афзалият дар сиёсати давлатӣ баромад мекунад.

Ҳусусияти дигари равандҳои сиёсии ҷараёндошта дар он аст, ки мубориза ва рақобатҳои сиёсӣ бо истифода аз маҷмуи технологияҳои гуногуни ба даст овардани мақсад

амалй гашта, хусусияти гибридй доранд. Дар ин масир истифодаи василаҳои мафкуравӣ нақши хосса дошта, солҳои охир талабот ба он хеле зиёд шуда истодаанд. Ба ақидаи М.С.Козиров: «Ҷангҳои садаи XX1, аз рӯйи мушоҳида, ҷангҳо дар фазои маъниҳо, арзишҳо, намунаҳои шуури оммавӣ буда, дар фазои иттилоотӣ мегузараанд. Агар дар асри XX ғалабаро бартарияти технологияҳои ҳарбию истеҳсолӣ таъмин мекард, пас дар асри XX1 мавқеи аввалро технологияҳои пешрафтаи гуманитарӣ ишғол мекунанд»[1, 122]. Дар ин ҳолат муаллиф зери мағҳуми «технологияҳои пешрафтаи гуманитарӣ» истифодаи василаҳои идеологию иттилоотиеро дар назар дорад, ки дар набардҳои солҳои охир ба таври васеъ истифода шуда истодаанд. Аҳаммияти ғояҳоро ҳамчун ҷузъҳои таркибии идеологияҳо Г.Лебон таъкид намуда, қайд мекунад, ки: «Ғояҳо пружинаҳои ноаёни моддаҳо мебошанд. Вақте, ки онҳо аз байн мераванд, таҳкурсии тамаддун ва муассисаҳо ҳам шикаста мешавад»[3, 150]. Аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин аст, ки муборизаи ғояву арзишҳо василай шакли муайяни муносибатҳо, бигузор муносибатҳои низой ҳам бошад.

Вобаста ба ин С.Ятимов дурустқайд мекунад, ки: «Зиддияти арзишҳо зиддияти ҳатарнок ва мушкилҳалшаванд мебошад. То замоне, ки ҷаҳон боқист, ин зиддиятҳо боқӣ мемонанд» [4, 42]. Аз ин нуктаи назар, мо бо воқеияте рӯбарӯ ҳастем, ки дар он барҳӯрд ва зиддияти арзишҳо боиси ноамнӣ ва бесуботии ҷомеаҳо гашта истодаанд. Зуҳуроте, ки солҳои зиёд аст атрофи он мубоҳисаҳо идома доранд, барҳӯрди тамаддунҳо мебошад, ки ҳар қадом тамаддун баҳри тарғиб ва паҳн намудани арзишҳои худ талош намуда истодааст.

Дар ин замана «технологияҳои пешрафтаи гуманитарӣ» тавассути таҳмили ғоя ва арзишҳои ба манфиатҳои ҷонибҳо ҷавобгӯ шуури ҷамъиятиро тағиیر дода, онро қӯшиши ба ҳадафҳои худ мутобиқ намудан дорад.

Дар шароити қишвари мо, ки дар самти идеологӣ гуногуни мафкуравӣ эълон шудааст, таҳқими заманаҳои арзишӣ ва ғоявии ҷомеа бояд дар заманаи мақсадҳои эълоннамудаи давлат сурат гирад. Дар ин замана метавон суханони сиёсатшиноси тоҷик С.Ятимовро ёдовар шуд, ки ў менависад: «Арзишмандтарин идеология дар ғояҳои нигоҳдории истиқлолияти давлатӣ, тамомияти арзӣ, вахдати миллӣ, рушди демократӣ ва таъмини пешрафти устувори иқтисодӣ аз рӯйи таҷрибаи қишварҳои муттарақӣ зуҳур меёбад» [4, 42]. Вобаста ба ин, ягон ғояи дигар наметавонад аз мақсадҳои эълоншуда боло бошад.

Аз диди назариявӣ идеология бояд ҳамчун василай таҳқимиқудрат аз ҷониби ҳокимият тарғибу татбиқ карда шавад. Вале рушди ҷомеа вазифаи тарғибу ташвиқи идеологири бар фазои фароҳтар ва аз ҷониби субъектҳои дигар низ тақозо намуда истодааст. Вобаста ба ин, мо мушоҳида менамоем, ки таъмини устувории идеологӣ ба фаъолияти муҳимми ҷамъиятий мубаддал шуда истодааст. Яъне, сафарбарномаии нерӯҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳам дар ин масир зарур мебошад.

Пайдоиши ғояҳои тарғибқунандай устувории эътиқод, ки моҳияти онҳо сиёсигардонии дин ва ба омили экстремизму терроризму табдил додани он мебошад, яке аз намунаҳои эҷоди таҳдид ба суботи сиёсӣ ва амнияти ҷамъиятий мебошад. Вобаста ба ҷанбаҳои функционалии дин ҳамчун шакли шуури ҷамъиятий Ф.Баротзодақайд мекунад, ки: «Имрӯз дин метавонад ҳамчун як ҳодисаи комилан идеологӣ арзи вуҷуд намояд, вазифаи муҳимми меъёрий-аҳлоқиро анҷом диҳад. Ва дар айни замон метавонад маҳсулоти «бозорӣ» бошад, вазифаи «молро» дар матнҳои муҳталиф иҷро намояд. Дар охири солҳои 1980 ва ибтидои солҳои 1990 ислом зоҳирان ба ҳайси ифодакунандай эҳёи ҳудшиносии миллӣ ва фарҳангии сокинони мусалмони Тоҷикистон ҳудро вонамуд намуд ва ба раванди «бозгаштан» ба «решаҳои қуҳани мардумӣ» ё «эътиқоди ниёғон» табдил гардид. Вале аслан ин бозандешӣ дар шакли ҷаҳонбинии «наҳзати исломӣ» маънои баргаштан ба «исломи ноб»-и бунёдгароро дошт, ки дар меҳвари он ифротгарийи зиддимиллӣқарор гирифта буд»[5, 7.]. Таҷрибаи таърихии мазкур бори дигар ҳушдор медиҳад, ки ҳама гуна дин ва талошҳои дингаройӣ дар пайи тарғиби арзишҳои худ буда, ғояҳои ҳудшиносии миллӣ ва эҳё миллию фарҳангӣ моҳиятан ба консепсияи бунёдгароёнаи он мувоғиқ нестанд. Ин нерӯҳо аз ғояҳои зикргардида дар марҳилаҳои муайяни фаъолияти худ метавонанд бо мақсади назарфиребии сиёсӣ истифода баранд.

Ҳамзамон, бо ин, воқеяти сиёсӣ собит месозад, ки ақидаҳои ифротии динӣ, ки дар пояи салафиягарой, ҳизб-ут-тахрир, ансоруллоҳ ва ғайраю ҳоказо ба сифати ҷамъиятҳои экстремистиу террористӣ шинохта шудаанд, ба ҳеч ваҷӯ бо консепсияи давлати миллӣ мувоғиқ нестанд. Идеологияе, ки онҳо ҷонибдорӣ менамоянд, бунёди хилофатро тарғиб намуда, сарҳадҳои давлатҳои миллӣ ва дастовардҳои фарҳангию тамаддуни миллатро сарфи назар мекунад. Аз ин рӯ, шинохти моҳияти идеологияҳои мазкур имкон медиҳад, ки ҳатари онҳо на танҳо ба шуури миллӣ, инчунин ба ягонагии мазҳабӣ низ саривақт дарк карда шавад. Вобаста ба ин масъала, С.С.Ятимовқайд мекунад, ки: «Барои мисол, вобаста ба идеологияи динӣ, ки аз ҷониби ҳадамотҳои маҳсуси ҷаҳон ва ҳама субъектҳои аз нигоҳи сиёсӣ номуваффақ сунистифода мешавад, ҳамеша як масъала ҷой дорад. Яъне, предмети асосӣ, ки дар атрофи он гӯё идеология ташаккул меёбад, аз ҷониби субъектҳои сиёсӣ дар даҳҳо шакл шарҳу тавзех дода мешавад. Ин тафсиру шарҳдигарҳо ва таълимому назарияҳои сода нестанд. Ҳар нафаре, ки ба майдони набардҳои идеологӣ ворид мешавад, мекӯшад афкори ҷамъиятиро монополия намояд» [4, 31]. Монополия ва минбаъд идора намудани афкори ҷамъияти технологияи пазирӯфтai набардҳои идеологӣ маҳсуб меёбад. Дар ҷараёни он мутеъгардонии равонию зеҳнӣ ба амал омада, дар натиҷа идоракунии субъекти сиёсат осон мегардад. Зоро вақте, ки шуури инсонқудрати муқовимат ба таъсиррасониҳои берунаро аз даст медиҳад, он аслан ба объекти идоракунӣ ва иҷроқунданаи «безабон» мубаддал мегардад. Чунин нафарон ба суботи ҷомеа дар дилҳоҳ лаҳза ҳатар эҷод карда метавонанд. Ҳусусан вақте, ки таъсиррасони ҷанбаи эътиқодӣ дорад, ҳатари он ба маротиб зиёд аст.

Вобаста ба ин, метавон ҳулоса намуд, ки идеологияи исломи сиёсӣ дар ҳама гуна шаклу мазмунаш ҳамчун таҳдид ба суботи сиёсии ҷомеа бокӣ мемонад. Аз ин рӯ, дар шароити мавҷудияти таҳдиди мазкур коркарди механизмиҳои идеологии муқовиматкунанде лозим мебошад, ки тавонанд шуури ҷамъиятиро аз ин таъсирот эмин нигоҳ доранд. Дар сатҳи меъёри чунин замана мавҷуд мебошад. Моддаи 8 Конституцияи Тоҷикистон муқаррар намудааст, ки: «Таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятий ва ҳизбҳои сиёсие, ки находпарастӣ, миллатгарӣ, ҳусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё барои бо зӯри сарнагун кардани соҳтори конституционӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст.

Дар Тоҷикистон фаъолияти ҳизбҳои сиёсии дигар давлатҳо, таъсиси ҳизбҳои ҳусусияти миллӣ ва динидошта, инчунин маблағузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳо ва созмонҳои ҳориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони ҳориҷӣ манъ аст» [6,]. Вобаста ба ин метавонқайд намуд, ки давлат ҷораҳои ҳуқуқиро вобаста ба пешгирии воридшавӣ ва ё ташаккули идеологии дорои ҳусусияти экстремистиу террористӣ, тарғибкунандай ҳусумату бадбинии миллӣ, иҷтимоӣ ва динӣ муқаррар намудааст. Дар замини наин он василаҳои ҳуқуқии таъминкунандай суботи сиёсии ҷомеа амалий карда мешаванд.

Ҳамзамон бо ин, таҷриба нишон медиҳад, ки барои устувор нигоҳ доштани суботу тартиботи ҷамъиятий ва таъмини устувории идеологии шаҳрвандон истифодаи маҷмӯи муайянӣ ҷораҳо зарур мебошад. Вобаста ба ин масъалаи муҳим самаранокии фаъолияти идеологӣ, тарғибу ташвиқи таъсиррасон ва мусоидат ба дарки афзалияти манғиатҳои миллию давлатӣ аз ҷониби ҷомеа мебошад.

Ба ақидаи мо, дар раванди устуворгардонии идеологии ҷомеа коркарди идеологии ягонаи миллӣ зарур мебошад. Идеологияи миллӣ омили муҳимми аз байн бурдани зуҳуроти ноустувории психологӣ ва идеологӣ дар пешорӯи мушкилиҳои пайдошаванда, осебпазирии фазои иттилоотиу идеологӣ дар замони авҷи таҳочуми мунтазами иттилоотӣ, фаъолияти мақсадноки дастгоҳи иттилоотӣ ва идеологии душманони беруна буда, тавассутиқавигардонии маънавӣ ва сиёсии афкори ҷамъиятий имкони устуворгардонии мағкуравии ҷомеааро фароҳам меоварад.

Идеологияи миллӣ бояд маҷмӯи муайянӣ арзишҳо, меъёрҳо вақоидаро ғояҳоеро дар бар гирад, ки онҳо самтҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангиро ифода намоянд. Аз он ҷумла:

- арзишҳо ва меъёрҳои сиёсӣ: Озодӣ, Истиқлол, давлатмехварӣ, дунявият, хукуқбунёдӣ, демократӣ, ягона, иҷтимоӣ будани давлат, эҳтироми хукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, интихоботҳои озод ва шаффоф, идоракуни президенտӣ, гуногунақидагӣ, ислоҳотпазирӣ ва ислоҳотчигӣ, волоияти Конститутсия вақонунҳо, таҳаммулпазирии сиёсӣ, муносибати оштинопазир бо коррупсия ва ғайра;

- арзишҳо ва меъёрҳои иқтисодӣ: иқтисоди озод, таъмини амнияти озукаворӣ, истиқолияти энергетикӣ, рушди босуботи саноатӣ, муносибатҳои бозорӣ, рушди соҳибкорӣ, хукуқ ба моликияти хусусӣ, шаффофият дар муносибатҳои иқтисодӣ, рақобати озод, озодӣ дар барқарор намудани робитаҳои хориҷӣ, тиҷорати озод, таъмини риояиқонунгузорӣ ва санадҳои дигари байналмилаӣ дар пешбуруди фаъолияти иқтисодию соҳибкорӣ, таъмини бозори доҳилӣ бо маводи воридотӣ, тақвият бахшидани нерӯи содиротии кишвар ва ғайра;

- арзишҳо ва меъёрҳои иҷтимоӣ: таъмини адолати иҷтимоӣ ва шароити арзандай зиндагӣ барои ҳар як шаҳс, таъминоти иҷтимоӣ дар ҳолати корношоямӣ, пирӣ, дастгирии иҷтимоии гурӯҳҳои ниёзманд, танзими муҳочирати корӣ дар доҳил ва хориҷ, омӯзиши ва танзими доимии бозори меҳнат, тайёр намудани мутахассисон аз рӯйи талаботи бозори меҳнат, таъмини шуғли сермаҳсул, касбҳои замонавӣ, аз байн бурдани сегрегатсияи бозори меҳнат аз рӯйи мансубияти ҷинсӣ ва ғайра;

- арзишҳо ва меъёрҳои таърихио фарҳангӣ: тарғиби анъанаҳои давлатдории гузаштагон, эҳсоси баланди худшиносӣ, худгоҳӣ, ифтиҳори миллӣ, муборизаи беамон бо бегонапарастӣ, эҳё ватарғиби дастовардҳои фарҳангӣ, ҳунарҳои миллӣ, зинда нигоҳ доштани хотираи бузургони миллат, истифодаи эҷодиёти онҳо барои тарбияи худшиносӣ, муқаддасии Ватан ва марзу буми аҷдодӣ, эҳтироми сарвар, падару модар ва шахсони қалонсол, хифзи дастовардҳои моддӣ ва ғайримоддии фарҳангӣ ва истифодаи онҳо барои муаррифии давлати миллӣ ва ҳоказо.

Идеологияи миллӣ василаи хуввиятсози миллат буда, тавассути маҷмуи ташаккулёттаи ғояҳои ягонагӣ, шинохт ва эътирофи умумияти таъриҳӣ, фарҳангӣ, ҳамзистӣ, ақида, эътиқод, анъана, меъёрҳои ахлоқӣ ва муқаррароти рафторӣ ифодагари сатҳи рушди сиёсӣ ва маънавии миллатро баланд мебардорад.

Раванди фаъолияти идеологӣ метавонад дар ҳолатҳои зерин самаранок бошад, агар:

доира ва ё маҷмуи арзишҳо, меъёрҳо, қоидаҳо ва ғояҳое, ки тавонанд ба шаклгирии комили фарҳанги сиёсӣ мусоидат намуда, дар зехни чомеа ҷой гирифта, рафтари сиёсии онҳоро танзим намояд, дақиқ муайян шуда бошанд;

низоми арзишҳо, меъёрҳо ва муқаддасоти дар доираи фарҳанги сиёсӣ эътирофшуда тавассути истифодаи усул ва василаҳои зарурӣ ба шаҳрвандон фаҳмонида дода шавад;

таъсирнокии чорабинҳои идеологӣ ва тарғиботӣ ба шуур ва рафтари сиёсии шаҳрвандон бояд дар сатҳе ташкил карда шавад, ки онқудрати муқовимат бо ғояҳои таҳмилшавандаро дошта бошад;

осебазирии фазои иттилоотио идеологӣ дар пешорӯйи таҳочуми мунтазами иттилоотӣ, фаъолияти мақсадноки дастгоҳи иттилоотӣ ва идеологии душманони беруна, самаранокии воқунишҳо ба онҳо бояд таҳти арзёбии доимӣ қарор гирад;

ниҳодҳои анъанавӣ, азқабили шахсони қалонсоли деха, зиёёни обруманди ба ҷомеа таъсиррасон, шуроҳои собиқадорон ва занон, ки метавонанд дар раванди ташаккули афкори ҷомеа, шаклгирии рафтари аҳли ҷамоатчигӣ дар доираи меъёрҳо ва арзишҳои фарҳанги сиёсӣ таъсиргузор бошанд, дуруст сафарбар карда шаванд.

Ҳамин тарик, таҳлили мавзӯй нишон медиҳад, ки дар шароити муосири рушди ҷомеа омили идеологӣ ба сифати василаи таъсиррасон ба равандҳои сиёсию-иҷтимоӣ баромад намуда истодааст. Маҳз тавассути амалӣ намудани механизмҳои зикргардидаи “коркарди” фардҳо нерӯҳои манфиатдор имкон пайдо намуда истодаанд, ки доираи амалҳои худро васеъ ва бо ҳарчи нисбатан ками иқтисодӣ натиҷаҳои назаррас ба даст оваранд. Вобаста ба ин омили идеологиро метавон ҳамчун ҷузъи таркибии технологияҳои муосири набардҳои иттилоотӣ маънидод намуд, ки тавассути он имкони васеи мағзӯйӣ мавҷуд буда, нерӯҳои экстремистиу терористӣ аз он хеле васеъ истифода намуда истодаанд. Дар робита ба вазъи

муосири чомеаи мо бошад, ҳамиро хулоса намудан зарур аст, ки таъсиррасониҳои ҳамарӯзai идеологӣ зарурати коркарди механизми мукаммали муқовиматкунандаро пеш гузашта, боло бурдани самараноки тадбирҳоро дар ин самт ба сифати вазифаи муҳим пеш гузаштааст.

#### **АДАБИЁТ:**

1. Козырев М. С. Историческое развитие идеологии // Вестник Костромского государственного университета. – 2014. - № 1. – С. 122-126.
2. Малинецкий Г. Г. Проектирование будущего, мониторинг и прогноз в контексте национальной безопасности // Наука Москвы и регионов. — 2007. — № 4. — С. 55 — 59.
3. Лебон Г. Психология народов и масс [Текст]/Гюстав Лебон – Москва, 2021. –352с.
4. Ятимов С. Идеология ва манфиатҳои миллӣ [Матн] / С.С. Ятимов – Душанбе, 2015.-192с.
5. Баротзода Ф., Нурулҳақовқ. Вазъи динӣ-сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон[Матн]/ Ф.Баротзода,к.Нурулҳақов – Душанбе, 2017.-128с.
6. Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] – Душанбе, 2016.

### **НАҚШИ ОМИЛИ ИДЕОЛОГӢ ДАР ТАҶМИНИ СУБОТИ СИЁСИИ ЧОМЕА**

*Мақолаи мазкур ба таҳлили масъалаи нақши омили идеологӣ дар таҷмини суботи ҷомеа баҳшида шудааст. Ҷар он нақши идеология ҳамчун василаи муттаҳидкунандай миллат арзёбӣ гардида, моҳият ва мазмуни муборизаҳои муосири идеологӣ таҳқиқӣ гардидааст. Нақши идеология ҳамчун омили таҷмини суботи сиёсӣ аз паҳлуҳои гуногун мавриди омӯзишиқарор дода шуда, василаҳои идеологии таъсиррасон аз рӯйи мазмун ва нақшаишон дарравандҳои сиёсӣ мавриди арзёбӣқарор дода шудааст. Ҳамчунин, аҳамият ва моҳияти идеологиии миллӣ, қисмҳои таркибӣ ва василаҳои боло бурдани таъсирнокии он низ мавриди омӯзиши таҳқиқарор гирифтаанд.*

*Вожсаҳои калидӣ: идеология, суботи сиёсӣ, набордҳои идеологӣ, арзииҳо, ғояҳо, меъёрҳо, идеологияи миллӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, равандҳои сиёсӣ, василаҳои идеологӣ, назарфиребӣ, таъсиррасонии идеологӣ, мутеъгардонии психологӣ.*

### **РОЛЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

*Данная статья посвящена анализу роли идеологического фактора в обеспечении стабильности общества. В ней рассматривается роль идеологии как средства объединения нации, исследуется сущность и содержание современных идеологических войн. Разносторонне изучена роль идеологии как фактора обеспечения политической стабильности, дана оценка идеологическим средствам воздействия по их содержанию и роли в политических процессах. Также были изучены и исследованы значение и сущность национальной идеологии, ее составные части и средства повышения ее эффективности.*

*Ключевые слова: идеология, политическая стабильность, идеологические войны, ценности, идеи, нормы, национальная идеология, социальные группы, политические процессы, идеологические средства, манипуляция, идеологическое воздействие, психологическое подчинение.*

### **THE ROLE OF THE IDEOLOGICAL FACTOR IN ENSURING THE POLITICAL STABILITY OF THE SOCIETY**

*This article is devoted to the analysis of the role of the ideological factor in ensuring the stability of society. In it, the role of ideology as a means of unifying the nation was assessed, and the essence and content of modern ideological struggles were investigated. The role of ideology as a factor in ensuring political stability has been studied from different angles, and ideological means of influence have been evaluated according to their content and role in political processes. Also, the importance and essence of the national ideology, its constituent parts and means of increasing its effectiveness have also been studied and researched.*

**Keywords:** ideology, political stability, ideological wars, values, ideas, norms, national ideology, social groups, political processes, ideological means, manipulation, ideological influence, psychological subordination.

**Маълумот дар бораи муаллифон:**

**Хидирзода Махфират Умар**-доктори илмҳои фалсафа, профессор, узви Комиссия марказии интихобот ва райъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Суроға: ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 42.тел.: (+992) 918639754, e-mail: [makfirat@mail.ru](mailto:makfirat@mail.ru)

**Тагоймуроводов Некрӯз Рустамович**-Мутахассиси пешбари раёсати таҳлил ва ояндабинии сиёсати дохилии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҷумҳурии Тоҷикистон. E-mail: [nekruz\\_132@mail.ru](mailto:nekruz_132@mail.ru). тел: +992 900324444

**Сведение об авторах:**

**Хидирзода Махфират Умар**-Доктор философских наук, профессор, Член Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан. Адрес: г. Душанбе, проспект Рудаки, 42.тел .: (+992) 918639754, e-mail: [makfirat@mail.ru](mailto:makfirat@mail.ru)

**Тагоймуроводов Некрӯз Рустамович**-Ведущий специалист отдела анализа внутренней политики и прогнозирования Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. E-mail: [nekruz\\_132@mail.ru](mailto:nekruz_132@mail.ru). тел: +992 900324444

**About the authors:**

**Hidirzoda Mahfirat Umar**-Doctor of Philosophy, Professor, Member of the Central Commission for Elections and Referenda Republic of Tajikistan. Address: 42 Rudaki ave., Dushanbe. tel .: (+992) 918639754, e-mail: [makfirat@mail.ru](mailto:makfirat@mail.ru)

**Tagoymurodov Nekruz Rustamovich**-Leading Specialist of the Domestic Policy Analysis and Forecasting Department of the Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Tajikistan/@: [nekruz\\_132@mail.ru](mailto:nekruz_132@mail.ru) tel: +992 900324444

# **СОХТОРҲОИ (ИТТИХОДИЯҲОИ) ҲАМГИРОИИ ФАЗОИ ГЕОСЁСИИ АВРУОСИЁИ БУЗУРГ ДАР СИЁСАТИ ХОРИЧИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**Бедилзода Ҳ., Нурализода С.**  
*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ*

Ташкилотҳои минтақавӣ ва нақши онҳо дар сиёсати ҷаҳонӣ дар асри XX аҳамияти бештар пайдо карданд. Тақвияти мавқеъирии соҳторҳои минтақавӣ дар сиёсати ҷаҳонӣ ба андозаи бештар пас аз Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ба амал омад. Аммо ташаккули назариявии ин ҷараён ҳамчун яке аз навъҳои минтақашиносӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ дар ибтидои асри гузашта ба вуқӯй пайвастааст.

Омили дигари беруна ҷаҳонишавии иқтисодиёт вобаста бо пайдоиши типи нави минтақашиносӣ ва минтақаҳосозии иқтисодиёт дар солҳои 90-ум мебошад. Ҕаҳонишавӣ парадигмаи тиҷоратиро аз байналмилалӣ то ҷаҳонӣ дигаргун намуд. Бо тараққӣ ёфтани равандҳои ҷаҳонишавӣ дар олам мустақилона ва берун аз доираи гурӯҳҳои ҳамгирии иқтисодӣ иштирок кардан дар тиҷорати байналмилалӣ барои давлат ҳеле душвор аст. Набудани бочи гумруқӣ ва монеаҳо барои рушди равобити тиҷорию иқтисодӣ кӯмаки қалон мебошад. Ҷолишҳо ва таҳдидҳои мусоир фаромарзномаи моҳияти онҳоро муайян кард. Терроризм, ифроғарӣ, ҳамлаҳои киберӣ, қоҷоқи маводи мухаддир тарҳ ва ҷаҳорҷӯбай ҷуғрофӣ надоранд.

Ҳангоми таҳлили нақш ва мавқеи созмонҳои минтақавӣ, пеш аз ҳама, фаҳмидан зарур аст, ки минтақаҳо ҷо гуна ташкил ва азnavsозӣ карда мешаванд, барои ҷо гуна субъектҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар шароити минтақавии расмӣ ва ғайрирасмӣ дар қаринаи ҷаҳонишавӣ муттажид мешаванд. Муаллифони гуногун ба муҳиммияти омилҳои берунӣ дар бунёди актор будан дар сатҳи минтақа ишора мекунанд[1, 63]. Дар асоси ин, мо метавонем таҳмин кунем, ки пайдоиши созмонҳои минтақавӣ ҳамчун иштирокчиёни ниҳодҳои идорақунии ҷаҳонӣ вобаста аст аз:

- таъсири мутақобилаи омилҳои дохилӣ ва хориҷӣ;
- тағйирот дар муҳити беруна ва ниҳодиқунонии минтақавӣ.

Гузашта аз ин, олимони ба масъалаҳои минтақашиносӣ машғулбуда, қатъиян ба он боваранд, ки ҷаҳонишавӣ ва тағйироти соҳторӣ боиси дигаргунсозии минтақавӣ мешаванд. Ҳамин тарик, фаъолияти минтақавӣ як вокуниши ниҳодӣ ба тағйирот дар муҳити беруна мегардад.

Аз нуктаи назари сиёсӣ созмонҳои минтақавӣ механизмҳои ҳалли мушкилоту таҳдидҳои муайянро пешниҳод намуда, раванди қабули қарорҳои сиёсати хориҷиро суръат мебахшад. Дар муносибатҳои мусоир байналмилалӣ якқатор мушкилот ва вазифаҳое мавҷуданд, ки ҳамоҳангозии ҳам миқёси минтақавӣ ва ҳам ҷаҳониро тақозо менамоянд. Аз ин рӯ, Тоҷикистон дар баробари ҳамкориҳои дучониба барои пешбуруди сиёсати хориҷӣ ва ҳимояи манфиатҳои миллии худ, бояд муносибатҳои мутақобиларо бо қишварҳои минтақа дар шакли соҳторҳои ҳамгирии минтақавӣ густариш дихад. Чуноне, ки маълум аст ҷумҳуриҳои шӯравӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ бо ҳам алоқаманд ва бо ҳам вобаста буданд. Пас аз пошҳурии ИҶШС дар назди ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ вазифа гузашта шуд, ки маҷмӯи робитаҳои минтақавӣ, аз ҷумла ҷомеаи иқтисодӣ, нақлиётӣ ва энергетикиро дигаргун созанд. Вобастагии иқтисодӣ метавонад омили таҳдид дар воқеияти нави геополитикии ташаккулёбанда гардад. Дар натиҷаи ин ҳамгирии минтақавӣ дар дохили минтақа ба нақшаи дуюм афтода, ҳусусияти декларативӣ гирифт. Қайд намудан зарур аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори ҳамкориҳои минтақавӣ буд. Ҳамкории зичи минтақавӣ барои ҷалби технологияҳои нав ва сармоягузориҳо ба саноати қишвар такони иловагӣ ҳоҳад буд.

Аз рӯи вазифа ва мақсадҳои функционалии ташкилотҳои минтақавие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар онҳо намояндагӣ дорад, иштироки фаъоли Тоҷикистонро метавон ба ҷанд қисмат (сегмент) ҷудо намуд.

Аввалан қисмати (сегменти) сиёсии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил. Тавре маълум аст, ИДМ як навъ сохтори давраи гузариш гардид, ки дар соли 1991 бо мақсади ҳифзи ҳамкориҳои мутақобилаи сиёсӣ, фарҳангӣ, тиҷоратию иқтисодӣ ва нақлиётиу энергетикии қишварҳои сабиқ Иттиҳоди Шӯравӣ таъсис ёфтааст. Дар соли 1991 асоси ташкилот бо имзои Созишномаи Беловеж, ки аз 14 банд иборат буд, гузошта шуд. Ба масъалаи қатъ намудани фаъолияти ИЧШС ҳамчун субъекти ҳуқуқи байналхалқӣ банди алоҳида баҳшида шуд буд.

Бақайдгирии институтсионалиро ИДМ соли 1993 бо имзо шудани Оинномаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ки ҳуҷҷати асосии ташкилот гардид, гирифт[13, 34]. Пас аз имзои Оиннома раванди бақайдгириқонунгузории ташкилот оғоз ёфта, мақсад ва вазифаҳо, принсипиқабули давлатҳои нав ба ташкилот, ҳамкорӣ бо дигар созмонҳои минтақавӣ ва байналмилаӣ ва ғайра муайян карда шуданд. Заминаиқонунгузории ИДМ ба яққатор созишномаҳо асос ёфтааст, ки қарib тамоми соҳаҳои ҳаёти давлатро ба танзим медароварданд. Ҳуҷҷатҳои бунёдии ИДМ Созишнома дар бораи таъсиси Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (08.12.1991), Эъломияи Алма-ато (21.12.1991) ва Оинномаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (22.01.1993) мебошанд[9, 2].

То имрӯз дар доираи соҳаи ҳуқуқи ИДМ зиёда аз 3000 санади ҳуқуқӣ ба имзо расидааст, ки зиёда аз 500 онҳо шартнома мебошад. Ин шартномаҳо доираи васеи муносибатҳои байнидавлатиро ба танзим медароранд ва онҳо инчунин ба ҳамоҳангизии қонунгузории миллии давлатҳои узви ИДМ нигаронида шудаанд.

Дар доираи ИДМ 84 мақомоти ҳамкории байнидавлатии соҳавӣ амал мекунад. Сохторҳои асосии ниҳодии ИДМ мақомоти зерин мебошанд:

- Шӯрои сарони давлатҳои ИДМ;
- Шӯрои сарони ҳукуматҳои ИДМ;
- Шӯрои вазирони корҳои хориҷии ИДМ;
- Шӯрои иқтисодии ИДМ;
- Ассамблеяи байнипарлумонии давлатҳои узви ИДМ;
- Суди иқтисодии ИДМ;
- Кумитаи иҷроияи ИДМ.

ИДМ муносибатҳоро дар фазои қишварҳои сабиқ Иттиҳоди Шӯравӣ танзим намуда, ҳадафҳо ва афзалиятҳои худро эълон кард:

ҳамкорӣ дар самтҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, экологӣ, гуманитарӣ, фарҳангӣ;

ҳамкорӣ ва ҳамгирои байнидавлатӣ;

велоияти қонун ва ҳуқуқи инсон;

ҳамкории байни давлатҳои узв дар таъмини сулҳу амнияти байналмилаӣ;

ба амал баровардани тадбирҳои самарабахши кам кардани яроқу аслиҳа ва ҳарочотҳои ҳарбӣ, барҳам додани яроқи ядроӣ ва дигар навъҳои яроқи қатли ом, ноил шудан ба ярокпартоии пурра ва умумӣ;

ёриронӣ ба шаҳрвандони қишварҳои узв дар иртибот, муносибот ва ҷойивазкуни озод дар қаламрави Иттиҳод;

қӯмаки мутақобилаи ҳуқуқӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаҳои дигари муносибатҳои ҳуқуқӣ[10, 3].

Ба ақидаи мо, дар асоси таҳлили мақсадҳои ташкилот, мо ба ҷунин ҳулоса омода метавонем, ки вай вазифаҳои конкретӣ надошта, мақсадҳои ба миён гузошташуда хеле абстрактӣ буданд. ИДМ ташкилоти байналмилаӣ эълон карда шуд, аммо низоми ташкили айнияти нав, ки хоси ин ғуна ассотсиатсия аст, фикр карда нашуда буд. Ҳуди ғояи ҳамгирои ҳав то охир таҳлил нагардида буд. Дар доираи сохтори ҳави ИДМ бисёр шартномаю созишномаҳо механизми дурусти амалигардонӣ ва татбиқи онҳоро надоштанд. Набудани ҷараёни мусбат дар ҳамгирои шакли (формати) ИДМ ба сатҳҳои гуногуни рушди иқтисоди қишварҳои узви ИДМ алоқаманд буд, гузашта аз ин, пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ тақрибан ҳар як ҷумҳурии сабиқ Шӯравӣ ба мушкилоти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ дучор шуд. Набудани робитаҳои пурраи иқтисодӣ ба аз нав дидо баромадани афзалиятҳои иқтисоди беруни қишварҳо оварда расонид. Аз ҷумла, таваҷҷӯҳ ба қишварҳои сеюме, ки омода

буданд лоиҳаҳои бузурги сармоягузориро рушд диханд, дода шуда буд. Ҳамаи ин омилҳо ба он далел сабаб шуданд, ки ИДМ иттиҳоди номиналии ҷумхуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ гардид.

Омили дигари муҳим, ки ба таназзулёбии ИДМ оварда расонид, ба назари мо, он аст, ки дар ташкилот суръати ягонаи ҳамгирой ва инкишофи мушобехи иқтидори иқтисодӣ набуд. ИДМ ба ҳамгирои гуногунсуръат ва бисъёрҷабҳа равона карда шуд[6, 55].

Сарфи назар аз камбуҷиҳои назаррас дар соҳтмони ин гуна соҳтори ҳамгирой, натиҷаҳои мусбат низ ба даст оварда шудаанд. Аҳамияти таърихии ташкилот дар навбати аввал бо он муайян карда мешавад, ки дар ибтидои солҳои 90-уми аспи XX ИДМ платформаи барпо намудани шакли нави муносибатҳои мутақобила бо субъектҳои нави муносибатҳои байналхалқӣ гардид.

Дар марҳалаи ҳозира ИДМ ташкилотест, ки чомеаи ниҳодию ташкилий ва то андозае меъёрию ҳуқуқии миёни давлатҳои пасошӯравиро таъмин менамояд. ИДМ ҳамасола нишаствҳои (саммитҳо) сарони кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро баргузор менамояд, ки онҳо як навъ нишондиҳандай рушди муносибатҳои мутақобилаи доҳили иттиҳодия мебошанд, дар ҷараёни ин нишаствҳо баъзан ихтилофҳо ба амал меоянд, ки бо баррасии мавқеъи кишварҳо дар формати ИДМ алоқаманданд.

Ҳамаи гуфтаҳои болору хулюса намуда, мо метавонем қайд намоем, ки барои кишварҳои Осиёи Марказӣ шароити объективӣ муносибатҳои муҳталифро ба самтҳо ва суръати ҳамгирой дар доираи ИДМ муайян мекард, аммо зиддиятҳо ва мушкилоте, ки ҳал намудан зарур буд, ба фаъол гардонидани ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ байни ҳамдигар қӯмак намуданд. Иқтидори ҳамгирии Осиёи Марказӣ дар таъсиси Иттиҳоди Осиёи Марказӣ (ИОМ) зохир гардид.

Дувумин бошад бахши амниятии Созиҷномаи Паймони Амнияти Дастанамӣ (ОДКБ). Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ кишварҳои Осиёи Марказӣ ба як қатор таҳдидҳо ва ҷолишҳои ҷиддии доҳиливу ҳориҷӣ дучор гардиданд. Дар тӯли рушди таърихии ҳуд ҳар як кишвар ба ин таҳдидҳо ба таври ҳуд вокуниш нишон додааст, аммо ҳусусияти фаромиллии аксари ҷолишҳо ба яке аз асосҳои муттаҳидсозии заҳираҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ барои ҳалли самаранаки онҳо гардид. Воқеяти мусоир шароити нави таъмини амнияти минтақаро тақозо мекунад. Ҳар як низоми амнияти миллӣ бояд як ҷузъи низоми минтақавӣ ва низоми минтақавӣ, дар навбати ҳуд, ҷузъи низоми амнияти ҷаҳонӣ гардад. Ба ибораи дигар, таъмини амнияти миллии ҳар як кишвари минтақа бояд манбаи таъмини амнияти минтақавӣ бошад.

Осиёи Марказӣ ба самти таъмини амнияти СПАД шомил мебошад, ки мағҳуми таъмини амнияти дастанамӣ аз он асос ёфтааст. СПАД самарабахшии ҳудро намоиш медиҳад. Ин созмон, ки соли 1992 таъсис ёфтааст, ҳадафи асосии дифоъи дастанамъонаро аз таҳдидҳои муштараки ҳам берунӣ ва ҳам доҳилӣ эълон кардааст.

Созмони Паймони Амнияти Дастанамӣ дорои заманаи бунёдии шартномавию ҳуқуқӣ, мақомот, платформаҳо ва соҳторҳои муҳталифе, ки фаъолияти ин созмонро ба танзим медароранд, аз ҷумла, Шӯрои Вазирони дифоъи СПАД, Шӯрои Вазирони корҳои ҳориҷии СПАД ва Кумитаи ҳарбӣ мебошад. Агар бо дигар созмонҳои минтақавӣ, ки дар Осиёи Марказӣ фаъолият мекунанд, қиёс қунем, метавон хулюса кард, ки СПАД соҳтори бо зинанизоми ҳокимијатии мураттаб соҳташуда мебошад.

Дар соли 2009 Нерӯҳои дастанамъонаи вокуниши фаврӣ (НДВФ) таъсис дода шуд, ки ҳадафи он на танҳо мубориза бо таҷовузи беруна, муқовимат бо қочоқи маводи мухаддир, ифротгарӣ ва терроризм, балки бартараф намудани оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда низ мебошад [7,3]. Дар соҳтори СПАД қувваҳои сулҳпарвар, Нерӯҳои дастанамъии ҳавоӣ ва Нерӯҳои дастанамъонаи вокуниши фаврӣ (НДВФ, ҳудуди 18 ҳазор нафар) амал мекунанд, ки қувваи асосии зарбдори созмон маҳсуб мешаванд.

СПАД ҳадафҳои асосии ҳудро эълон кард:

таҳқими сулҳ, таъмини амнияти байналмилалӣ ва минтақавӣ;

ҳамоҳангсозӣ ва муттаҳидсозии кӯшишҳо дар мубориза бар зидди терроризми байналхалқӣ ва дигар таҳдидҳои муосири амниятӣ;

муҳофизат дар асоси истиқлолияти дастаҷамъона, тамомияти арзӣ ва соҳибихтиёри давлатҳои узв [3, 3].

Ба ақидаи мо, яке аз ҷузъҳои муҳими фаъолияти СПАД ҳамкориҳо бо чунин созмонҳо ба монанди СҲШ ва САҲА мебошад. Азбаски созмонҳо дар доираи як майдони ҷуғрофӣ ҳамкорӣ мекунанд, ҳамкории созмонҳо ба соҳторҳо имкон медиҳад, ки кори яқдигарро тақрор накунанд ва муҳимтар аз ҳама, якқатор мушкилоти гуногунро тавассути кӯшишҳои муштарак ҳал кунанд. Имрӯз СПАД ва САҲА Лоиҳа доир ба идоракуни сарҳадот дар Осиёи Марказӣ аллакай амалӣ кардаанд, ки ки максад аз он ҳамкории зич дар соҳаи таҷхизоти техникии сарҳадҳои байни Афғонистон ва мамлакатҳои Осиёи Миёнан буд [12, 4].

Бояд қайд кард, ки ҳангоми таҳлили фаъолияти СПАД, як қатор омилҳое мавҷуданд, ки масири ояндаи рушди ин созмонро муайян мекунанд:

Аввалан, дар макони ҳудудии СПАД фазои ягонаи амниятии Авруосиё (дар мисоли НАТО) вуҷуд надорад, он пароканда, норавшан ва дохилан мухолиф боқӣ мемонад.

Дуюм, барои таҳқими мавқеъи СПАД ҳамчун ташкилоти минтақавии амнияти дастаҷамъӣ, ба он зарур аст, ки ҷузъи сиёсиро рушд диҳад, низоъҳо дар қаламрави қишварҳои иштирокчиро ба танзим дарорад, мониторинги пеш аз низоъ гузаронад ва арсенали тадбирҳо ва таҳримҳои пешгирикунандаро инкишофт диҳад, равандҳои гуфтушунид ва банизомдарории пас аз низоъро ташкил намояд.

Сеюм, фаъолияти сулҳпарвариро бояд пурзур кард. “Созишнома дар бораи фаъолияти сулҳҷӯёна” ва “Низомнома дар бораи қувваҳои муштараки сулҳофари СПАД” танҳо дар сурате маъно доранд, ки агар СПАД ҷои ҳудро барои миёнаравии фаъолона дар ҳалли низоъҳо, ҳадди ақал дар қаламрави қишварҳои узв муайян кунад.

Як мушкилоти дигар мавҷуд аст: ҳеч қадоме аз қисмҳои ба қувваҳои зудҳаракаткунандай дастаҷамъӣ (ҚЗҲД) дохилшаванд, ба истиснои қисмҳои Русия, ҳанӯз ба сатҳи зарурии омодагии ҷангӣ пурра ҷавобгӯ нестанд. Комилан равшан аст, ки дар ҷанд соли наздик мубориза бо терроризм, ифротгарӣ ва қочоқи маводи мухаддир буд ва дар оянда ҳамчун омили низомтаъсисдиҳандай ҳамкориҳои ҳарбию сиёсӣ боқӣ хоҳад монд, ва маҳз дар ҳамин самтҳо бояд фаъолияти СПАД ҳам мустақилона ва ҳам дар иртибот бо созмонҳои дигаре, ки дар назди ҳуд вазифаҳои шабех гузаштаанд, пеш аз ҳама СҲШ ва СААШ, вусъат дода шавад. Ҳодисаҳои ҷанд соли охир нишон медиҳанд, ки ин низоми амниятӣ табадуљлотро аз сар мегузаронад. Ҳадди ақал, низоми амниятии Осиёи Марказӣ метавонад ба равандҳои геополитикий Ҷъамиӣ намояд, ки ин далели тағирии Паймони амнияти дастаҷамъӣ ба Созмони Паймони Амнияти Дастаҷамъӣ мебошад.

Тақвияти ҷузъи ҳарбию сиёсӣ дар доираи Созмони ҳамкориҳои Шанҳай доир ба оғози ташаккули низоми амнияти минтақавӣ шаҳодат медиҳад, ки барои кафолати суботи ҳарбию сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии минтақа пешбинӣ шудааст. Тағиরоте, ки дар минтақа ва ҷаҳон солҳои охир ба вуқӯъ пайваст, гувоҳӣ медиҳад, қиқаблан муносибатҳо ба мушкилоти таъмини амнияти минтақавӣ ҳусусияти дигар доштанд ва сухан асосан дар бораи таҷовузи беруна мерафт, аммо имрӯз таҳдидҳо тағиیر ёфтаанд ва барои минтақа ҳатари тарканда мушкилоте, ки баъди пошҳӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ба мерос мондаанд, яъне масъалаҳои батанзимдароварданашуда байни давлатҳои Осиёи Марказӣ, азқабили мухолифатҳои байни миллатҳо, мушкилоти мавзеъҳои баҳсӣ, тақсимоти об ва захираҳои энергетикий гардидаанд. Маҳз ҳамин омилҳо дар ташаккули низоми амнияти минтақавӣ омилҳои асосӣ мебошанд.

Мутаассифона, дар як соли охир дар ҳалли низоъҳои байни давлатҳо тағириoti ҷиддие ба амал наомадааст, вале баъзе масъалаҳо, масалан, масъалаи муайян кардани сарҳади давлатҳои Осиёи Марказӣ ба ҳар ҳол аз нуқтаи шаҳшуда ҳаракат карданд. Қишварҳо тавонистанд оид ба ҳалли ин мушкилот ба муколама ворид шаванд, ҳарчанд, ки ба маҷмӯи нави мушкилот дучор шуданд. Ҳусусият ва марҳалаҳои ташаккули низоми амнияти минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ асосан дараҷаи мушкилоти мавҷударо муайян мекарданд. Дар натиҷаи ин равандҳо давлатҳои Осиёи Марказӣ бо мушкилоти мураккаби буҳрони иқтисодӣ

ва таназзули истеҳсолот, афзоиши бекорй ва норозигии иҷтимоии шаҳрвандон, ҷараёни муҳочирати давлатҳои Осиёи Марказӣ барҳӯрданд.

Дар шарҳи ин ва ё он мушкилоти истифодаи об ихтилофҳои муайяне мавҷуданд, ки дар муносибатҳои мутақобилаи кишварҳо доир ба ин масъала то андозае баланд шудани шиддат ба назар мерасад. Масъалаи ақаллиятҳои этникӣ дар ин марҳалаи тараққиёт тезутундшавии воеан навро ба даст меорад. Ин мушкилот қариб ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошад, зоро дар ин ҷо сукунati мардум хеле гуногуншакл аст.

Ақаллиятҳои дар кишвар зиндагиунанда миллатҳои бартаридошта дар давлатҳои ҳамсоя мебошанд, аз ин рӯ ҳатари баамалоии зиддияти байни миллатҳо вучуд дорад. Афзоиши шумораи аҳолӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ ҳамчун мушкилоти ҷиддии ҳусусияти демографиодашта ба ҳисоб меравад, ки ба таркиб ва паҳншавии он дар миқёси минтақавӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. Дар баробари ҳамин суръати афзоиши аҳолӣ дар кишварҳои минтақа ниҳоят гуногуншакланد.

Созмони Ҳамкориҳои Шанҳай. Таърихи таъсис ва рушди СҲШ-ро шартан ба се марҳила тақсим кардан мумкин аст:

1. Давраи аввал солҳои 1996-2001-ро дар бар мегирад, вақте ки раванди ташаккули созмон ба вуқӯъ пайваста, ба таҳқими эътиомод ва ҷораҳои амнияти таваҷҷӯҳ зохир карда шуд. Натиҷаи фаъолияти ин давра ибтидои механизми кори «панҷгонаи Шанҳай» гардид.

2. Давраи дуюм солҳои 2001-2004-ро дар бар мегирад. Диққати маҳсус ба таъмини амният зидди «се бадӣ» дода шуда буд. Натиҷаи ин марҳила таъсиси СҲШ ва ниҳодҳои он гардид. Ду соҳтори доимӣ – Котиботи СҲШ ва Соҳтори минтақавии зиддитерористӣ (СМЗТ) таъсис дода шуданд.

3. Давраи сеюм оғози худро аз соли 2004 гирифта то имрӯз идома мейбад. Марҳилаи сеюм густариши самтҳои ҳамкории байни кишварҳои иштирокӣ тавсиф карда мешавад. Ҳодисаи муҳим он далел буд, ки СҲШ дар Созмони Милали Муттаҳид мақоми нозирро гирифт ва ҳамкории фаъолонаро бо созмонҳои гуногуни байналмилалӣ, азқабили Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ), Созмони Паймони Амнияти Дастанамъӣ (СПАД), Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА) ва Ассотсиатсияи кишварҳои Ҷанубу Шарқӣ (АҚҶШ) шурӯъ намуд.

Соҳтор ҳамкориро дар соҳаи амният пурзур карда истода, дигаргун ва рушд намуд. СҲШ мубориза бо ифротгарои динӣ, сепаратизми этникӣ ва терроризмо соҳаи фаъолияти худ эълон намуда, барои ҳамкории самаранок байни кишварҳои узв тарафдор ҳамчун як платформа шуд, гузашта аз ин, СҲШ доираи ҳамкориҳоро пайваста афзоиш дод ва имрӯз доираи фаъолияти СҲШ хеле васеъ мебошад. Айни замон СҲШ дар соҳаҳои сиёсат, иқтисод, тиҷорат, маориф, сайёҳӣ, фарҳанг ва муҳити зист фаъолона ҳамкорӣ мекунад.

Дар доираи макроминтақаи Авруосиёй Созмони Ҳамкориҳои Шанҳай тамсilaи нави пайвандӣ ё омехтаи шарикӣ минтақавии байнidавлатӣ мебошад. Ба назари мо, бартарии асосии СҲШ дар он аст, ки он як созмони кушодаest, ки ба ҳамкориҳои густурдаи байналмилалӣ, аз ҷумла имкони тавсееи узвияти он нигаронида шудааст. Исботи он, ки СҲШ умебахш ва афзалиятнок мебошад, дар он аст, ки бисёре аз кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳоҳиши ба сафи он дохил шуданро изҳор кардаанд. Дар солҳои 2004-2005 Ӯзбекистон, Ҳинд, Пакистон ва Эрон мақоми нозирро гирифта, Беларус, Непал ва Шри-Ланка низ дар бораи ҳоҳиши ба даст овардани он иброз намуданд. Котиботи СҲШ якҷоя бо кишварҳои узв барои таъсиси шаклҳои қобили қабули ҳамкорӣ бо нозирон кор мекунанд. Соли 2017 Ҳиндустон ва Пакистон ба сифати аъзои комилхуқӯқ ба сафи СҲШ пазируfta шуданд. Бо муттаҳид кардани ҷаҳор қудрати ҳастай (Ҳиндустон, Ҳинҷӯз, Рӯзномаи Ҷонӣ, Ҷонӣ-Ҳиндустон) – нисфи клуби ҳастаии ҷаҳон – шакли СҲШ үнсuri иловагии пуштибон дар низоми нигоҳдории суботи стратегии ҷаҳонӣ гардид. Соли 2021 Эрон ҳамчун аъзои комилхуқӯқ ба ин созмон пазируfta шуд. СҲШ бо ҳашт кишвари узв санги асосии континенти авруосиёй гардид.

Соли 2004 СҲШ мақоми нозирро дар Маҷмаи Умумии СММ ба даст оварда, робитаҳои доимии он бо Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид (БРСММ) ва Комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ барои Осиё ва Уқёнуси Ором (КИИОУО) дастгирӣ карда мешавад.

Солҳои 2005-2007 бо Ассотсиатсияи кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ (АКОЧШ), Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ), Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё (ИИАврОс) ва Созмони Паймони Амнияти Дастанчамъӣ (СПАД) ёддоштҳои ҳусни тафоҳум дар бораи ҳамдигарфаҳмӣ баста шуда буданд, ки ҳоло айнан ҳамин хел ҳучҷатҳо бо Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ (СҲИ) ва Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё (МХТБО) дар марҳилаи коркардқарор доранд.

Воситай фаъол дар доираи СҲШ форумҳо ва саммитҳои гуногун мебошанд, ки дар натиҷаи онҳо қарорҳои муҳими сиёсати хориҷӣ ва иқтисодии хориҷӣ қабул карда мешаванд.

Вобаста ба ин, амиқсозӣ ва густариши минбаъдаи муносибатҳо дар доираи СҲШ ба манфиатҳои миллии давлати мо ҷавобгӯ мебошад. Таҳлили арзёбии коршиносон нишон медиҳад, ки ҳамкориҳо байни аъзоёни созмон аллакай аз доираи масъалаҳои амнияти, ба эътидол овардани вазъ дар марз фаротар мегардад. Чунин самтҳои дигари ояндадори ҳамкорӣ, монанди ҳамкории иқтисодӣ, иттилоот, маданият, ҳамкории илмӣ ба тадриҷ таъин карда мешаванд. Фаъолияти ҳудро дар тамоми самтҳои ҳамкорӣ дар чаҳорҷӯби Созмони ҳамкориҳои Шанҳай ба манфиати Ҷумҳурии Тоҷикистон пурзӯр менамояд.

Ҳодисаи муҳим дар таърихи СҲШ дар соли 2002 таъсис додани Сохтори минтақавии зиддитеррористӣ (СМЗТ) гардид. СМЗТ мақоми ташкилоти доимоамалкунанда бо намояндагӣ дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Ӯзбекистон дорад. Аҳамияти аввалиндарача ба идомаи ҳамкорӣ дар мубориза бар зидди маводи мухаддир ва таҳдиди террористӣ, ки азқаламрави Афғонистон бармеояд, таъсиси “камарҳои амниятии зидди маводи мухаддир” дар атрофи он ва илова намудани онҳо ба “камарбанди амнияти молиявӣ” бо мақсади пешгирии интиқоли даромад аз қочоқи маводи мухаддир ба маблағгузории терроризм дода мешавад. Дар ин замона корҳои муштарақ дар доираи «Созишномаи давлатҳои аъзои СҲШ оид ба ҳамкорӣ дар мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонуни маводи нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо» аз 17 июни соли 2004 пурзӯр карда мешавад.

Саъю қӯшиш барои фаъол гардонидани кори гурӯҳи «СҲШ-Афғонистон», ки вазифаи он мусоидат намудан ба танзими вазъият дар Афғонистон ва атрофи он, мусоидат ба ташаккули низоми миллии мубориза бо ҷудосозии пул ва маблағгузории терроризм дар Афғонистон мебошад, равона карда мешавад. Моҳи декабри соли 2007 барои ба Афғонистон додани мақоми нозир дар Гурӯҳи авруосиёй оид ба мубориза боқонунигардонии даромадҳои ҷиноятӣ ва маблағгузории терроризм (ГАО) ташабbus гузашта шуд. Мутобики қарори Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ аз 16 августи соли 2007 Гурӯҳи коршиносони давлатҳои аъзои СҲШ оид ба амнияти байналмилалии иттилоотӣ (АБИ) таъсис дода шуд, ки вазифадор шудааст ҳамоҳангозӣ ва назорат ба рафти иҷрои Нақшаи чорабинҳои давлатҳои аъзои СҲШ оид ба АБИ то ба охир расидани мӯҳлати татбиқи онро таъмин намояд.

Илова бар таъмини амнияти минтақавӣ, СҲШ як платформаи муваффаки дорои ҳусусияти иқтисодӣ: сермаҳсулгардонии ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика, иттилоот ва телекоммуникатсия мебошад. Мақсади асосии ҷузъҳои иқтисодии СҲШ ин таъсиси шабакаи васеи роҳҳои оҳан ва нақлиёт мебошад. Соли 2004 дар Саммити шаҳри Тошканд гурӯҳи корӣ доир ба тиҷорати электронӣ, гумрук, назорати сифат, пешбуруди сармоягузорӣ ва нақлиёт таъсис гардида буд. Ҳамчунин дар чаҳорҷӯби СҲШ ҶМЧ яққатор лоиҳаҳои сармоягузориро дар Осиёи Марказӣ амалӣ мекунад. Манфиати иқтисодии ҶМЧ ба Осиёи Марказӣ пеш аз ҳама, бо рушди иқтисодии ноҳияи муҳтори Синсзян-Уйғур (НМСҮ) алоқаманд аст. Робитаҳои инфрасоҳторӣ байни Чин ва Осиёи Марказӣ дар охири солҳои 90-уми асри XX ба таври назаррас беҳтар шуданд. Соли 2002 дар Чин Анҷумани СҲШ оид ба сармоягузорӣ ва рушд баргузор гардид, ки дар доираи он масъалаи таъсиси минтақаи савдои озоди минтақавӣ, ки иқтидори транзитии Синсзян-Уйғур ва Осиёи Марказиро густариш медиҳад, мухокима карда шуд.

Ташабbusи “Як камарбанд – Як роҳ” такони иловагӣ барои таҳқими ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тиҷоратии байни аъзоёни СҲШ гардид. Аз соли 2013 то соли 2017 Чин аз қишинварҳои узви Созмони ҳамкориҳои Шанҳай ба маблағи беш аз 340 млрд. доллар мол ворид кардааст, сармоягузории мустақими корхонаҳои чинӣ дар ин қишинварҳо ба ҳудуди 15

млрд расид[2, 6], ки СХШ намунаи тарҳи нави муносибатҳои байналмилалӣ мебошад. Созмон гуногунрангии фарҳангӣ ва арзишҳои иҷтимоии аъзои худро эҳтиром меқунад, ба тавриқатъӣ мутобики Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар меъёрҳои эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ баромад ва амал меқунад ва тарафдор ба кори барпо намудани тартиботи одилона ва мутаносиби байналхалқӣ мебошад.

Холо дар доираи СХШ самтҳои нави фаъолият – ҳавасмандгардонии робитаҳои тичоратию иқтисодӣ, сармоягузорӣ, рушди мубодилаи фарҳангии башардӯстона, ҳалли муштараки масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираҳои табӣ ва ҳифзи муҳити зист аз худ карда мешаванд. Ҳамкориҳои наздисарҳадии байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҶМЧ, ва маҳз таъсиси минтақаҳои маҳсуси иқтисодии сарҳадӣ метавонад назаррас гардад. Ҳусусан, ба назари мо, ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт ва транзит ояндадор аст. Барои ин дар кишварҳои СХШ тамоми заминаҳои зарурӣ – захираҳои бузурги маъданҳои табӣ, шабакаи рушдёфтаниқубурҳои содиротӣ, инфрасоҳтори босуръат инкишофёбандаи саноати нефту газ ва нерӯи барқ мавҷуд аст.

Бахши машваратӣ – Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё (МҲТБО) – Форум оид ба таҳқими ҳамкорӣ. Дар Оинномаи Созмон ҳадаф ва вазифаҳои он муфассал чунин оварда шудааст:

- ✓ вусъат додани ҳамкорӣ бо роҳи кор карда баромадани муносибатҳои бисъёрчониба барои таъмини сулҳ, амният ва субот дар Осиё;
- ✓ мубориза бар зидди истеҳсол ва гардиши ғайриқонуни маводи муҳаддир;
- ✓ тавсеаи ҳамкориҳои тичоратию иқтисодӣ ба манфиати шукуфӣ ва субот дар Осиё;
- ✓ мубориза бар зидди терроризм дар ҳама шакл ва зухуроти он;
- ✓ ҳамкорӣ доир ба ҳама масъалаҳои марбут ба ҳифзи муҳити зист;
- ✓ пешгирии паҳншавӣ ва мунтазам барҳамдиҳии яроқиҷатли ом;
- ✓ таҳияи тадбирҳои таҳқими эътиимод дар ҷанбаи башардӯстона;
- ✓ таҳқими эҳтироми мутақобила, ҳамдигарфаҳмӣ ва таҳаммулпазири дар муносибатҳои байни тамаддунҳо;
- ✓ татбиқи тадбирҳои эътиимод байни давлатҳои узв[11, 7].

МҲТБО соҳтори беназир дар Осиё гардид, ки барои ҳамкорӣ ва муколамаи доимии кушода байни давлатҳо дар доираи макроминтақа майдони васеъ фароҳам овард. Идеяи таъсиси ин соҳтор дар иҷлосияи 47-уми Асамблеи Генералии СММ дар соли 1992 эълон шуда буд. Ин ташабbus аз ҷониби яккатор давлатҳои Осиё дастгирӣ ёфт. Соли 1999 нахустин воҳӯрии Вазирони кишварҳои узви МҲТБО баргузор шуд, ки аз рӯи натиҷаҳои он ҳар як кишвари узв барномаҳо ва лоиҳаҳои мақсадноки худро барои соҳторбандии созмон омода кард. Соли 2002 аввалин Самити МҲТБО баргузор гардид, ки дар доираи он Оинномаи созмон, заминагузори ҳуқуқии соҳторқабул карда шуд.

Принсипҳои асосии Созмон волоиятиқонун, даҳолат накардан ба корҳои дохилии кишварҳои узв, инчунин ҳамкорӣ дар самтҳои иқтисод, фарҳанг ва соҳаҳои иҷтимоӣ гардиданд. Ҳусусияти ризоиятиқабулиқарорҳо асос барои вусъат додани ҳамкорӣ тавассути коркарди равишҳои бисъёрчанбае гардид, ки ба таъмини сулҳ, амният ва субот дар Осиё нигаронида шудааст.

Узвият дар Созмон аз рӯи мансубияти территориявӣ ба Осиё муайян карда мешавад. Понздаҳ давлате, ки ба ин меъёр ҷавобгӯ буданд, ба Эъломияи принсипҳои танзимкунандай муносибатҳои байни кишварҳои узви МҲТБО, ки дар воҳӯрии яқуми Вазирони корҳои хориҷӣ соли 1999қабул шуда буд, имзо гузоштанд ва давлатҳои асосгузори МҲТБО гардиданд.

То имрӯз ба ҳайати МҲТБО 27 давлати Осиё шомил буда, мақоми назоратчӣ дар созмонро Созмони Милали Муттаҳид (СММ), Лигаи кишварҳои араб (ЛКА), Созмони Байналмилалии Муҳочират (СБМ), Созмони Амният ва ҳамкории Аврупо (САҲА) ва Ассамблеи парлумонии кишварҳои туркзабон (АПТурк) доранд. Дар иҷлосияи 62-уми Асамблеи Генералии СММ дар соли 2007 МҲТБО мақоми нозир дар СММ-ро гирифт.

Сарфи назар аз он, ки МХТБО дар марҳилаи ташаккулқарор дорад, ҳоло дар доираи Созмон аллакай ниҳодҳои доимоамалкунанда фаъолият доранд. Воҳӯрии сардорони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои аъзо мақомиқабулиқарорҳо ва дастурҳои минбаъда мебошад. Барои муайян кардани самтҳо ва соҳаҳои афзалиятноки ҳамкорӣ, ҳар чор сол як маротиба Саммити МХТБО гузаронида мешавад. Барои ҳалли масъалаҳои ҷорӣ, инчунин машваратҳо оид ба мушкилоти мухталиф дар фаъолияти созмон ҳар ду сол як маротиба ҷаласаи Вазирони корҳои ҳориҷӣ баргузор мегардад.

Татбиқи амалии фаъолияти МХТБО пеш аз ҳама бо ҳамкории зичи кишварҳои узв алоқаманд аст. Имрӯз барои татбиқи лоиҳаҳо давлатҳо ҳамчун кишварҳои ҳамоҳангсоз ва бо ҳамоҳангсозон дар ҷунун самтҳо, ба монанди терроризм, идоракуни низорати сарҳад, ҳариду фурӯши одамон ва рушди низомҳои бехатар ва самараноки долонҳои нақлиётӣ; мубориза бар зидди маводи мухаддир; идоракуни оғатҳои миллӣ; техналогияи иттилоот; амнияти энергетикӣ; рушди соҳибкории хурду миёна; туризм баромад мекунанд. Барои ба тартиб даровардан ва сохторбандии фаъолият дар доираи Созмон консепсияҳо дар соҳаҳои ғуногун қабул гардидаанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2019-2020 раиси МХТБО гардид. Тоҷикистон ҳадафи асосии фаъолияти ҳудро ҳамчун раисикунанда, таъмини сулҳу субот, инчунин рушди устувор дар асоси Рӯзномаи ҷаҳонӣ Ҷӯён намуд. Фаъолиятҳои террористӣ ва экстремистӣ тавассути сарҳадҳои миллӣ паҳн мешаванд ва мушкилоти глобалии амниятро, ки кишварҳо дар танҳои наметавонанд онро ҳал қунанд, дар ҳуд ифода менамоянд. Ин мушкилот ҳамкории бисёрсоҳавӣ, ҳамаҷониба ва муассири байни субъектҳои миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалиро ҳангоми таҳияи стратегияҳои вокуниш тақозо мекунанд. Раёсати Тоҷикистон вобаста ба ин дидгоҳи кории ҳудро бо дарназардошти зарурати татбиқи тадбирҳои таҳқими эътиимод дар самтҳои мухталиф таҳия мекунад. Тоҷикистон марҳила ба марҳила инкишоф меёбад ва вазифаҳои ба он гузошташударо иҷро мекунад. Тоҷикистон таҳқими иқтидори МХТБО (Conference on Interaction & Confidence Building Measures in Asia-CICA), (Конференси ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё-МХТБО), баргузории ҷаласаи гурӯҳҳои маҳсуси корӣ ва кумитаи мансабдорони олимақомро афзалиятнок баён мекунад. Душанбе тасмим гирифтааст, ки кишварҳои роҳбарикунандаро ба татбиқи тадбирҳои таҳқими эътиимод дар соҳаҳои даҳлдор даяват қунад ва онҳоро ҳамоҳанг созад. Ин ҳамкорӣ метавонад дар ҷанбаи низомию сиёсӣ, дар мубориза бо ҷолишҳо ва таҳдидҳои нав, табодули доимии иттилоот байни давлатҳои узв, мубориза бо терроризм дар ҳама шаклу зуҳуроташ, инчунин дар самти пешгирии терроризм фаъолияти ташкилотҳои сепаратистӣ ва экстремистӣ амалӣ карда шавад.

Дар асоси ин метавон ҳулоса кард, ки Тоҷикистон дар давраи раёсати ҳуд ҳадафҳои мушаххасеро таҳия кардааст, аммо пеш аз ҳама бояд механизмҳои иҷрои вазифаҳо ва назорати минбаъдаи иҷрои онҳо таҳия карда шавад. Аз рӯи натиҷаҳои Саммити МХТБО-и 15 майи соли 2019 дар Душанбе баргузоршуда, ки дар он сарони ҳукуматҳои кишварҳои узви МХТБО ва нозирон ширкат доштанд, Эъломияи аз 49 банд иборат буда ва фаъолияти кишварҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҳамкорӣ дар доираи МХТБО-ро танзимкунанда қабул карда шуд[8, 4].

Ба андешаи мо, афзалиятнокӣ ва аҳамиятнокии созмонҳои дар боло зикршуда дар ояндаи наздик дар минтақаи Осиёи Марказӣ афзоиш ҳоҳад ёфт. Агар ташкилотҳоро аз рӯи ҷадвали қиёси авлавиятнокӣ ва аҳамиятнокӣ дида бароем, ба ақидаи мо, мавқеи якумро СҲШ ишғол мекунад. Ин пеш аз ҳама бо он вобаста аст, ки дар Созмон мавқеъҳои ду актори асосӣ (Федерацияи Россия ва Ҷин), ки бо равандҳои сиёсии иқтисодӣ дар минтақаи Осиёи Миёна робитай зич доранд, ифода ёфтаанд. Аксари раҳбарони Осиёи Марказӣ Ҷинро на ҷандон чун давлати бузурги алтернативии сарпарастикунандаи Русия мебинанд, он қадаре, ки чун шарики иловагӣ барои расонидани кӯмак ба онҳо дар боздоштани ҳукмронии Москва, инчунин дар мусоидат ба пешрафти иқтисодии онҳо. СҲШ ниҳоди қобили ҳаёт боқӣ мемонад.

Дуюм дар ҷадвали қиёси аҳамиятнокии мо СПАД меистад. Бешубҳа, СПАД дар меъмории амнияти Авруосиё нақши муҳим дорад, имрӯз он ба як созмони минтақавии бисёрфункционалӣ мубаддал шудааст, ки доираи салоҳияти он таъмини амнияти ҳамгириро дар бар мегирад, аммо дар байни аъзоёни СПАД, баҳусус қишварҳои Осиёи Марказӣ, мушкилоти объективие вучуд доранд, ки ба маркази минтақавӣ гардидани ташкилот монеъ мешавад.

Мушкилоти фаромарзӣ миёни Узбекистону Қирғизистон ва инчунин Қирғизистону Тоҷикистон то имрӯз роҳи ҳалли ҳамаҷониба пайдо накардаанд. Миёни Қирғизистон ва Тоҷикистон танҳо тақрибан нисфи сарҳад тақсимбандӣ карда шудааст. СПАД метавонист минбар барои гузаронидани мубоҳисаҳои коршиносӣ байни намояндагони ду қишвар гардад. Аммо имрӯз мушкилоти марзии қишварҳои узви СПАД на дар чаҳорҷӯби музокироти дучониба ва на дар дохили худи Созмон ҳалли худро наёфтаанд. Дар ҳолате агар СПАД дар ҳалли мушкилоти дар боло зикршуда ширкат карда тавонад, он гоҳ, албатта, нақши СПАД ҳамчун маркази қудрати минтақавӣ меафзояд.

Дар ҷадвали қиёси мо ҷои сеюмро ИДМ ишғол мекунад, ин пеш аз ҳама бо он шарҳ дода мешавад, ки дар доираи ИДМ якқатор соҳторҳо ва мақомоти ҳамоҳангӯнандай самтҳои гуногуни ҳамкорӣ вучуд доранд. ИДМ аз ибтидо барои рушди ҳамкориҳои пасошӯравӣ дар баҳшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва амниятӣ пешбинӣ шуда буд. Аммо бо мурури замонқисмати сиёсии иттиҳодия ба баробар шудан шурӯй кард, давлатҳои аъзои ИДМ на ба фаъолияти мутақобила дар доираи Созмон, балки ба ҳамкории дучониба афзалият доданд. Мамлакатҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ дар марҳалаи соҳтмони давлатҳои нави соҳибхитиёри худ буданд. Онҳо меҳостанд иқтисод, инфрасоҳтор, амният, сиёсати хориҷӣ ва муҳимтар аз ҳама, ҳуввияти миллии нави худро инкишоф диханд, аз ин рӯ, таваҷҷӯҳ ба ҳамкориҳои дучониба зоҳир карда шуд[4, 3]. ИДМ мунтазам ба як созмони расман амалқунанда табдил ёфт, ки созишиномаҳо ва қарорҳои он ҳусусияти расмӣ доштанд. Ба андешаи мо, ИДМ имкони бозсозии худро дорад ва мавқеи худро ҳамчун актори минтақавӣ мустаҳкам намояд, вале танҳо ба он шарте, ки фаъолияти мақомоти байнидавлатии ИДМ, баҳусус Кумитаи иҷроияи созмон муносиб гардонида шавад. Ҳамчунин таҳқим ва густариши ҳамкорӣ бо дигар акторони минтақавӣ, азқабили СХШ ва СПАД хеле муҳим мебошад.

Дар сафи оҳири ҷадвали қиёси мо МҲТБО меистад. Ташкилоти мазкур дар муқоиса бо ташкилотҳои боло номбаршуда соҳтори нисбатан ҷавон аст. Мубрамият ва аҳамияти соҳтори мазкур пеш аз ҳама ба он вобаста аст, ки ин аввалин ташкилоти амниятӣ на дар зерминтақаҳои алоҳида, балки дар тамоми ҳудуди Осиё мебошад.

Имрӯз дар мақроминтақа ташкилоте нест, ки фаъолияти он ба васеъ намудани доираи манфиатҳои умумии давлатҳои дорои консепсияҳои гуногуни сиёсати хориҷӣ, ки ба манфиатҳои ҳамаи давлатҳои минтақаи Осиё даҳл дорад, нигаронида шуда бошад. Чуноне маълум аст, Осиё сераҳолиитарин минтақаи ҷаҳон мебошад, дарқаламрави он якқатор низоъҳои ниҳонӣ ва фаъол вучуд доранд, ки даҳсолаҳо боз ҳал нашудаанд. Аз ин рӯ, минтақа ба ҷунин созмон ниёз дошт, ки ҳадафи аслии он таъмини амнияту субот аст, аммо оё ин созмон муваффақ ҳоҳад шуд, ба соҳтори дигари расман амалқунанда, ки тасмимаш ҳусусияти расмияти дорад, табдил намеёбад. Ба ақидаи мо, дар ояндаи наздик МҲТБО наметавонад вазифаҳои дар наздаш гузошташударо ҳал намояд ва иқтидори ҳамкориро пурра ба амал барорад. Пеш аз ҳама, ин ба он вобаста аст, ки масъалаҳо дар самти бехатарӣ дар Осиё бо миқдори зиёди ҳавфу номуайяни бештар мураккаб ва гуногунрӯҳакл мегардад.

Низоҳои мазҳабӣ ва байниковенционалӣ, мушкилоти терроризм, паҳн накардани силоҳи ҳастай ва рақобат барои заҳираҳои обӣ дар оянда бояд вазифаҳои фаъолияти ояндаи МҲТБО гарданд. Саволи табии ба миён меояд, ки оё қишварҳои ширкаткунанда барои ҳалли ин мушкилот заҳираҳои кофӣ ва муҳимтар аз ҳама иродai сиёсӣ доранд.

Воқеиятҳои имрӯза инҳоянд: тағиیر додани таносуби қувваҳо дар миқёси ҷаҳонӣ ва минтақавӣ, ба вучуд омадани гурӯҳҳои нав ва тавсееи гурӯҳҳои ҳамгирии мавҷуда, зиёд шудани шумораи навъҳои гуногуни низоъҳо. Ин дигаргунҳои қуллӣ низоми муносибатҳои

байналмилалиро ба таври ҷиддӣ тағиیر дода, ба ташаккули «ҳалқаҳои мутамарказ» дар саросари ҷаҳон, қудратҳои минтақавӣ ва субминтақавии сайёра мусоидат намуданд.

Ҳамгирои иқтисодии минтақавии кишварҳо ҳанӯз дар солҳои аввали ба даст овардани истиқлолият мавзӯи барномаи сиёсии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. Тоҷикистон талошҳои кишварҳои ҳамсаояро барои густариши равобити анъанавии байни онҳо комилан дарк, эҳтиром ва дастгирӣ мекунад, вай инчунин зидди вуруди нерӯҳои хориҷӣ ба ин минтақа аст. Ҳамгироӣ дар доираи созмонҳои байналмиллалӣ (ИДМ, СҲШ, СААД, МХТБО ва файра) инкишоф ёфта истодааст ва дар ин замина Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои Ҷин, Рӯسия, Ҳиндустон, Эрон, Туркия, ШМА ва гайра, ки ба такмили механизми ин ташкилотҳо мусоидат мекунанд, ҳамкории зич дорад. Ин барои тамоми давлатҳои минтақа судманд буда, боиси оромиву субот дар ин минтақаи ҷаҳон мегардад. Механизми ҳамкории байни ин созмонҳо қобили ҳаёт аст ва аз ин рӯ, он бояд инкишоф ёбад.

#### Адабиёт:

1. Charlotte Bretherton, John Vogler. *The European Union as a Global Actor*. Psychology Press. 1999. 316p.
2. Liu Jinsong. *Afghanistan Needs Shanghai Cooperation Organization*. 2019. June 10. URL: [http://outlookafghanistan.net/topics.php?post\\_id=23814#ixzz6NdEaJzQh](http://outlookafghanistan.net/topics.php?post_id=23814#ixzz6NdEaJzQh)
3. Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 07.10.2002г. Ст.3. URL: <http://odkb.gov.ru/b/agz.htm>.
4. Kubicek, P. *The Common wealth of Independent States: An example of failed regionalism?* // *Review of International Studies*. 2009. №35(S1). P.237-256. doi:10.1017/S026021050900850X
5. ДоленкоД.В., КониченкоЖ.Д.РоссияиСНГ: интересы, цели политик и ипроблемы взаимоотношений/ /ВестникМГУ.2010. №3.С.55-59.
6. Искандаров А. Безопасность и интеграция в Центральной Азии: роль ОДКБ и ШОС // Центральная АзияиКавказ.2013. №2.
7. Сомонаи расмии Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон. Сомонаи расмии МХТБО. [манбаи электронӣ]. URL: <http://www.mfa.tj> (санаи муроҷиат: 05.01.2022).
8. Сомонаи расмии ВКХ Рӯсия. URL:[https://www.mid.ru/bg/integracionnye-struktury-prostranstva-sng/-/asset\\_publisher/rI7Fzr0mbE6x/content/id/537790](https://www.mid.ru/bg/integracionnye-struktury-prostranstva-sng/-/asset_publisher/rI7Fzr0mbE6x/content/id/537790)
9. Сомонаи расмии Кумитаи иҷроияи ИДМ.URL: <http://cis.minsk.by/page/174>
10. Сомонаи расмии МХТБО. [манбаи электронӣ]. URL: [http://www.s-cica.kz/page.php?page\\_id=65&lang=2](http://www.s-cica.kz/page.php?page_id=65&lang=2) (санаи муроҷиат: 05.01.2022).
11. Сомонаи расмии СПАД. URL:[https://odkbcsto.org/news/smi/odkb\\_i\\_obse\\_nachinayut\\_proekt\\_po\\_upravleniyu\\_granitsami\\_v\\_tsentralnoy\\_aziyi/](https://odkbcsto.org/news/smi/odkb_i_obse_nachinayut_proekt_po_upravleniyu_granitsami_v_tsentralnoy_aziyi/).
12. Устав Содружества Независимых Государств (г. Минск, 22 января 1993 года). Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств. URL: <http://www.cis.minsk.by/page/180>

### СОХТОРҲОИ (ИТТИҲОДИЯҲОИ) ҲАМГИРОИИ ФАЗОИ ГЕОСЁСИИ АВРУОСИЁИ БУЗУРГ ДАР СИЁСАТИ ХОРИЧИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Аз нуқтаи назари сиёсӣ созмонҳои минтақавӣ механизмҳои ҳалли мушкилоту таҳдидҳои муайянеро пешниҳод намуда, раванди қабули қарорҳои сиёсати хориҷиро суръат мебахшад. Дар муносибатҳои муосири байналмиллалӣ якқатор мушкилот ва вазифаҳое мавҷуданд, ки ҳамоҳангсозии ҳам миқёси минтақавӣ ва ҳам ҷаҳониро тақозо менамоянд. Аз ин рӯ, Тоҷикистон дар баробари ҳамкориҳои дуҷониба барои пешбуруди сиёсати хориҷӣ ва ҳимояи манфиатҳои миллии худ, бояд муносибатҳои мутақобиларо бо кишварҳои минтақа дар шакли соҳторҳои ҳамгирои минтақавӣ густарии дӯҳад.

Воқеянятҳои имрӯза инҳоянд: тағиیر додани таносуби қувваҳо дар миқёси ҷаҳонӣ ва минтақавӣ, ба вуҷуд омадани гурӯҳҳои нав ва тавссеаи гурӯҳҳои ҳамгирои мавҷуда, зиёд шудани шумораи навъҳои гуногуни низоъҳо. Ин дигаргунҳои куллӣ низоми муносибатҳои байналмиллалиро ба таври ҷиддӣ тағиир дода, ба ташаккули «ҳалқаҳои мутамарказ» дар саросари ҷаҳон, қудратҳои минтақавӣ ва субминтақавии сайёра мусоидат намуданд.

Имрӯз дар макроминтақа ташкилоте нест, ки фаъолияти он ба васеъ намудани доираи манфиатҳои умумии давлатҳои дорои консепсияҳои гуногуни сиёсати хориҷӣ, ки ба манфиатҳои ҳамаи давлатҳои минтақаи Осиё дахл дорад, нигаронида шуда бошад. Ҷуноне маълум аст, Осиё сераҳолиитарин минтақаи ҷаҳон мебошад, дарқаламрави он якқатор

низоъҳои ниҳонӣ ва фаъол вуҷуд доранд, ки даҳсолаҳо боз ҳал нашудаанд. Аз ин рӯ, минтақа ба ҷунин созмонҳои минтақавӣ ниёз дорад, ки ҳадафи аслии он таъмини амнияти субот аст.

**Калидвоҷсаҳо:** ташкилотҳои минтақавӣ, ҳамгирои, сиёсати хориҷӣ, СПАД, ИДМ, СҲШ, СААД, МҲТБО, Осиёи Марказӣ, Тоҷикистон, манғиатҳои миллӣ.

## **СТРУКТУРЫ (ОБЪЕДИНЕНИЯ) ИНТЕГРАЦИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА.**

С политической точки зрения региональные организации предлагают механизмы решения определенных проблем и угроз, ускоряют процесс принятия внешнеполитических решений. В современных международных отношениях существует ряд проблем и задач, требующих согласования как в региональном, так и в глобальном масштабе. Поэтому наряду с двусторонним сотрудничеством для продвижения внешней политики и защиты своих национальных интересов Таджикистану следует расширять взаимоотношения со странами региона в форме региональных интеграционных структур.

Реалии сегодняшнего дня таковы: изменение баланса сил в глобальном и региональном масштабе, появление новых группировок и расширение существующих интеграционных объединений, увеличение количества разного рода конфликтов. Эти радикальные изменения серьезно изменили систему международных отношений и способствовали формированию «центризованных колец» вокруг мира, региональных и субрегиональных держав планеты.

Сегодня в макрорегионе нет организации, деятельность которой направлена на расширение круга общих интересов государств с разными концепциями внешней политики, что касается интересов всех государств Азиатского региона. Как известно, Азия является самым густонаселенным регионом мира, на ее территории существует ряд латентных и активных конфликтов, не урегулированных десятилетиями. Поэтому региону нужны такие региональные организации, основной целью которых является обеспечение безопасности и стабильности.

**Ключевые слова:** региональные организации, интеграция, внешняя политика, ОДКБ, СНГ, ШОС, СНГ, СВМДА Центральная Азия, Таджикистан, национальные интересы.

## **STRUCTURES (ASSOCIATIONS) OF INTEGRATION OF THE GEOPOLITICAL SPACE OF GREATER EURASIA IN THE FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN.**

*From a political point of view, regional organizations offer mechanisms for solving certain problems and threats, and accelerate the process of making foreign policy decisions. In modern international relations, there are a number of problems and tasks that require coordination both on a regional and global scale. Therefore, along with bilateral cooperation to promote foreign policy and protect its national interests, Tajikistan should expand relations with the countries of the region in the form of regional integration structures.*

*The realities of today are as follows: a change in the balance of power on a global and regional scale, the emergence of new groups and the expansion of existing integration associations, an increase in the number of various kinds of conflicts. These radical changes seriously changed the system of international relations and contributed to the formation of "centralized rings" around the world, regional and sub-regional powers of the planet.*

*Today, there is no organization in the macro-region whose activities are aimed at expanding the range of common interests of states with different concepts of foreign policy, which concerns the interests of all states of the Asian region. It is known, Asia is the most densely populated region of the world; there are a number of latent and active conflicts on its territory that have not been resolved for decades. Therefore, the region needs such regional organizations, the main purpose of which is to ensure security and stability.*

**Keywords:** regional organizations, integration, foreign policy, CSTO, CIS, SCO, CICA Central Asia, Tajikistan, national interests.

**Маълумот дар бораи муаллиффон:**

**Бедилзода Ҳусайн**-номзади илмҳои сиёсӣ, доцент, мудири кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ  
**Нурализода Сафар** – унвончӯйи кафедраи сиёсатшиносии ДДОТ ба номи С.Айнӣ

**Сведения об авторах:**

**Бедилзода Ҳусайн** - кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С.Аини

**Нурализода Сафар** – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С.Аини

**About authors:**

**Bedilzoda Hussain** - Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Political Science of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini

**Nuralizoda Safar** - Applicant of the Department of Political Science of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini

# **РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЕЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ.**

**Джусаев Р.З.**

*Российско-Таджикский (Славянский) Университет*

В условиях социально-политического и экономического развития современного таджикского общества одной из острейших проблем является возникновение и распространение религиозно-политического радикализма в молодёжной среде. Анализ и изучение данной проблемы свидетельствует, что религиозно-политический радикализм был и остается существенным компонентом политической жизни многих стран, проявляясь как в деятельности, так и в ценностных ориентациях современной молодёжи.

Молодежь в любом обществе - генератор его выживания и развития, занимает важную роль в политической жизни общества, на молодежь опираются различные политические силы во время проведение радикальных преобразований, поскольку молодежь является самой активной частью общества, за её голоса разворачивается ожесточенная борьба. Но тем не менее относится к группе социального риска, как ни печально это признавать, склонна к экстремистским радикалистским настроениям, особенно в наиболее жестоких формах.

Следует отметить, что ситуация с молодежным экстремизмом и радикализмом в Таджикистане осложняется с каждым годом, прежде всего, это связано с социокоммуникативными трансформациями начала XXI в. Формирование глобального информационного общества, новые средства и способы коммуникации, свободный доступ к информационным ресурсам, создают условия и предпосылки, толкают неокрепшие умы в ряды экстремистских организаций, создают условия и предпосылки к проявлению экстремизма и радикализма в молодежной среде.

С другой стороны происходящие социально-политические и экономические процессы, особенно реформирование и демократизация общества, привело к пассивной адаптации большинства населения, в частности молодёжью к современным социальным изменениям.

В результате расслабление традиционных коммуникационных связей, обеспечивавшие интеграцию молодых людей в общественных процессов, в значительной мере привело к дезориентации молодёжи в выборе социальных ценностей, к снижению его духовно-нравственных ориентиров.

В последствие смены системы ценностей, ослабления механизмов управления, изменение характера воздействия СМИ, наличие и функционирование различных Интернет-сайтов насилиственного характера, происходило социально-нравственная деградация данной группы и таджикское молодое поколение могло выбирать только два пути - либо пассивной адаптации, приспособления к происходящим процессам, либо активной, но связанной, с девиантными и радикальными поведениями.

В связи с чем в молодёжной среде возрастило девиантные и радикальные способы реализации жизненных целей, которое основывается на экстремальности сознания и крайностей в поведении, заставляет молодежь насилиственным способам искать свои жизненные тропы, как на групповом так и на индивидуально-личностном уровнях.

Исходя из этого можно ожидать наличие «потерянного поколения», которое угрожает опасность не только тем, что не может оказывать позитивного влияния на последующие поколения, но и которое не может справится со своей исторической миссией, так как «общество будет завтра таким, какова сегодня его молодежь»[1;3].

Поэтому, очень актуально изучить истоки, причины возникновения, детерминирующие факторы, инфраструктуру и способы распространение молодежного радикализма, в постсоветском Таджикистане.

Нужно подчеркнуть, что в рамках одной статьи, хотя невозможно, тем не менее попытаемся проанализировать сущность молодёжного религиозно-политического радикализма, процесс ее зарождения и эволюции ее проявление и специфические

особенности, ее мировоззренческие, психологические и социально-экономические истоки, тенденции развития и ее место в политической жизни современного таджикского общества.

Следует отметить, что понятие «радикализм» и «экстремизм» возникли намного позднее, хотя радикальные идеи и действия существовали ещё в древности.

Нужно подчеркнуть, что термин радикализм возник в Англии в конце XVIII века, под влиянием социально-политического и философского учения И. Бентама, Джеймса Милля и Дж. Стюарта, а затем в качестве общественно-политическое и реформаторское движение в XIX в, выступал в политике за ограничение монархической власти, парламентского формы правления, суверенитет народа и его представительство в парламенте, в экономике за свободное рыночные отношение.

Впервые научное определение понятия радикализм было дано в Кратком оксфордском словаре канадским исследователям М.Ньюманном. «радикал»-защитник «радикальных реформ, тот, кто обладает наиболее продвинутыми взглядами на политическую реформу в демократическом направлении, а также принадлежит к крайней секции либеральной партии» [2;23].

В эпоху Нового времени радикальные идеи выступили под буржуазно-демократическими лозунгами. Придерживаясь доктрины «естественного права», торжество разума, либеральные идеологи Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо и др. требовали необходимость радикальных перемен общественно-политической жизни новым социальным порядком.

Радикальные идеи под влиянием Французской революции, выступили в качестве альтернативного варианта общественного развития, чем философии традиционализма А. Росмина и консерватизма Э. Бёрка, в результате чего в качестве философскую и общественно – политическую мысль прочно утвердился в социальной и политической практике Нового света.

Дальнейшее формирование радикальных идей было связано с эпохой Просвещение когда движение радикализма объединило всех яростных республиканцев, бывших «якобинцев» и жертв политических преследований, выступавших за демократизацию и индустриализации общества, либерализации политического режима, и с новыми требованиями к человеку, его разуму и социальному бытию.

В России к этому периоду радикальные реформаторы объединились вокруг журнала «Современник», которые были починами земских, судебных, школьных и др. реформ, а на родине радикализма, в Англии, с освободительным движением в американских колониях.

Что касается формирование радикальных идей в историческом Таджикистане к этому периоду, то ее можно связывать с литературным движением просветительство, движением джадидизма и общество младобухарцев.

Исходя из этого, можно прийти к выводу, о том, что в начале данный термин применялся по отношению к умеренным радикалам, т.е. «радикал» - защитник «радикальных реформ, тот, кто обладает наиболее прогрессивным взглядом, сторонник политических, экономических и социальных реформ в демократическом направлении, но тем не менее отмечается, что радикализм это идеология и политическая практика и принадлежность человека или группы к тем или иным организациям которое присутствуют уже в первоначальном представлении о радикализме.

В этом отношении можно согласится с Ворониной Е. Ю. которая отмечает, что «в приведенных источниках дается узкая трактовка радикализма, в них прослеживается позитивный характер, а понятие «радикализм» связывается с демократией, прогрессом, стабильностью, порядком, исключая насилие и террор» [3;188.].

Однако, современные противоречивые общественно-политические процессы вносили корректизы в содержание данного термина, существует множества определение ее сущности и каждая историческая эпоха в него вкладывал различный смысл, которые требует необходимость дальнейшего изучения этого сложного и многогранного феномена.

Понятие радикализм от позднелатинского слова *radicalis* — коренной, *radix* корень, англ. *radicalism*; нем. *Radikalismus*. в буквальном смысле означает стремление, склонность к решительным мерам, к крайним решениям.

В философской энциклопедической словаре, понятие радикализм определяется как «крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, концепциям, бескомпромиссное стремление идти до конца, добиваться коренных изменений, наиболее полных результатов в любой преобразовательной деятельности, крайность в действиях» [4;536].

В энциклопедии социологии «Радикализм определяется как идеально-политическое течение и партий, а также общественных настроений, отличающихся стремлением к коренному изменению социально-политической системы» [5;175].

В советском историческом энциклопедии понятие радикализм определяется как «общественно-политический принцип, на базе которого объединяются сторонники крайних, решительных действий и взглядов» или «политические течения, группы, требующие решительных преобразований, реформ, всякого рода изменений, для осуществления каких-либо программ, решения социально-политических проблем, достижения определенных целей» [6;836].

В кратком политическом словаре радикализм - это «практическая и идеологическая ориентация политики, цель которой выступает принципиальное изменение общества и политической структуры средствами решительных, кардинальных действий» [7;380].

Другое определение радикализма можно проследить в толковом словаре русского языка С. И. Ожегова «Радикализм - это политическое течение, ориентирующееся на проведение демократических реформ в рамках существующего строя, решительный образ действия» [8;637].

В контексте психологии радикализм определяется как «форма мышления и поведения человека, отличающаяся его склонностью к крайним, непопулярным решениям, мыслям и действиям» [9].

Нужно отметить, что понятие радикализм советской обществоведении получил идеологизированный характер и был определен как протестное идеально-политическое течение и движения по отношению к порокам буржуазного общества.

Из вышеуказанных определений можно прийти к выводу, что в рамках современной науки не выработано единого подхода к определению данного феномена.

На наш взгляд сущность радикализма определяется в двух смыслах: либо как приверженность к крайним, решительным мерам (в данном случае -противоположен понятию оппортунизму), или как социально-политические доктрины, направленные на коренные преобразования существующих общественных институтов, в этом отношении противоположны консерватизму, а также объединение людей, стремящихся к воплощению в жизнь радикальных идей.

Исходя из этого можно делать вывод, что уже в большинство определение понятия радикализм связано с идеями, политической практикой, а также принадлежность человека к тем или иным организациям.

Для того чтобы предотвратить возникновение и распространение религиозно-политического радикализма следует понять ее сущность, причины возникновения и ее распространения в молодёжной среде, необходимо конкретизировать ряд на него схожих понятий.

Поскольку понятия радикализм связан с такими понятиями как «радикал», «реформатор», «революционер», «экстремист», «террорист», хотя по содержанию, они близки, но, в сущности, особенно «по отношению к насилию, по форме политической деятельности и характер последствий, а также степенью воздействия на общество эти понятия отличаются друг от друга» [10;12].

Данное мнение также поддерживает З.Д. Рахматова, которая отмечает, что часть исследователей, чтобы характеризовать интересы некоторых субъектов протестной и

оппозиционной деятельности, «употребляют понятие экстремизма и радикализма как синоним, невзирая на тесную связь и некоторые сходства, между этим понятиями существуют определенные различия» [ 11;17].

Рассмотрим некоторые различие данных понятий. Радикализм в широком смысле — это стремление человека или групп к осуществление коренных изменений, имеющие идеологические цели и средства их достижения. Экстремизм - крайнее радикальное течение, идеологические цели которого связаны с разрушением существующего строя, имеет социальные, этнические, культурные, религиозные корни, характерна абсолютизация какого-либо фактора или способа достижения цели.

Как отмечают представители различных общественных наук радикализм может быть исключительно «идейным, а не действенным, в отличие от экстремизма, который всегда бывает действенным, но не всегда идейным» [12;86], т.е., это идейное, теоретическое обоснование политического действия, а не само действие.

Реформизм — это политическая доктрина, преследующие цели преобразования или реформирование существующей системы или института вместо его отмены и замены, которое в конечном итоге могут привести к фундаментальным изменениям в политической и экономической системах общества.

Терроризм с точки зрения политической науки является методом решения экстремистских задач, которые, в свою очередь, являются крайним проявлением радикальных политических идей.

Исходя из вышеуказанного требуется, системно осмыслить сущность молодежного радикализма как феномен, обусловленный социально-психологическими особенностями в развитии и социализации молодёжи, а также трансформационными процессами в экономической, политической, социальной и социокультурной жизни современного таджикского общества, а также спецификой сознания молодежи и радикальных традиций в современной реалии.

Поэтому мы также не согласны с исследователями, которые дают однозначные определение данных понятий, хотя критерии определение выступают недовольства, отношение к политическим изменениям, к власти, к форме политической деятельности, к насилию, характер воздействие на общество, но тем не менее данные понятия являются взаимосвязанными феноменами социальной реальности.

Таким образом, распространение идеи религиозного фанатизма и радикализма, среди молодежи является современным вызовом и угрозой мировой цивилизации, так как его последствия - терроризм и экстремизм превратились в глобальную проблему для всего человечества.

Следует отметить, что последние десятилетие не только по всему миру, но и в Таджикистане также быстро распространились идеи религиозного фанатизма и радикализма, удвоились количество осужденных и привлекающих к уголовной ответственности за экстремистской деятельности, основанный на радикальной религиозной идеологии,

Данный процесс с одной стороны связано с глобализационными тенденциями, открытостью коммуникации, свободным доступом к информации и наличие различных информационных сайтов, а также происходящими процессами в современном обществе. С другой стороны, следует признать, что отсутствие массовой поддержки радикальных исламистских идей среди населения, тем не менее государство и гражданское общество должно насторожить общественность, обратить пристальное внимание на носителей радикальных идей.

Исходя из этого на сегодняшний день изучение и определение сущности религиозно-политического радикализма, фанатизма и причины ее распространении в молодёжной среде стал актуальным на глобальном и локальном уровне.

Нужно подчеркнуть, что религиозно радикальные мышление в исламе начали формироваться еще со времен пророка Мухаммада (с.а.с), в следствии которого формировалось первое течение под названием хариджиты, затем и другие

противопоставляющее себя иным способам понимания религиозных первоисточников, которые начали использовать религию для осуществления своих политических целей.

Если в начале 90-годов ХХ века террористической организацией, оказывающей влияние на радикализацию молодежи, была «Хизб-ут-Тахрир», то в настоящее время проводниками религиозных радикальных идей выступают такие религиозные организации как «Ал-Коида, ИДУ, Движение Талибан, ИГИЛ, ИПВ, Салафия, Группа-24», и многое другое, (более 18 организаций, движения и объединения) которые согласно решению Верховного суда Республики Таджикистан деятельность которых запрещены, объявлены как экстремистских и террористических организаций. Нужно отметить, что все эти террористические и экстремистские организации ориентированы на работу с молодежью, которые внушают ложные идеи вооруженного джихада против действующей власти.

Следует особо отметить, что основополагающему по своему значению влияние на формирование религиозного радикализма в ислам во всем мире оказала Исламская революция (10-11 февраля 1979 г.) в Иране и захвата власти Талибами в Афганистане.

Эти события показала впервые в современной истории возможность взятия в руки власти исламистами.

В распространение религиозных радикальных идей немаловажную роль играют также отдельных религиозных личностей. Например, по мнению израильского аналитика Эммануэла Сивана «ислам болен, он может быть уничтожен под воздействием западной культуры, главный враг, распространяющий «западную отраву» - государство. Вылечить ислам можно, лишь объединив сознательных мусульман против государства. На смену светскому режиму, покорному Западу должен прийти религиозный исламский» [13;347].

Как отмечает Калдыбеков Н., изучение сущность различных религиозных организаций и взгляды отдельных религиозных лидеров необходимо для того, чтобы «уберечь молодое поколение от столь частого обмана с такими как героическими лозунгами, как «джихад», «храбрость», «защита идеи ради Аллаха», «священной войны». [14;134]

Религиозно радикальный взгляд формируется не только от низкого религиозного сознания и однобокого толкования религии, но и под влиянием различных обстоятельств и всегда выступает как оппозиционное движение как в политике, так и в других сферах жизни общества, имеет свои разновидности.

К первому типу относится такие религиозные радикалы, которые представляют с особыми интерпретациями религиозного мировоззрения и особый склад религиозных чувств, с иллюзорную и утопическую программу социального преобразования с разрушительным последствием, представление которых основаны на фанатической религиозной идеологии. Так как фанатизм — это болезненное состояние, слепая вера в какую-нибудь идею и навязывание ее другим, опасность которого заключается в том, что он может быть использован как фактор манипуляции сознанием и поведением человека.

Религиозный фанатик по своей сущности нетерпим, не толерантно относится к другим духовным учениям, совершенно не восприимчивы не только к мудрости, но к фактам и здравому смыслу.

Сущность второго типа составляет идеи фундаментализма, которое выступает за сохранение традиционного существующего основы социально-экономической и духовной жизни общества. Фундаментализм присущ многим религиям и представляет собой идеализацию прошлого, стремление вернуться к временам «золотого века», к временам зарождения той или иной идей или конфессии, прежде всего это тип сознания, образ мыслей, идеология.

Фундаментализм появился как реакция на усиление социальной несправедливости, как форма недоверия, при котором хватаются за утопическую «исламскую альтернативу», мечтают о справедливом исламском государстве.

Следует отметить, что в законе Республики Таджикистан «О Свобода совести и религиозных объединениях» указывается, что Республика Таджикистан со дня провозглашения своей независимости гарантирует равноправие каждого, независимо от его

религиозного убеждения, признает историческую роль ислама, ханафитского направления в развитии культуры и духовной жизни народа, уважает другие религии, признает важность межконфессионального согласия религиозной толерантности и уважения религиозных убеждений граждан[15;2], но не смотря на это в молодежной среде, расширяются совокупность радикальных действий, экстремистского поведения.

Нужно также подчеркнуть, что религиозный радикализм со временем становится вполне «взрослым», уверенно занимает определенную позицию в политической и социальной жизни общества. Необходимо признать, что молодёжная среда находится под влиянием духовных, социальных, политических, экономических и иных факторов.

Возникает вопрос какие факторы и причины способствует возникновение и распространение религиозно-политического радикализма в молодёжную среду? На наш взгляд формирование радикальное сознание и радикальное поведение молодежи в нынешних условиях детерминировано ряд факторов и комплекс причин:

1. Социальные факторы многообразны, но обусловлены прежде всего с рыночной реформой, связанные с нарушением процесса трудовой, правовой, политической социализации молодежи, проявления аномии, социально-экономическое расслоение общества, бедность, нищета широких масс молодежи, высокий уровень безработицы молодежи, заниженные зарплаты у молодежи, дискриминация в области труда, ограниченные возможности восходящей социальной мобильности для молодежи, неопределенность жизненных перспектив, увеличение социальных рисков, смещения ценностных мотиваций ведущих к девиантных форм социального самоопределения и т.п.

Можно заключить, что современное таджикское общество представляет собой как, трансформирующее, характеризуется рядом социальных проблем, провоцирующих развитие молодежного радикализма.

2. Идейно-нравственные консигнаторы, прежде всего трансформация и деградация ценностных ориентаций молодежи, увеличение индивидуализма, снижение нравственной мотивации, появление девиантно-деликвентных ориентаций, деформированные нравственно-правового сознания, конфликт молодежи и старшего поколения, неустойчивость социальных и политических ориентаций, типов сознания, распространение нигилизма и фанатизма в сознании молодежи формируемого с помощью СМИ и различных сайтов-Интернета.

3. Историко-идейные стрессорами — это влияние традиционного исламского радикализма, фундаментализма, джихадизма, экстремизма и терроризма, воздействие духовных властей, внедрение идеологии зарубежного радикализма через СМИ, Интернет, с целью разжигания экстремистских настроений, вовлечение молодежи в радикальные религиозные, объединения, вооруженные формирования, и в террористические группы.

4. Политико-правовые факторы несовершенство правовой базы профилактики, несовершенство государственной молодежной политики, ограничение участия молодежи в решении молодежных проблем, слабое функционирование институтов гражданского общества.

5. Политико-организационные факторы: противостояние «проправительственных», оппозиционных и радикальных молодежных формальных и неформальных объединений, оппозиционно-радикальных молодежных движений, манипулирование и использование молодежного ресурса со стороны различных радикальных структур как отечественных, так и зарубежных, низкая политическая культура молодежи.

6. Психологические (субъектные) факторы, возрастные психологические склонности молодежи к риску, агрессивности, внушаемости, группированию, психологические особенности воспитания и взаимоотношений в семье, социально-психологические настроения, недовольства собой и жизнью, социальной несправедливостью, тревоги, возмущения, специфика взглядов, убеждений и веры.

Мы солидарны с большинством исследователями, которые относят к наиболее распространенными причинами возникновение религиозного радикализма следующие:

влияние глобализационных процессов на мусульманский мир, проникновение западных образцов, культуры и стандартов жизнеустройства, агрессивная внешняя политика коллективного запада по отношению к мусульманским государствам, провокационные политика некоторых СМИ с исламофобскими идеями, карикатурный скандал с журналом «Шарли Эбдо», дискриминация и религиозных преследования мусульман проживающих в немусульманских государствах, особенно последняя события, демонстративное сжигание Корана в Швеции.

Разумеется совокупность указанных факторов и причин вызывает рост недовольство, радикальных настроений, стимулирует радикализацию и агрессивное поведение по отношение к представителями других религий, естественно может вызывать рост радикализма в сознании и экстремизма в поведении молодежи в исламском мире.

Молодежные радикальные направления можно классифицировать на основании идейно-политического и религиозно-фундаменталистские, критерия, а также по функциональному признаку партнерские, альтернативные, провокативные, мобилизационные), что указывает на неоднородность молодежных радикальных движений.

Мы солидарны с точкой зрения ряда исследователей, которые относят к основным характерным чертам молодежного радикализма следующие признаки:

Для радикалистского мышления и поведения характерны максимализм, нигилизм, широкий диапазон колебаний настроений и действий между крайностями, политической наивностью и доверчивостью, ориентация на применение силовых методов для достижения целей, религиозное и этническое нетерпимости, жертвенностью, неуважение к окружающим, его проявление происходит в основном на социально-психологическом уровне [16;118].

Следует отметить, что состояние и перспективы развития молодежного радикализма в современном Таджикистане его рост, или спад во многом зависят от характера государственной молодежной политики, от стратегии и тактики деятельности властных структур, требует от государства внедрения инновационных, системных моделей профилактической работы, направленной на снижение радикальных проявлений в молодёжной среде.

Методы правовой профилактики и силового принуждения, информационной и политической блокады по отношению к радикальной молодежи, хотя сейчас доминируют, но оказываются малоэффективными, данные методы и способы «не могут устраниТЬ опасность молодежного радикализма, а наоборот могут перевести радикальную молодежь на более скрытую деятельность» [ 17;39].

При этом в общественном сознании повсеместно растет понимание того, что только криминологический и насильтственный путь профилактики и предупреждения этих опасных и негативных явлений нельзя признать единственно верным, а значит и социально эффективным.

На наш взгляд, необходима выработка принципиально нового комплексного научного осмысливания на проблему профилактики радикалистских течений на основе формирования нравственно-ценностной мотивации поведения подрастающего поколения.

В настоящий момент это предопределяет особую актуальность разработки научной концепции социально-культурной и политико-правовой профилактики экстремизма и радикализма, ориентированной на различные возрастные и социально-демографические группы таджикского общества, интегрирующего достижения теории, методики и технологии социально-культурной деятельности и принципы культур сообразного воспитания.

Кроме того, как современная практика показывает для решения большинство политических конфликтов и предотвращение радикальных настроений более эффективным способом могут быть методы диалога, переговоров, выработки оптимальных решений, по сравнению с принудительными и силовыми военными действиями. Чтобы предотвратить радикальное настроение молодежи, необходим диалог власти с массовыми участниками молодежных радикальных движений, прояснить ее ошибочные и социально-опасные последствия.

Необходимо совершенствование государственной молодежной политики, выражающих интересы молодежи как самостоятельной социально-возрастной и социокультурной группы и ее интеграции в различных отраслях гражданского общества

### Литература

1. Круглов А. Е.. Молодёжный радикализм формирование угрозы безопасности в период трансформации российского общества.- дис. д-ра полит. наук .- Саратов, 2006 353 с.
2. Neumann M. What's Left?: radical politics and the radical psyche. Peterborough (Canada) ; Lewiston (N.Y.), 1988 230 p.
3. Воронина Е.Ю. Политический радикализм и экстремизм: проблемное поле исследований. // Научные публикации кафедры политологии и социальной политики РГСУ. Выпуск 2 - М., 2009 - 226 с.
4. Философский энциклопедический словарь. М., 1989. Советская энциклопедия 1983.
5. Энциклопедия социологии. М., 2009.
6. Советская историческая энциклопедия.-М., 1968.
7. Краткий политический словарь.- М.,1987.
8. Словарь русского языка. С. И. Ожегова, М., 1989.
9. Интернет-ресурс: <http://lawdiss.org.ua> (Дата обращения: 12.01.23)
10. Лопушинский И.Н. Радикализм: теория и практика.-Санкт Петербург., 2016.-48с.
11. Рахматова З. Д. Религиозный радикализм среди молодёжи Таджикистана: предпосылки возникновения, специфика и пути его предотвращения// Дис. на соис. уч. степени канд. филос. наук. Душанбе – 2020. - 25с.
12. Тукумов Е. В. Религиозно-политический экстремизм как угроза региональной и национальной безопасности стран Центральной Азии: дис. на соиск. уч. степ. канд. полит. наук. Алматы, 2004 – 160 с.
13. Калдыбеков Н. Хариджизм прошлое и настоящее.- Бишкек.- 2019. 208с.
14. Сиван Э. Радикальный ислам и терроризм. Прил. 1 в кн. Кожушко Е.П. Современный терроризм: Анализ основных направлений / Под общ. ред. А.Е.Тараса. - Мн.: Харвест, 2000.- 448 с.
15. Закон Республики Таджикистан от 26 марта 2009 года № 489 О свободе совести и религиозных объединениях (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 19.07.2022 г.)
16. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежный экстремизм: сущность и особенности проявления // Социс.-2008, № 5. С. 37–47.
17. В.И., Кухтевич Т.Н. Сущность и причины молодежного экстремизма // Экстремизм в молодежной среде: теоретические и практические аспекты. - М., 2007

## РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ЕГО ФОРМЫ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ.

*В статье осуществлено анализ возникновение и причин распространение радикализма, в молодежной среде, выявлено социально, политико-организационных, идеино нравственных и религиозных факторов ее проявление. Рассмотрено понятие радикализма в исследованиях отечественных ученых, отличие его от терроризма и экстремизма, что приведено в работах различных исследователей представителей различных общественных наук. Обоснованно, что религиозно – политический радикализм предполагает решительное и глубокое, коренное изменение основных ценностей и структур общества, в том числе с применением крайних, насильтственных методов и средств достижения цели. Выявлено, что радикального мышления и поведения характерны максимализм, нигилизм, фанатизм, недоверие, не восприятие и недооценка эволюционных факторов социального прогресса и действий на силовые методы достижения целей.*

**Ключевые слова:** общества, государство, человек, информация, идея, религиозные организации, объединения, молодёжь, молодёжная политика, радикализм, радикальное сознание, факторы радикализма, молодежные радикальные направления, религиозный радикализм, экстремизм, терроризм, пропаганда радикальных идей, негативные явления, фундаментализм, фанатизм реформация, революция, противодействие, профилактика.

## **RELIGIOUS AND POLITICAL RADICALISM: THE CONCEPT, THE ESSENCE OF ITS FORM AND SPECIFIC FEATURES IN THE YOUTH ENVIRONMENT.**

*The article analyzes the emergence and causes of the spread of radicalism among the youth, reveals the social, political, organizational, ideological, moral and religious factors of its manifestation. The concept of radicalism in the studies of domestic scientists, its difference from terrorism and extremism, which is given in the works of various researchers of representatives of various social sciences, is considered. It is substantiated that religious and political radicalism involves a decisive and deep, radical change in the basic values and structures of society, including the use of extreme, violent methods and means to achieve the goal. It was revealed that radical thinking and behavior are characterized by maximalism, nihilism, fanaticism, distrust, non-perception and underestimation of the evolutionary factors of social progress and actions on forceful methods of achieving goals.*

**Keywords:** societies, state, person, information, idea, religious organizations, associations, youth, youth policy, radicalism, radical consciousness, factors of radicalism, youth radical trends, religious radicalism, extremism, terrorism, propaganda of radical ideas, negative phenomena, fundamentalism, fanaticism reformation, revolution, opposition, prevention.

### **ТУНДГАРОИИ СИЁСӢ- ДИНӢ: МАФХУМ, МОХИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МУШАХХАСИ ОН ДАР БАЙНИ ҖАВОНОН**

*Дар мақола сабабҳои пайдоии ва паҳнишавии тундгароии сиёсӣ ва динӣ дар байни ҷавонон мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Муайян карда шудааст, ки омилҳои иҷтимоӣ, равонӣ, сиёсӣ, идеявӣ ва ахлоқиву таасубгарои динӣ барои паҳнишавии тундгароӣ дар байни ҷавонон мусоидат менамоянд. Инчунин таносуби мафҳуми тундгароӣ ва ифромтароӣ дар тадқиқотҳои мавҷудаи ватаниву хориҷӣ мавриди баррасӣқарор гирифта, хусусияти тафаккур, роҳҳои амали намудани марому мақсад ва тарзу воситаҳои фаъолияти ин падидаи номатлуб нишон дода шудааст.*

**Калидвоҷаҳо:** ҷомеа, давлат, инсон, аҳбор, андеша, ташкилотҳои динӣ, иттиҳодия, ҷавонон, сиёсати ҷавонон, тундгароӣ, тафаккури тундгароӣ, омилҳои тундгароӣ, равияҳои тундгароии ҷавонон, тундгароии динӣ, ифромтароӣ, терроризм, тарзиби гояҳои тундгароӣ, падидаҳои номатлуб, бунёдгароӣ, таасубгароӣ, ислоҳот, инқилоб, муқовимат, пешгирӣ.

#### **Маълумот дар бораи муаллиф:**

**Ҷӯраев Раҷаббой Зухурович** номазади илмҳои фалсафа, дотсенти кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи славянини Россия – Тоҷикистон.  
Тел.2276127 E-mail:rajabRTSU@mail.ru

#### **Сведения об авторе:**

**Джураев Раджаббой Зухурович.** Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и политологии Российско- Таджикского (Славянского) Университета. Тел.2276127 E-mail:rajabRTSU@mail.ru

#### **About the author:**

**Juraev Rajabboy Zukhurovich.** Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy and Political Science of the Russian-Tajik (Slavonic) University. Tel. 2276127 E-mail: rajabRTSU@mail.ru

## НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ СИЁСЙ ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТ

**Наҷмиддинов А., Амирөв Т. Ш.**

*Донишкадаи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ*

Масъалаҳои сиёсат ва идоракунӣ, ки асоси танзими ҳаёти ҷамъиятиро ташкил медиҳанд, масъалаи технологияи сиёсӣ аҳамияти қалидӣ дорад. Маълум аст, ки ҳар як раванд, ҳоҳ идоракунӣ бошад, ҳоҳ итоат, бе истифодаи усулҳои муайяни таъсиррасонӣ, роҳнамоӣ, боваркуноӣ, эътимодбахшӣ ва зӯроварӣ наметавонад амалӣ гардад. Бо ин маънӣ илми сиёсӣ низ собит намудааст, ки механизмоҳои дар раванди ташаккули муносибатҳои ҷамъияти истифодашаванд, ҳусусияти маҷмӯӣ дошта, дар баъзе ҳолатҳо бо робитаҳои мазмунӣ ва дар дигар ҳолатҳо бо робитаҳои сохторӣ ва амалӣ ба ҳамдигар алоқаманд мешаванд. Аз ин нуктаи назар, усулҳои таъсиррасонӣ ва танзимнамоӣ бо мақсади амалӣ намудани иродаи ҳокимијат истифода бурда шуда, дар шакли умум ва ба ҳам алоқаманд технологияҳои сиёсиро ташкил медиҳанд, ки муҳаррик ва ҷузъи асосӣ дар тамоми равандҳои сиёсӣ ва амалӣ намудани ҳокимијати сиёсӣ маҳсуб меёбанд.

То ба имрӯз дар илми сиёсӣ мағҳуми «технологияи сиёсӣ» бо маъниҳои гуногун тафсир шудааст. Ин гуногунмазмунӣ аз табииати мушкили иҷтимоию сиёсӣ ва сохторио вазифавии он бармеояд. Чуноне, ки А. Соловев қайд мекунад: «Равандҳои воқеии сиёсӣ дар дилҳоҳ ҷомеаи дорои сохтори мураккаб ва давлат шаклҳои гуногун доранд. Аз як тараф ба онҳо ҳамчун ба инъикоси маҳсуси соҳаи ҷамъиятӣ, ки дорои сарҳадҳои иҷтимоӣ, робитаҳои доҳилию берунӣ, теъдоди муайяни иштирокчиён, ҷиҳатҳои фарққунанда ва гайраҳо мебошанд, назар кардан мумкин аст. Аз ҷониби дигар бошад, робитаҳои ҳокимијатро ҳамчун маҷмӯӣ масъалаҳои мушаҳҳас, ки ҳалли ҳудро аз тарафи давлат ва дигар субъектони сиёсӣ талаб менамоянд, фаҳмидан мумкин аст, ки аз ҷониби онҳо бо истифодаи усул ва воситаҳои муайян амалӣ карда мешаванд» [1].

Дар илмҳои сиёсӣ мағҳуми «технология» ҳамчун системаи унсурҳои ҳамоҳангшуда истифода мегардад. Ҳамин тавр, технологияи сиёсӣ маҷмӯӣ мутассил истифода намудани маросим, усул, тарзи фаъолият барои дарёфтги босамартари амалисозии ҳадаф ва вазифаҳои субъекти мушаҳҳас, дар сиёсат мебошад. Технология ҳамчун маҷмӯӣ муайяни донишҳои техникӣ барои ҳалли вазифаи мушаҳҳас дар соҳаи ҳокимијат ва маркетинги сиёсӣ истифода мегардад [2, 42]. Дигар карда гӯем, субъектҳои гуногуни сиёсат барои иҷрои ҳадаф ва вазифаҳояшон технологияи сиёсиро истифода менамоянд. Технология аз рӯи вазифа барои ба даст овардани мақсади муайян вобаста ба таносуби манфиатҳо дар соҳаи иқтисодӣ низ баҳри ҷалби онҳо дар ҷорабиниҳои сиёсӣ истифода мешаванд. Технологияи сиёсӣ ҳамчун маҷмӯӣ маросим ва усулҳои фаъолияти мақсаднок на танҳо воситаҳо дар коркарди рафторҳои субъектҳои мустаҳкам месозад.[3, 102]

Технологияҳои сиёсӣ ҳамчун мағҳум дар илми муосири сиёсӣ аз рӯйи таснифи ҳуд ба мағҳумҳои маҳсуси илми сиёсӣ дохил шуда, ифодакунандай маҷмӯӣ васила ва усулҳои муайян ҷиҳати таъмини идоракунии самаранок, қабули қарори муносиб, ташаккул ва татбиқи муносибатҳои ҳокимијат дар ҷомеа мебошад. Технологияҳои сиёсӣ дар раванди татбиқи ҳадафҳои сиёсӣ аҳамияти аввалиндарача доранд. Онҳо дар баробари ҷанбаҳои назариявӣ ҷанбаҳои қавии амалии ҳудро дошта, самти татбиқи бевоситаи онҳоро муайян менамояд. Таҳлили ҷанбаҳои назариявии технологияҳои сиёсӣ нишон дод, ки онҳо метавонанд вобаста ба вазъият ва макон ҳусусиятҳои ҳудро дошта бошанд. Дар ин раванд маълум намудани ҷанбаҳои амалӣ ва нақши онҳо дар самаранокии қабули қарор аҳамияти илмии хосро соҳиб мебошад. Зеро раванди қабули қарор ҳамчун технологияи муҳимми мусоидаткунанда ба устувории равандҳои сиёсӣ ва татбиқи муносибатҳои ҳокимијат ифодакунандай маҳорат ва истеъоди идоракунӣ буда, тавассути он мақсади ниҳоӣ ба даст оварда мешавад [4,18].

Технологияи сиёсӣ ин таҷассуми маҳсуси инъикоси воқеиятест, ки барои дарёфти восита ва тарзи ҳалли мушкилиҳои пайдогашта дар соҳаи идоракуни арзёбӣ меардад. Барои ҳамин дараҷаи маърифати технологияи воқеият на танҳо шакли дониши илми бунёдӣ, балки дар як вақт аз назари субъектҳо ба ҳисоб меравад. Тарзи субъективии ташаккули технологӣ бештар дар асоси амалҳои мутассили стандартҳои ақли солим, таҷрибаи амалии субъект ва дигар хусусиятҳои фардӣ ва ҷаҳонбинии он сурат мегирад. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар ташаккули технологияи сиёсӣ истифодай усулҳои маҳсуси таҳлилӣ, накши бузург мебозад. Усулҳои таҳлилӣ на танҳо усули субъективиро маҳдуд намесозад, балки имкон медиҳад, ки барои ҷои муносибтар ҳангоми ташхиси зуҳороти сиёсӣ барои ба ҳадаф расидан ёрӣ расонд. Ин ба субъект имкон медиҳад, ки диди вазъиятро ақлонитар намуда, нисбат ба категорияҳои «ҳадаф» ва «шароит» фаъолияти бошуруна гузошта мешаванд.

Таркиб ё соҳтори технологҳои сиёсӣ аз се ҷузъ иборат аст: дониши маҳсус, қоида ва маросиму усули амал, ҷузъҳои гуногуни техникий- захиравӣ. Ҳар қадом аз ин ҷузъҳо дар ҳаллу фасли қазияҳои ситеёсие, ки оид ба ҳокимиюти сиёсӣ, идоракунӣ ва давлат байнӣ субъектҳои сиёсӣ ба вучуд меояд, нақши ҳоса доранд. Масалан, дар технологияи сиёсӣ дониши таҷассуми маҳсуси инъикоси воқеиятест, ки барои дарёфти восита ва тарзи ҳалли мушкилиҳои пайдогашта дар соҳаи ҳокимиюти ва идоракуни давлат аст.

Барои ҳамин дараҷаи маърифати технологияи воқеият на танҳо шакли дониши илми бунёдӣ, балки дар як вақт баҳои мушкилиҳои сиёсӣ аз назари субъектҳои ба ҳалли онҳо ҳавасманд ба ҳисоб меравад. Ҳамин зайл дониши технологӣ фаъолияти лоиҳавӣ, маърифати идеалӣ – аз нав ба вучудориест, ки дар ҳуд усулҳои на танҳо муқаррарӣ, балки воқеияти илмӣ- маърифатиро ҳамроҳ намуда, барои ҳалли вазифаи мушахҳас муносибати онҳоро синтез менамояд. Ин ба дониши технологӣ мантиқи ҳоси инъкос ва шарҳи зуҳоротро, ки на барои инъикоси шакли илмӣ ва на ба муносибати муқаррарӣ дар алоҳидагӣ мувофиқ нест, мақоми ҳоса медиҳад. Бар ҳилоғи назария, ки бе восита ба амалия вобаста набуда, ғайримустақим муносибаташро ба конструксияҳои идеалӣ, ки шарҳу эзоҳдиҳии гуногуни зуҳороти воқеиро талаб менамояд, дар асоси инъикоси воқеият ва зуҳороти воқеӣ дохиланд, ташкил мейбад [5,42].

Агар дониши илмӣ ҳодисаро идеалӣ гардонад, дониши технологӣ объекҳои мантиқиро мушахҳас мегардонад; агар дониши илмӣ ба амалия нигаронида шуда бошад, дониши технологӣ ба қисми алоҳидай воқеият, инъикосшавандай воқеият, инъикосшавандай воқеӣ равона шудааст. Ба хотири ҳамин аз нуқтаи назари муносибатҳои технологӣ нисбат ба олам ин қисми амалияи воқеӣ андешакунии мантиқиро не, балки ҷавоби амалиро талаб менамояд. Барои ҳамин ҳама ҳақиқати донишҳои технологӣ нодир ва дар ҳаракатанд. Дониши технологӣ ҳама гуна ҳодисаро ҳамчун ҳиссаи воқеият дорои мантиқи ҳеши ҳаракат, манбаи инъикоси ҳудуди технологӣ дар асоси мавқеи касе, ки ҳодисаро ақс менамояд (технолог, пажӯҳишгар), он касе, ки мақсади мушахҳас барои ҳалли ин ҳодиса алоқаманд (фармоишгар, супориҷдех), инчунин касе, ки дар марҳилаи ҳалли ин ҳодиса (ичрекунанда) ташаккул мейбад дар бар мегирад. Пас аз рӯи амал ҳар се иштирокчиён ба шаклу мазмуни ахбороти технологӣ тағйирот дароварда метавонанд. Чунин сегунагии субъекти дониши технологӣ шаҳодати он аст, ки ҳама стратегияи маърифатии вай ба он нигаронида шудааст, ки шароитҳои объективӣ ба вазъи шарҳдиҳии субъективӣ чӣ дар дараҷаи ташхис ва чӣ дар актуалий гардонии дониш наздик кунонида шавад. Рафти дохил намудани тасаввуроти субъектҳо ҳангоми баҳо додан ба вазъият нишон медиҳад, ки майли мақсаднокӣ дар доираи дониши технологӣ оиди як ҳодиса ҳеле зиёд буданаш имкон дорад. Барои ҳамин мушкилоти мушахҳаси технологиро ҳар ҳел маънидод намудан ва ба равандҳои гуногуни сиёсӣ мувофиқ соҳтан имкон дорад [6].

Аз назари мазмун таҳлили ташаккули технология чунин тавсифҳоро дар назар дорад:

- иштирокчиёни мушахҳас;
- ҳарактери нақшӣ;
- вазифагӣ ва муносибатҳои байнишахсӣ;
- нормаҳои амалкунанда ва тарбияи фаъолияти таносуби қувваҳои сиёсӣ;

- навъхой мушаххаси амал ва аксуламал дар доираҳои омилҳои дохилию хориҷӣ;
- нишондиҳандаҳои фазогӣ ва ҳарактери муваққатӣ доштани фаъолият;
- ҳусусияти муҳити атроф, манбаъ ва имкониятҳои шахсони амалкунанда.[7].

Дар баъзе ҳолатҳо коркарди технологияи сиёсӣ то андозае на танҳо хулосаҳои умуминазариявиро нисбат ба дониши таҷрибавӣ нишон медиҳад, балки дар ҳукумати электронӣ дар чанд самт, аз ҷумла G2G (давлат-давлат), G2C (давлат-шахрванд), G2B (давлат-тиҷорат) амалӣ мегардад.

Таҳлили ташаккули технологӣ ҷунин тавсифҳоро дар назар дорад: – иштирокчиёни мушаххас, ҳарактери нақшӣ – вазифагӣ ва муносибатҳои байнишахсӣ; – нормаҳои амалкунанда ва тарбияи фаъолияти таносуби қувваҳои сиёсӣ; – навъҳои мушаххаси амал ва аксуламал дар доираҳои омилҳои дохилию хориҷӣ; – нишондиҳандаҳои фазогӣ (чуқурӣ, паҳнӣ, дарозии ҷои ба амалоии ҳодисаҳои сиёсӣ) ва ҳарактери муваққатӣ доштани фаъолият; – ҳусусияти муҳити атроф, манбаъ ва имкониятҳои шахсони амалкунанда. Таҳлили ҳамаҷониба онҳо имкон медиҳад, ки муносибати воқеии иҷроқунандагонро аниқ муайян намуда, тавсияномаи мувоғиқ тайёр карда шавад. Тавассути ин тарзи таҳлил истифодаи пайдарпаю мунтазами як қатор меъёр ва системаи ченакҳо, ки дар маҷмӯъ оиди соҳт ва тамоили инкишофи вазъият тасаввuri айнӣ медиҳанд, фаъолияти субъекtro баҳри ба дастовардани ҳадаф муносибтар месозад.

Ин гуна рафтор имкон медиҳад, ки фаъолияти мақсаднокро ба марҳила ва давра, инчунин ҷиҳатҳо, ки набз ба давраи амалисозии онро дар миқёси вақти воеӣ рӯй медиҳад, нишон диҳад. Дар ҳамин замина субъект ҳусусияти муносибати байни иштирокчиён, нишондодҳои фазою вақтӣ, омилҳои муҳити берунаро дониста гирифта, вариантҳои имконпазирии рӯҳ додани ҳодисаҳо, нуқтаҳои гардиш ва дигар нишондиҳандаҳоро, ки амали вай ба онҳо вобастагӣ дорад, аниқ созад . Ин тарзи ташаккули технологияҳо имкон медиҳад, ки ҳар қадом раванди сиёсиро, ки аз ҳамдигар бо ҷанбаҳои нодири дохилиу берунӣ фарқ мекунанд ва дар аксари ҳолатҳо ҳусусияти ҷустуҷӯй дорад, аммо то охир сабабҳои дохилии фаъоли ин ё он нақшбозанд ошкор нест, дигар ҷиҳатҳои онро ҳисоб карда наметавонанд, ба ҳисоб гирад. Ҳамин тавр, дар баъзе ҳолатҳо коркарди технологияи сиёсӣ то андозае на танҳо хулосаҳои умуминазариявиро нисбат ба дониши таҷрибавӣ бекӯрб мегардонад, балки барои онҳо нақши заруриро ҷудо менамояд. Феълан ошкорномоии саҳнаи вазъият, динамикаи инкишофи вай, ки бо роҳи таҳлилӣ ошкор карда шудааст, имкон медиҳад, ки ба таври ҷиддӣ аз мантиқи субъективии таҳияи амалии сенария, яъне пайдарҳамии амалӣ дар назардошти дарҳосткунанда ва иҷроқунанда фарқ намояд. Дар натиҷа таҳлили симои ҳодиса барои ташаккули рафтори субъекту дастгирии он ва паҳлаҳои гуногуни фаъолияташ барои амалисозии мақсадаш замина муҳаё месозад. Аз ин рӯ ҳангоми ташаккули амали навбатии субъект барои ҳалли проблема (мушкилот) зарур аст, ки натиҷаи таҳлилӣ ва амалӣ-технологӣ аз ҳамдигар фарқ карда шаванд.

Омӯзиши низоми ташаккули муносибатҳои нави ҷамъиятий низ нишон медиҳад, ки маҳз тавассути технологияҳои иттилоотӣ омезиши шадиди арзишҳои миллию умумибашарӣ ба таври осон сурат гирифта истодаанд. Дар натиҷа ҷомеа дар рӯ ба рӯйи интиҳоби қарор мегирад. Дар баъзан ҳолатҳои арзишҳои бегонаи либоси тамаддуни пӯшонидашуда, боиси танг намудани доираи арзишҳои миллӣ низ гашта истодааст. Маҳз аз ҳамин сабаб, дар шароити рушди технологияҳои иттилоотӣ ҳифзи мафкураи ҷомеа аз таъсирҳои бегона пеш омадааст, ки онро метавон тавассути муқовимати устувори иттилоотӣ роҳандозӣ намуд.

Ҳамин тарик, метавон ҳулоса намуд, ки технологияҳои сиёсӣ дар раванди татбиқи ҳокимият ва идоракунии ҷомеа ҳамчун рукни таркибӣ боқӣ монда, субъекти сиёсат маҷбур аст онҳоро доимо такмил дода истад.

Адабиёт:

- Соловьев, А.И. Политология. Политическая теория, политические технологии. [Текст] /А.И.Соловьев/ – М., 2003. – С.126.
- Подшивалкина В.И. Социальные технологии Проблемы методологии и практики, Кишинёв, 1997 г. с. 42.

3. Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления [Текст] / Г.В. Атаманчук. М.: Юрид. лит., 1997. 525 с.
4. Сафаров Б.Р. Технологияҳои сиёсӣ ва хусусиятҳои онҳо дар шароити дигаргунҳои ҷаҳони мусоир (таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон). Дисс. барои дарёғти дараҷаи илмии н.и.с. Душанбе, – 2022. –С.18.
5. Подшивалкина В.И. Социальные технологии Проблемы методологии и практики, Кишинёв, 1997 г. с. 42.
6. Маводи электронӣ <https://allinweb.ru/siyosatshinosi/7964/> (санаси муроҷиат).
7. Маводи электронӣ How Does President Trump’s Twitter Use Impact Forex, Markets And Stocks? //Forex Capital Markets. Шакли электронӣ: <ht://impact-forex-markets-stocks/> (санаси муроҷиат: 11.02.2023).

## **НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ СИЁСӢ ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТ**

*Дар мақола муаллифон мағҳуми назариявии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар сиёсат мавриди баррасӣ қарор додаанд. Моҳияти технология дар сиёсат баррасӣ гардид, алоқамандии мағҳумҳои «технологияҳои сиёсӣ», «технологияҳои интихоботӣ» ва дигар мағҳумҳо низ ошкор карда шудааст. Дар мақола маълум мегардад, ки ду контексти маъмултарин барои истифодаи истилоҳ мавҷуданд аз ҷумла таърифи истилоҳҳои «Технологияҳои интернетӣ дар сиёсат» ва «технологияҳои интернетии иттилоотии сиёсӣ»-ро медиҳад.*

**Калидвоҷсаҳо:** технологияи интернетӣ, технологияи сиёсӣ, PR- технологӣ дар шабакаи интернет, таблиғоти сиёсӣ дар шабакаҳои интернетӣ.

## **РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ВЛАСТИ**

*В данной статье авторы проводят теоретическое осмысление понятия «интернет-технологии в политике». Рассматривается содержание интернет-технологий в политике. Раскрывается взаимосвязь понятия с терминами «политические технологии», «избирательные технологии» и другими понятиями. Выделяется два наиболее распространенных контекста употребления термина. Дает авторское осмысление и определение терминам «интернет-технологии в политике» и «политические информационные интернет-технологии».*

**Ключевые слова:** интернет-технологии, политические технологии, PR-технологии в сети интернет, политическая реклама в сети интернет.

## **THE ROLE OF POLITICAL TECHNOLOGY IN THE GOVERNMENT SYSTEM**

*The author gives theoretical understanding of the notion "Internet-technologies in politics". The content of Internet-technologies in politics is considered. The author reveals the relationships between the given notion and the notions "political technologies", "election technologies", "political project" and others. Two most frequently used contexts of this term are pointed out. The author gives his own understanding and definition of the terms "Internet-technologies in politics" and "political information Internet-technologies".*

*Key concepts: internet-technologies, political technologies, pr technologies on the internet, political advertisement on the internet.*

**Дар бораи муаллифон:**

**Наҷмиiddинов Абдуғаффор** -муалими қалони кафедраи технологияи информатсионӣ ва коммуникатсионии Донишкадаи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Тел: 918-38-75-87

**Амиров Толиб Шарифович**- номзади илмҳои сиёсӣ, муаллими калони кафедраи сиёсатшиносии Донишкадаи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни, Тел: 988616395

**Об авторах:**

**Наджмиддинов Абдугаффор** – старший преподаватель кафедры информационно-коммуникационных технологий Таджикского государственного педагогического института имени Садриддина Айни, тел: 918-38-75-87

**Амиров Толиб Шарифович** – кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического института имени Садриддина Айни Тел: 988616395

**About the authors:**

**Najmiddinov Abdugaffor** - Senior Lecturer of the Department of Information and Communication Technologies of the Tajik State Pedagogical Institute named after Sadriddin Aini, tel: 918-38-75-87

**Amirov Tolib Sharifovich** - Candidate of Political Sciences, Senior Lecturer of the Department of Political Science of the Tajik State Pedagogical Institute named after Sadriddin Aini Tel: 988616395

## ТАШАККУЛИ ДАВЛАТИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН (заминаҳои иҷтимоию таърихӣ)

**Шерматов Б.Г.**

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ*

Таҳлили таҷрибаи таърихӣ ва манбаъҳои мӯътамади илмӣ сабит месозанд, ки истиқлолҳоҳӣ ҳамчун категорияи равонию сиёсӣ ифодакунандаи рӯҳияест, ки ҷомеаҳо бо такя ба он нерӯи равонӣ ва иҷтимоии худро қавӣ гардонида, ҳадафҳояшонро марҳила ба марҳила амалӣ месозанд. Ҳусусияти ин падида дар он аст, ки дар ҷомеа ва низомҳо рӯҳбаландии иҷтимоӣ устувор гардида, субъектҳои сиёсат бештар ба он меҳваре таваҷҷуҳ менамоянд, ки ин ғояро тақвият мебахшад. [1, с.9]

Заминабахши ҳама гуна истиқлолияти давлатӣ, пеш аз ҳама, мафкура ва ҷаҳонбиниест, ки инсонҳоро дар шинохти асолат ва рисолати хеш муваффақ гардонида, талош ва қӯшиши онҳоро баҳри мустақилона муайян намудани тақдирӣ худ, дарёfti роҳи муваффақият баҳри расидан ба саодати комил, раҳидан аз вобастагиу тобеият такон мебахшад. Маҳз аз ҳамин сабаб, омилҳои иҷтимоию таърихӣ ва сиёсӣ ба ин раванд таъсири ҳалкунанда дошта, дар густариши истиқлолҳоҳӣ таъсиргузор мебошанд. Ба андешаи ҳуқуқшиноси шинохтаи ватанӣ Имомов А. соҳибихтиёри давлатӣ дар заминаи соҳибихтиёри ҳалқ амалӣ мегардад ва яке аз шаклҳои ифодагардии соҳибихтиёри ҳалқ соҳибихтиёри давлатӣ, миллӣ ва ҳалқиро ошкор мекунем, ки чун ҷузъҳои пайвасткунандаи занчири истиқлолият баҳри таҳқими он хизмат мекунанд.

Маълум аст, ки раванди ташакkulёбӣ, омилҳои иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодии таъсиргузор ба рушди давлатдории миллӣ дар заманаиқонуниятиҳои умумипазирифта метавонад ҷараён дошта бошад. Истиқлолҳоҳӣ ҳамчун хислате, ки дар ботини инсонҳои комил ҷой дорад, рӯҳияи фарогирандаи тамоми ҷомеа гашта, ба он имконият медиҳад то моҳият ва мақсади мавҷудияти худро шиносад, зоро саодати комили ҳамагуна ҷомеа факат ҳамон вақт ба даст меояд, ки агар онҳо имконияти мусоиди мавҷудияти мустақилонаро дошта бошанд. Чуноне, ки сиёсатшиноси тоҷик Муҳаммад А.Н. қайд мекунад, «...истиқлол арзишест, ки решай асосии он истиқлоли шаҳсӣ аст. Истиқлол хоси инсон аст ва ҷомеае, ки истиқлолашро аз даст дода бошад, бад-ин маънот, ки афроди он ҷомеа аз истиқлоли худ бехабаранд». [3, с.23] Маҳз аз ҳамин сабаб ба «истиқлолият» ҳамчун арзиши муҳими сиёсӣ баҳогузорӣ намуда, ба даст оварданӣ онро омили муҳими рушди арзандаю устувор метавон эътироф намуд. Холикӯз А.Ғ. соҳибихтиёри давлатиро «ҳамчун истиқлолияти комили давлат дар муносибатҳои дохилӣ ва хориҷӣ» маънидод намуда, дар ин замана давлатро ҳамчун падидаи томи комилхуқӯқ маънидод мекунад. [4, с.97] Давлат дар ҳамон вақт ба маънии томи ин институти сиёсӣ ташаккул меёбад, ки агар тавонад мустақилияти худро дар муайян намудани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ нигоҳ дорад. Фаҳмиши классикии соҳибистиқлолӣ низ маҳз дар ҳамин нуҳуфта аст.

Таҷрибаи таърихиу сиёсӣ сабит менамояд, ки ташакkul ва рушди давлатдории миллӣ ва мустақил дар Тоҷикистон натиҷаи шароитҳои мушахҳаси таърихӣ, ҳамгирои зичи ҷомеа, талошҳои созанда, рӯҳияи истиқлолҳоҳӣ буда, тағйирпазирии ин раванд аз омилҳои ғуногуни дохилӣ ва берунӣ, объективӣ ва субъективӣ низ вобаста мебошад. Аз ин рӯ, инкор намудани ҳусусиятҳои ҳар як марҳилаи рушд омили таҳдидовар ба истиқлолияти комил буда, ба инобат нағирифтани онҳо метавонад боиси пайдоиши мушкилиҳо ва бухронҳои амиқи иҷтимоию сиёсӣ дар раванди минбаъдаи давлатсозӣ гарданд. Зоро “дар сарҳади ду тамаддуни аз назари иқтисод тафовутдошта (капитализм ва сотсиализм), ду идеологияи таърихан ноошно (дунявият ва ислом) ва гурӯҳи забонҳои азқадим дар рақобатбуда (забонҳои форсӣ ва туркӣ), давлати Тоҷикистон қарор гирифта, баъд аз пошхӯрии давлати щӯравӣ як нуқтаи ниҳоят дарднок ва осонгирро мемонд”. [5, с.98] Ин воқеияти ҷуғрофию

маданӣ ва сиёсӣ тақозо мекард, ки вижагиҳои таъсиррасони беруна ба инобат гирифта шуда, манфиатҳои миллию давлатӣ ҳифз карда шаванд.

Таҳлили заминаҳои таърихио сиёсии ташаккули давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон нишон медиҳад, ки решоҳои истиқлолхоҳӣ аз замонҳои қадим маншаш гирифта, давра ба давра он бо таъсири омилҳои гуногун гоҳ авҷ гирифта, гоҳ ором мегардид, vale ҳаргиз он аз байн нарафтааст. Таҷрибаи таърихӣ сабит месозад, ки собиқаи давлатдории тоҷикон таърихи беш аз ҳазорсола дошта, ба ақидаи Пешвои Миллат Эмомалӣ Раҳмон “Сулолаи Сомониён дар муттамарказонии ҳокимияти давлатӣ нақши ҳалкунанда бозидааст. Дар таърихи ҳалқи тоҷик ин сулола кореро анҷом додааст, ки ба кори анҷомдода дар самти ташаккули давлати муттамаркази Рус баробар аст. Ин раванд бо якқатор дигаргуниҳои ҷиддии таърихӣ фарқ мекунад. Дар маҷмӯъ, раванди дурударози ташаккули тоҷикон ҳамчун миллати ягона ба анҷом расид. [6, с.10] Лозим ба ёдоварист, ки маҳз дар ҳамин давра забони адабии тоҷик рушду нумӯъ ёфта, дар низоми давлатдорӣ васеъ истифода мешуд. Чунон, ки олимон таъкид менамоянд, умумияти забонӣ яке аз омилҳои муҳимми ташаккули давлатдорӣ ба ҳисоб рафта, ифодакунандаи рӯҳияи иҷтимоию равонии ҷомеа баҳри ҳамгирои қулл мебошад. Вобаста ба ин масъала, Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуда буданд, ки: “Забони мо дар марҳилаҳои ҳассоси ҳалқамон ҳамеша нақши тақдирсоз бозида, аҷодди бошарафу тамаддунсози моро аз гирдobi ҳаводиси пуртаззоди асрҳои миёна то имрӯз эмин нигоҳ доштааст”. [7, с.56]

Нақши давлати Сомониёнро дар ташаккули давлати Сомониён ва таърихи давлатдории тоҷикон маҳсус қайд намуда, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон менависад, ки “Ягон миллат ва ҳалқият бе рӯйоварӣ ба тамаддуни якҷои инсоният наметавонад ба зинаи баланди фарҳанг баромада, ҳудро дар тули таърихи ҳазорсола ҳифз намояд. Бузургии миллати тоҷик ҳам дар он аст, ки дар муддати таърихи ҳазорсола тавонист ҳуҷуми ғосибони бегонаро мардонавор паси сар намуда, дар як вақт синтези тамаддуни бегонаро бо дастовардҳои абадии фарҳанги ҳуд таъмин намуда, ба марҳилаҳои сифатан нави рушд ворид шавад”. [8, с.127] Гуфтаҳои боло аз он дарак медиҳанд, ки замони Сомониён воқеан ҳам заминаҳои иҷтимоӣ, таърихӣ ва сиёсиро баҳри тақвияти минбаъдаи давлатдории миллӣ, ташаккули афкори миллии истиқлолхоҳӣ, ки муддати дурударози таърихӣ мафкураи миллатро тарқ накарда будаанд гузаштааст. Ин аст, ки чун сухан сари ташаккули давлатдории миллӣ равад, бевосита ин раванди тақдирсозро ба замони сомониён муттаалиқ медонанд.

Дар чаҳорҷӯбай тадқикоти мазкур, ки заминаҳои иҷтимоию таърихии ташаккулёбии давлатдории тоҷикон мавриди назар қарор дорад, нақши муҳимми таърихии давлати Сомониён тасдиқ гардида, истиқлолияти комили давлат ба даст оварда шудааст. Таҷрибаи таърихӣ сабит месозад, ки дар ин давра бо мақсади таъмини истиқлолияти фарҳангӣ, яке аз масъалаҳои муҳимми давлатӣ ҷамъ овардани мероси гузаштагон, адабиёти илмию бадей, дастхатҳо ва дигар оғаридаҳои аҳаммияти таърихио фарҳангидошта буд ва ин хазинаи бузург таҳти назорати вазирон ва мутасаддиёни дарбор қарор дошт. [9]

Ин албатта таҳдиде ба душманони ин миллат ба ҳисоб мерафт ва онҳо таҳти барномаҳои мукаммалшудаи ҳуд муборизаро алайҳи тафаккури императории ин миллат давом медоданд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки баъд аз шикасти давлати Сомониён зиёда аз ҳазор сол миллати тоҷик даврони бедавлатиро аз сар гузаронид. Сар карда аз охири асри 1X ва аввали асри X ишғолгарони аҷнабӣ ҳамаҷониба кӯшиш мекарданд, то ба муттаҳидшавии миллат таъсир расонида, онро дар шароити парокандагӣ нигоҳ доранд. Таърихи гузашта нишон медиҳад, ки тули муддатҳои дарози таърихӣ миллати мо дар зери зулми муғулҳо, шайбониҳо ва манғитиҳо қарор дошта, давлатдории мустақили ҳудро надоштанд.

Аз садаи X11 сар карда ғосибони бегона мероси ғании фарҳангӣ ва адабии миллати тоҷикро ғорат намуда, садди роҳи рушди он ҳамчун миллати тамаддунсозу давлатдор мегаштанд. Сохтори мавҷудаи феодалӣ, тақсимоти ҳудудҳои таърихӣ ба хонигарӣ, аморат ва бекигариҳои алоҳида, ки байни ҳуд доимо дар низӯъ ва қашмақишиҳо қарор доштанд, вазъи сиёсию иҷтимоиро баҳри рушди минбаъда ҳалалдор мекарданд. Vale ба ин ҳама нигоҳ

накарда, дар ҳама давру замон талоши нигоҳ доштани ҳувияти миллӣ, ҳифзи забон, фарҳанг ва ҳастии таърихӣ василаҳои муҳими нигоҳ доштани ягонагии миллӣ гашта, баъди ҳазорсолаҳо бошад ҳам, баҳри амалӣ гаштани ин ормони миллӣ мусоидат намуд. Муаррихи тоҷик Шарипов И., бо такя ба манбаъҳои таърихӣ қайд мекунад, ки дар давлатдориҳои турку мугул дар давраи асрҳои X1-X1X “тамоми дастгоҳи идоракунии давлатӣ асосан аз ҳисоби тоҷикони босавод, ки мактабҳои бузурги фалсафию ахлоқии замони худро дар марказҳои тамаддуни он замон гузашта буданд ва шахсиятҳои таҷрибадор ва бофарҳанг ҳисобида мешуданд, интихоб шуда, низоми идоракунӣ, фаъолияти молиявӣ, мукотиба ва муносибатҳои байналмилалӣ тавассути тоҷикон амалӣ карда мешуданд”. [10, с.19] Ин далели таърихӣ бори дигар тасдиқ мекунад, ки тоҷикон новобаста ба он, ки соҳиби давлат набуданд, дар идоракунии давлат бевосита иштирок мекарданд.

Дар ин масири пурпечутоби таърихӣ ҳаводиси муҳими асрҳои XIX ва XX низ аҳамияти бафоят бузург доранд. Аз он чумла, ҳамроҳшавии Осиёи Марказӣ ба ҳайати империяи Россия, Инқилоби Октябр, ташаккул ва пойдории беш аз 70-солаи давлати шӯравӣ, ки имконияти ҳамзистиро дар муҳити ягонаи идеологию сиёсӣ бо дигар ҳалқу миллат муҳаёв карда буд, дар шинохти ҷаҳон, тағйири ақида, шиносой бо фарҳангҳои гуногун, тарзи ҳаёт ва зиндагӣ, таъмини рушди иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистони шӯравӣ низ нақши бориз дошт. Баҳодиҳӣ ба даврони шӯравии рушди миллати тоҷик имрӯзҳо гуногун, дар баъзе ҳолатҳо баҳсбарангезанд ва ҳатто ҳусусияти инкоркунандай рушдро низ доранд. Дар муқобили ақидаҳои манғӣ таърихшиноси тоҷик Аъзамов Х.С. менависад, ки факат дар натиҷаи ғалабаи Инқилоби Октябри кабир соли 1917, барқарор намудани ҳокимияти шӯравӣ аввал дар қисми шимолӣ (с.1917), баъдтар дар қисми боқимондаи Тоҷикистон (с.1920) аз нав соҳиби давлати ҳуд гардид”. [11, с.159] Соли 1924 ташкил ёфтани Ҷумҳурии Муҳтори Тоҷикистон ва соли 1929 ба Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ табдил ёфтани он марҳилаҳои муҳимми аввалин қадамҳои ба ҷониби мустақилияти нисбӣ буд. Бинобар ҳамин ҳам, ба ақидаи мо, маҳз ҳамин марҳила густариши минбаъдаи ҳудшиносӣ ва ифтиҳори миллио давлатдориро дар умқи чомеа пойдор намуда, имкониятҳои мусоиди рушди иқтисодию иҷтимоиро баҳри таъмини заминаи истиқлолияти имрӯза гузоштааст.

Дар ин масир нақши фарзандони сарбаланди миллат С.Айнӣ ва Б.Фафуров дар ташаккули миллати тоҷик бафоят бузург буда, тавассути асарҳои оламшумули ҳуд онҳо тавонистанд ҳақиқати таърихии миллати тоҷикро ҳамчун миллати соҳибмаърифату тамаддунсоз муаррифӣ намоянд.

Масири мушкили эҳёи давлатдории тоҷиконро Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон таҳлил намуда, менависад, ки “Дар ин раванди таърихӣ нақши Инқилоби Октябр қалон буда, ба миллати ҷабрдида имконият дод, то азсари нав эҳё шавад. Баъд аз ҳазор соли шикасти давлати Сомониён тоҷикон давлатдории ҳудро соҳиб гашта, онро дар ҳаритаи ҷаҳон қайд намуданд. Бо шарофати инқилоби Октябр Тоҷикистон ҳудудҳои таърихии ҳудро соҳиб гашта, аз зулм озод шуд. Дар одамон ташабbus барои фаъолият ва фазо барои эҷоду меҳнат фароҳам гашт”. [12, с.219] Шаклгирии давлати миллӣ низ дар шароити комилан нави таърихӣ дар бисёр ҷанбаҳо маҳз аз ҳамин давра маншъ мегирад. Чуноне ки дар луғати фалсафии нав оварда шудааст, “Давлати миллӣ шакл ва дараҷаи муайянӣ инкишофи давлат буда, ба истиқлоли миллӣ асос ёфтааст ва иродai ин миллатро ифода менамояд. Бинобар ҳамин ҳам марҳилаи ташаккулёбии давлати миллӣ ҳамчун шакли ҳудмуайянкунии сиёсии миллатҳо пас аз имзои шартномаи Вестфал вусъат меёбад. Дар шакли идеалӣ ҷунун давлат дар заминаи принсипи “як миллат- як давлат” асос мейбад. [13, с.68]

Заминаҳои иҷтимоию таърихӣ ва сиёсии ташаккулёбии давлатдории навини тоҷиконро таҳлил намуда, метавон ин масири пурпечутобро ба марҳилаҳои зерин ҷудо намуд:

- марҳилаи аввал аз сентябри соли 1991 оғоз ёфта, то моҳи ноябрри соли 1992 то баргузории иҷлосияи XУ1 Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон идома ёфт. Ин марҳила марҳилаи гардиши сиёсӣ, қашмакашҳои гурӯҳӣ, мазҳабӣ, ҳизбӣ ва маҳалгарӣ буд. Фалачи ҳокимияти сиёсӣ, ки дар натиҷаи таҳрики қувваҳои беруна ва амали хоинонаи қувваҳои дохилӣ ба вуҷуд омада буд, боиси хунрезӣ, қатлу куштор ва дар маҷмуъ аз байн рафтани

тақрибан ҳама гуна арзишҳои вобаста ба эҳтироми қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ гашта буд. Дар низоми давлатдорӣ, ба ҷузъ аз мақоми қонунгузор, ягон ниҳоди дигар фаъолият намекард ва ё фаъолияти қонуни онҳоро чомеа эътироф намекард. Дар натиҷа буҳрони шадиди ҳокимият ба вучуд омада, кишварро хатари ҷиддии парокандагӣ таҳдид мекард. [14, с.62]

- марҳилаи дуюм солҳои 1992-1993-ро дар бар гирифта, марҳилаи пойдор намудани ҳокимияти қонунӣ, бакорандозии механизмҳои ҳокимияти сиёсӣ, ташаккули муносибатҳои нави иҷтимоӣ дар робита ба ҳокимият ва идоракунӣ маҳсуб меёбад. Илм сабит намудааст, ки стратегияи тағирии вазъият мақсади дигаргуниҳоро дар сохтор ва фарҳанг дар бар гирифта, бояд усулҳои ба даст овардани ин дигаргуниҳоро низ таъмин намояд. [15, с.47] Тамаркуз намудан ба масъалаҳои асосӣ дар вазъиятҳои буҳронӣ ба мушкилӣ даст медиҳад. Зеро вазъи зудтағириёбанда таҳлилу ҳулосабарориро мушкил гардонида, баҳри баҳодиҳии бошуруона ҳалал мерасонад. Маҳз аз ҳамин сабаб омӯзиши вазъ муҳим буда, тақозо менамояд, ки дар ин доира ҳудудҳои сохторӣ ва замонӣ муайян карда шаванд;

- марҳилаи сеюм солҳои 1994-1995-ро дар бар гирифта, ба ин марҳила заминагузории асосҳои демократию ҳуқуқбунёдӣ ва дунявияти давлат, оғози баязе ислоҳотҳои сиёсӣ ва таҳқими минбаъдаи рушди соҳибистиқлолӣ хос мебошад. Дар ин марҳила раванди гуфтушуниди байни тоҷикон мунтазам устувор гардида, фаъолияти давлат дар самти устуворгардонии артиш, пешбарии ислоҳоти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, бозгашти гурезагон қадамҳои ҷиддӣ гузошт. Дар ин марҳила шаклгирии усулҳои нави идоракунӣ бо дарназардошти ҳусусиятҳои марҳилаи нав зарур буд, зеро буҳрони ҳокимияти сиёсӣ ноқобилии ҳудро вобаста ба масъалаҳои идоракуни самаранок, аз байн рафтани низом ва назорат дар иҷрои ӯҳдадориҳои қонунӣ, эътироф нагардидан аз ҷониби аҳолӣ, таъмин карда натавонистани волоияти қонун ва амнияти шаҳрвандон таҷассум ёфта, ҷомеаро ба вартай ногузири ҳалокат наздик карда буд. Чуноне ки Фукуяма Ф., қайд мекунад, «идоракуни нодурусти давлат принсиҳи соҳибистиқлолиро вайрон мекунад». [16, с.163] Аз ҳамин сабаб ҳам марҳилаи нав коркарди роҳҳои нави таҳияи фаъолиятро тақозо менамуд;

Марҳилаи чорум аз охири соли 1996 оғоз шуда, то июни соли 1997 идома ёфта, бо имзои Созишиномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ ба анҷом мерасад. 27 июни соли 1997 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Рахмон, роҳбари иттиҳоди нерӯҳои оппозитсионӣ С.А. Нурӣ ва намояндаи маҳсуси Котиби Генералии СММ Герд Меррем дар Москвава ин созишинома имзо гузоштанд. Мазмуни асосии ҳуҷҷати мазкур хотима гузоштан ба ҷанги бародаркуш дар Тоҷикистон, оғози марҳилаи иҷрои созишҳои пештар бадастомада, авфи ҳамдигар, баргардонидани гурезагон, гузаронидани интихоботи шаффоғу демократӣ ва барқарор намудани иқтисодиёти касодшуда буд.

Имзои созишиномаи мазкур сабит намуд, ки сулҳ ва ваҳдати миллӣ барои тамоми тоҷикистониён арзиши беназир дошта, баҳри таҳқими он ҳама дар якҷоягӣ, новобаста ба манфиатҳои гуруҳию ҳизбӣ бояд вазифадор бошад. [17, с.5]

## Адабиёт

- Хидирзода М.У. Истиқолият ва стратегияҳои муваффак.- Душанбе, 2017.- С.9.
- Имомов А. Ҳукуки конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2004.- С.195.
- Муҳаммад Абдураҳмон. Истиқололи сиёсӣва таҳқими давлатдории миллӣ.- Душанбе, 2016.- С.23
- Холиқов А.Ф. Андешаи давлати миллӣ.- Душанбе, 2013. - С.97.
- Холиқов А.Ф. Андешаи давлати миллӣ.- Душанбе, 2013.С.98.
- Эмомали Рахмон. 1100-летия образования государства Саманидов. В книге: 1100-летия образования государства Саманидов. -Санкт-Петербург, 1990. - С. 10.
- Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2013.-С.56.
- Эмомали Рахмон. Таджики в зеркале истории. Книга первая: От Арийцев до Саманидов.- Душанбе-Лондон. 1999.-С.127.
- Гафуров Б.Г. Таджики: древнейшая, древняя, средневековая и новейшая история.- Душанбе, 1998; Рахмонов Э.Ш. 1100-летие образования государства Саманидов.- Санкт-Петербург, 1998; Лутфуллоев М. Эҳёи педагогикаи Аҷам.- Душанбе, 1997; Расуловқ.Р. Саҳми давлати Сомониён

- дар пешрафти афкори сиёсӣ, илм ва фарҳанги Осиёи Марказӣ.- Душанбе, 1994; Тахиров Ф.Т. Истории государства и права Таджикистана. - Душанбе, 2001 и др.
10. Шарипов И. Становление таджикской государственности. Душанбе, 2013.С.19.
  11. Азамов Х.С. Демократическое и правовое государство. Душанбе,2011.С159.
  12. Эмомали Раҳмон. Таджики в зеркале истории. Книга первая: «От Арийцев до Саманидов». – Душанбе – Лондон, 1999. - С.219.
  13. Ниг.: Философский словарь.- М.,7 изд., 2010.- С.68.
  14. Хидирзода М.У. Накши ичлосиия XУ1 дар тағиیرпазирии муносибатҳои иҷтимоӣ./Паёми Доимишоҳи давлати қўргонтиппа ба номи Н.Хисрав. №1/3(47).-қўргонтиппа, 2017.- С.62.
  15. Мащенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организаций: Пер.с англ. - М., 1996.- С.47.
  16. Фукуяма Ф. Сильное государство. - М., 2006.- С.163.
  17. Общее Соглашение об становлении мира и национального согласия в Таджикистане.- Душанбе, 1997.- С.5.

## ТАШАККУЛИ ДАВЛАТИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН (заминаҳои иҷтимоиyo таъриҳӣ)

*Дар мақолаи мазкур шароит ва имкониятҳои иҷтимоиyo таъриҳии ташаккули давлати соҳибистиқлони Тоҷикистон маҳриди баррасӣқарор гирифтааст. Аз нигоҳи муаллифи мақола пойдевор ва асоси ҳама гуна истиқлони давлатӣ пеш аз ҳама шуурнокӣ ва ҷаҳонбиние мебошад, ки мардумони олам барои иҷрои вазифаҳои худ дар назди ҷомеа ба ҳар монеа нигоҳ накарда кӯшиши тақдирсозии миллатҳои худро ба роҳ мемонанд.*

*Ҳамин тариқ ўз нигоҳи илмӣ собит намудааст, ки ҷанбаҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва таъриҳӣ дар ташаккули давлати навини соҳибистиқлони Тоҷикистон аллакай дар ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта пайдо шуда шакл гирифта буданд.*

*Аз таҳлилҳои таърихи гузаштаи миллати тоҷик, ки муаллиф дар мақола аз онҳо ёдовар шудааст бармеояд, ки бар сари ин миллат баъди аз даст додани давлати Сомониён ҷандин кулфатҳо аз ҷониби госибони аҷнабӣ омада, онҳо нағузоштаанд, ки тоҷикон дубора соҳиби давлати соҳибистиқлон шаванд.*

*Ҳамчунин муаллиф қайд мекунад, ки тоҷикон баъд аз поишхурии давлати абарқудрати шуравӣ дар ҳақиқати соҳиби давлати соҳибистиқлон гадиданд ва имрӯз аъзои комилхӯқуқи Созмони Миллали Мутаҳид мебошанд. Тоҷикистонро имрӯз зиёда аз 180 давлати ҷаҳон ҳамчун давлати соҳибистиқлон шинохтааст ва Тоҷикистон бо ин ҳама давлатҳо равобитҳои иқтисодию сиёсӣ, фарҳангию иҷтимоӣ ва низомиро ба роҳ монда ба яке аз давлатҳои дар ҳолати рушд қароргирифта шомил аст.*

*Калидвоҷаҳо: иҷтимоиёт, таъриҳ, ташаккул, давлат, истиқолият, мустақилият, тоҷикон, шуурнокӣ, ҷаҳонбинӣ, вазифаҳо, ҷанбаҳо, инқишиф, госибони аҷнабӣ, давлати Сомониён, мутаҳидсозӣ.*

## ФОРМИРОВАНИЯ НЕЗАВИСИМОГо ТАДЖИКСКОГо ГОСУДРАСТВа (социально-исторические основы)

*В данной статье речь идет о социально-исторических предпосылках формирования таджикского независимого государства. По мнению автора, основа любой государственной независимости, прежде всего, является сознание и мировоззрение, которых люди с целью осуществления своих задач в обществе стараются решить судьбу без всяческих барьеров. Таким образом, социальные, исторические и политические факторы оказывают влияние на этом процессе, включая в развитие независимости в целом.*

*Как показывают анализы, таджикская нация преодолевала многие неудачи после коллапса Саманидов. Иностранные завоеватели в процессе многих лет постарались повлиять на объединенную таджикскую нацию, чтобы они не могли создать и сохранять свою государственность. Автор, вспоминая о прошлое историю таджикского народа показывает, что наша нация в течение многих лет находилась под управлением иностранных завоевателей и не могли сохранять свои независимости.*

Следует отметить, что лишь после распада Советского Союза в 1991 Таджикистана приобрела независимость, и на сегодняшней день является полноценным членом Организации Объединенной Нации и более 180 стран мира признавали независимость нашей страны. Наряду с этим, Таджикистан имеет экономическую, политическую, военную и культурную отношение с более 200 стран близкого и дальнего стран мира.

**Ключевые слова:** социальный, исторический, формирования, государства, независимость, государственная независимость, таджики, сознание, мировоззрение, задача, социальные факторы, развитие, иностранные завоеватели, государство Саманидов, таджикская государства, X столетия, завоевание мугулы, шайбониды, магниты, объединение.

## SOCIO-HISTORICAL FOUNDATIONS FOR FORMATION OF THE TAJIK INDEPENDENT COUNTRY

*This article deals with the socio-historical basis of the formation of the Tajik independent state. According to the author, the basis of any state independence, first of all, is the consciousness and worldview, which people in order to carry out their tasks in society are trying to solve the fate without any barriers. Thus, social, historical and political factors influence this process, including the development of independence in General. Analysis and review show that the Tajik nation has overcome many setbacks after the collapse of the Samanids. Since the end of the 9th and the beginning of the 10th century, foreign conquerors have tried to influence the union of the Tajik nation and keep it in a state of disintegration. Past history shows that our nation was under the control of muguli, shaibony and mangiti and has not kept their independence.*

*It should be noted that only after the collapse of the Soviet Union in 1991, Tajikistan gained independence, and today is a full member of the United Nations and more than 150 countries recognized the independence of our country. At the same time, Tajikistan has economic, political, military and cultural relations with more than 200 countries of the near and far world.*

**Keywords:** framework, social, historical, formation, States, independence, independence, Tajiks, consciousness, ideology, objective, social factors, development, foreign conqueror, the state of the Samanids Tajik state, of the tenth century, the conquest muguli, shaiboney, manghets, union.

### Маълумотдарбораимуалиф:

**Шерматов Баҳром Грезович-** номзади илмҳои сиёсӣ, доценти кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни.

### Сведения об авторе:

**Шерматов Баҳром Грезович** - кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Аини.

### About the author:

**Shermatov Bakrom Grezovich** - Candidate of Political Sciences, Associate Professor of the Department of Political Science of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini.

## «ҲАҚИҚАТ-ПАРАНДАИ НОДИР АСТ»

*Исроилов И.Н.,*

*Донишкадаи омӯзгоши Тоҷикистон дар ноҳияи Раҷим*

*Исроилов И.И*

*Донишшоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ*

Масъалаи назарияи ҳақиқат таърихи ду ҳазор сола дорад аз давраҳои қадим то замони мусоир мутафаккирон, олимон ва сиёсатмадорони машҳури олами Шарқ ва Ғарб кушиш ба ҳарҷ додаанд, ки оиди масъалаи мазкур фикру мулоҳизаҳои худро дар шаклҳои мухталиф пешкаш намоянд. Аввалин файласуфе, ки накӯкорӣ, мардонагӣ, барои ба даст овардани донишшоҳи ҳақиқат аз душвориҳо натарсиданро ба шогирдон омӯхтааст, файласуфи Юнони қадим Суқрот мебошад. Дар ҳақақатчӯй, тарбияи шогирдон Суқрот мислу монанд надошт. Ӯ намунаи олиитарини шахсест, ки часорати гражданӣ, мардонагӣ, ҳақиқатчӯй ва донишшандӯзиро дар худ таҷассум намудааст, ва бо ин хусусияташ дар ҳама асрӯ замонҳо маълуму машҳур гаштааст. Суқрот қайд менамояд, ки ҳақиқат ба осони ба даст намеояд, валодат (таваллуд), тавлиди ҳақиқат, бо ранҷу азоб ҳамсафар аст. [1]

Пеш аз оне, ки суханро дар бораи ҳақиқат ва иштибоҳ дар замони мусоир оғоз намоем бояд ҳар як фарди чомеа ва хонандай закӣ донад, ки ҳақиқат чист ва барои чӣ ҳақиқатро доимо талҳ мегуянд ва шахсони ҳақиқатчӯро дар замони мусоир ва дигар давраҳои гуногуни таъриҳӣ на онқадар дӯст медоранд, ҷашми дидан надоранд ва ҳурмату эҳтиромашонро пос намедоранд. Чунонки маорифпарвар ва файласуфи Франсия Дени Дидро гуфтааст: «Ҳақиқат танқидро дӯст медорад ва аз вай танҳо бурд мекунад, лекин иштибоҳ ва дуруғ аз ҳақиқит метарсанд, ҷунки боҳт мекунанд».

Дар фалсафаи Юнони қадим баъд аз марги Суқрот масъалаи назарияи ҳақиқат дар ақидаҳои шагирди Ӯ Афлотун ва шогирди Афлотун, Арасту дида мешавад. Ҳанӯз дар давраи атиқа Афлотун донишши ҳақиқиро аз ақида ҷудо намуд, ва таърифи ҳақиқатро аввалин шуда вай ҷунин пешниҳод намуд, ки баъдтар ба сифати классики эътироф шуд. «Ҳақиқат гуфта мувоғиқ омадани донишро ба воқеяят меноманд». [2] Ё сoddатар карда гӯем донише, ки дар амалия санҷида мешавад ҳақиқат ном дорад. Арасту оиди баъзе мубоҳисаҳои фалсафӣ бо устодаш Афлотун баҳси илмӣ намуда, ақидаҳои онро нодуруст меҳисобид ва зери танқид мегирифт, ки ин суханони Арасту аз он шаҳодат медиҳанд: «Афлотун дӯсти ман, вале ҳақиқат авлотар аст».

Оиди масъалаи мазкур файласуф, олими соҳаи кимиё, риёзиёт ва яке аз табибони машҳури мамолики шарқ Абубакр Закарёи Розӣ қайд менамояд, ки «Он кас лоиқи роҳи ҳақиқат аст, ки ҷаҳд карда фалсафаро биомӯзад. Нуғузи инсонӣ фақат тавассути омӯхтани фалсафа метавонад аз зишитию, иштибоҳ ва ҷаҳолати дунявӣ начот ёбад. Ҳар гах, ки мард фалсафаро омӯҳт ва камтарин қисматашро баргирифт, нафсаш аз разолату ҷаҳолат соғӣ ва начот ҳоҳад ёфт». [3]

Нависандай Амрикоӣ Стивен Кинг қайд менамояд, ки «Фақат душманон ба ҳамдигар ҳақиқатро мегӯянд! Дӯston ва ошиқон дар кургиреҳи вадаю вафо ва ҳудадориу қарзҳо ғутта зада, доимо ба ҳамдигар дуруғ мегуянд». Гёте мегуяд, ки «Ҳақиқат мисли дору талҳ аст, вале заҳр нест», яъне инсонро табобат мекунад ва бо роҳи рост ҳидоят мекунад.

Дар фалсафаи тасаввуғ ҳақиқат марҳилаи ниҳоиеро гуянд, ки баъди шариат ва тариқат омада, маърифати зоти илоҳиро ифода мекунад. Муаллифи китоби «Қашғ-ул-маҳҷуб» Ҳаҷвирӣ шариатро ҷисми солим ва ҳақиқатро рӯҳи Ӯ медонад. Суфиён маъмулан ба ҳақиқат расиданро мақсади асосӣ ва ниҳоии худ мешуморанд. Ва зимни сайру сулук зинаҳои гуногуни ҳастии модиу муҷарадро тай карда, мабдаи аслии худро дарк менамоянд, ки он ҳақиқати сирф аст. Ба ақидаи онҳо шахсе, ки ба ҷунин марҳилаи ҳақиқат мерасад, ба ҳаёти абадӣ ноил мегардад. Ҳамин масъаларо сӯфиёни ифротӣ мақоми бақо баъди фано медонанд, ки инкишофи минбаъдаи ҳамин фикр ба таълимоти инсони комил оварда мерасонад. [4]

Ҳақиқат, ростгүй ва росткорй аз шумораи он хислатҳои ҳамидаи инсонист, ки ба иродаву шуури ҳар кас вобаста аст. Касоне, ки умри худро дар фазои олами мунааввари ростгүй ва росткорй масраф мекунанд, бешубха хушбахтарин шахсиятҳо мебошанд. Ростй мисли ҳақиқат талх аст, лекин самараи он ширин аст. Шахсрө меранҷонад, ба ҳашму ғазаб меоварад, лекин ниҳоят ҳақиқатро ошкор мекунад. Душманро аз шумо дур намуда, дўсти ҳақиқиро ошкор менамояд. Ҳақиқат ва сухани рост ҳаргиз қимати худро гум намекунад ва баръакс, умри дурӯғ ва иштибоҳ хеле қўтоҳ ва сабаби ҳама бадбаҳтиҳост.

Оиди ин масъала Фирдавсий бузург гуфтааст:

Бузург он кассе, к-ӯ ба гуфтори рост,

Забонро биёрост, кажжай нахост.

Агар ҳоҳӣ аз ҳар ду сар обрӯй,

Ҳама ростй кун, ҳама рост гуй!

Ҳақиқат, ростгүй ва орӣ аз бофтаю дурӯғ ҳаргиз қимати худро гум намекунад ва баръакс, умри дурӯғ хеле қўхто ва сабаби ҳама бадбаҳтиҳо дар оила ва ҷомеа мебошад. Оре, ҳақиқат ва ростй инсонро баобруй ва сарбаланд карда, миёни мардум маҳбуб мегардонад. Он нафароне бо ростй сару кор доранд, ҳеч гоҳ боиси маломату озор набошанд.

Абуали Ибни Сино дар фалсафӣ худ қайд менамояд, ки «Дар ҷараёни донистани ҳақиқат шаклҳои тафаккури мантиқӣ яне, донишҳои ақлӣ лафз (мағҳум), қазия (хукм), қиёс (хулосабарорӣ) ва бурҳон нақши бузург доранд» [5]

Таърих гувоҳ аст, ки ҳақиқат ва ростй ҳамеша мисли Замину Осмон, Хуршеду Мөхчовидон аст. Дар масъалаи мазкур Камолиддини Биной гуфтааст:

Ростонро баду бало нарасад,

Марди каҷрав ба ҳеч ҷо нарасад.

Убайди Зоконӣ бошад дар рисолаи «Ахлоқ үл-ашроф» боби ҷорумро ба масъалаи ҳақиқат ва адолат баҳшида, шахси одил ва ҳақиқатчӯро ба пайғамбар баробар кардааст ва барои исботи фикри худ аз Аттор байтеро иқтибос овардааст:

Адл кун з-он ки дар вилояти адл,

Дари пайғамбари занад одил.

Иштибоҳ бошад фикри нодуруст ва носаҳех ғалат дар бораи ҳадисаҳои олами воқеӣ аст.

Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар замони мусир мардум аз ҳақиқат ва ростгүй канорачӯи мекунанд он чизе, ки воқеяят аст аз ҳадаш зиёд ё суханони бофтаю дуруғро илова намуда чунин тасвир менамоянд, ки шахсе ин ҳодисаро дига бошад ҳам бовариаш намеояд. Оиди масъалаи мазкур шоир гуфтааст:

Кам шавад рузи зи гуфтори дурӯғ,

Дар сухан кazzобро набвад фурӯғ.

Ё ин ки:

Дарӯғ одамиро кунад бе виқор,

Дурӯғ одамиро кунад шармсор.

Сабаб ва омилҳои онро аксарият дар он мебинанд, ки дар солҳои охир майли мардум ба курсию мансаб ва сарвату мол нисбат ба хондану, донишандӯзӣ дучанд афзоиш ёфта, барои ба мақсад расидан аз ҳақиқат ва ростгүй канорачӯй менамоянд. Имрӯз дар ҷомеа шахсоне ҳастанд, ки дар ҳар суханҳояшон гапҳои дурӯғ мегӯянд ва шахсоне низ ҳастанд, ки то андозае қўшиш мекунанд то аз ин феъли баъди одамӣ руй гардонанд. Албатта ин гуна шахсҳо дар ҷомеаи имрӯза хело каманд. Баъзан падару модароне ҳастанд, ки худ ба қўдаконашон дурӯғгуйиро меомӯзонанд, боре фикр намекунанд, ки барои ояндаи худи қўдак зарари калон меоваранд. Дар зиндагӣ ин гуна ҳодисаҳо бисёранд, вақте, ки писар ё духтар шабҳо дер ба хона меояд, падару модар намедонанд, ки то ин муддат фарзанди онҳо ба чӣ корҳо машғул буд, ҳангоме, ки писар ё духтар ба корҳои нодаркору бадрағторона даст мезананд, ҳеч гоҳ ба волидайнашон рост намегӯянд. Вақти он расидааст, ки падару модаронро мебояд дар тарбияи фарзанд аҳамияти ҷиддӣ диханд!

Дар масъалаи дуруғ гуфтан ва ба доми дуруғи худ афтидан як ривояте мавчуд аст, ки Хурӯс шӯхиомез ба модагов гуфтааст, ки агар фардо шири зиёд надиҳӣ саҳибамон туро мекуштааст, модагов аз ин хабари дурӯғ дар ҳарос афтода сахар ду сатил шир дадааст. Аз ин ҳӯшҳабар соҳибхона хушнуд шуда, хурсандона гуфтааст, ки барои ҷашми бад нарасидан бояд хурӯсро сар бурида як ҳайрот кунем. Мантиқи ин ривоят аз он иборат мебошад, ки ҳеч гоҳ назди қасе ва болои дӯстнатон ҳабарҳои бардуруғ паҳн накунед, ки дар доми дуругатон айнан ҳудатон меафтед.

Дар замони муосир вақте, ки бо ҷавонон ҳамсӯбат мегардед дар аксарият маврид мушоҳида менамоед, ки дар ҳалли бисёр маъсалаҳо онҳо ба иштибоҳ роҳ медиҳанд ё бинобар маълумоти кофӣ ва дониши мукаммал надоштанашон ҳатман дурӯғ мегуянд. Мо омӯзгорон ва падару модарон умуман ҳали ҷомеа бояд қӯшиш ба ҳарҷ диҳем, ки ҷавононро дар руиияи ростгӯиву, ростқавли ва ҳақиқатпарастӣ тарбия намуда ба воя расонем. Ҷунки бузургон гуфтаанд: Аз дурӯғ гуфтан ғайзу баракати ҳонадон ва меҳру муҳаббати байниҳамдигари коста мегардад.

Оиди масъалаи мазкур Шайх Саъдии Шерози гуфтааст:

То роҳи рост тавонӣ расид дар мақсад,  
Ту рост бош, ки ҳар давлате, ки ҳаст турост.

Вақти он расидааст, ки мардум ба ростгӯй ва ҳақпаратӣ рӯй оварда гуфтору рафтор ва кирдорашанро бо ҳам мувоғиқ намоянд.

Оиди ин масъала Ҳочӣ Муслими Абдусаттор гуфтааст:[6]

Ҳақпаратам, ҳақпаратӣ мақсаду рафтори ман,  
Нест з-ин рӯ фарқ андар кору ҳам кирдори ман.  
Гарчи пирам, номуси ҳалқам ҷавонам кардааст,  
Кори ман, рафтори ман, гуфтори ман, икрори ман.

Дар замони имрӯза мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ҳақиқат дар дasti мардуми бойю бадавлат ва мансабдорон мебошад, сухани мардуми камбағал ва бепул ва бечора гарчанде ҳақиқат бошад ҳам, асаре надорад ва қасе онро гуш намекунад . Оиди ин суханҳои дар боло зикр ёфта Нусратуллоҳи Кангуртӣ гуфтааст:

Ҳақиқат доимо дар дasti зӯр аст,  
Надонад ҳар ки онро ҳамчӯ кӯр аст.  
Ки диддааст садри мачолис,  
Ки диддааст бе пул шамъи ба нӯр аст.

Дар анҷоми сухан қайд намудан ҷоиз аст, ки ҳақиқат чи қадар талҳ ҳам набошад ва ҳақиқатҷӯро мардум онқадар напазиранд ҳам, лекин боз мегуянд, ки девори рост аз афтидан эмин аст. Ҷунки пояи он аз ростӣ мустаҳкам буда онро аз ҳар гунна газанд нигоҳ медорад. Зоро ростӣ дар ҳар давру замон пойбарҷо буду ҳоҳад монд.

Хулас, ҳамеша бояд инсон қушиш намояд, ки аз дурӯғ забон барбаст, аз бадӣ канор ҷуст. Ҳамеша ҷаҳд мебояд, то дар ҳамаи корҳо росткору ростгӯй ва ростқавлу роҳнамоӣ буд, зоро фазилати бузурги инсони асили растигу ростгӯист. Аз баъдиву дурӯғ, фитнаву фасод дур мебояд буд, то роҳнамо гардид. Дар ноободиҳо ободӣ, дар зулмат нур, дар ҷаҳолат шодкомӣ ва дар зиндагӣ покиҷо ростӣ ва осудаҳоливу ҳушӣ мебояд ҷуст, ки ҳама дар олам аз росткорӣ падид оянд ва бузургии ҳар як миллат низ ба гуфти Эмил Золя аз он вобаста мебошад:

«Ҳақиқат ва адолат аз ҳама воло меистад, ҷунки бузургии ҳар як миллат аз он вабаста аст». [7]

#### Адабиёт:

1. Введение в философию. Учебник для вузов. В 2ч. Ч.1. / Под. общ. ред. И.Т. Фролова.-М.: Политиздат, 1989.-стр. 106.
2. Истроилов И.Н., Одинаев Б.А., Факиров Ф.Л. Фалсафа. Воспитание таълимӣ. Душанбе, ЧДММ “Сармад-компания”, 2022.-сах142-143
3. Очеркҳои таърихи фалсафа. Душанбе, 1982.- сах. 33-34.
4. Ҳазраткулов М. Тасаввуф. Душанбе, 1988.- сах. 6-7.
5. Султонов У. Ақидаҳои фалсафӣ – иҷтимоӣ ва ахлоқии Абуали Ибни Сино. Душанбе, 1975 сах. 12-13.

6. Саттор Муслим. Ганчи Сафедоб. Душанбе, 2011.- сах. 69
7. Справедливость - афоризмы и цитаты. / Интернет/ 14.03.2022. С-12.

## «ҲАҚИҚАТ ПАРРАНДАИ НОДИР АСТ»

*Дар мақолаи мазкур андешаҳо дар бораи ҳақиқат меравад, ки яке аз масъалҳои марказии назарияи маърифат мебошаад. Тамоми файласуфон ва мутафаккирон аз давраҳои қадим то замони мо ақидаҳои муҳталифро оид ба ин масъала пешниҳод намуда кушии намуданд, ки ҳақиқатро дарк намуда, меъёр ва сирри онро ошкор намоянд.*

**Калидвоҷаҳо:** ҳақиқат, адолат, меҳрубон, меъёр, сирроз, ошкор, мутафаккирон, иштибоҳ, дурӯг.

## «ИСТИНА ОЧЕНЬ РЕДКАЯ ПТИЦА»

*В этой статье рассматриваются вопрос об истине, который является одним из центральных проблем теории познания. Все философы и мыслители еще с древнейших времен в своих сочинениях старались найти и понять истину, раскрыть ее секреты и найти ее критерии.*

**Ключевые слова:** истина, справедливость, добрый, критерий, секреты, раскрыть, мыслители, ошибка, ложь.

## «TRUTH IS A UNIQUE BIRD»

*This article is about truth that is one of the main issues of the theory of literacy. All philosophers and scholars have suggested different ideas about this issue tried to find and understand the truth and disclose its secrets since the ancient times.*

**Keywords:** the truth, honesty ,kind, standard, secret, disclose, thinkers, mistake, lie.

### **Дар бораи муаллифон:**

**Исроилов Иброҳим Ниёзович**-номзади илмҳои сиёсӣ, дотсен, муовини ректор оид ба корҳои илми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Раҷт.

Телл: (+992)918884684

**Исроилов Исмоил Исроилович**-Унвонҷӯи кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни. Е-mail: [iisroilov714@gmail.com](mailto:iisroilov714@gmail.com). Телл: (+992)901616655.

### **Об авторах:**

**Исроилов Эбрагим Ниязович** - кандидат политических наук, доцент, заместитель ректора по научной работе Педагогического института Таджикистана Раҷтского района. Тел.: (+992)918884684

**Исроилов Ислам Исроилович** - соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. Электронная почта: [iisroilov714@gmail.com](mailto:iisroilov714@gmail.com). Тел.: (+992)901616655.

### **About the authors:**

**Isroilov Ebrahim Niyazovich** - candidate of political sciences, associate professor, deputy rector for scientific work of the Pedagogical Institute of Tajikistan, Rasht region. Phone: (+992)918884684

**Isroilov Ismail Isroilovich** - Applicant of the Department of Political Science of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini. Email: [iisroilov714@gmail.com](mailto:iisroilov714@gmail.com). Tel.: (+992)901616655.

# **ПОДВИГИ И РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА, ЛИДЕР НАЦИИ ЭМОМАЛИ РАХМОНА В СТАНОВЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ.**

**Зиёева К, Холиков Н, Олимиён С.**  
*Дангаринский государственный университет*

Прежде чем говорить о роли Президента Республики Таджикистана Лидер Нации Эмомали Раҳмона, в какой-либо сферы и отрасли мы как благодарные граждане должны почитать его характерные черты, как лидера, как воодушевленного божественного путеводителя, который сумел в столь критические времена своего правления, добиться соглашения и решения мирным путём национального примирения и восстановить по крошкам нашу любимую Родину и вернул таджиков, которые сбежали от племени войны и смерти. Он смог раздувать пламя веры в сердцах своего народа в светлую будущее, и этим светом сегодня каждый человек, который живёт в Таджикистане чувствует запах Родины, гордость истории и благополучие, и уверенность в светлое будущее Таджикистана.

Все мы, проживая в Таджикистане нашли место в своих сердцах и добавили туда любовь нашего любимого Президента Эмомали Раҳмона в сопутствии с любовью к Всеышнему, к Родине, Матери, семью и своих детей.

Быть благодарным это и есть оценка личности, самого себя и других. Начиная научную статью нужно почитать столь великого исторического человека и его роль в демократизации общества и уважение, доверие и любовь к своему народу, особенно женщинам, которым открыл все двери для получения образования, ведь образованность наших женщин большая достижения, чтобы получить цивилизованного, демократического общества. Преподавая гуманитарные предметы мы каждый день оценивающего личность как Лидера Нации.

Это ощущение гордости за Президента своей страны, Лидера Нации и золотые исторические годы, которые фиксируется золотыми буквами в историю нашей Родины и это гордость, что мы ощущаем и чувствуем это по себе и поэтому мы вправе говорить о том, что сделано и какие были заложены традиции в прошлом таджикского народа, и кто были те лидеры нации, обеспечившие ее жизненность и указавшие верные пути на просторах истории.

Величие и значимость политического деятеля государственного масштаба определяются не только тем, что он сделал для страны и своего народа, в дни нахождения у власти. Определяются еще и тем, какой путь начертал он им на дальнейшее [1.13]

И как десятилетия, в которое правил первым государством таджиков Исмаил Самани, так и годы в которые Президент не допустил распада и раздробления своей страны, погасил пламя братоубийственной войны, выявил перспективные направления в экономике, политике и других сферах жизни общества и государства и развил их, тоже назовут Эпохой Э. Раҳмона [1.15].

Изучая происхождение феномен «Человека» мы сталкиваемся с разными точками зрения начиная с космогенного происхождения «Человека» до божественного происхождения, но изучая личность, характерные черты, историко – политические подвиги Лидера Нации Э. Раҳмона человек разумный задается вопросом и восхищением такими способностями политической элиты таджикского народа; даже в своих трудах наши философы – мудрецы как Низомулмулк в своем труде «Политика» обожествляет роль и профессию лидеров, королей, народов божественным даром [3.8].

По теории место человека в иерархии человеческой вселенной – положение человека в структуре вселенной где низшие уровни подчиняются высшим. Человек находится в центре нашей вселенной хотя центр это весьма своеобразный [7.46].

Президент Э. Раҳмон своими историческими подвигами и решением мирным путем «Гражданскую войну», который грозил нам растерянностью как нация, рода, и великой историей, сумел быть человеком, лидером, отцом с божественным даром, который сумел

сохранить все величия нашей истории, правления и построил обществу где мы горда подчиняемся его власти и политики, и где ощущаем все принципы гуманистического, социального и правовую – политическую свободу личности. Гордо и с восхищением даем поклоны такому великому Лидеру Нации как Э.Рахмон и гордимся, что он как человек и Президент является в центре наших сердцах и государства.

Китайская мудрость гласит: «Великое небо обереги нас от того, чтобы жить в переходный период». Прежде мы жили в соответствии с указаниями центра, и такие понятия как свобода слова, свобода личности, права человека и тог далее были лишь декларативными, то теперь они стали неотъемлемой сущностью нашего бытия [1.18].

Именно благодаря правильной политики Э. Рахмона мы все эти ценности человеческой жизни, которые нуждались во всех исторических временах «Человек» или «человечества» ощущаем сегодня и это для нас честь и гордость.

Изучая антропологию личности и аксиологию человека можно осознать настолько нам важна изучение своего рода с историческо –философское ибиологических аспектов происхождения. Изучая историю, философию, религиоведение, культурологию и подвиги политического Лидера – Президента Э. Рахмона душа и разум возглашает его за мир, благополучие, демократическое общества и за представленные условия социально – правовое и политическое благополучие народа.

Альтернативный характер деятельности человека возможность выбора одного из нескольких вариантов поведения человека. Деятельность как общественного существа всегда предполагает выбор из нескольких возможностей, альтернатив. Человек четко просматривается в концепции финского ученого и мыслителя П. Кусси о человеке как биосоциальном «синтезе»: «Эволюция открывает человеку возможность выбора новых альтернативных форм поведения, но они целиком и полностью обусловлены всей суммой накопленной информации» [7.138].

Человек здесь рассматривается как биологический вид, и как носитель культуры; он носитель «управляемой эволюции»; и, хотя в силу законов передачи информации от поколения к поколению происходит ускорение общественного развития.

Изучая подвиги и статус Лидер Нации Э. Рахмона человеку хочется во всем брать примеры с его политико – дипломатических переговоров, в мировой политическом пространстве. В культурно – исторической сфере хочется настолько же ощущать ценить и уважат, свою историю, культуру национальность, быть человеком достойным своего народа, истории и конечно же своего Лидера Нации Э. Рахмона.

Осмысление своего времени, пропущенное сквозь призму собственности, исключительности его оценка с философской точки зрения, стремление сказать правду всему роду людскому, смело и талантливо в цивилизации, которая вбирает в себя все лучшее что сделано представителями многих стран и народов случаются поистине парадоксальные, ситуации [11.26].

Кому не знакома имя Омара Хаяма? Талантливый математик и астроном, он много добился в этих науках, но знаем мы его прежде как гениального поэта, не сравненного мастера философских четверостиший – рубаи. Омар Хаям не считал себя великим поэтом. Работая над составлением точнейшего календаря, он на полях своих трудов набрасывая рубаи, как говорится по ходу дела пытаясь отвлечься от занятий точными науками. Но его рубаи столь оригинальны и художественно совершенны, что стали достоянием не только его современников но и всего человечества. И люди чтят Омара Хаяма прежде всего как великого создателя рубаи и лишь потом отдают ему должное как математику и астроному. Темы затронутые им в четверостишиях, это смысл человеческого бытия, вопросы жизни и смерти, предназначение каждого из нас, размышление о том, что должен совершить каждый и чем обогатит весь род людской.

Таджикистан – горная страна. Может поэтому, из древне, жизнь человека уподобляли подъему к вершине, а «круглые даты» выпадавшие на его долю, сравнивали на остановке на долгом и тяжелом пути. Необходимо останавливаться и осмотреться,

поразмыслить, что недостижимым, а потом идти дальше. Без осмыслиения нет прогресса, а бездумная жизнь полнится многими ошибками и в конечном итоге, становится напрасной. Каждой поре человеческой жизни свой ритм и быстрота движения.

У известного художника Николая Рериха есть картина названная – «Кто мы, откуда пришли и куда идем». Эти вопросы стоять перед каждым из нас, и всей своей жизнью мы стараемся ответить на них. Одним это удается, а другим нет, но даже сама попытка их осмыслиения уже благо, ибо способствует пробуждению сознания на самом высоком уровне.

Этими вопросами я задаюсь постоянно они определяют стратегию и тактику моих действий. Но в силу своей президентской должности, я задаю их от имени всего народа, доверившего мне свою судьбу. И от того настолько точно нахожу ответы на эти вопросы, зависят сегодняшний и завтрашние дни моего народа и всей страны в целом. Я часто обращаюсь к Истории, этому неиссякаемому роднику, сокровищнице разнородных знаний. В ней мы находим ответы на эти вопросы, сегодняшнего дня. Как терпеливый учитель она дает нам уроки на примерах минувших времен и мы, усваивая их становимся мудрее и осмотрительнее [6.6-7].

Эти уроки нуждаются в тщательном анализе, а выводы которые мы делаем по ходу прожитых лет, будут полезны подрастающему поколению да пожалуй, и последующим поколениям тоже.

Долг каждого гражданина Республики Таджикистана быть достойным своего Лидера Нации Э. Рахмона, долг каждого преподавателя донести столь великие слова до студентов и школьников, долг родителей воспитать достойных детей, долг каждого человека ценить, изучать и оценить историю своего народа.

#### Литературы

1. Хамдам, А., Чигрин, Л. Подвиг Эмомали Рахмон.(Документально-художественная повесть) / А., Хамдам, Л. Чигрин . –Душанбе: ЭР-граф, 2011. - 276стр.
2. Бунёдкор (бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ). – Душанбе, 2013.–336с.
3. Низомулмулк «Сиёсатнома». (ба чоп таёрқунанда А. Девонакулов). – Мух. Султонова. – Душанбе: Адіб,1989 – 200с.
4. Пешвои Миллат (бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ).– Душанбе, 2016.– 256 стр.
5. Шарифзода, А.қосимов З. Фарҳундапай / А. Шарифзода, З.қосимов. – Душанбе , 2014.– 336 с.
6. Рахмон, Э. О времени и о себе / Э. Рахмон. – Душанбе: ЭР -граф, 2015.–232 стр.
7. Волков, Ю.Г. Поликарпов. В.С. Человек. (энциклопедический словарь) / Ю. Г. Волков, В. С. Поликарпов. – Гаролрика: Москва, 2000.
8. Александр, И. Р., Кайсевич Л. В. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа. / И. Р. Александр, Л. В. Кайсевич. – Киев, 1997.
9. Вернадский, В. И. Философские мысли / В. И. Вернадский.–М.,1988.
10. Волков, Ю. Г. Личность и гуманизм / Ю. Г. Волков. – М., 1995.

### **ПОДВИГИ И РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА, ЛИДЕР НАЦИИ ЭМОМАЛИ РАХМОНА В СТАНОВЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ.**

*В данной статье автором рассмотрены подвиги Лидера Нации Э. Рахмона в историческом аспекте становление демократического общества и его личностные, героические, характерные черты, как человека божественно одаренного власти управления. Также рассмотрены осмысление своего времени, пропущенное сквозь призму собственности, исключительности его оценка с философской точки зрения, стремление сказать правду всему роду людскому, смело и талантливо в цивилизации которая вбирает в себя все лучшее, что сделано представителями многих стран и народов. Автором также анализированы альтернативные и аксиологические человеческие характеристики, и оценка ценности.*

**Ключевые слова:** Президент, лидер нации, характерные черты, родина, личность, цивилизованная общество, демократия, история, война, государства, права человека, национальность, эволюция.

## **THE FEAT AND ROLE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN, LEADER OF THE NATION EMOMALI RAHMON IN THE FORMATION OF A DEMOCRATIC SOCIETY IN TAJIKISTAN**

*In this article, the author examines the exploits of the Leader of the Nation E. Rahmon in the historical aspect of the formation of a democratic society and its personal, heroic, characteristic features, as a person of divinely gifted control power. The author also considers the comprehension of his time, passed through the prism of property, his exceptional assessment from a philosophical point of view, the desire to tell the truth to the whole human race, courageously and talented in a civilization that incorporates all the best that has been done by representatives of many countries and peoples. The author also analyzed alternative and axiological human characteristics and value assessment.*

**Keywords:** President, ieader of the nation, characteristics, homeland, personality, civilized society, democracy, history, war, states, human rights, nationality, evolution

### **Сведения об авторах:**

**Зиёева Кумринисо Давроновна** –Дангаринский государственный университет, ассистент кафедры гуманитарных наук, регионального управления и туризм. Адрес: 735320, Республика Таджикистан, Дангаре, ул. Центральная, 16 Тел: 900046032 Е-mail: [nisodavronova@gmail.com](mailto:nisodavronova@gmail.com),

**Холиков Навruz** –Дангаринский государственный университет, ассистент кафедры гуманитарных наук, регионального управления и туризм. Адрес: 735320, Республика Таджикистан, Дангаре, ул. Центральная, 16 . Тел: (+992) 904020473

**Олимийн Сабрина Шамсулло-** Дангаринский государственный университет, ассистент кафедры гуманитарных наук, регионального управления и туризм. Адрес: 735320, Республика Таджикистан, Дангаре, ул. Центральная, 16 .E mail: [journalist2020@mail.ru](mailto:journalist2020@mail.ru). Тел.: +992-908-87-88-74;

### **About the authors:**

**Ziyoeva Kumriniso Davronovna**-- Dangara State University, assinstant of Departament of Humanities. Address: 735320, Republic of Tajikistan, Dangara, Central street, 16.Phone: (+992) 900046032 E-mail: [nisodavronova@gmail.com](mailto:nisodavronova@gmail.com)

**Holikov Navruz**- - Dangara State University, assinstant of Departament of Humanities. Address: 735320, Republic of Tajikistan, Dangara, Central street, 16.Phone: (+992) 904020473

**Olimiyon Sabrina Shamsullo** - Dangara State University, assinstant of Departament of Humanities. Address: 735320, Republic of Tajikistan, Dangara, Central street, 16.E mail: [journalist2020@mail.ru](mailto:journalist2020@mail.ru) Tel .: + 992-908-87-88-74;

**ТАЪСИРИ ҲАРАКАТҲОИ ТЕРРОРИСТИЙ БА АВЗОИ МИНТАҚА  
ВА ИНКИШОФЁБИИ СТРАТЕГИЯИ ДАВЛАТ  
ДАР МУБОРИЗА БО ЭКСТРЕМИЗМ ВА  
ТЕРРОРИЗМ ДАР СОЛҲОИ 2010-2020**

***Назаралиев Ф.А.***

*Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинов*

Яке аз омилҳое, ки ба нооромии мінтақаи Осиёи Миёна ва баҳусус Тоҷикистон сабаб мегардад, ин бевосита вазъияти давлати Афғонистон мебошад, ки ба маркази гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ табдил ёфтааст. Шароити ҷанги тулонӣ дар Афғонистон ба он овард, ки аз тамоми мінтақаҳои гуногуни ҷаҳон элементҳои тундрав ва ифратгаро дар ин давлат ҷамъ меоянд ва зери ҳимояи ҳаракати «Толибон» фаъолияти террористии худро идома медиҳанд. Бинобар ҳамин, терроризм ва экстремизм ҳамчун яке аз ҳавфҳои асосӣ барои давлатҳои мінтақа бевосита бо вазъияти давлати Афғонистон алоқаманд мебошад, ки мунтазам тавассути соҳтмони пойгоҳи низомии террористӣ таҳдидҳои мінтакавиро бештар мегардонад. Дар ҷунин давлатҳо ба монанди Покистон, Яман, Эрон, Афғонистон ва дигар кишварҳо зери пардаи мактаби динӣ, пойгоҳҳои низомӣ амал мекунанд, ки дар онҳо барои ташкилотҳои террористии «Толибон», „ДОИШ“, „Ал-Қоида“, „Лашқари тайиба“, „Ихвон-ул-муслимин“, „Сипоҳи саҳҳоба“, „Ҷайш-ул-Ислом“ ва дигар гурӯҳҳо сарбозон омода месозанд. Танҳо дар натиҷаи таъсиси мадрасаҳо дар шимоли Покистон, беш аз 500 ҳазор нафар толибон барои иштирок дар ҷанги Афғонистон омода гардианд. Дар ҷунин мадрасаҳо ба монанди «Дар ул-улуме арабия», «Мадрасаи Абу-Ҳанифа», мадрасаи масҷиди «Пули Ҳиштӣ», «Шоҳи ду шамшир», «Дар ул-мадарес», «Мадрасаи ҷомеъ и-Шариф» дар Ҳирот, «Мадрасаи Асадия» дар Мазори-Шариф, «Мадрасаи Мухаммадия» дар Қандаҳор, «Наҷм ул-мадарис» дар Ҷалолобод, «Мадрасаи Зоҳиршоҳӣ» дар Майман, «Дар ул-улуми рӯҳонӣ» дар Пактиё ва дигар мадориси Афғонистон ҷангварони толибро омода месозанд ва ин барои боз ҳам бештар авҷ гирифтани ҳаракатҳои террористӣ дар мінтақа таҳдид эҷод мекунад. [4,29] Танҳо дар вилояти Панҷоби Покистон 2419 мактаби динӣ бо теъдоди 250 000 толиб амал мекард. Аз ин шумора 928 мадраса (38 фоиз) ба мазҳаби девандия, 1216 (50 фоиз) ба мактади барелвӣ (суннӣ), 175 мадорис (7 фоиз) ва 100 мадорис ба мазҳаби шиа (7 фоиз) таалук доштанд.[4,34] Бояд гуфт, ки тамоми ин мадрасаҳо бо ҳаракатҳои террористӣ аз қабили „Толибон“, „Ал-Қоида“, „Ҷайш-ул-ислом“, „Ҳизб-ут-Тахрир“, „Таблиғ-ал ҷамаат“ ва дигар ҳаракатҳо алоқаи зич доштанд ва аз тарафи ин равияҳо маблағузорӣ мешуданд. Бинобар ҳамин маълум аст, ки ҳатмкунандагони ин макотиб сафи нави террористонро пур мекунад. Ҷунин ҳатари „ноайёнро“, ки аз мадрасаҳо бармеояд, худи ин ҳаракатҳо таҳдид барои мінтақа намешуморанд, аммо комилан муайян аст, ки ҷунин шумораи ҳатмкунандагонро бояд боҷои ко "таъмин намуд ва и ғуна ҷойҳои кори дар давлатҳои ҳамсоя пайдо мешаванд.

Ҷунин диққати давлат ба фаъолияти ҳаракатҳои террористӣ ва манбаи молиявии террористон, сабаб дорад, зоро сол аз сол сафи террористони ҷаҳонӣ зиёд гардида, хисороти ҳамаҷонибаи онҳо низ афзуда истодааст. Онҳо барои ба роҳ мондани амалиёти нави ҷиноятӣ роҳҳои гуногуни маблағузориро ба роҳ мемонанд. Омили дигари афзоиши ҳатари тиероризмро идомаи ҷанги шаҳрвандии давлати Афғонистон ташкил медиҳад, ки яке аз марказҳои бузурги террористӣ маҳсуб мешавад. Сарҳади давлати мо бо Афғонистон наздик ба якуни ҳазор километр буда, бо дарназардошти ҳамин омил Тоҷикистон барои ҳимояи хеш, кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Аврупо зарфиятҳои назарраси моддӣ, молӣ ва маънавии худро сафарбар мекунад. [12, с.14]

Созмону ҳаракат ва гурӯҳҳо аз қабили «Ал-Қоида», «Ҳаракати исломии Узбекистон», «Ҷиҳоди ислом», «ДОИШ» ва ғайра, ки аз тарафи як қатор давлатҳои ҷаҳон ҳамчун

ташкilotҳои террористӣ-экстремистӣ шинохта шуданд, аммо қисмати дигари давлатҳо ба монанди Катар, Яман, Арабистони Саудӣ, Судон ва дигар давлатҳо онҳоро аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ мекунанд. Мақсади ниҳоии террористон ҳарчи бештар дар байни мардум пахн намудани тарсу ҳарос ва бо ҳамин васила ҷалб намудани онҳо ба гуруҳҳои террористӣ ва ивази соҳти давлатӣ мебошад. Тоҷикистон низ дар катори дигар давдатҳои ҷаҳон бо ин зуҳуроти марговар мубориза бурда истодааст. Бо мақсади пешгирии ин падидай номатлуб аз тарафи ҳукумати мамлакат як қатор санадҳо ва қонунҳо қабул гардианд. Аз ҷумла Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» (С 1999), Консепсияи Созмони Ҳамкории Шанхай бар зидди терроризм, Фармони Президенти ҶТ «Дар бораи консепсияи ягонаи ҶТ оид ба мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм, (с 2006), Конвенсияи Созмони Ҳамкории Шанхай бар зидди терроризм, Фармони Президенти ҶТ «Дар бораи консепсияи ягонаи ҶТ оид ба мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм» (с 2006) қабул гардианд. [11,89] Моҳи октябри соли 2010 имом-ҳатиби масҷиди «Самсолик» дар ноҳияи Нурабод, Эшони Зайнулобиддин ва 4 писари вай бо айби паҳн кардани идеологияи экстремистӣ ба ҳабс гирифта шуданд. Мувоғиқи маълумоти тафтишоти пешакӣ, Эшони Зайнулобиддин дар Покистон таҳсил карда, баъди бозгашт ба Тоҷикистон дар хонааш мактаби динӣ кушода, дар он таълимотҳои ғайриқонуниро дарс медод. Дар баробари ҳамин вай бо гуруҳҳои силоҳбадаст, ки дар минтакаи Раҷт паноҳ доштанд, алокаманд буд.[7, с.112]

Соли 2010 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти як қатор гуруҳҳои экстремистӣ ба қайд гирифта шуд. Аз он ҷумла дар ноҳияи Раҷт фаъолияти гурӯҳи Мулло Абдулло (Абдулло Раҳмонов), Алии Бедакӣ (Аловуддин Давлатов) ва дигар экстремистон мушоҳида мешуд, ки дар натиҷаи амалиётҳои артиши ҳукуматӣ аъзоён ва роҳбарони ин гуруҳҳо безарар карда шуданд. 3 сентябри соли 2010 года, аввалин таркиш бо истифода аз худкушӣ дар дар ҳудуди гарнizonи ВКД шаҳри Ҳуҷанд шаҳри Ҳуҷанд амалӣ гардиid. Дар натиҷаи ин ҳодиса як нафар корманди ВКД кушта ва 25 нафар заҳмӣ гардианд. 19 сентябри соли 2010 дар деҳаи Комароб аз тарафи гуруҳҳои силоҳбадости «Асоруллоҳ» 25 нафар сарбози артиши Ҳуқумати Тоҷикистон ба қатл расонида шуд. Ба гайри аз ин ду нафар террористи ин гуруҳ дар назди Раёсати корҳои дохилии вилояти Суғд бомбаи худсозро тарқонданд ва дар натиҷаи он як нафар корманди милитсия кушта ва 30 нафар заҳмӣ гардианд. [7, с.134]

Бо дарназадошти танзими умумии сиёсати давлат дар самти мубориза бо терроризм, Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори худ аз 16-уми феврали соли 2011, № 317 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро "Дар бораи мубориза бар зидди терроризм"-ро қабул мекунад. [3,67] Мувоғиқи ин қонун механизми ҳуқуқии муқовимат бо қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағузории терроризм ҳамчун вазифаи асосии пешгирии ин ҷиноятҳо дониста шуд. 14 апрели соли 2011 дар ноҳияи Нурабод гуруҳи Мулло Абдулло, ки дар ҳӯҷум ба колоннаи мошинҳои Вазорати мудоғиа айбор шуда буд, нобуд карда шуд. [7, с.112]

Солҳои 2010–2011 дар вилояти Суғд 11 нафар аз ҷумлаи аъзоёни фаъоли ташкilotи «Хизб-ут-Таҳrir» ба ҳабс гирифта шуданд. Дар се моҳи соли 2011 нисбати 29 нафар аъзои ин ҳизб се парвандаи ҷиноятӣ кушода шуданд. Дар соли 2011 инчунин 50 нафар аъзои гуруҳҳои мухталифи экстремистӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуданд, ки дар алоқа бо гуруҳҳои «Ҳаракати исломии Узбекистон», «Ақрамия», «Таблиғи Ҷамаат», «Ҳизби исломии Туркистони Шарқӣ», «Ҷамоати мӯҷоҳиддини Осиёи Марказӣ», «Тоҷикистони озод», «Бародарони мусулмон» ва дигар ташkilotҳои дорои ҳаракети радикалӣ айбор дониста шуданд. [7, с.118]

Дар санади 16 августи соли 2011 дар шаҳри Ҳуҷанд муроғиаи судӣ гузашт, ки дар он шаҳрванд Урунӣ Усмонов – мухбири ширкати аҳборотии Би-би-си дар алоқа бо Ҳиз-ут-таҳrir айбор дониста мешуд. Аз руи суханони У.Усмонов, вай бо аъзоёни ҳизб воҳурӣ дошт аммо танҳо бо максади гирифтани аҳборот. Аммо бо пешниҳоди далелҳо, суд нисбати вай қарор бо ҳукми се сол аз озодӣ маҳрум баровард.[8, с.214-219]

Соли 2011 вобаста ба паҳн кардани идеяҳои «салафия», ки ҳамчун таълимоти ғайриқонуни дар Тоҷикистон маълум аст, имом Сироҷиддин Абдураҳмонов бо лакаби Мулло

Сироҷиддин ва шаш нафар аз тарафдорони вай дастгир шуда ба муҳлати аз се то ҳафт сол аз озодӣ маҳрум карда шуданд. [7, с.118]

Дар соли 2011 дар мадрасаҳои хориҷӣ зиёда аз 2388 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон таҳсил мекарданд ва аксарияти онҳоро ноболигон ташкил медоданд.[6,136] Мактабҳои алоҳидаи динӣ ки дар асоси мазҳабҳои ғайрианъанавӣ ба толибилимон дарс медоданд, дар нуктаҳои гуногуни Тоҷикистон кӯшода мешуданд. Аз он ҷумла дар ҷамоати Сомони ноҳияи Ҳисор шаҳрванд Мансур Махмудов (72 сола), бо лакаби Шайх Мансур, дар ҳонаи худ макотиб кӯшода аз рӯи барномаи динӣ дарс медод. Дар ноҳияи Шаҳринав шаҳрванд Мубинхон Ҳодиев, бо лақаби Қорӣ Мубин дар ҳонааш мактаб кӯшода, дар он барои шаш нафар толибилимон дарсҳои таълимии диниро мегузаронид. [6,137] Соли 2011 беш аз 200 нафар ва дар соли 2012 144 нафар аъзоёни ташкилотҳои экстремистӣ дастгир шуданд ва нисбати онҳо парвандагои ҷиноятӣ оғоз карда шуданд. 19 январи соли 2013 амалиёти терористӣ бо роҳи худкушӣ дар шаҳри Истаравшан мушоҳида гардид, ки ин дар таърихи амалиётҳои терористӣ аввалин воқеаи худкушӣ буд. Соли 2014 танҳо дар вилояти Суғд 173 ҷинояти дори ҳарактери экстремистӣ дошта, ба қайд гирифта шуд. Дар умум дар соли 2014 аз тарафи мақомотҳои давлатӣ 116 нафар бо 338 ҷинояти содиршуда ба ҷавобгарӣ қашида шуданд. Нисбати 319 нафар 124 парвандагои ҷиноятӣ кӯшода шуд. [7, с.59]

Дар давоми солҳои 2010-2015, нисбати 130 нафар аъзоёни гуруҳҳои терористӣ, ки дар ҳаракатҳои ҷангӣ дар Сурия иштирок карданд, парвандагои ҷиноятии дори ҳарактери тарбиявӣ ва пешгирикунанда, амалӣ шуданд. Мувофиқи маълумоти Бюро Интерпол ва Прокуратураи ҶТ аз қиҷвари Сурия 100 нафар аъзои гуруҳҳои терористӣ ва 47 нафар аъзои ҳонаводаашон ба Тоҷикистон баргаштанд ва фиристондани 34 нафар пешгири гардид. [9, с.106]

Таъмини амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳозира яке аз умдатарин масоилҳои давр ба ҳисоб меравад. Ҳифзи марзу буими қиҷвар на танҳо вазифаи соҳторҳои давлатӣ балкиӯҳдадории аҳли улум ва коркунони маорифу фарҳанг ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ таҳқими барномаи маҳсус баҳри суботи қиҷвар на танҳо дар соҳаи сиёсӣ, балки дар соҳаи фарҳангию илмӣ бояд дар мадди назари Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон карор дошта бошад. Бояд тазакур дод, ки дар давраи ҳозира бо таъсири бисёр равандҳои замони мусоир дар ҷомеаи мо навовариҳо ворид гаштанд, ки ҳам таъсири мусбӣ ва ҳам манфири доранд. [11, с.79]

Пурсиҷҳо дар миёни ҷавонон нишон медиҳанд, ки қисме аз ҷавонон дар як рӯз зиёда аз 6 соат дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузаронанд. Бо ҷунин нишондодҳо мӯ гуфта метавонем, ки маҳз интернет ҷаҳонбинии ҷавононро «сайқал» медиҳад ва онҳоро ба ҳар гуна корҳои зишт ҳидоят мекунад. Омилҳои манфии шабакаҳои иҷтимоӣ бештар аз ҳама аз тарафи душманони миллиат бо мақсади вайрон кардани низоми устувори ҷомеа истифода мешаванд ва аксарияти ҷунин сарчашмаҳои ҳабарӣ аз тарафи ҳаракатҳои зидди давлатӣ ва ҳомиёни хориҷии онҳо таъсис дода мешаванд.

Дар санаи 4 майи соли 2018 дар шаҳри Душанбе конфронси байналмиллалӣ бо унвони «Муқовимат бо тероризм ва ифротгарои хушунатомез» доир гардид. Дар маросими ифтиҳои он, Сарвари давлат мӯҳтарам Эмомали Раҳмон қайд намуданд, ки «кимрӯзҳо дар гӯшаҳои гуногуни сайёра миллионҳо нафар одамони гирифтори ҳавфу таҳдид ва оташи ҷангӣ низоъҳо гардиданд ва зухуроти тероризму ифротгароӣ ба ҳатари бесобиқаи ҷаҳонӣ табдил ёфта, оқибатҳои фоҷиабору дарозмуддати ҷамъиятиву сиёсӣ ва маънавиро ба бор меорад». [1, с.22] Тибқи маълумоти коршиносони боэътиҳод имрӯз дар ҷаҳон такрибан панҷсад созмонҳои терористӣ маҳфӣ амал мекунанд. Ҳамсола дар арсаи тероризм дар маҷмӯӣ аз 5 то 20 миллиард доллари амриқӣ сарф карда мешавад. [5,93]

Тоҷикистон барои равнак додани сиёсати давлатӣ дар самти мубориза бо экстремизм ва тероризм барои солҳои минбаъда «Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба тероризм ва экстремизм барои солҳои 2021–2025» қабул намуд. [10,8] Амалҳои терористӣ ва фаъолияти экстремистӣ дар гӯшаҳои гуногуни олам боиси бо ҳам заданини низомҳои сиёсӣ, амнияти суботи мардум, кӯштори аҳолии осоишта, аз ҷумла занону

кӯдакон гардидау рушди минбаъдаи кишварҳоро ба даҳсолаҳо ақиб андохтааст».[2,5] Ин амалҳо собит месозанд, ки терроризм ҳамаи арзишҳои маънавӣ ва инсониро сарфи назар месозад.

Дар хулосаи мавзӯи таъсири ҳаракатҳои террористӣ ба авзои минтақа ва инкишофёбии стратегияи давлат дар мубориза бо экстремизм ва терроризм дар солҳои 2010-2020 ҳамиро бояд зикр кард, ки дар давраи мазкур чунин омилҳо ба монанди ҳимояи ҳаракати «Талибон», шумораи зиёди ҳатмкунандагони мадрасаҳо ва дастгирии молиявии ҳомиёни террористон барои авчи ин раванд дар Осиёи Миёна мусоидат намуд. Махзӯи ходимони дине, ки мадрасаҳои Покистон ва Афғонистону дигар давлатҳоро ҳатм мекарданд, бештар аз ҳама ба иваз қардани мазҳаби анъанавии мардум бо идеологияи бегона мекушиданд. Зина ба зина ниҳодҳои давлатӣ пеши роҳи фаъолияти гуруҳҳои экстремистии «Ҳизб-ут-Таҳрир», Салафия ва дигар ҳаракатҳоро гирифтанд ва ин барои беҳбудӣ бахшидани вазъияти сиёсии ҷомеа ва пешрафти минбаъдаи он шароити мусоидро фароҳам кард.

#### АДАБИЁТ

1. *Аз суханронии Пешвои миллат дар Конференсияи байналмиллалӣ бо унвони «Муқовимат бо терроризм ва ифротгарои хушиунатомез»*, -Душанбе, 4 май соли 2018
2. *Абдулқодирзода С., Конфронси байналмиллалӣ дар Ҷумҳурии Туркия таҳти унвони «Тоҷикистон-Туркия:муқовимат бо терроризм ва ифротгароӣ»*// Омӯзгор, №7 аз 14.02.2019.С-5.
3. *Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон*, соли 2011, №3
4. *Белокреницкий В.Я., Р. Р. Сикоев, Движение Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана*, / В.Я. Белокреницкий, Р.Р. Сикоев Москва, ИВ РАН, 2014.- 216 с.
5. *Ваҳдат ва раванди гуфтугуи тамаддунҳо*.Душанбе., Адиб, 2015. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ Эмомали Раҳмон дар Иҷтисодии байналмиллалии мубориза бо терроризм./ 25.06.2011, Эрон. С-93-94
6. *Каримов Ш.К. Терроризм и особенности его проявления в современных условиях РТ, специальность: 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии (политические науки), на соискание ученой степени кандидата политических наук*, /Ш.К.Каримов - Душанбе, 2015 – 136с.
7. *Кудратов К.А. Влияние афганского конфликта на национальную безопасность РТ (1991-2014 гг.)*,диссертация по специальность 07.00.03 – Всеобщая история, на соискание ученой степени кандидата исторических наук, /К.А. Кудратов - Душанбе – 2015.-112с.
8. *Методы работы сотрудников Би-Би-и/ Мамаджонов М.* / Вестник Педагогического университета, № 5 (66), Душанбе – 2015.- С.214-219
9. *Освещение проблемы терроризма и религиозного экстремизма в периодической печати РТ / Гулбахор Камолова*// Вестник ТНУ, 2017. №3/7.-С.106-110
10. *Паёми Пешвои миллат ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021: моҳият ва самтҳои асосӣ*.- Душанбе 2021
11. *Таъриҳҳои зехни миллат аст* // Маҷмуи мақолаҳои Пайшанбиева С. М. Адабиёт, фарҳанг, илм ва нақши он дар таъмини амнияти давлат / Душанбе 2019.-150 с.
12. *Ятимов С.,Паёми Пешвои миллат ва масъалаҳои рушди маърифат.* / С.Ятимов - Душанбе, 2019.- 24 с.

#### ТАЪСИРИ ҲАРАКАТҲОИ ТЕРРОРИСТИӢ БА АВЗОИ МИНТАҚАИ ОСИЁИ МИЁНА ВА ИНКИШОФЁБИИ СТРАТЕГИЯИ ДАВЛАТ ДАР МУБОРИЗА БО ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ ДАР СОЛҲОИ 2010-2020

Дар маколаи мазкур муаллиф таъсири ҳаракатҳои террористӣ ба авзои минтақаи Осиёи Миёна ва инкишофёбии стратегияи давлат дар мубориза бо экстремизм ва терроризмро дар солҳои 2010-2020 мавриди мухокима карор мебиҳад. Муаллиф қайд мекунад, ки нақши давлат дар институтикунони мубориза бо терроризм хеле қалон аст, зеро давлат дар солҳои 2010-2020 функцияи регулятивиро иҷро карда, то ки оммаро барои иҷро кардани барномаҳои миллӣ водор намуд. Дар маколаи мазкур муаллиф нақши давлатро дар муковимат бо терроризм ва бунёди дунявияти миллӣ ба мухокима мегузорад. Муаллиф қайд мекунад, ки нақши давлат дар он аст, ки институтҳои давлат имкон намедиҳанд, идеяи миллӣ ба экстремизм гузарад ва барои вайрон кардани давлат сафарбар карда шавад. Муаллиф таъсиррасонии терроризмро дар он мебинад, ки идеяи терроризм дар байни мардум пахн мешавад ва ҳарактери оммавӣ мегирад. Ҳамин тавр, муаллиф дар макола ба хулоса мебиёд, ки мубориза бо ин падида асоси пойдории давлат мебошад. Ироди мардумро ифода намуда, давлати Тоҷикистон дар солҳои 2010-2020

тавассути органҳои давлатӣ барои устувор нигоҳ доштани истиқолият ва давлату давлатдори бар зидди омилҳои террористӣ мубориза мебараад. Дар мақола муаллиф инчунин роҳҳои пешгирии терроризмро ниишон медиҳад ва накши ташкилотҳои давлатӣ ва гайридавлатиро дар мақола инъикос мекунад.

**Калимаҳои қалидӣ:** терроризм, истиқолият, экстремизм, сулҳу ваҳдат, муносибатҳои байналмилалӣ, Президент, ҳамкорӣ, ҳукумат.

## **ВЛИЯНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ И СТРАТЕГИЯ РТ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ПЕРИОД 2010-2020**

В статье автор выносить на всеобщее обсуждение рост влияния террористических движений на ситуацию в регионе Средней Азии и стратегия РТ в борьбе против терроризма и экстремизма в период 2010-2020 годов. Автор отмечает, что роль государства в борьбе против терроризма является наиболее важным поскольку именно государственные органы ведут основную борьбу против этого явления. В указанный период, государство выполняя свою регулятивную функцию, вместе с этим контролирует влияние террористических движений на общества. Суть влияния терроризма состоит в том, что принятая террористами идея закрепляется в структурах управления и в содержание деятельности террористических организаций, которые придают данному процессу массовую форму. Террористы распространяют свои идеи, которые призваны разрушать ценностные ориентиры массового и национального поведения побуждая нацию к выполнению определенных террористических действий. Вместе с этим оберегать стойкость государственной независимости является долгом каждого гражданина и автор показывает это с еще более широкой стороны, отмечая при этом роль национальной идеи в преобразование общества. В данной статье автор также показывает пути борьбы против терроризма в Средней Азии. Автор показывает роль государственных организаций в работе среди молодежи для искоренения этого отрицательного явления.

**Ключевые слова:** терроризм, независимость, экстремизм, международные отношения, Президент, сотрудничество, правительство.

## **THE INFLUENCE OF THE TERRORIST ORGANIZATIONS TO SITUATION AND THE STRATEGY OF RT TO FIGHT TERRORISM AND EXTREMISM DURING THE PERIOD OF 2010-2020**

In the article, the author proposes for public discussion the influence of the terrorist organizations to situation and the strategy of RT to fight terrorism and extremism during the period of 2010-2020. The author notes that the role of the state in the institutionalization of the fight terrorism and extremism during the period of 2010-2020. The essence of the institutionalization of the national idea is that the national idea adopted by the whole people is fixed in the structures of state administration and in the content of the activities of state authorities, which give this process a mass form. The state, fulfilling its regulatory function, at the same time disseminates ideas that are designed to create value guidelines for mass and national behavior, prompting the nation to perform certain actions. Thus, the author comes to the conclusion that the function of self-defense of the state remains the main one for the preservation of the national state and the instrument of this protection is, first of all, the national idea. As the main regulator of the national idea, it contributes not only to the development of the idea of uniting the nation, but at the same time opposes the transition of the national idea to extreme nationalism. Expressing the will of the people, the state through its institutions controls the influence of the fight terrorism and extremism during the period of 2010-2020. national idea, both on the internal and external space of the activities of state bodies. Protect stamina of the Independent nation is one of the phenomena duty of every citizen and author shows it more widely. In this article author show the role of government and non government organization in prevention of terrorism in society.

**Key words:** terrorism, Independence, extremism, international relation, President, cooperation, goverment.

**Маълумот дар бораи муаллиф:**

**Назаралиев ФирӯзАкбаровиҷ** - унвонҷӯи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Адрес: 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдаки 33, Тел: (+992) 935787766, E - mail: [firuz0347@gamil.com](mailto:firuz0347@gamil.com)

**Сведение об авторе:**

**Назаралиев Фируз Акобирович** – соискатель Институт философии, политологии и права им. А. Баҳоваддинова Национальной академии наук Таджикистана, Адрес: 734025, г. Душанбе, проспект Рӯдаки 33, Тел: (+992) 93 578 77 66, электронная почта: [firuz0347@gamil.com](mailto:firuz0347@gamil.com);

**About the author:**

**Nazaraliev Biryuz Akbarovich** - applicant Institute of Philosophy, Political Science and Law A. Bakhovaddinov of the National Academy of Sciences of Tajikistan, Address: 734025, Dushanbe, 33 Rudaki Avenue, Tel: (+992) 93 578 77 66, email address: [firuz0347@gamil.com](mailto:firuz0347@gamil.com);

## ТЕРРОРИЗМ – ЯРОҚИ НАВИ ГЛОБАЛИЗМ

***Мирзоев У.И.***

*Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ.*

***Шарифов И. И.***

*Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ.*

Терроризми байналмиллалӣ яке аз шаклҳо хоси терроризм буда, дар охири солҳои 1960 ба вучуд омадааст ва дар охири асри XX ва ибтидиои асри XXI ба таври назаррас рушд кардааст.

Мақсадҳои асосии терроризми байналмиллалӣ номуташаккилии идораи давлатӣ, расонидани зарари иқтисодӣ ва сиёсӣ, поймол кардани асосҳои соҳти иҷтимоӣ мебошанд, ки аз рӯи нақшаи террористон бояд ҳукуматро ба тағиیر додани сиёсати худ водор намояд. Мағҳуми ягонаи эътирофшудаи терроризми байналмиллалӣ ҳанӯз таҳия нашудааст. Аксар вақт ин истилоҳ ҳамчун воситаи муборизаи сиёсӣ истифода мешавад, зоро ҳар як кишвар барои амалӣ сохтани ҳадафҳои геополитикии худ аз он истифода менамояд.

Хусусиятҳои асосии терроризми байналмиллалӣ – глобализатсия, қасбият ва такя ба идеологияи ифротгарӣ мебошанд. Он инчунин истифодаи террористони маргталаб, таҳди迪 истифодаи силоҳи ғайримуқарарӣ (ядрӣ, химиявӣ ё бактериологӣ) ва муносибати оқилонаро қайд мекунад. Яке аз бузургтарин муҳаққиқони муосири терроризм Брайан Ченкинс терроризми байналмилалиро як навъи нави низӯз мешуморад. [8, 3].

Терроризми байналмиллалӣ аз он сабаб ҳатари хоса дорад, ки он ба тартиботи ҳуқуқии байналмиллалӣ ва муносибатҳои байнидавлатӣ таҳдид мекунад. Ҳама гуна амали терроризми байналмиллалӣ ба манфиатҳои якчанд (ҳадди ақал ду) давлат даҳл дорад ва ҳамкории густурдаи байнидавлатӣ барои рафъ кардан ё пешгирии чунин амалҳо зарур аст.

Пӯшида нест, ки амалиёти террористии 11 сентябрини соли 2001-ум чӣ аз ҷониби тарафдорон ва чӣ аз ҷониби муҳолифон ҷаҳониshawiro ҳамчун амали инқилобӣ, ҳамчун зарбаи одилона ба империализм ба мақсадҳои глобалистии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва иттифоқчиёни он маънидод ва қабул мекунанд. Аммо ҳақиқат ин аст? Ба ҳеч ваҷҳ!

Терроризм ҳамчун воситаи муборизаи инқилобӣ дер боз бесамарӣ ва нокоромадии худро нишон дода истодааст. Аммо ҷунин ибораҳо ба озодии инсоният, ба вайрон шудани “низоми нави ҷаҳонӣ” оварда расонда наметавонанд. Терроризм аз тариқи дигар як воситаи муассир аст. Таърихи воқеии терроризми муосири байналмиллалӣ дар маҷмуъ ва маҳсусан, гурӯҳҳои террористии алоҳида нишон медиҳад, ки онҳо маҳсули сиёсати империалистӣ буда, воситаест, ки бо ёрии он якбора якчанд ҳадафҳо амалӣ мешаванд: бадном кардани ҳаракатҳои озодихоҳӣ; мубориза бо мамлакатҳо, системоҳои сотсиалию иқтисодӣ ва режимиҳои сиёсие, ки ба иҷрои нақшаҳои барпо намудани “ҳукумати худкома” ҳалал мерасонанд; терроризмро ҳамчун аслиҳаи “намоиш” - ҳои байниимпериалистӣ истифода мебаранд ва ғайра.

Терроризм дар шакли муосири худ решаҳои амиқи иҷтимоӣ дорад, яъне он маҳсули фақри шадид ва ноумедии оммаи мазлум буда, мардумро ба шаклҳои шадиди эътиrozҳо маҷбур мекунад. Аммо дар баробари ин, ифротҳои ваҳшиёна тарафи ҷудошавандай муносибатҳои истисморгаронаи ғайриинсонӣ, шакли вайроншудаи озод кардани қувваи ҷамъияти мебошанд. Аз ин рӯ, терроризм ҳамчун аслиҳаи муборизаи меҳнаткашон барои озодии ҷамъияти ва миллӣ беҳуда ва бефоида будани худро комилан нишон дод, ки инро таҷрибаи “Народная воля”, таърихи озодихоҳии курдҳо ва “Сотсиалист-Революционерон” – и рус шаҳодат медиҳад. Аз тарафи дигар, вай ба таври баръакс самаранокии баланд нишон дод: ҳамчун воситаи “канализатсия” бо каналҳои бардурӯғ эътиrozҳои иҷтимоиро зиёд кард. Ҳамчунин, терроризми инфириодӣ - мақсаднок ба оммавӣ ва ғайримақсаднок ба воситаи тарсонидани омма аз ҷониби синғҳои истисморкунанда табдил ёфт. Яъне, ин ҳам терроризми мафиявӣ — “эскадриляҳои марг”-и модели Амрико ва ҳам терроризми фашистӣ

мебошад, ки бевосита ба геносид табдил ёфтааст. Ҳамчунин, терроризми давлатӣ низ вучуд дорад, ки онро давлатҳои “бузург” ва ё “қудратҳои ҷаҳонӣ”, империалистӣ ба муқобили тамоми мамлакатҳо ва ҳалқҳо истифода бурда истодаанд. Ба терроризми байналмиллалӣ — ғоратгарӣ, таркишҳо ва ғайра дохил мешаванд, ки барои оддӣ нақши ҳикояҳои даҳшатнокро мебозанд ва аксар вақт тавассути хадамоти разведкаи ғарбӣ барои асоснок кардани даҳолати онҳо ба корҳои дохилии дигар давлатҳо илҳом мебахшад. [ 3, 4].

Равшантар дарк кардан лозим аст, ки ин гуна ҳамлаҳои густурдаи террористӣ ба нафъи аслии киҳо анҷом дода мешаванд ва ҷинояткорон аз қадом муҳити иҷтимоӣ, миллӣ ва мазҳабӣ ҷалб карда мешаванд. Мисли ҳар як қувваи зиддиҳалқӣ терроризм ба пӯшиши муносиби идеологӣ - иҷтимоӣ, миллӣ, мазҳабӣ ва ғайра ниёз дорад. Дар акси ҳол, ба тарафи ҳуд ба қадри кофӣ ҷалб кардани ҷинояткорон ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, фарқи байни роҳбарон ва оммаи фирефтаи ҳалқро ҳамеша дидан лозим аст. Мо бояд ба ҳиссиёт, эътиқод ва ҳатто ба таассуботи омма бо эҳтиром муносибат қунем. Аммо онҳоеро, ки аз ин ҳислатҳои одамон ба мақсадҳои ғарзномои ҳуд бешармона истифода мебаранд, бераҳмона ғош кардан лозим аст.

Муҳити террористӣ ҳатман мусулмонӣ ва арабӣ нест. Дар ҷустуҷӯи “камикадзе” ва ё “шаҳидҳо” - и нави ихтиёри ба амрикоиҳо лозим нест, ки ҷашми ҳудро танҳо ба уқёнус гардонанд. Масалан, маълум аст, ки дар Штатҳои Муттаҳида ғоҳ-ғоҳ қушторҳои оммавии бесос, ки аз тарафи маняқҳои ғарзномои ҳуд бешармона истифода мебаранд, бераҳмона ғош кардан лозим аст. [3, 5].

Агар терроризми муосир танҳо як ишораи ноумедӣ ё шакли нобасомони ҳаракати озодиҳоҳӣ, чунон ки мегӯянд, як “бемории қӯдакона” мебуд, масъалаи он ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ҳеле соддатар ҳал карда мешуд. Маҳз империализм, пеш аз ҳама ба он манфиатдор аст, ки ҳаракатҳои инқилобӣ ва миллӣ-озодиҳоҳӣ бо терроризми байналхалқӣ муайян карда шаванд. Ин ба вай имконият медиҳад, ки муборизони роҳи озодии ҷамъияти ҷарҳӣ дар ҳама ҷо дар асосҳои “қонун” - и таъқиб қунад. Ҳатто қувваҳои тараққипарвар агар террористонро муборизони озодӣ эътироф қунанд, ба доми маккоронаи сиёсӣ ва идеологӣ меафтанд. Падидай муосир бо номи “терроризми байналмиллалӣ” яке аз ҳатарҳои нави даҳшатнокест, ки ҷаҳонишавии империалистиро ба сари инсоният меорад. Ин ҳамсафари ногузири он ва яке аз усулҳои сершумори геносиди ҷаҳонист, ки мондиализм ба амал мебарорад.

Терроризми байналмиллалӣ аз тарафи дигар давомдиҳандай бевосита ва қисми таркибии “низоми нави ҷаҳонӣ”, глобализми империалистӣ мебошад. “Инсони мутамаддин”, “ҷамъияти байналхалқӣ” ва дигар ибораҳои бемаъни имрӯз ғайр аз таҳаллуси империализм бо сардории абарқудратҳо ҷизи дигаре нест.

Бале, терроризм як ҳатари даҳшатнок барои инсоният аст, инро бояд ҳама пазиранд. Аммо империализм ва глобализм аз терроризм дида даҳшатноктар барои давлатҳои миллӣ аст. Илова бар ин, ин ҳатари аввалиндарача барои ҳувият ва ҳудшиносии миллӣ аст.

Имрӯз тамоми созмонҳои террористӣ ба ин ё он шакл таҳти назорати ниҳодҳои иктишоғии ғарбӣ қарор доранд. Ва қасе, ки аз ин кор ҷашм пӯшад, ё муноғиқ аст ё ҷун шутурмурғе, ки сарашро дар рег ҷонҳон кардааст, мебошад. Ноҳаҳо дар бораи роҳ надодан ба “стандартҳои дугона” ҳангоми баҳо додан ба фактҳои муборизаи мусаллаҳона бефоида мебошанд. “Стандарти дугона” як равиши мушаҳҳаси таъриҳӣ, иҷтимоӣ ва синғӣ аст, ки бидуни он сиёsat ба таҳамлпазирии бесамар дар бораи “арзишҳои умушибарӣ” табдил мөёбад. [2, 6].

Решаҳои терроризмро аз кучо бояд ҷустуҷӯ кард? Он чи ки дар боло гуфта шуд, ба вазъияти ҷаҳони имрӯза комилан даҳл дорад. Ҳеч як амалиёти низомии ИМА ва иттифоқчиёни он, новобаста аз он ки чӣ қадар тавоно ва дарозмуддат бошад, терроризмро нест карда наметавонад. Мубориза ба муқобили терроризми байналхалқӣ танҳо дар ҳамон вақт самарабахш ҳоҳад шуд, ки вай ба барҳам додани сабабҳои ба вучуд омадани ин зухуроти мудҳиш нигаронида шуда бошад. Маҳз сабабҳоеро, ки дар даҳсолаи охир боиси

афзоиши терроризми байналмилалй гардиданд, метавон ба глобалй, геополитикй, иқтисодй, ҳуқуқй, нажодй ва мазҳабй чудо кард.

Мухимтарин сабаби глобалии бухрони ҳозира саъю күшиши бешармона ва тачовузкоронаи Ғарб барои ҳукмронии ҷаҳонӣ, күшиши Вашингтон барои ба гардани тамоми инсоният бор кардани модели ноодилона ва поймолкуни ҳуқуқи “ҷаҳонии амирекой” мебошад. Сабаби асосии геополитикии терроризми байналмиллалии имрӯза пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ буд, ки боиси ноустувории қуллии тамоми системаи амнияти ҷаҳон гашт ва аз тарафи дигар ҳаёлҳои ҳавфноки ИМА дар бораи имконияти маҷбуран ба даст овардани “роҳбарии ягонаи ҷаҳонӣ” гардид. [6, 34].

Асосҳои ноустувори иқтисоди ҷаҳони муосир фосилаи бесобиқа дар сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодии байни қишварҳои “миллиардҳои тиллой” ва боқимондаи башарият мебошад, ки аз ҷониби Ғарб ба таври сунъӣ таблиғ ва дастгирӣ карда мешавад. Ин беадолатии бесобиқа ба дастрасии бениҳоят нобаробари қишварҳо ва ҳалқҳои гуногун ба захираҳои табиӣ, иттилоотӣ ва дигар захираҳои рушд асос ёфтааст. Аллакай шаҳрвандони ба истилоҳ “қишварҳои пешрафта”, ки камтар аз 20% аҳолии ҷаҳонро ташкил медиҳанд, зиёда аз 70% энергияи дар сайёра истеҳсолшуда, 75% металлҳои коркардшуда ва 85% ҷӯби тиҷоратиро истеъмол мекунанд. Сабабҳои ҳуқуқии сар задани бӯҳронҳо низ комилан равшананд. Ин пеш аз ҳама аз тарафи ИМА дағалона вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқи байналмиллали мебошад, ки ба мақсадҳои ҷаҳонии империалистии онҳо ҳалал мерасонад ва барои амирекоиҳо ба иҷрои вазифаҳои “ҳукумати худкомаи ҷаҳонӣ”, монеъ мешавад. Сармояи ҷаҳонӣ торафт бештар ба қишварҳои пешрафта ва саноатии олам интиқол ёфта, дар дasti сармоядорони ангуштшумори ҷаҳонӣ гирд меояд. Танҳо сармояи баъзе миллиардерҳои сатҳи аввал, аз даромади миллии даҳҳо қишварҳои Осиё ва Африқо бештар аст. Аз рӯи ҳисобҳои таҳминӣ, миқдори умумии маблағҳои сарватмандони ангуштшумори ҷаҳон беш аз 31 триллион доллари амирекой мебошад, ки чоряки ҳиссаи умумии тамоми сарватҳои оламро дарбар мегирад. [5, 101].

Мувоғики маълумоти Созмони Милали Муттаҳид, дар оғози асри нав аз панҷ як ҳиссаи аҳолии рӯйи замин ё ҳуд бист фоиз сармоядорони олам 86 % маҳсулоти дохилии ҷаҳонӣ, 68 % қулли инвеститсияҳои олам ва 74 %-и тамоми воситаҳои коммуникатсия ва алоқаро таҳти васояти ҳеш овардаанд. Ҳол он ки 20 % аҳолии қишварҳои қафомондаи олам ҳамагӣ 1 % маҳсулоти дохилии ҷаҳонӣ, камтар аз 1 % инвеститсия ва 0,5 % васоити алоқаю коммуникатсияро дар ихтиёри ҳуд доранд. Танҳо даромади солонаи се нафар сармоядори бонуфузи ҷаҳонӣ, аз даромади умумии 600 млн. нафар аҳолие, ки дар 36 мамлакати қафомондаи ҷаҳони муосир зиндагӣ мекунанд, ба маротиб афзунтар аст. [5, 102]. Боз имрӯз амалҳои террористиву даҳшатафканӣ бар зиммаи ин давлатҳои факиру бенаво....

Аз ҳама зараровар ба эътибор нагирифтани манфиатҳои амирекоён ва иттифоқчиёни НАТО дар оинномаи Созмони Милали Муттаҳид, такая ошкоро ба “ҳуқуқи зӯрӣ” мебозад, ки ба онҳо имкон медиҳад мамлакатҳои соҳибихтиёр ва мустақилро ҳудсарона “таъин”, “эътироф” карда, ҳамчун “шарик дар хориҷа” эълон мекунанд. Аллакай самараи чунин сиёсати бемасъулиятонаро тамоми ҳалқҳои Либия ва Эрон, Судону Сомалӣ, Югославия ва Македония, Ироқ ва Афғонистон пурра ҳис кардаанд.

Сабабҳои бадбинии нажодӣ, ки терроризми байналмилалиро ғизо медиҳад, ба касе пӯшида нест. Аксарияти қуллии ҳалқҳо ва давлатҳо имрӯз Иёлоти Муттаҳida ва мамлакатҳои гарбиро манбаи асосии поймолкуни нажодӣ ва бегонапарастӣ мешуморанд, ки дар давоми асрҳо нисбат ба қабилаҳои забтшудаи мустамликаҳои азими ҳуд сиёсати оштинопазирӣ ва апартеидро пеш гирифтаанд.

Сабаби асосии ноустувории динӣ тачовуз ба либерализми бечони ғарбӣ мебошад, ки ба арзишҳои ахлоқӣ ва муқаддасоти ҳама динҳои ҷаҳонӣ, бидуни истисно душманий доранд. Аз як коҳини православӣ ё муллои мусулмон пурсед - онҳо яқдилона ба шумо мегӯянд, ки маҳз Ғарб фасодкунандай асосии рӯҳҳои рамаи бисёрзабони онҳост.

Алоқамандии афзояндаи фаъолиятҳои террористӣ ва ҷаҳонишавӣ ба далели баъзе мушкилот базӯр исбот карда мешавад. Аввалан, гуфтан душвор аст, ки ҷаҳонишавӣ ягона

омили таҳриқдиҳандай терроризм аст. Дуюм, усулҳои зӯроварӣ, ки ба ормонҳои сиёсӣ нигаронида шудаанд, пеш аз раванди ҷаҳонӣ вуҷуд доштанд. Ягон ҳулосаи дақиқе вуҷуд надорад, ки ин рисоларо тавсиф қунад ё асоснок намояд. Бо вуҷуди ин, метавон гуфт, ки ҷаҳонишавӣ баъзе шароитҳоро фароҳам овардааст, ки метавонад барои амалисозии ҳадафҳои сиёсӣ истифодаи зӯроварӣ гардад. Азбаски ҷаҳонишавӣ гунаҳкори тақсимоти нобаробари сарват, афзоиши камбизоатӣ, коҳиши эътибори давлатҳои миллӣ ва фақиршавии миңтақавӣ, зӯроварӣ ё истифодаи қудрати зидди ҷаҳонпарастӣ метавон татбиқ кард ва ин амалҳоро метавон аз рӯи омилҳои ҷаҳонӣ ҳамчун террор арзёбӣ кард. Дар ин ҳолат, амнияти инсон аз ҷониби Аллан Миллер ҳамчун муҳофизат аз онҳое, ки аз ҷаҳонишавӣ дар канор мондаанд, пешниҳод карда мешавад.

Дар бораи робитаи глобализм ва терроризм андешаҳои зиёде мавҷуданд. Муҳакқиқон ҷаҳонишавиро тавассути мағҳумҳои вобастагӣ, либерализатсия, универсализатсия ғарбӣ ва капитализм чудо мекунад. Вай робитаи ҷаҳонишавӣ бо зӯровариро нишон медиҳад ва таърифи мувофиқи терроризмро дар асоси воқеияти моддӣ пеш мебарад.

Терроризм "дар шароити мураккаби сиёсӣ" қабул карда мешавад. Мавзуи марказии "муҳочирати орзухо" дар натиҷаи ҷаҳонишавии фарҳангӣ ва технологӣ ва "муҳочирати даҳшатҳо" дар натиҷаи хушунат ва терроризми ҷаҳонӣ мебошад.

Дар ин ҷо зӯроварӣ ба таври васеъ фаҳмида мешавад: мустамлиқадорӣ, истисмори трансмиллии корпоративӣ ва лоиҳаи императории ИМА ҳама ҷеҳраҳои зӯроварӣ ва террор мебошанд. Натиҷаи аксари таҳқиқотҳои илмӣ як воқеиятро ба мо нишон медиҳад ки ҷаҳонишавӣ тафовути байни сарватмандон ва камбағалонро афзоиш дода, дурнамои онро низ ба манфиати сарватмандон муаяйн месозад.

Терроризме, ки аз ҷониби давлат сарпарастӣ мешавад, ин дурнамоҳоро низ афзоиш додааст. Ҳулоса, ҷаҳонишавӣ як масъалаи рушди таъриҳӣ мебошад, ки арзишҳо, институтҳо, манфиатҳо ва шароитҳои амнияти ғарбиро ҳангоми паҳн кардани сармояи капиталистӣ, низоми иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ бо ёрии иқтидори пулию технологӣ ва ҳарбӣ муқаррар мекунад.

Ҳеч ҷиз терроризмро қонунӣ намегардонад, на бораи тамаддуни ваҳшиён ва на бораи мубориза ба муқобили давлатҳои олӣ баҳонаи асоснок шуда наметавонад. Фақат қуштори одамони бегуноҳ узропазир аст. Албатта, терроризм аз ҷаҳонишавӣ қадимтар аст, бинобар ин байни онҳо робитаи мустақим вуҷуд надорад.

Чуноне ки мудири шуъбаи ҳуқуқи байналмилалии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АМИТ, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Сайдумар Раҷабов дар таҳқиқоти худ самтҳои ҳамкории байналмилиро алайҳи таҳдидҳои амниятӣ қайд мекунад:

- ✓ пеш аз ҳама муқаммал намудани асосҳои байналмилалӣ-ҳуқуқии мубориза бо дарназардошти шароит ва шаклҳои нави ин таҳдидҳо, яъне қарордодҳо ва шартномаҳое баста шаванд, ки алайҳи терроризм бо муваффақона муқобилият карда тавонанд;
- ✓ зарур аст, ки бораи инкишофи интенсивӣ ва тавсиаи ҳамкории байналмилалӣ ба хотири ифшо, ҷилавгирӣ ва қатъ намудани иқдомҳои маблағузорӣ, фиристодани аслиҳа ва содир кардани ҷиноятҳои байналмилалӣ иқдомҳои муштарак гирифта шаванд;
- ✓ мубориза ба хотири амният бояд ҷанбаи пешгирикунанда дошта бошад ва дар миқёси байналмилалӣ ва миллӣ байни сохторҳои маҳсуси давлатҳо амалиётҳои муштарак роҳандозӣ карда шавад;
- ✓ ҷомеаи ҷаҳонӣ саъю қӯшишро бараи гирифтани иқдомоти комплексӣ ба хотири беҳбудии иҷтимоӣ-иқтисодии миңтақаҳои дори низоъҳо равона созад;
- ✓ билохира, бораи таъмини самарабахши амният ҳаддалаксар иқдомоти дастаҷамъонаро дар сатҳи глобалӣ, миңтақавӣ ҳамоҳанг бояд соҳт. [7, 99, 100]

Таърихи ташаккули ҷаҳони муосир ва равандҳои гуногуни сиёсию идеологӣ нишон медиҳанд, ки бе такя ба ҷавонон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи худшиносии миллӣ ва ифтиҳори миллию ватандӯстӣ ва ҷалби мунтазами иштироки бевоситаи онҳо дар эъмори давлати

демократио хукуқбунёд ва таъмини ваҳдати сартосарай ғайриимкон аст. Имрӯз бо пайдо шудани идеологияи гуногун ва тафийир ёфтани фазои геополитикии ҷаҳон на танҳо бунёди давлати соҳибиистикол, тараққикардаю демократӣ, балки таъмини сулҳу ваҳдати миллӣ дар он душвор гардида, асолати нигоҳдошти абадияти он аз бунёди он дида мураккабтар мегардад. [4, 204]

Зиракии сиёсӣ ва инқилоби фикрӣ бояд дар афкори ҷавонон эҳҷа карда шавад. Махз ба ин васила, иктидори зеҳни онҳоро баланд бардоштан мумкин аст, то ки онҳо бар зидди ҳар гуна нерӯҳои манфиатдори қишиварҳои абарқудрат рақобат пазир бошанд. [1, 4].

Мо бояд кӯшиш намоем, ки ҳисси ватандӯстӣ, ҳувияти миллӣ ва зиракии сиёсии ҷомеааро баланд бардорем, то ин ки аз ҳатарҳои замони имрӯза эмин бошем.

Бар асоси таҳқиқоти анҷомшуда мо ба ҳулосае омадем, ки байни ҷаҳонишавӣ ва бесуботӣ робитаи сабабу натиҷа вуҷуд дорад. Ин аз таъсири манғии ҷаҳонишавӣ, номутаносибии қудрат, нобаробарии бозигарон ва ҳолигии қудрат бармеояд. Ҳамаи ин се омил фазои нозуқ барои субот ва заминаҳои мусоид барои терроризмро фароҳам овардаанд. Ҷаҳонишавӣ дар баробари шикастани деворҳои давлати миллӣ ва пуштибонӣ аз нобаробарӣ дар ҷомеаҳо, аз як тараф, афродеро, ки ҷузъе аз он нестанд, аз ҳуд дур кардааст ва тамоюли ҳушунатро барангҳетааст. Бешубҳа, ҷаҳонишавӣ нигарониҳои амниятиро бештар аз суботи он ба вуҷуд овардааст. Давлатҳои ноком, ақаллиятаҳо ва ҷудоиҳоҳон терроризмро барои муқобила бо тафовути қудрат ё таҳқими қудрати ҳуд истифода мебаранд. Сукути муҳити амнияти дуқутбӣ ва факру бенаво шудани давлатҳои миллӣ дар натиҷаи ҷаҳонишавӣ ноустувириро бештар кардааст. Ташкилотҳои террористӣ ҳамчун яке аз омилҳои шадидтарини бесуботӣ бо истифода аз оқибатҳои ҷаҳонишавӣ мавқеъ пайдо мекунанд ва бо истифода аз бартарииҳои ҷаҳонишавӣ таҳдид мекунанд. Аз ин рӯ, байни ҷаҳонишавӣ ва терроризм робитаи ғайримустақим вуҷуд дорад.

## АДАБИЁТ

1. Бокизода Ф. Зиракии сиёсӣ тақозои замон аст [http://nabzifayzobod.tj/index.php/vh/1614-zirakii-sijosomili-asosii-peshgir-az\\_ifrotgaro18.07.2018](http://nabzifayzobod.tj/index.php/vh/1614-zirakii-sijosomili-asosii-peshgir-az_ifrotgaro18.07.2018). Ф. Бокизода [Электронный ресурс]. URL: <http://ia-centr.ru//expert/1920/> (дата обращения: 21.04.2020);
2. Глава пятая Глобализм и международный терроризм <https://pub.wikireading.ru/27392>
3. Зюганов Геннадий Андреевич “Глобальное порабощение России, или Глобализация по-американски” <https://pub.wikireading.ru/27392>;
4. Мирзоев У.И. Зиракии сиёсӣ – ҳамчун омили рушди ҳудшиносии милли ҷавонон [Матн] / У.И. Мирзоев // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – 2021. №3-4 (3-4), С.202-206. ISSN 2710-4672
5. Мировой порядок XXI века / Уткин А. И. - Москва : ЭКСМО : Алгоритм, 2002. – 509 с.
6. Смертоносный экспорт Америки — демократия. Блум Уильям, Москва, Кучково – 2014, стр 34
7. Терроризм ва ифротгарӣ – роҳҳои пешгирии он. Душанбе, “Маориф” 2015. 250 с.
8. Bria M. Jenkins INTERNATIONAL TERRORISM: A NEW KIND OF WARFARE <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P5261.pdf>

## ТЕРРОРИЗМ – ЯРОҚИ НАВИ ГЛОБАЛИЗМ

Дар мақолаи мазкур муаллифон тамоюлҳои муносибатҳои байнамилалиро дар заминай манғиат ва мавқеи абарқудратҳо таҳлилу баррасӣ намуда, меҳвари талошу муборизаҳои онҳоро бархурди ғояҳои фаъолгардонидашуда меҳисобанд. Терроризми байнамиллалӣ яке аз шаклҳои ҷанги нави ҷаҳони мусоир буда, ба яке аз падидаҳои номатлуб ва мушкилоти ҷомеаи башарӣ табдил ёфтааст. Муҳимтарин сабаби глобалии буҳрони ҳозираи терроризм саъию қӯшиши қишиварҳои абарқудрати Farb барои ҳукмронии ҷаҳонӣ мебошад. Дар ҷунин вазъи мураккаб ташаккул ва устувор нигоҳ доштани фазои идеологӣ яке аз масъалаҳои муҳимми таъмини рушди босуботи давлатҳои миллӣ маҳсуб меёбад.

Боло бурдани ҳудшиносию ҳудогоҳӣ, ифтихори миллӣ, зиракии сиёсӣ, бедории маънавӣ ва ватандӯстии ватанпарастии ҷавонону наврасон метавонад ба ояндаи ҷомеаи

бофархангу маърифатнок таъсир расонад ва аз хатарҳои терроризми байналхалқӣ то андозае эмин нигоҳ дорад.

Калидвоҷаҳо: терроризм, терроризми байналмиллӣ, глобализм, низоми нави ҷаҳонӣ, ҳувияти миллӣ, ҳудшиносии миллӣ, зиракии сиёсӣ, ватандӯстӣ.

## ТЕРРОРИЗМ — НОВОЕ ОРУЖИЕ ГЛОБАЛИЗМА

В данной статье авторы анализируют и рассматривают тенденции в международных отношениях исходя из интересов и позиций сверхдержав, а в центре их усилий и борьбы считают столкновение активизированных идей. Международный терроризм является одной из новых форм войны в современном мире и стал одним из реакционных явлений и проблем человеческого общества. Важнейшей глобальной причиной нынешнего кризиса терроризма является стремление западных сверхдержав доминировать в мире. В такой сложной ситуации формирование и стабильное поддержание идеологической среды считается одним из важнейших вопросов обеспечения стабильного развития развивающихся стран.

Повышение самосознания, национальной гордости, политической зрелости, духовного пробуждения и патриотизма молодежи может повлиять на будущее культурного и просвещенного общества и в какой-то степени защитить его от опасностей международного терроризма.

**Ключевые слова:** терроризм, международный терроризм, глобализм, новый мировой порядок, борьба с терроризмом, национальная идентичность, национальное самосознание, политическая зрелость, патриотизм.

## TERRORISM IS THE NEW WEAPON OF GLOBALISM

*In this article, the authors analyze and consider trends in international relations based on the interests and positions of the superpowers, and consider the clash of activated ideas to be at the center of their efforts and struggle. International terrorism is one of the new forms of war in the modern world and has become one of the reactionary phenomena and problems of human society. The most important global cause of the current crisis of terrorism is the desire of Western superpowers to dominate the world. In such a difficult situation, the formation and stable maintenance of the ideological environment is considered one of the most important issues in ensuring the stable development of developing countries.*

*Raising self-awareness, national pride, political maturity, spiritual awakening and patriotism of youth can influence the future of a cultured and enlightened society and, to some extent, protect it from the dangers of international terrorism.*

**Keywords:** terrorism, international terrorism, globalism, new world order, national identity, national consciousness, political maturity, patriotism.

### Дар бораи муаллифон:

**Мирзоев Убайдулло Ибодуллоевич** — ассистенти кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. Сурога: 734003, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121 Телефон: 918565674. E-mail: ubaydulloh.mirzozoda.85@bk.ru

**Шарифов Искандар Иброҳимович** — магистранти Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқшиносӣ ба номи А. Баховаддинови АМИТ. Сурога: Душанбе, кӯчаи Мушиғикҳо. Тел: 928083451. E-mail: iskandarsharifi10@mail.ru

### Об авторах:

**Мирзоев Убайдулло Ибодуллоевич**-ассистент кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни.

*Адрес: 734003, ш. Душанбе, пр. Рудаки 121 Телефон: 918565674. Электронная почта: [ubaydulloh.mirzozoda.85@bk.ru](mailto:ubaydulloh.mirzozoda.85@bk.ru)*

**Шарифов Искандар Ибрагимович**- магистр Института философии, политологии и права им. А. Баховаддина НАШТ. Адрес: г. Душанбе, ул. Мушиффики. Тел: 928083451. Электронная почта: [iskandarsharifi10@mail.ru](mailto:iskandarsharifi10@mail.ru)

**About the authors:**

**Mirzoev Ubaidullo Ibodulloevich**-assistant of the Department of Political Science of the State Pedagogical University of Tajikistan named after S. Aini. Address: 734003, sh. Dushanbe, Rudaki avenue 121. Phone: 918565674, E-mail: [ubaydulloh.mirzozoda.85@bk.ru](mailto:ubaydulloh.mirzozoda.85@bk.ru)

**Sharifov Iskandar Ibrohimovich**-master of the Institute of Philosophy, Political Science and Law named after A. Bahovaddinov NAST. Address: Dushanbe, st. Mushfiqi. Tel: 928083451. E-mail: [iskandarsharifi10@mail.ru](mailto:iskandarsharifi10@mail.ru)

# ҲАМКОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН БО СОЗМОНҲОИ МИНТАҚАВӢ ВА ҶАҲОНӢ ДАР ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

**Одилов Ф.Р.**

*МДТ "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино"*

Омӯзиши мавзӯи ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои байналмилалӣ нисбатан кам таҳқиқ гаштааст, зоро Ҷумҳурии Тоҷикистон нав қадам ба истиқлолият ниҳодааст ва таърихи ҳамкориҳои он бо созмонҳои байналмилалӣ дар зинаи таъсисёбӣ ва инкишоф қарор доранд. Муҳимтарин сарчашмаи омӯзиши ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро асарҳои Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ташкил медиҳанд, ки дар сатҳи баланди илмӣ ва таҷрибавӣ воқеаҳои сиёсати байналмилалии Тоҷикистонро инъикос мекунанд [1].

Саҳми муайян дар марҳилаи омузиши ҳамкориҳои сиёсӣ олимони тоҷик гузоштаанд, ки тадқиқоташон характери таълимиӣ ва назариявӣ доранд [4]. Дар омӯзиши оммавии мавзӯи ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкилотҳои байналмилалӣ инҷунин асарҳои кормандони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бевосита дар рафти таҳия ва амалисозии сиёсати хориҷии давлат ширкат варзиданد, нақши қалон доранд [2,247].

Ҳанӯз дар солҳои аввали истиқлолият, Ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи сиёсати хориҷии мамлакатро тартиб дода, нуқтаҳои асосии онро пешниҳод намуд, ки ҷанбаҳои зеринро дар бар мегирифтанд:

- инкишофи муносибатҳо бо ҷумҳуриҳои собиқ Иттҳоди Шуравӣ ва пеш аз ҳама бо Федератсияи Руссия;
- мустаҳкам намудани муносибат бо Ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна, ки шарикони аввали ҳамкориҳои минтақавӣ маҳсуб мешаванд;
- фаъол намудани муносибат бо давлатҳои ҳамзабон –Эрон, ва Афғонистон ва инҷунин инкишоф додани муносибатҳо бо тамоми давлатҳои мусулмонии Шарқ;
- оғози ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо давлатҳои Ғарб [10,474].

Баъд аз эълон гардиданни истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, давлати тоҷикон дар муносибатҳои байналхалқӣ ба сифати субъекти мустақили ҳукуқи байналмилалӣ эътироф гардида, вазифаҳои асосии сиёсати берунии он дар моддаи 15 –и Эъломияи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо чунин матн инъикос ёфтанд: «Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти мустақили ҳукуқи байналхалқӣ бо давлатҳои хориҷӣ алоқаҳои дипломатӣ ва консулӣ, тиҷоратӣ барқарор менамояд, бо онҳо мубодилаи намояндагони салоҳиятдорро анҷом медиҳад ва шартномаҳои байналхалқӣ мебандад» [7,154].

Асоси маънавии сиёсати хориҷӣ ва ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ро сиёсати сулҳпарварона дар доҳил ва хориҷи мамлакат ташкил дод, ки он натиҷаҳои конкретиро ба бор овард ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ин кушишҳои роҳбарияти Тоҷикистонро ба назар гирифта, соли 2000 - ум сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмонро бо «Ҷоизаи байналхалқии сулҳ» сарфароз гардонид [10,475].

Дар доираи ҳамин стратегия Тоҷикистон бо ташкилотҳои гуногуни байналмилалӣ ва минтақавӣ ҳамкорӣ мекунад. Имрӯз Тоҷикистон аъзои фаъоли чунин ташкилотҳои бонуфуз ба монанди Иттиҳоди байналмилалии ҷаҳонӣ, Ассамблеяи байналмилалии Созмони амният ва ҳамкории Аврупо, Ассотсатсияи байналмилалии Осиё барои сулҳ, Иттиҳоди байналмилалии кишварҳои узви Конфронси исломӣ, Ассамблеяи байналмилалии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва Ассамблеяи байналмилалии Иттиҳоди Аврупо ва Осиё (Авросиё) мебошад [5,191].

Бояд гуфт, ки дар муддати хеле кутоҳ, обруи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҳсусан Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи ҷаҳонӣ баланд гардид, зоро Пешвои миллат ба масъалаҳои муҳимтарини ояндаи инсоният муносибати дурбинона ва ҷиддӣ зоҳир намуд [12,96].

Ҳамкориҳои судманд бо созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ –Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо ва Созмони ҳамкории Шанхай дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи муҳимро ишғол менамоянд [14,251]. Дар доираи ҳамкорӣ бо ин ташкилотҳои бонуфуз, Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама ҳадафҳои стратегии худро дар самти таъмини сулҳ дар минтақа ва ҳамкориҳои ҳамаҷонибаро пеша намудааст [12,114].

Ҷаҳони муосир бо як қатор мушкилот ба монанди терроризми байналхалқӣ, ифротгароии динӣ, қоҷоқи маводи мухаддир, ҷиноятҳои трансмииллӣ рӯ ба рӯ шудааст ва ин боиси афзоиши ҳавфи нави саҳи глобалӣ мегардад. Таҷриба нишон медиҳад, ки давлатҳо дар алоҳидагӣ наметавонанд бо ин зуҳуротҳои манғӣ истодагарӣ намоянд ва аз ҳамин лиҳоз ниҳодҳои минтақавиро созмон дода, дар доираи он бар зидди ин ҳатарҳо мубориза мебаранд.

Яке аз чунин ташкилотҳои ҳамкории минтақавӣ ин Созмони Ҳамкории Шанхай (минбаъд СҲШ) мебошад, ки ба он Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой, Федератсияи Россия ва қишварҳои Осиёи Марказӣ аъзо мебошанд. Иштироки ду давлати абарқудрати минтақавӣ ба монанди Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой ва Федератсияи Россия дар фаъолияти СҲШ имкон медиҳад, ки дар самти мубориза бо терроризм, экстремизм, сепаратизм ва гардиши маводи мухаддир манғиатҳои умумиминтақавии давлатҳои Осиёи Марказӣ ҳифз карда шавад.

Дар доираи ҳамкории минтақавӣ дар санаи 14-15 июни соли 2001 дар шаҳри Шанхай Конвенсия оид ба мубориза бар зидди терроризм, экстремизм ва сепаратизм ба имзо расид, ки заминаи меъёрӣ-ҳуқуқиро ҷиҳати муборизаи муштарак бар зидди таҳдиду ҳатарҳои умумии қишварҳои минтақа фароҳам овард. Бар асоси ин Конвенсия Соҳтори минтақавии зидди террористӣ (минбаъд СМЗТ) созмон дода шуд, ки аз соли 2002 инҷониб дараҷаи мақомоти доимамалкунданаи СҲШ-ро соҳиб гаштааст [15,103-108].

Ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия дар ҷорҷӯбайи СҲШ дар самти мубориза бар зидди ҳатарҳои муосир хеле муҳим мебошад, зоро ҷонибҳо дар масъалаи барқарорсозии сулҳу субот дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон манғиати умумӣ доранд. Таъмини сулҳи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон имрӯз яке аз масоили мубрами ташкилотҳои минтақавӣ ва аз он ҷумла СҲШ мебошад, зоро афзоиши ҷунбиши террористии, «Толибон», дар қисмати шимолии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, боиси афзоиши нигаронии қишварҳои минтақа ва аъзоёни СҲШ гардидааст.

Масъалаи дигаре, ки дар доираи созмонҳои минтақавии СҲШ ва дар сатҳи Созмони Ҳамкории Аврупо борҳо муҳокима гардид, ин тарафдории баъзе аз аъзоёни Созмони Ҳамкории Аврупо аз ҳизби Наҳзати Исломӣ мебошад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарони ин ҳизб дар содир кардани ҷиноят гунаҳкор дониста шудаанд. Аз он ҷумла дар машварати навбатии солонаи Дафтари ниҳодҳои демократӣ ва ҳуқуқи инсони Созмони Ҳамкорӣ ва Амният дар Аврупо намояндағони ин ҳизб даъват гардиданд, ки он моҳи сентябрь соли 2019 дар шаҳри Варшава баргузор гардид [6,14].

«Ин давлатҳо аз як тараф изҳор мекунанд, ки бо амали терористон мубориза мебаранд ва аз тарафи дигар ҳомиёни сиёсии терроризмро дастгирӣ мекунанд. Ҷунончи баъзе аз давлатҳои Аврупо ба таври кушод ҳизби Наҳзати Исломиро дастгирӣ мекунанд, ҳоло он ки дар мамлакати мо роҳбарони ин ҳизб дар содир кардани ҷиноят гунаҳкор дониста мешаванд» [6,14]. Ин ҳизб «пас аз интихоботи соли 2015 бо қарори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябрь соли 2015 барои омода ва ташкил кардани табадуллоти давлатӣ манъ карда шуд» [11,95-105].

Бо мақсади муттаҳид кардани нақшаҳои ташкилотҳои минтақавӣ, соли 2007 Ёддошти тафоҳум миёни Котиботи СҲШ ва Котиботи СААД имзо гардид. Мувоғиқи ин қарордод, Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар доираи ин ташкилотҳо самтҳои зеринро ҳамчун стратегияи ҳамкории дучониба ва бисёрҷониба муайян намуданд: таъмини амният ва суботи минтақавию байналхалқӣ, мубориза бар зидди терроризм, экстремизм ва сепаратизм, мубориза бар зидди гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир, силоҳ ва мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккилонаи трансмииллӣ. Илова бар ин Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳамкориҳои ташкилоти СҲШ дар машқҳои ҳарбии ин ташкилот дар соли 2007 дар машқгоҳи ҳарбии Чебаркули вилояти Челябински Федератсияи Россия, машқҳои, Норак-зиддитеррор-

2009, дар машқҳои муштарак зери унвони, Рисолати сулҳҷӯёна-2012, дар машқҳои давлатҳои иштирокии СҲШ моҳи августи соли 2013, дар машқҳои давлатҳои узви СҲШ таҳти унвони, Рисолати сулҳҳоҳона-2013, Рисолати сулҳҳоҳ-2018 ва дигар чорабиниҳои ҳарбии ин ташкилот фаъолона ширкат варзид [15,103-108].

Муҳимиияти ҳамкориҳо бо ташкилотҳои минтақавӣ ва ҷаҳониро Пешвои миллат дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ёдрас гардид: “Дар ин робита, мо ҳамкориро бо Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои таҳассусии он, Созмони ҳамкории Шанхай, Созмони Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва Созмони ҳамкории исломӣ, ҳамчунин, бо шарикони рушд ва ниҳодҳои молиявии байналмилаливу минтақавӣ идома ва густариш медиҳем.

Соли ҷорӣ Тоҷикистон раёсатро дар соҳторҳои бонуфузи минтақавӣ - Созмони ҳамкории Шанхай ва Созмони Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ба уҳда дорад. Қобили зикр аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2007–2008 ва 2013–2014 Раёсатро дар ин Созмон бар уҳда дошта, ин масъулияти бузургро бомуваффақият анҷом додааст. Бо шарофати Раёсати муваффақи Тоҷикистон дар ин давраҳо Созмони ҳамкории Шанхай фаъолияти худро дар соҳаҳои муҳталифи рушди минтақа густариш дода, имиҷи байналмилалии он устувор гаштааст”.[3,34].

Ҳамкориҳои бисёр ҷонибаи Тоҷикистон бо Созмони ҳамкориҳои Шанхай, Созмони амнияти дастҷамъӣ ва дигар созмонҳо тақозо мекунанд, ки пайваста қонунгузории давлатҳои аъзо ба ҳам мутобиқ гардонида шаванд. Тоҷикистон ҷиҳати рушди давлати миллӣ ба ҷенакҳои пазируфтai умумибашарӣ дар самти ҳуқуқи инсон, муҳимиият ва мубрамияти он дикқати маҳсус зоҳир намуда, аз рӯзҳои аввали ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ ҳамкориро баҳуссус бо Созмони Миллали Муттаҳид ва дигар созмонҳои ҷаҳонӣ ба роҳ мондааст. Бо мақсади андешидани тадбирҳои мушахҳас оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва дигар ҳуқуқу озодиҳо дар арсаи ҷаҳон дар баробари дигар давлатҳо якчанд конвенсияҳои байналмилалиро эътироф ва тасдиқ намудааст [9,40-48].

Бо шарофати сиёсати «дарҳои кушод» ва муносибатҳои мутақобила бо қишварҳои дигар дар доираи робитаҳои дучониба ва бисёрҷониба обрӯу эътибори Тоҷикистон сол аз сол баланд мешавад. Ташибусҳои Президенти Тоҷикистон дар арсаи байналмилалий, дастгирии онҳо аз ҷониби қишварҳои бузургу созмонҳои байналмилалий аз боло рафтани нақши Тоҷикистон дар ҳалли масоили ҷаҳонӣ ва минтақавӣ гувоҳӣ медиҳанд [13,141].

Маҳз ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои байналмилалий боиси он гаштаанд, ки фарҳанги ҳуқуқии шаҳрвандон баланд гардида, дар самти ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои онҳо таъсири мусбиро гузошт [7,51-54].

#### АДАБИЁТ

1. Эмомалӣ Раҳмон. Қонуни миллӣ кафолати зиндагии осоишта.- (39 с.) Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат .Ҷилди 2.- Душанбе,- 2002.- с. 476-477; Паёми Президенти ҔТ Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҔТ; Независимость Таджикистана и возрождение нации.- Душанбе 2006.-С. 371 (477 с.)
2. Абдуфатоҳ Шарипов. Президенти мо Эмомали Раҳмон.-Душанбе.- 2003
3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҔТ барои соли 2021: моҳият ва самтҳои асосӣ. Душанбе, 2021.- С.35
4. Раҷабов З. Аз таърихи афкори ҷамъияти-сиёсии ҳалқи тоҷик, - Столинобод 1969.-С.13 (440 с.); Зокиров Г. Сиёсатшиносӣ.- Душанбе - 2010.-С.25; Маҳмадов А.И. Сиёсатшиносӣ.- Душанбе 2010.- С.85 ; Сотиволдиев Р.Ш. Таърихи афкори сиёси ва ҳуқуқи.-Душанбе 2011.-С.83 (500 с.); Давлатбеков Н., Курбонова Ш. Таърихи сиёсии ҳалқи тоҷик.- Душанбе, 2008.- С.130 (273 с.); Маҳмудов. А, Муқаддимаи идеяи миллӣ. Душанбе,.-ЭР-граф, 2013.С-45-49.
5. Раҳматуллоев А., Х.Сатторров, Н.Точов., Таърихи ҳалқи тоҷик.-Душанбе, 2008.С-191.
6. Раҳнамо А., Ҳайати Ҳуқумат ба Варшава бо сари баланд ва руи сурҳ меравад // Ҳомии омузгор//20.09.2019.-С.14
7. Саъдизода Ҷ. Фарҳанги ҳуқуқи инсон ҳамчун кафолати давлатии давлатии таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон //Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон (мачаллаи илмӣ). Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ-№3/7,қисми 2(124)-Душанбе: Сино,2013-С.51-54.
8. Салимов Н., А. Шарифзода., Тоҷикистон и Оламшумул.-Душанбе, Ирфон. 2011. С-154.

9. Нақши мақомоти прокуратураи Ҷумхурии Тоҷикистон дар таҳкими муносибатҳои байналмилалӣ // Абдуллоев М. Қонуният, №1.-2009.-С.40-48
10. Намоз Ҳотамов, Давлатхоча Довудӣ, Сайфулло Муллоҷонов, Маъруф Исоматов., Таърихи ҳалқи тоҷик.-Душанбе, 2001. С-474
11. Тоҷикистон дар масири истиқлолият ва таҳдидҳои нави ҷаҳонӣ, // Сафаров Л.Ш. Многопартийная система в РТ и ее влияние на процесс развития парламентаризма.- С.95-105
12. Шарифзода. А., Тоҷикистон .-20. Душанбе, Ирфон.2011. С-96.
13. Шарифзода А., Абдулло Ғафуров., Наҷотбахши миллат.-Душанбе., 2012. С-141.
14. Шарипов А., Президенти мо Эмомали Раҳмонов.,-Душанбе, 2008. С-251-253.
15. Ҳамкориҳои ҳарбӣ-сиёсии Ҷумхурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия дар доираи Созмони Ҳамкории Шанҳай// Меъроҷиддини Насридин, Воҳидов Н. Ҳ. Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон // Паёми ДМТ, №9,2020.-С.103-108

### **ҲАМКОРИИ ҶУМҲУРИИ ТО҆КИСТОН БО СОЗМОНҲОИ МИНТАҚАВӢ ВА ҶАҲОНӢ ДАР ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ**

*Дар маколаи мазкур оид ба эҳёи давлати тозаистикӯли Тоҷикистон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ба расмият шинохтани он аз тарафи сарони давлатҳои ҷаҳон омадааст. Барқарор кардани робитаҳои дипломатӣ, кушиодашавӣ ва ифтитоҳи сафоратҳои давлатҳои ҳориҷӣ, арҷузории манфиатҳои умумимилӣ ва умумидавлатӣ, ҳамдастии қишиварҳои ҳориҷ иқдомҳои оқилюнаи Сарвари давлати тоҷикон Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон маъмумот медиҳад.*

*Муаллиф инчунин сатҳи ҳамкориҳои Тоҷикистон ва дигар давлатҳои минтақаро дар доираи Созмони Ҳамкории Шанҳай муҳокима намуда, нақши ин ташкилотро дар таъмини бехатарии минтақавӣ ниишон медиҳад. Муаллиф ҳамчунин муносибати ташкилоти Ҳамкории Аврупо ва Тоҷикистонро ёдрас шуда, сиёсати дутарафаи ин ташкилотро нисбати гуруҳҳои ҳизби динӣ ниишон медиҳад.*

**Калидвоҷсаҳо:** Истиқлолият, сулҳу ваҳдат, муносибатҳои байналмилалӣ, Президент, ҳамкорӣ, сиёсати дарҳои кушиод.

### **СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МИРОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ**

*В данной статье автор рассматривает становление независимого Таджикистана и его вхождение в состав мирового сообщества. Автор приводит этапы становление дипломатии страны, открытие посольств, консульств и других дипломатических учреждений.*

*Также автор показывает деятельность дипломатического корпуса в развитие дипломатических отношений с государствами мира. Автор особо отмечает роль Лидера нации Президента Таджикистана в развитие дружественных связей Таджикистана с странами мира. В статье автор указывает на важность сотрудничество стран региона в деле укрепления безопасности в рамках Шанхайской Организации.*

*Автор статьи также отмечает роль Таджикистана в сотрудничестве с организацией по сотрудничеству и безопасности в Европе. Автор ссылается на двусмысленность политики этой организации по отношению к религиозной организации, деятельность которых запрещена в Таджикистане.*

**Ключевые слова:** независимость, мир и согласия, международные отношения, Президент, сотрудничество, политика открытых дверей.

### **COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH REGIONAL AND WORLD ORGANIZATIONS IN THE YEARS OF INDEPENDENCE**

*According to the article the author, consider of becoming Tajikistan independent and its occurrences to the former of the world community. Author leads the creation of the periods of the countries diplomatic, discovery embassies, consular and other organizational relationship. Likewise, the author shows activity of the diplomatically cases in development of the diplomatically relationship of the state worldwide. Author, especially shows the role nation leader the president of*

*Tajikistan in development of the friendly connection between Tajikistan and other countries. Author also note the cooperation between Republic of Tajikistan and Shanghai Organization of Cooperation. Author underline and to emphasize the cooperation of Republic of Tajikistan with European Organization of Cooperation and Security and note the collision in the relation between this organization with religious organizations whose activity banned in Republic of Tajikistan.*

**Keywords:** Independence, peace and unity, international relation, President, cooperation, open-door policy.

**Дар бораи муаллиф:**

**Одилов Фурқат Рузикулович** – муаллими кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино» Тел: (+992)907000077, E-mail: furkat.@gmail.com

**Об авторе:**

**Одилов Фурқат Рузикулович** – преподаватель кафедры общественные дисциплины ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». (Тел: 907000077, E-mail: furkat.@gmail.com)

**About the author:**

**Odilov Furkat Ruzikulovich** – teacher of department of social disciplines SEI Avicenna State Medical University, Tel: 907000077, E-mail: furkat.@gmail.com

## **ТАРТИБИ ҚАБУЛ ВА НАШРИ МАҚОЛА**

Мачаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» тибқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма» интишор мешавад.

Дар мачалла натиҷаи корҳои илмӣ-тадқиқотии профессорону омӯзгорони Донишгоҳ ва олимони ватанини хориҷӣ нашр карда мешавад.

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои муҳталифи илм шомил мегарданд, бо фармони ректори Донишгоҳ тасдиқ карда мешавад.

Мачалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра ва шӯрои олимони факултет қабул менамояд. Мақолаҳое, ки ба суроғаи мачаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» ирсол мешаванд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгу башанд:

1. Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад.
2. Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия аз 10 саҳифаи чопӣ зиёд набошад.
3. Дар ҳар як мақолаи илмӣ тибқи тартиб зикри мағҳумҳои калидӣ ва аннотатсия бо ду забон: русӣ ва англисӣ риоя шавад.
4. Мақолаҳо тибқи барномаи Winword дар дискета ё флешкарт бо шрифти Times New Roman Tj, ҳуруфи 14 қабул карда мешавад. Фосилаи байни сатрҳо 1, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 1, 5 см, аз боло 2 см, ва аз поён 2 см - ро бояд ташкил намояд, матни мақола аз тарафи рост рақамгузорӣ карда шавад.
5. Дар саҳифаи аввали мақола ному насаబ, номи падар ва ва номи чойи кори муаллиф дарҷ гардад.
6. Дар мақолаҳои илмӣ истифодаи адабиёт ва тарзи гузоштани иқтибос тибқи қоидаҳои нашрия, дар асоси талаботи амалкунандаи ГОСТ риоя шавад.
7. Дар охири мақола маълумот оид ба чойи кор, вазифаю унвони илмӣ, суроға ва имзои муаллиф чой дода шавад. Ба муаллифоне, ки масъули асосии ҳифзи сирри давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, нишон додани маълумотҳои мушаҳҳас зарур намебошад.
8. Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаи илмиро ихтизор ва ислоҳ намояд.
9. Даҳстҳати мақолаҳо баргардонида намешавад.

## **ПОРЯДОК ПРИЁМА И ИЗДАНИЯ СТАТЬИ**

«Вестник педагогического университета. Серия философские науки» издается в соответствии Законом Республики Таджикистан «О печати и других средств массовой информации».

В журнале публикуется основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук отечественных и зарубежных исследователей.

Редакционная коллегия утверждена по приказу ректора университета.

Статьи принимаются с протоколом кафедр, научного совета факультетов и с отзывами научных руководителей.

Статьи, которые отправляются в адрес университета, должны соответствовать следующим требованиям:

1. Основное содержание издания должно представлять собой оригинальные научные статьи.
2. Представленные статьи совместно с рисунками, диаграммами, графиками, аннотациями должны быть не менее десяти страниц.
3. Каждая научная статья в обязательном порядке принимается с ключевыми словами и с аннотациями на русском и английском языках.
4. Статьи принимаются в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman (Times New Roman Tj), размер шрифта 14. Все поля обязательны для заполнения независимо от формы (бумажной или электронной) научного издания. Интервал между строками 1 см с левой стороны 3 см., с правой стороны 1, 5 см, сверху 2 см, снизу 2 см., текст статьи номеруется с правой стороны.
5. На первой странице статьи указывается фамилия имя отчество и место работы автора.
6. У всех публикуемых научных статьях должны быть пристатейные библиографические списки, оформленные в соответствии с правилами издания, на основании требований, предусмотренных действующими ГОСТами.
7. В публикуемых материалах указывается информация об авторах, их месте работы и необходимые контактные данные. Авторы, имеющие допуск к государственной тайне Республики Таджикистан имеют право не указывать место работы и контактные данные.
8. Редакционная коллегия имеет право сократить и исправить научную статью.
9. Представленные научные статьи автору не возвращаются.

## **ACCEPTANCE AND PUBLICATION PROCEDURE**

«Herald of the Pedagogical University» is published in accordance with the Law of the Republic of Tajikistan «On press and other forms of mass media».

The journal publishes the main scientific results of dissertations for the degree of candidate and doctor of sciences of local and foreign researchers.

The editorial board was approved by order of the rector of the university.

Articles are accepted with the protocol of the departments, the scientific council of the faculties and with the reviews of scientific supervisors.

Articles sent to the university must meet the following requirements:

1. The main content of the publication should be original scientific articles.

2. The submitted articles together with figures, diagrams, graphs, annotations must be at least ten pages.

3. Each scientific article is accepted with keywords and annotations in Russian and English.

4. Articles are accepted in Microsoft Word format, font Times New Roman (Times New Roman Tj), font size 14. All fields are required regardless of the form (paper or electronic) of the scientific publication. The interval between the lines is 1 cm on the left side 3 cm, on the right side 1, 5 cm, on top 2 cm, on the bottom 2 cm and the text of the article is numbered on the right side.

5. On the first page of the article, the surname, name, patronymic, and the place of work of the author are indicated.

6. All published scientific articles must have cited bibliographic lists drawn up in accordance with the rules of publication, based on the requirements provided for by the current GOSTs.

7. The published materials indicate information about the authors, their place of work and the necessary contact information. Authors with access to state secrets of the Republic of Tajikistan have the right not to indicate their place of work and contact details.

8. The editorial board has the right to reduce and correct a scientific article.

9. Submitted scientific articles are not returned to the author.

**ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**  
(Серияи философия, право и политические науки)  
**2022. № 3(7)**

---

**Издательский центр  
Таджикского педагогического университета им. С.Айни  
по изданию научного журнала  
«Вестник педагогического университета»:  
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 121  
Сайт журнала: <http://filosofiya.tgpu.tj>  
E-mail: vestnik.tgpu@gmail.com  
Тел.: (+992 37) 224-20-12, (+992 37) 224-13-83.  
Формат 70x108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Тираж 100 экз. Уч. изд. л. 30.75 усл. п.л.16  
Подписано в печать 01.10. 2022г. Заказ №154  
Отпечатано в типографии ТГПУ им. С.Айни  
734025, г.Душанбе, ул.Рудаки 121.**